

ДОСТОНХОИ ШОҲНОМА

Китоби аввал

**Душанбе
Маориф
2016**

**ББК – 84 точик 7-5
Д-78**

Нигориши Сотим Улуғзода

Тахияи Алии Муҳаммадии Хурросонӣ

Д-78. Достонҳои «Шоҳнома». Китоби аввал. Душанбе, Маориф, 2016. 232 сах.

Нависанда ва фильмноманигори маъруфи точик, барандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Сотим Улуғзода бо осори гаронмояни худ «Ёрони боҳиммат», «Субҳи ҷавонии мо», «Навобод», «Ибни Сино», «Қисмати шоир», «Восеъ», «Ривояти сүғдӣ», «Фирдавсӣ» ва гайра на танҳо дар кишварамон, балки берун аз он хонандай сершумор дорад. Соли 1997 романи «Фирдавсӣ» мавсусф ба сифати «Романи сол»-и Ҷумхурии Исломии Эрон пазишуфта ва нависандай он ба баҳои 40 сиккай тилло (4000 \$) сазовор гардид.

«Достонҳои «Шоҳнома»» аз нигориши пурқимати устод Сотим Улуғзода буда, мардумамонро ба тариқи мансур муҳтасаран бо «Шоҳнома»-и бузурги Абулқосими Фирдавсӣ шинос менамояд ва инак, пешкаши шумо, хонандагони нуктасанҷ мегардад.

ISBN 978-99947-1-377-6

© Маориф, 2016

Китоби аввал

КАЮМАРС ВА АВЛОДИ Ў

Дар қадимтарин ривоятҳои ачдодони мо – қавму қабиляҳои Бохтария, Сугд, Эронзамини бостонӣ чунин омадааст, ки инсонҳо нахуст дар ҷангалҳо мезистанд, ҳӯрокашон меваҳои ёбӣ, пӯшокашон барги дараҳтон будааст, на кишту корро медонистаанд ва на шикорро.

Як вақт аз байнашон Каюмарс ном марди доное баромада, ба онҳо шикори ҷонваронро ёд додааст.

Каюмарс ойини подшоҳиро ба ҷаҳон овард ва нахустин подшоҳ ў шуд. Ҷоҳирад марде буд, ақли ҷӯяндаву оғаранде дошт. Аз санг ва ҷӯб олатҳои бурандаву шикофанд тарошида, ба воситаи онҳо ба шикори ҷонварон пардоҳт, дар ҷангалзору кӯҳсорон даррандау ҷаҳонда фаровон буд.

Каюмарс мақомгоҳашро аз ҷангалзор ба кӯҳсор кӯҷонида, пойтаҳти худро дар вай устувор кард.

Мардумон чун шикорро ёд гирифтанд, ба ҳӯроквориашон гӯшт зам шуд, машаққати пайдо кардани ҳӯрок осонтар гардид. Аз ин гузашта, онҳо метавонистанд акнун дар ҳунукиҳо тани бараҳнашонро бо пӯсти ҳайвонот пӯшонанд.

Нахуст худи Каюмарс пӯшоқи баргинашро ба палангина табдил дод.

Одамиён ром кардани ҷонваронро ҳам ёд гирифтанд.

Каюмарс дар бошишгоҳи кӯҳии худ аз ҳар ҷинси ҷонвар ҷуфт-ҷуфт нару мода нигоҳ дошта парвариш кард. Мардумон аз вай дӯшиданӣ шири буз ва модаговоро омӯхтанд.

Саги ёбӣ ба одамон унс гирифт ва боқадр шуд, зеро онҳоро аз ҳуҷуми душманон ва ҳайвоноти дарранда оғоҳ мекард.

Мардумон ҳурӯсро ҳам азиз медоштанд, зеро ақида доштанд, ки бонги ҳурӯс торикиро мепароканад ва мардумонро ба ибодати саҳаргоҳӣ, ба кору меҳнат даъват менамояд.

Донишу қудрати Каюмаршоҳ ҷандон боло гирифт, ки рафта-рафта ҳукмаш ба даррандагон ҳам раво гардид, шеру бабру палангон гала-гала ба даргоҳи вай омада, фармонбардораш мешуданд.

Каюмарс ба адлу дод подшохӣ кард. Дар даврони вай кишвараш чун баҳор шукуфт.

Аммо давлати ўро душмани бадкине дар камин буд. Аҳриман – деви бадӣ, зулмат ва аҷал, ки бо Ҳурмузӣ – Ҳудои некӣ, рӯшнӣ ва ҳаёт доим ба ҷангӯ чидол аст, аз таҳту баҳти Каюмарс раҷш бурд ва роҳи душманий пеш гирифт. Аҳриман бачаи гургурате дошт, ки аз сипоҳиёни Каюмарс буд. Вай бо таълими Аҳримани қалон дар ҳуфия аз ҳамчинсонаш лашкаре соҳт ва фитна сар кард.

Чун ў беш аз ҳама аз писари шоҳ – Сиёмаки далер ҳаросон буд, аввал вайро аз миён бардоштани шуд. Шоҳ аз душманий ў бехабар буд. Рӯзе фариштаи некукор Суруш бо қиёфаи марди палангинапӯшे назди шоҳ омада, ўро аз қасди девбача ҳабардор кард ва шоҳ ба писараши Сиёмак оғоҳӣ дод, шоҳзода дар газаб шуда лашкар гирд овард ва ба болои девон тоҳт. Ҷангӣ шадиде ба амал пайваст. Сиёмак тани бараҳнаашро танҳо бо як сипари ҷармипаландӣ панаҳ карда, дар размгоҳ ҷавлон мезад. Гурзи вай ҷандин девро ҳалок кард.

Аммо ҷавонпаҳлавони ҷангнодида ва аз макри девон бехабар дар ҷангӣ тан ба тан бо аҳриманбачаи гургурат мағлуб гардид; даме ки Сиёмак гурзро ба сари ҳарифаш фурӯ моевард, дев як ҷаҳида ба китфи ў савор шуд ва зер карда миёнашро шикаст, ғалтонд ва бо ҷанголи сиёҳаш синаи ўро чоқ карда партофт.

ҲУШАНГ

Соле бар ин баромад, лекин Каюмарси пир ҳамоно ба додги фарзандаш месӯҳт, мегириstu менолид.

Суруши накукор бори дуюм аз ҷониби Ҳурмузӣ ба наздаш омад, салом кард ва гуфт:

– Эй шоҳ, беш аз ин манол, лашкар бисоз ва бар девони палид битоз, гардашонро ба осмон барор. Ҳурмузди бузург мададгори туст.

Каюмарс шукри Ҳудовандашро баҷо овард ва ашки ҷашмонашро пок кард:

Ва з-он пас ба кини Сиёмак шитофт,
Шабу рӯз орому хуфтан наёфт.

Аз Сиёмак писаре монда буд, Ҳушанг ном; ў хушу хирадро аз бобояш, зўру тавоноиро аз падараши мерос гирифта буд, Каюмарс ба чон дўсташ медошт, ҳама корро бо машварати ў мекард. Набераи ба умр ҷавон ва ба ақл пир гӯё вазири бобояш буд. Каюмарс рози худро бо ў дар миён гузошт ва гуфт:

– Ман лашкар месозам ва ба кини падарат бо девон мечангам. Солори лашкар ту мешавй, зеро ман пирам ва рафтаниам.

Ў лашкаре аз париён ва шеру палангон гирд овард:

Паси пушти лашкар Каюмаршох,
Набера ба пеш-андарун бо сипоҳ

равона шуданд. Чун ба наздики қароргоҳи девон расиданд, Ҳушанг ба тале баромада нигоҳ кард, дид девон фазои даштро аз гарду ҳок тира соҳта пеш меоянд, онҳо пешакӣ аз тараддуни Каюмарсу Ҳушанг оғоҳӣ ёфта, омодаи ҷанг шуда буданд.

Сипаҳсолори зирак ба дарозӣ ва пахнои гард мулоҳиза карда, аз тал фурӯд омад ва ба шоҳ гуфт:

– Сипоҳи девон аз мо ду-се карат зиёд ва ба илова мастии зафаре, ки бар падарам ёфта буданд, ҳанӯз аз димогашон нарафтааст. Онҳоро мағлуб наметавон кард, магар бо тадбир.

– Ҷӣ гуна тадбир? – пурсид Каюмарс.

– Ту ҳоло инро ҳоҳӣ дид, бобо, – ҷавоб дод Ҳушанг.

Вай нисфи сипоҳашро ба мӯқобили девон равона кард ва фармуд, ки ба ҷанг дароянду бардурӯғ гурезон шаванд, худаш бо ними дигари сипоҳ дар паси кӯҳ шинак гирифт.

Девҳо лашкари «гурезон»-ро таъқибкунон аз наздики камингоҳи Ҳушанг гузаштанд. Ҳушанг бо сипоҳи шинакгирифтааш якбора аз паси кӯҳ часта худро ба онҳо зад. Девҳо саросема шуданд, сафҳояшон дарҳам шикаст, он гоҳ гурезаҳои дурӯғӣ ҳам қафо гашта ҳучум оварданд. Ӯрдуди девон аз пеш ва ақиб дучори ҳамла шуд ва торумор гардид.

Ҳушанг яке ҷангол ёзонду деви гургурат – кушандай падарашро пӯст дарид ва ба ҳок афканда сарашро бурид.

Хамин тавр, ба туфайли фаросату тадбири диловарии Хушанг чанги пурхатари одамиён бо девон ба голибияти одамиён анчомид.

Дар поёни ин фатхи бошараф Каюмарс аз олам гузашт.

Набера бар тахти бобояш нишасть.

Хушанг аз бобояш на танҳо тахту тоҷ, балки ақли қунҷков, фикри ихтироъкорро ҳам ба мерос гирифта буд. Вай усули аз конҳо оҳан истехсол карданро ёфт ва нахустин худаш оҳангарӣ оғоз кард. Одамон дар замони вай оҳангудозӣ, соҳтани табар, теша, каланду аррапо ёд гирифтанд. Ба замин тухм пошида ҳосил рӯёнданро омӯҳтанд. Аммо оҳангарӣ бе оташ намешавад, ҳол он ки одамон то замони Хушанг чӣ тавр даргирондани оташро намедонистанд. Инро аввал ӯ ёфт.

Як рӯз Хушанг бо чанде аз ёрони худ пайи шикор ба қӯҳсор рафт. Дар шикоргоҳ ногаҳон аз дур як чизи дарозу сиёҳи ҳазанда падидор гашт, ки ду ҷашми сурҳаш гӯё ду ҷашмаи хун буду аз даҳонаш дуд фаввора мезад. Он чиз мори калони ҳавлангезе буд. Хушанг санги калонеро бардошта ба тарафи мор ҳаво дод, мор фавран ба як сӯ ҷаҳида ҷонашро ҳалос кард, санги калон ба санги ҳурде барҳӯрд ва ҳар ду шикастанд, аз сангҳо шарораҳо ба атроф част ва шуоъ падид омад.

Мор күшта нашуд, лекин сирри оташ күшода шуд. Хушанг ва ёронаш дар ҳайрат монданд. Ӯ гуфт: – «Ин шуоъ фурӯғи ҳудовандист, ки ба мо ато шуд, онро бояд табарруқ дошт ва парастид».

Ин маросим, ки ҳар сол дар рӯзи муайян такрор мешуд, ба ҷашн табдил ёфт ва Сада номида шуд. Дар қадим ҳалқҳои эронинажод ҷашни Садаро гиромӣ дошта, гулханҳо меафрӯҳтанд, ки ин аз ҳамон шаби оташафрӯзии Хушанг ба ёдгор монда буд.

ТАҲМУРАС

Баъд аз Хушанг писараш Таҳмурас подшоҳ шуд. Дар замони вай одамон паҳми гӯсфанд тарошидан, аз паҳм либосворӣ ва намад бофтанро ёд гирифтанд. Аз даррандагон

юз¹ ва сиёхгүшро², аз парандагон боз ва шохинро барои шикор дастомӯз кардан.

Таҳмурас девҳоро дар банд андохт, девҳо гуфтанд, ки агар подшоҳ онҳоро накушад, онҳо ба вай як хунари нав ёд медиҳанд. Сипас ба ў навиштанро ёд доданд. Девҳо хати румӣ, порсӣ, тозӣ, сугдӣ, чинӣ, паҳлавӣ ва ғайраро медонистанд, ҳамаро ба Таҳмурас ёд доданд ва Таҳмурас ба дигарон ёд дод. Бо ин тариқ, аз рӯйи ривояти қадима, дар подшоҳии Таҳмурас ҳатту савод падид омадааст.

ЧАМШЕД

Баъд аз Таҳмурас подшоҳӣ ба писараши Чамшед расид. Ўхукмдори гаюр ва тавоное буд, ихтироъкории василаҳои беҳбудии ҳаёти мардумонро давом дод; ба онҳо риштатобӣ, матоъбоғӣ, либосдӯзӣ омӯзонд. Иморат андохтан, ҳаммом соҳтанро ҳам Чамшед бунёд кард. Нахуст ў аз оҳан зирех, ҷавшан, ҳӯд³ ва дигар олатҳои ҷанг соҳт. Киштирониро ҳам аввал ў сар кард.

Вақте ки ин ҳама корҳои нек анҷом ёфта, кишивар ба ободию оростагӣ расид, Чамшед ба бузургӣ ва тавонойӣ дар ҷаҳон овоза шуд. Он гоҳ вай ҳудро дар ҷаҳон ягона ва беҳамто донист ва мағрур шуд, бори шуҳраташро бардошта натавонист. Бузургони мамлакатро гирд оварда гуфт: – «Дар ҷаҳон ғайр аз ман подшоҳе нест. Ин ҳама хунарҳоро кӣ эҷод кард? Ман! Ҳӯроку пӯшок ва осудагии шумоён аз кучост? Аз ман, аз қудрати ман! Пас шумо бояд маро Ҳудо хонед ва ҷаҳонофарин гӯед».

Ин навъ мағрурӣ ва ҳудҳоҳии Чамшед сабаб шуд, ки мардумон кам-кам аз вай рӯ гардонданд.

Захҳок чун шунид, ки мардумон аз Чамшед рӯй гардондаанд, ба қасди гирифтани мамлакати ў ба Эронзамин лашкар кашид.

¹. **Юз** – ҳайвонест аз паланг ҳурдтар.

². **Сиёхгүш** – ҳайвонест аз ҷинси гурбаи ёбой.

³. **Ҳӯд** – қулоҳи ҷанговарон аз мис.

ЗАХХОК

Дар ҳамсоягии давлати Ҷамшед мамлакате буд бузург ва пахновар, ки биёбонҳои бекарон дошт; подшоҳи он мамлакат, ба ном Мардос, дар саҳовату некукорӣ машхур буд.

Писари ў Захҳок ҷавони сабук, бодӣ, сангдил ва бедодгаре буд.

Аҳримани фитнаангез, ки барои корҳои зишт ҳамин гуна одамони камхирад ва худкомро мечӯяд, як пагоҳ худро ба сурати марди некандеш дароварда, назди Захҳок омад ва бо забони нарму овози форам ба гӯши вай афсун хондан гирифт:

Фаровон сухан гуфт зебову нагз,
Ҷавонро зи дониш тиҳӣ буд мағз.

– Розе ҳаст, ба ту даҳл дорад, онро гайр аз ман ҳеч кас намедонад, – афсуни худро оғоз кард Аҳриман.

– Бигӯ, чист он роз? – пурсид Захҳок.

– Аввал савганд бихӯр, ки ба касе намегӯйӣ, – талаб кард Аҳриман.

Захҳок савганд хӯрд, Аҳриман гуфт:

– Падари пире, ки ҳамчун ту писаре дорад, чаро бояд дар таҳт нишинад? То кай менишинад? Подшоҳӣ ба ту мезебад. Чаро ту сустӣ мекунӣ? Агар хоҳӣ, метавонӣ падаратро ба осонӣ аз миён бардорӣ ва ба ҷояш худат биншинӣ.

Ба дили Захҳок алав афтод, ҳирси ҷоҳталабиаш ҷӯшид, лекин ҳар чӣ ҳам бошад, аз падаркушӣ андеша кард ва гуфт:

– Ин кор шоиста нест.

– Ту савганд хӯрдӣ, – тарсонд ўро Аҳриман, – агар гуфтаи маро накунӣ, савгандзада мешавӣ, ба балое гирифтор мешавӣ.

Ҷавон ба доми Аҳриман ғалтида, пурсид:

– Подшоҳро чӣ тавр аз миён мебардорам?

– Ҷораи инро ман месозам, – гуфт Аҳриман, – сари туро ба авчи хуршед мерасонам, лекин ту ҳоли ҳозир ҳомӯш бош, то ман ин корро ба анҷом расонам.

Мардос боғи дилкушое дошт, ҳар бомдод худаш танҳо ба он боғ даромада таҳорат ва намоз мекард. Деви бадсиришт шабона дар боғ бар сари роҳи подшоҳ ҷоҳе канда, даҳони онро

хаспүш кард. Сахар Мардоси баҳтбаргашта чун ба бөг даромад, ногаҳон ба он чоҳ ғалтида ҳалок шуд.

Захҳоки падаркуш бар тахти подшоҳӣ нишаст.

МАКРИ ДИГАРИ АҲРИМАН

Аҳриман бори дигар худро ба сурати ҷавони донои суханваре дароварда, назди Захҳок омад, ўро ситоиш кард ва гуфт:

– Ман пазандай моҳирам, таомҳои шоҳона мепазам.

Захҳок вайро ошпази ҳоси худ тайянин кард.

Аҳриман:

Зи ҳар гуна аз мурғу аз чорпой
Хуриш карда овард як-як ба ҷой,
Ба ҳунаш бипарвард бар сони шер,
Бад-он то кунад подшоро далер.

Рӯзи дигар ба ноштои шоҳ ҳӯрише аз кабку тазарв тайёр карда овард. Захҳоки шикампарвар хушнуд гашт. Рӯзи сеюм дастархони шоҳро бо чӯҷакабобу барракабоб ороста кард. Ҳар рӯз ҳӯроке беҳтару лазизтар аз дирӯз мепуҳт. Меҳри Захҳок бар вай афзуд. Рӯзи ҷаҳорум ҷавон аз гӯшти гӯсола ҳӯроки дилкаш, омехта бо заъфарону гулобу шароби солхӯрдаву мушкиноб, тайёр карда овард. Захҳок ҷунон табъаш болид, ки ба пазандада гуфт:

– Аз ман ҳар чӣ ҳоҳӣ, бихоҳ!

Аҳриман, ки мунтазири ҳамин фурсат буд, гуфт:

– Эй, подшоҳ, ҳамеша шод ва фармонраво бизӣ:

Маро дил саросар пур аз меҳри туст,
Ҳама тӯши ҷонам аз ҷеҳри туст.

Ягона орзуи ман ин аст, ки иҷозатам дихӣ, то ба тариқи бандагӣ ду китфи туро бибӯсам.

Захҳок иҷозат дод. Аҳриман ҳар ду китфи ўро бӯсид ва ҳамон дам нопадид гашт. Аз ду китфи шоҳ ду мори сиёҳ рӯид. Захҳок тарсид, вахмид, фармон дод, ки морҳоро аз бех бурида партоянд.

Буриданد, лекин ҳамон дам боз ду мори дигар мисли шохи дараҳт қад қашид.

Табибони донишманд чй қадарҳо қўшиданд, ки моронро нест қунанд, лекин натавонистанд.

Он гоҳ Ахриман худро ба сурати табиби пурдонише дароварда назди Захҳок омад ва гуфт:

– Буридан морон суд надорад. Онҳоро хўрок дода ором кардан лозим аст. Хўриши ин маҳлуқҳо мағзи сари одам аст. Барои он ки ором шаванду ба ту осебе нарасонанд, бифармой – ҳар рӯз аз мағзи сари ду кас хўрок пухта ба онҳо хўронанд. Шояд морон оқибат аз ин навъ парвариш бимиранд.

Душмани одамиён Ахриман бо ин чй меҳост? Ў меҳост, ки ҳамаи одамиён күшта шаванд ва насли инсон несту нобуд гардад.

ТОХТАНИ ЗАҲҲОК БА ЭРОН

Дар ҳамон вақт буд, ки ғурури Чамшед боло гирифт. Бисёрии саркардагон, ҳокимони вилоятҳо аз вай рӯ гардонда буданд; аз ҳар гӯшаи мамлакат сардоре сар бардошта даъвои истиқлол мекард, давлати Чамшедро шўру ошуб фаро гирифта буд. Раият ва сипоҳ чўёи подшоҳи дигаре шуда буданд, ки тавонад осудагии мамлакат ва ҳалқро барқарор намояд.

Захҳокро ба подшоҳӣ даъват карданд. Онҳо аз золимиву хунхории Захҳок бехабар буданд.

Захҳок лашқари гароне бар зидди Чамшед равона кард. Чамшед тоб наёvard ва гурехт, лекин пас аз чанде ба даст афтод. Захҳок фармон дод – ўро бо арра бурида ду ним карданд. Фотеҳи бегона қасрҳо ва тахту тоҷу ганчи ўро ба даст даровард:

Саросар замона бад-ӯ гашт боз,
Баромад бар ин рӯзгори дароз.
Ниҳон гашт ойини фарзонагон,
Пароканда шуд номи девонагон.
Хунар хор шуд, ҷодий арҷманд,
Ниҳон рости, ошкоро газанд.
Шуда бар бадӣ дasti девон дароз,
Зи некӣ набудӣ сухан чуз ба роз.

Оху нолай чафокашон чун абри сиёх фазои Эронзамиро фаро гирифт. Навкарони Захҳок аз халқ хироҷи яғмогарона меситониданд, дехқону косибони ноғармонӣ кардаро мекуштанд, бисоташонро горат мекарданд, хонаҳошонро оташ мезаданд. Аммо аз ҳама бадтар ин буд, ки ҳар шаб ҷаллодони шоҳи аҷдаҳопайкар ба хонаҳои мардум шабехун зада, ду ҷавони солими навқиронро қашон-қашон ба дарбор бурда мекуштанду аз мағзи сарашибон барои морони Захҳок ҳӯриш месоҳтанд. Морони аҷдаҳоваш шаб ором мешуданду сахар боз фаш-фашкунон гирди сари Захҳок пешида, ӯро ба қину азоби тоқатнофарсо меандоҳтанд.

Доду фарёди падару модарони мусибатзада ба ҳеч ҷо намерасид.

АРМАИЛ ВА КАРМАИЛ

Дар шаҳр Армаил ва Кармаил ном ду марди поксириште мезистанд, ки ҳам далер ва ҳам раҳмдил буданд. Дуяшон чора андешиданд.

Кармаил гуфт:

– Медонем, ки ҷавононро баста оварда ба дари ошхонаи подшоҳӣ мепартоянд, аммо баъд бо онҳо чӣ кор мекунанд, ҳеч кас намедонад.

Армаил гуфт:

– Моро лозим аст, ки вориди ошхонаи подшоҳ шавем, то ин розро дарёбем.

Пас ҳар ду ба хизматгории ошхонаи подшоҳӣ дохил шуданд. Муддате хизмат карданд, лекин воқифи асрор нашуданд, зоро Аҳриман ҳӯриши моронро дар гайби хизматгорон мепухт.

Шабе аз шабҳо Армаил ва Кармаил дар ошхона монданд ва дар гӯшае поида хоб рафтанд. Бомдод аз доду фарёде бедор шуда диданд, ки навкарон ду ҷавони хунолуда ва ҳаросону ларзоронро қашон-қашон оварда ба фарши хона афканданд. Ҷаллоде табар ба даст ҳозир шуда сари онҳоро бурид ва сипас ошпаз сарҳои буридаро кафонда, мағзи онҳоро гирифта, бо дорувор омехта ба деги тафсон андоҳт... Армаил ва Кармаил бо дили пур аз ошӯбу ғазаб он амали даҳшатангезро дидা, рози пинҳонии даргоҳи Захҳокро донистанд.

Ахриман он «хұрок»-и оғатнишонро пухта ба табаки заррин андохт. Хушхол буд, ибليسона ришханд мекард. Армаил ба сара什 фикри тозае омаду ба дил гузаронд, ки ин розро то охир бояд донист. Дұстон худхөшонро ошкор сохта чүнин вонамуд карданد, ки гүё ҳамин дам омада ба ошхона даромадаанд. Армаил бо таъзиму әхтирому фармонбарй назди Ахриман омада дастонашро дароз кард, то табаки таомро гираду барад. Ахриман чобукию хизматгузории үро хуш кард ва табақро ба дасташ дод.

Армаил бо он табақ ба боргохи подшоҳ равон шуд. Чай дид? Дид дар боргохи калони пурнақшу нигор бар тахти зарандудй мұрассасы ба дурру гавҳару лаълу фирұза як марди логари зиштандоми кәрекманзаре бо ранги зарди зарьфаронй нишастаасту ду мори сиёхи ваҳшатангез аз ду китфи ү қад кашида фаш-фаشكунон гирди сари точдораш печу тоб мөхүранд. Армаил аз он пеш подшоҳро надида буд, зеро Захҳок шамоили нафрат-ангезашро ба халқ нишон намедод ва аз қасраш намебаромад.

Армаили ҳайратзадаи ба даҳшат афтода дар дами дари боргох барчо монду маҷоли қадам бардоштан надошт. Он гоҳ Захҳок бо асабияту бекарорй бо дасташ ба вай ишора кард, ки пеш биёяд. Армаил наздик рафта табаки зарринро ба вай дароз карда буд, ки дархол морхо фаш-фашкунон ба хұрок дарафтиданд ва онро дар як дам бо забонҳои сурху дарози төғмонаңдашон лесида тамом карданду ором шуда, рүйи китфи шоҳ дароз кашида пинак рафтанд.

Армаил ба ошхона баргашт ва он чай дида буд, ҳамаро ба Кармаил нақл кард. Кармаил аз ҹигар охи дарднок кашид ва гуфт:

– Ҳоло маълум шуд чаро он ҹавонони нагунбаҳт беному нишон мерафтаанд! Одамизодагони сарсабзи неруманд туъмаи морони манхұс¹ мешудаанд! Дод аз дасти шоҳи аждахобардұш!

– Мо ба ошхонаи Захҳок роҳ ёфтем, хизматтори одамкушон шудем, то ки ба мардуми баҳтбаргашта мададе расонем, – гуфт Армаил, акнун магар ин бадкирдории даҳшатангезро дида дам меистем?

¹. **Манхұс** – шум, бадбаҳт.

– Хүриши морон фақат магзи сари одамй будааст, чора чист? – маъюсона пурсид Кармайл.

Армайл ба андеша рафта, бо як умедворй чунин чавоб дод:

– Магзи сари одамиро бо магзи сари гўсфанд оmezем, чй шавад? Дар ин сурат ҳар рўз аз ду чавони гирифторшуда якеро начот додан мумкин мебуд.

Ин сухан писанд афтод ва ду дўсти далер пинҳонй ба кор сар карданд. Бо ҳилаю найранг худҳошонро ба иблиси ошпаз хуш карда, эътимоди ўро ноил шуданд ва он гоҳ вай рухса-ташон дод, ки аз он баъд ҳамон ҳўроки манхусро дуяшон пазанд.

Ахримани бадсиришт ҳатто хушнуд шуд, ки ду шогирд – ду хизматтори чобук ва содике ба даст овард: акнун вай метавонист вақташро ба эчоди бадиҳо ва фитнаю фасодҳои дигаре сарф кунад.

Армайл ва Кармайл магзи сари одамиро ба магзи сари гўсфанд омехта мепухтанду бо ин тариқ чони яке аз ду чавони гирифторшударо халос мекарданд.

Ба ҳалқи мазлуми чафокаш фақат ҳамин қадар некй кардан аз дасташон омад, беш аз ин чорае наёфтанд. Бо чавони начот додаашон видоъ карда мегуфтанд: – Бираву пинҳон шав, аз шаҳрҳо дур бош:

Нигар, то набошй ба ободشاҳр,
Туро дар ҷаҳон кӯҳу дашт асту баҳр.

Бо ин тариқ ҳар моҳ сй нафар чавон аз кушта шудан начот мейёфтанд. Чун дусад нафар мешуданд, Армайл ва Кармайл ба онҳо пинҳонй аз рамаҳои подшоҳй чанде гўсфанду буз дода, ҳамаашонро ба дашту кӯҳҳо равона мекарданд.

Ровиёни ахбори қадим ривоят мекунанд, ки ҳалқи бодия-нишини курд авлоди ҳамон чавонони гуреза аст ва курдҳо мардумони шучъоъ, кӯҳу сахродўст, ба саҳтиҳои зиндагӣ тобовар мебошанд.

ХОБ ДИДАНИ ЗАХХОК

Шабе аз шабҳо Захҳоки ситамгар хоб дид, ки ногаҳон се пахлавони ҷанговар пайдо шуданд, ду нафари онҳо қалонсол буданд ва як нафарашон ҷавон. Ҳурдашон пахлавоне буд барно ва зебо, қоматаш чун сарв, камари шохворе ба миёнаш баста ва бар дасташ яке гурзи гарони ғовсар дошт. Вай ҳурӯшону дамон омада гурзро ба сари Захҳок зад ва ўро ғалтонда, дастҳояшро баст, ба гарданаш каманд андоҳт ва баъд ҳар се пахлавон ўро дар гарду хок қашон-қашон ба сӯйи қӯҳи Дамованд бурданд.

Бипечид Захҳоки бедодгар,
Бидарридаш аз бим, гуфтӣ, ҷигар.

Вай аз тарс ба сони даррандаи захмҳӯрда:

Яке бонг барзад ба хоб андарун,
Ки ларзон шуд он ҳонаи садсутун.

Саҳар фармон дод, ки аз тамоми мамлакат мубадон¹ ва ситорашиносонро ба дарбор даъват қунанд.

Ҷун ҳозир шуданд, Захҳок ба онҳо хоби машъумашро² гуфта, таъбир пурсид:

Бигуфто: Маро зуд огаҳ қунед,
Равонро сӯйи равшанӣ раҳ қунед,
Ки бар ман замона кай ояд ба сар?
Киро бошад ин тоҷу таҳту камар?

Мубадон се рӯз муҳлат ҳостанд. Агарчи таъбери хоби Захҳок ба онҳо маълум шуда буд, лекин то се рӯз ба гуфтан ҷуръат накарданд, метарсиданд, ки агар росташро гӯянд, подшоҳи золим онҳоро мекушад.

Рӯзи ҷаҳорум Зирак ном мубади хирадманди ростгӯй ва нотарс бо Захҳок рӯёруй истода гуфт:

¹. **Мубадон** – доноён, донишмандон.

². **Машъум** – номуборак, манхус, бад.

– Таъбири хобат ин аст, ки подшохии ту дер намепояд. Фаридун ном баҳодури чавоне аз насли шоҳони қадими Эрон падид меояду туро сарнагун мекунад. Фаридунро ҳанӯз модараш назоидааст, лекин ў ба дунё меояд, туро бо гурзи гарони говсар зада ҳалок мегардонад ва молики тахту тоҷ мешавад.

Захҳок чун гуфтори Зираки донишманд ва далерро шунид, бехуш шуда аз таҳт фурӯғалтид. Чун ба ҳуш омад, амр кард, ки Зиракро фавран гирифта лабонашро буранд ва пӯст кананд, лекин мубади ҳушманди оқибатандеш нопадид гашта буд. Ўро дар саросари шаҳр чустанду наёфтанд, вай аз шаҳр бадар рафта пинҳон шуда буд. Аз ҳамон рӯз Захҳок ба воҳима афтод:

Нишони Фаридун ба гирди ҷаҳон
Ҳаме бозҷуст ошкору ниҳон.
На ором будаш, на хобу на-ҳ(в) ард¹
Шуда рӯзи равшан бад-ӯ лочвард.

ЗОДАНИ ФАРИДУН АЗ МОДАР

Дар он кишвари зулмобод, ки подшоҳаш Захҳоки аждаҳо-бардӯш буд, Отибин ном марди некусириште мезист, ки најодаш ба шоҳони Эронзамин ва ба Тахмураси девбанд мера-сид. Аёли вай Фаронак ном зани покдил ва меҳруbone буд.

Боре Фаронак хоб дид, ки дар марғзори сабзу шукуфоне сайдир мекунад, баногоҳ чавони барнои хушсурате падидор шуда ба вай мегӯяд:

– Эй зани покдил, ба хонаат биштоб ва ба шавҳарат ҳабари ҳуш бирасон; шумоён писаре мейбед, ки ситораи иқболи кишвараш ва ҳалқаш ҳоҳад шуд. Ту номи писаратро Фаридун мегузорӣ; вай сарвари паҳлавонони Эронзамин, ба қомат чун сарв, ба ҷеҳра чун хуршед, ба шуҷоат чун шер ҳоҳад буд. Барои кишвари ҷафокиши ҳуд вай чун борони пурфайзи баҳорон ба замини ҳушку ташна ҳоҳад буд.

¹. Ҳ(в)ард – ҳӯрд (ҳӯрок).

Гүянда Суруши¹ некукор буд, ки худро ба сурати чавони зебое намудор карда буд.

Фаронак бедор шуда, шавҳарашро ҳам бедор ва ба вай хоби ачиби худро нақл кард.

Отибин шодикунон гуфт:

– Ман аз најоди шохони қадими Эронзаминал, пас чӣ ачаб, агар фарзандам озодибахши кишвари мо гардад!

Башорати Суруши некукор ба вучуд омад, Фаронак писар зоид ва номи ўро Фаридалун гузошт.

Аммо шодии модару падари хушбахт дер накашид. Навкарони Захҳок, ки ба ҷустуҷӯйи Фаридалун дар саросари кишвар такопӯ доштанд, пайи ўро гирифтанд. Отибин ва Фаронак дар пайи ҳалосии ҷони фарзандашон ўро бардошта, сар ба кӯҳу биёбон гирифтанд. Шаб ба горе ё бешазоре паноҳ мебурданд. Ҳар гоҳ, ки Отибин ба ҷустуҷӯйи ҳӯрокворӣ мерафт, Фаронак бо қӯдакаш дар ҳамон гор ё бешазор мемонд. Рӯзе Отибинро навкарони Захҳок дар саҳро дастгир карда ба дарбор бурданд.

– Писарат Фаридалун кучост? – дод зад Захҳок.

– Писарамро одамҳо, кӯҳҳо, бешазорҳо аз ту пинҳон медоранд, то ба воя расад. Чун ба воя расид, зоҳир ҳоҳад шуд, таҳту тоҷро аз ту ҳоҳад рабуд, диёрашро аз ситами ту, ки подшоҳи бегона ҳастӣ, озод ҳоҳад кард!

Захҳок ҳашмгин шуд, фармон дод, ки Отибинро сар бурида аз мағзи сарав барои морон ҳӯриш бипазанд.

Фаронаки шӯрбаҳт ҳамоно бо қӯдакаш дар кӯҳу бешазорҳо саргардон мегашт. Модари бечора ҳаставу нотавон шуда буд, бачааш аз гуруснагӣ мегирист.

Боре Фаронак дар марғзор ба модагови акоибе дучор шуд. Модагов ниҳоят зебо, хушранг, назаррабо буд, ҳар тори мӯяш чун пари товус ранги дигаре дошт. Фаронак аз дидани он ҳайвони рангини муъчизаосо ҷашмонаш хира гашт.

Чун ҳастаҳол буд, нишаста бар рӯйи сабза паҳлу зад ва пинак рафт.

Шарфай поero шунида ҷашм боз кард, дид, ки чӯпоне таёқ ба даст дар болои сарав истодааст. Ҳаросон шуда пурсид;

– Ту қистӣ?

¹. Суруш – фаришта, фариштаи пайгомовар.

– Ман нигаҳбони ҳамин марғзору бешазор ҳастам ва ин модагови ачоибро, ки номаш Бармоя аст, мепоям, – ҷавоб дод чӯпон.

– Ман зани Отибини номдор ҳастам, ки подшоҳи ажда-ҳопайкар ўро кушт; номам Фаронак ва ин қӯдак писари ман Фаридун аст.

– Номи Фаридуни баҳодурро кӣ нашунидааст? – гуфт чӯпон ва ба тарафи қӯдак таъзим кард. – Ҳалқон дар интизори озод-кунанди худанд. Ту ҳаставу беҳол шудай, дар қӯҳсору бешазорон овораву саргардон гаштани ту ба ҷони худат ва ҷони писарат ҳатар дорад, ту бачаатро ба ман бидех, ман нигаҳбонаш мешавам, аз ҷашми навкарони Захҳок пинҳон ва бо шири Бармояи нестдарчаҳон парваришаш мекунам.

Модари ғамзадаи парешонрӯзгор дилаш ба сидқи гуфтори пирамард гувоҳӣ дод ва бачаро ба вай супурд.

Чӯпон Фаридунро бо меҳрубонии падарона се сол парварид.

Дар ин миён ба Захҳок ҳабар расид, ки дар фалон марғзор модагови ачоибе мечарад ва Фаридун бо шири вай парвариш мейбад.

Дили модар ҳатари ба ҷони фарзандаш омадаро хис кард; вай бо шитобу ҷадал дар қозаи пирамарди чӯпон ҳозир шуд ва бачаашро ба синааш пахш карда гуфт, ки ғайр аз гурехтану пинҳон шудан ҷорае нест:

Бибуррам пай аз ҳоки ҷодуситон,
Шавам бо писар сӯйи Ҳиндустон.
Шавам нопадид аз миёни гурӯҳ,
Мар инро барам то ба Албурзкӯҳ.

Фаронак пас аз тайи дашту биёбонҳо бо Фаридун ба қӯҳи Албурз расид.

Дар Албурзкӯҳ Фаридунро ба як марди порсо, ки тарки дунё карда дар он ҷо мезист, супурд ва гуфт:

– Эй некмард, ман зани мусибатзадае ҳастам: шавҳарам – падари ин қӯдак курбони морони Захҳок шуд ва акнун он золими хунхор ба қасди ҷони писарам афтодааст. Таваллуди писарам ва сарнавишти ўро Суруш ба ман ҳабар дода буд.

Фаридуни ман рүзе пешвои халқ шуда, интиқоми ситамкашон ва күшташудагонро аз Заҳҳоки хунхор хоҳад гирифт. Ту Фаридуни маро ба чойи падар бош ва чун фарзанди худат тарбия карда ба воя расон.

Марди порсо қабул кард ва тарбияи Фаридунро ба уҳда гирифт.

Навкарони Заҳҳок ба чарогоҳи Бармоя рафта, Фаридунро дар он ҷо наёфтанд, марғзорро поймол карданд ва он модагови яктои нестдарчаҳонро күштанд, сипас ба хонаи пештараи падару модари Фаридун рафта, онро оташ заданд.

ОГОҲ ШУДАНИ ФАРИДУН АЗ НАСАБИ ХУД

Фаридун дар Албурзкӯҳ бо парвариши пирамарди порсо дар шонздаҳсолагӣ ҷавони қоматбаланд ва диловаре гардид, аммо намедонист падара什 кист. Рӯзе аз кӯҳ ба дашт фаромада назди Фаронак рафт ва гуфт:

– Модар, ба ман ниҳонро ошкор кун: падарам кӣ буд? Аз насли киям ман?

Фаронак рози пинҳонро ошкор кард:

– Писари далерам, падари ту марди хирадманд ва нексириште буд, аз најоди шоҳони қадими Эронзамин буд, насабаш баъди якчанд пушт ба шоҳ Тахмураси девбанд мерасид. Заҳҳоки золим ўро күшта, аз мағзи сараш барои морони худ ҳӯрок пазонд. Баъд Заҳҳок хобе дидааст, мубадон хоби ўро чунин таъбир кардаанд, ки аз эрониён Фаридун ном паҳлавоне падид меояд ва ўро бо гурзи гарон зада мекушад. Заҳҳок ба ҷустуҷӯйи ту афтод, ман туро бардошта аз тарс ба кӯҳу даштҳо гурехтам, нигаҳбони марғзоре ба ман раҳмаш омада гуфт: – «Бачаатро ба ман дех, ман вайро бо шири гови хушзори худам мепарварам». Розӣ шудам ва туро ба вай супурдам. Заҳҳок ҳабардор шуда, он гови хушзорро күшт, ба хонаи мо оташ зад. Ман боз ночор аз тарси шоҳи аҷдаҳобардӯш ба Албурзкӯҳ паноҳ бурдам ва туро ба тарбияи марди порсо додам:

Фаридун барошуфту бикшод гӯш,
Зи гуфтори модар баромад ба чӯш.
Дилаш пур зи дарду сараш пур зи кин,
Бар абрү зи хашм андаровард чин.

Ба модараш гуфт:

– Шамшер мекашам, аз Захҳок интиқоми зулмидагон ва хонавайроншудагонро мегирам, рӯзгорашро табоҳ ва боргоҳашро ба хок яксон мегардонам!

Фаронак аз гаюрий ва диловарии писараши ҳам фахр мекард ва ҳам метарсиid, ки мабодо вай фалокате, балое ба сари чавони худ оварад. Пандаш дод, ки:

– Эй фарзанд, беандеша мабош, ба чаҳон бо ҷашми чавонӣ нигоҳ накун. Захҳок подшоҳи зӯрмандест, сипоҳи фаровон дорад, боз агар ҳоҳад, аз ҳар вилоят сад ҳазор марди ҷангӣ ба хизматаш камар баста меоянд. Ҳар кас, ки шароби чавонӣ ҷашид, дар ҷаҳон танҳо ҳудашро мебинаду бас. Ту низ ҳамин тавр, аммо бидон, ки мастии чавонӣ мумкин аст сари қасро ба бод дихад. Панди модаратро шунав, писар, аз ин ниятат баргард.

Аммо Фаридун бар азми худ устувор буд.

КОВАИ ОҲАНГАР

Дар ин миён Захҳок дар андешаи Фаридун рӯзу шаб ба тарсу вахм буд; пайваста номи Фаридунро бар забон меронд. Медонист, ки Фаридун зинда ва ташни хуни ўст.

Қарор дод бузургон ва мубадони мамлакаташро даъват карда, бо ёрии онҳо пояи салтанаташро мустаҳкам гардонад.

Бузургон ва мубадон ба боргоҳи ўҷамъ омаданд. Захҳок тоҷи фирӯза бар сар ниҳода бар таҳти оч¹ нишаста ва ба мубадон рӯ оварда гуфт:

– Эй номвар хирадмандони пурхунар! Ба шумо маълум аст, ки ман як душмани ниҳонӣ дорам. Агарчи ўҷамъ аст, лекин ман ўро хурд намебинам, ўдалер ва номҷӯй аст, меҳоҳад маро сарнагун, давлатамро вожгун созад. Аз бади рӯзгор метарсам.

¹. Оч – устухони фил.

Бояд чора чуст. Шумо як гувохнома нависед, ки ман подшохи одил, раҳмдил, ростқавл ҳастам ва ҳамеша ба ростию некй амал кардаам, то ки душманонам баҳонаи тегкашию интиқомчӯйӣ надошта бошанд.

Бузургон магар ҳад доштанд, ки амри подшоҳашонро бачо наёранд? Ночор аз тарс гувохнома навиштанд ва ҳамаашон дар он гувохнома имзо карданд.

Ҳамин вақт дар майдони пеши қаср ҳалқи ситамдида чамъ омада, аз дасти шохи аҷдаҳобардӯш дод мегуфтанд, ғавғо мекарданд.

Як марди тануманди бокитфу бозу, ки дар ҷашмонаш оташи кину газаб шуълавар буд, ба боргоҳ зада даромад. Ҷӯшону хурӯшон даст бар сар зада, рӯёрӯйи Захҳок истода фарёд кашид:

– Эй ситамгар, ман Коваи оҳангарам:

Бидех доди ман! Омадастам давон,
Ҳаменолам аз ту ба ранчи равон.
Зи ту бар ман омад ситам бештар,
Зани ҳар замон бар дилам нештар.
Ситам гар надорӣ ту бар ман раво,
Ба фарзанди ман даст бурдан чаро?
Маро буд ҳаждаҳ писар дар ҷаҳон,
Аз эшон яке мондааст ин замон.
Бубахшою бар ман яке дарнигар,
Ки сӯзон шавад ҳар замонам ҷигар.
Шаҳо, ман чӣ кардам, яке бозгӯй,
Агар бегуноҳам, баҳона маҷӯй.
Ҷавонӣ намондасту фарзанд нест,
Ба гетӣ чу фарзанд дилбанд нест.
Агар ҳафт қишивар ба шоҳӣ турост,
Чаро ранҷу саҳти ҳама баҳри мост?

Захҳок гуфтори Коваро шунида, дар ҳайрат монд ва боз бештар тарсид. Андешид, ки беҳтар аст аз оҳангари додҳоҳ дилҷӯйӣ кунад ва худро боадлу инсоғ нишон диҳад. Охирин фарзанди ў – писари ҳаждаҳумашро аз қуштан барои ҳӯриши морон озод карда, ба падара什 баргардонд. Пас ба Кова

гувохномаро дароз кард ва фармуд, ки ба он имзо кунад. Кова онро гирифта хонду барошуфт, ба бузургон ва мубадон рӯ оварда бонг зад:

– Эй беномусҳо, бевичдонҳо, тарсухо! Аз шоҳи аждаҳо-пайкари худ тарсида ҳамаатон мункири ҳақиқат шудед! Ба гуфтори ў дил супурдед! Бардуруғ гувоҳӣ додед! Ман аз подшоҳи ситамгар наметарсам, бигузор маро кушад, лекин ман ба ин номаи мунофиқӣ даст намемонам, гувоҳӣ намедиҳад!

Инро гуфта, вай гувохномаро бо қаҳру газаб дарронда партофт ва поймол кард. Сипас писарашро пешандоз карда хурӯшону дамон аз боргоҳ бадар рафт.

Коваи оҳангар дар берун пешдомани ҷарминашро ба нӯги найза баст ва онро чун байрақ барафрошта бар сари бозор рафт ва нидо андоҳт:

– Эй ҳалқ! Дод аз дasti ситамгар! Дод аз зулми подшоҳи аждаҳобардӯш! То ин ҷеви одамхорро аз сари худ дафъ накунем, ба мо зиндагӣ нест. Агар туъмаи аждаҳо шудан наҳоҳед, агар ҳамият доред, бо ман биёд! Меравем назди Фаридун! Он баҳодурро ба худ сардор мекунем ва бо ситамгар мечангем, аз вай интиқоми фарзандони қурбоншудаамонро мегирим!

Гуфтори пурсӯзу алами Кова шӯре дар дилҳои мардумон ангехт, издиҳоми косибон ва дехқонони ситамдида аз дунболи Кова, ки байраки ҷармини сари найза ба даст, пеш-пеш қадам мезад, равон гардиданд. Сари роҳ ба онҳо тӯда-тӯда мардумони шаҳру дехоти дигар ҳамроҳ мешуданд.

ВОҲУРӢ БО ФАРИДУН

Чун ба нишемангоҳи Фаридун расиданд, Фаридун нигоҳ кард, дид, ки ҳалқи бисёре хурӯшону дамон аз роҳ мерасанд ва пешопеши издиҳоми ҳалқ марде тануманди ришишиёҳ бо ҷармпорае, ки ба сари найза бастааст, меояд. Ба пешвози онҳо баромад. Кова истода ба ў хитоб кард:

– Эй Фаридуни баҳодур, мо бар зидди шоҳи бегонаи золими одамхор қиём кардем, назди ту додҳоҳ омадем. Кини ҳалқро аз ситамгар биситон, моро ба ҷангӣ ў бибар! Мо сипоҳи туем ва ту солори мо!

Фаридун байраки чарминро ба фоли нек гирифт, шод шуд, гуфтори мардумони чафодидаро шунид. Нахуст фармон дод, то чармпораи Коваро бо порчаҳои гаронбаҳо ва бо зару гавҳар оростанд ва онро «Дирафши коваёнӣ»¹ хонданд.

Аз он баъд хар касе, ки подшоҳ мешуд, он чарми оҳангарии коваёниро бо дурру гавҳарҳои нав ва порчаҳои нағиси гаронбаҳо меорост, ба тавре ки дирафш дар шаби тор низ чун ситора медураҳшид, аз ин рӯ онро «Ахтари коваёнӣ» ҳам мегуфтанд.

Фаридун точи подшоҳӣ бар сар ниҳода назди Фаронак омад ва гуфт:

– Модар маро дуо кун, фотиҳа бидех, ман ба корзор меравам, то Захҳокро сарнагун кунам.

Фаронак гириста фотиҳа дод, фарзандашро ба ҷиҳоди² муқаддас равона кард.

Бо фармоиши Фаридун аз растаи оҳангарон беҳтарин устодони ин ҳунарро ба наздаш оварданд, вай бо паргор ба замин шакли гурзро кашида ба онҳо нишон дод ва гуфт: «Барои ман ба ҳамин шакл гурзе бирезед». Сари гурз монанди сари барзагов буд. Оҳангарон баъди чанд рӯз гурзро соҳта оварданд. Фаридун онро писандид ва ба устоҳои оҳангар сарулибос, симу зар баҳшид.

ЮРИШИ ФАРИДУН

Фаридун бар аспи қӯҳпайкаре нишаста он гурзи говсарро ба даст гирифт ва дар сари лашкаре, ки аз ҳалқ ба ҳам омада буд, рӯ ба сӯйи пойтаҳти Захҳок ниҳод. Пешопеши лашкараш бо як азми ғазаболуди ҷангҷӯ асп меронд:

Ҳамерафт манзил ба манзил чу бод,
Саре пур зи кину диле пур зи дод.

Шомгоҳ дар манзиле фуруд омад, лашкараш бору буна афканд. Дар шаби тор ҷавоне бас хубрӯ бар сони парӣ назди Фаридун ҳозир гашт, ба ў суханҳо гуфт, роҳи кушодани тилисмҳои Захҳок ва шикастани бандҳоро ёд дод ва гоиб

¹. **Дирафш** – байрак.

². **Ҷиҳод** – корзор, ҷанг.

гардид. Фаридун донист, ки ин ёрирасони ногаҳонии ў боз ҳамон Суруши некукор аст, ки ин дафъа худро ба сурати чавони парипайкаре зохир кард. Донисту аз шодӣ чехрааш чун гули аргувонӣ шукуфт. Бахташро ҷавон ва давлатро ҳамъинон дид.

Хони¹ зиёфат оростанд, бода нӯшиданд. Фаридун аз бода сараш гарон шуд, майли хоб кард, дар пояи қӯҳи Бурд ба хоб орамид. Ногоҳ садои ғуррише бедораш кард, ҷашм қушода дид, ки санги қалоне паррону ғуррон аз қӯҳ ба болояш фурӯ меояд. Ҳамон лаҳза ба афсуне, ки Суруш ба ў ёд дода буд, сангро баргардонда ба танаи қӯҳ баст. Сипас ҷашмаш ба ду марде ғалтид, ки дар болои қӯҳ истода аз паси ҳарсанге бо тарсу ҳарос ба поин нигоҳ мекарданд. Ҳар дуро шинохт – онҳо писарони ҳамон пирамарди албурзкӯҳӣ буданд, ки Фаридунро тарбия карда буд ва ба Фаридун нисбати бародарӣ доштанд, зеро мураббии порсо падархондаи Фаридун ҳам буд. Бародарон чун бехунар буданд, ба ҷойи ҳунар баҳилиро пешаи ҳуд карда, аз баҳти бедори Фаридун ҳasad бурда, ба қасди қуштани ў он санги қалонро аз тори қӯҳ ба болояш ғелонда буданд.

Фаридун камар баста, боз ба роҳ афтод. Аз сирри он ду бедодгар огоҳ будани худро ба онҳо нафаҳмонд.

Кова байраки коваёниро барафрошта пеш-пеши сипоҳ мерафт. Лашкар ба сўйи Арвандрӯд, ки арабҳо Даҷла ҳонандаш, равона буд. Ин дафъа бар лаби рӯд дар шаҳри Бағдод манзил карданд.

Фаридун ба рӯдбонҳо фармон дод, ки зуд бо қишию заврақҳояшон лашкари ўро аз об гузаронанд, рӯдбонҳо қабул накарданд, гуфтанд, ки бе фармон ва иҷозати шоҳ Захҳок қишиӣ намеронанд.

Фаридун ҳашмнок шуда, аспи гулранги бодпойро бо тундӣ ба дарё ронд; аз паси ў ёрионаш ҳам сар ба дарё ниҳоданд.. Аспҳо то зинашон дар об гарқ шуданд, фақат ёли онҳо чун шаҳбози хаёл дар шаби тор, бар рӯйи об намудор буд. Ба ҳушкӣ баромада, беист роҳи Ганги Диҷхухтро, ки арабҳо Байтул – муқаддасаш меноманд ва он шаҳр пойтаҳти Захҳок буд, пеш гирифтанд.

¹. **Хон** – дастархон.

ФАТҲИ КОХИ ЗАХҲОК

Чун аз дашт ба наздики шаҳр расиданд, Фаридун аз масофаи як мил ба он нигоҳ кард, кохе¹ дид, ки ба сипехр қад кашида ва ҳамчун ситораи Муштари фурӯзон буд, донист, ки мақомгоҳи шоҳи аҷдаҳобардӯш он чост. Гурзи гаронро бардошта сари аспи тезтакро сар дод, дар як дам ба коҳ расид, - гӯё оташе гардиду ногаҳон дар пешни посбони қаср аз зери замин барчаст. Зарби гурзи говсар дар як он кори посбону рӯзбонҳоро тамом кард. Баҳодури ҷавон савора ба қаср зада даромад. Ҳар кӣ пеш омад, бо гурзи говпайкар бар сараш зада ҳалокаш соҳт. Ҷодугарон, нарадевони даргоҳ низ аз зарбаҳои кушандай гурзи вай амон наёфтанд. Тилисмеро, ки Захҳок дар қасраш соҳта буд, Фаридун дарҳам шикаст, ҳароб кард. Ҳама ҷойи қасрро кофтуков карда Захҳокро чуст, лекин наёфт: шоҳ дар пойтаҳташ набуд. Фаридун бар тахти ў нишастан. Аз шабистони ў хоҳарони Ҷамshed – Шаҳрноз ва Арнавозро, ки Захҳок бо зӯйӣ ба ҳарами худ гирифта буд, берун овард. Хоҳарон ҷавони сарвқомат, ҳуршедталъат ва шерсалобатеро диданд, ки бо қарру фарри ҳусравона бар тахти оч² нишастана ва онҳоро ба паҳлуи худ меҳонад. Ҳайратзадаву дилбоҳта, ба ду паҳлуи ў нишастанд. Аввал Шаҳрноз ба забон омада пурсид:

– Ту кистӣ? Аз кучо омадӣ?

Чӣ аҳтар буд ин аз ту, эй некбахт,
Чӣ борӣ? Зи шоҳи қадомин дароҳт,
Ки эдун ба болини шер омадӣ,
Ситамгора марди далер омадӣ?

Фаридун ному насабаш ва мақсадаш баён кард:

Манам нури он некдил Отибин,
Ки Захҳок бигрифт аз Эронзамин,
Бикушташ ба зориву ман кинаҷӯй,
Ниҳодам сӯйи тахти Захҳок рӯй.

¹. Коҳ – қаср

². Тахти оч – тахте, ки аз устухони фили сафед соҳта шудааст.

Сипас вай бо теги чаллодони Захҳок күшта шудани дояаш Бармоя – он гови нестдарчаҳонро, ки «зи пайкар танаш ҳамчӯ пероя буд», бо аламу ҳасрат нақл кард.

Хоҳарони Чамшед чун донистанд, ки ў Фаридун аст, шодӣ карданд. Арнавоз гуфт:

– Пас ҳалоки Захҳок дар дасти туст. Мо ду шоҳдухтар чӣ ранҷу балое, ки аз ин Ахриманзод накашидем! Мо аз бими ҳалок ба вай ром шудем. Чӣ азобе саҳттар аз ин аст, ки кас ҳамхобаи ҷуфти мор бошад!

– Ман пайи он аҷдаҳоро аз замин бармеканам, – барошуфт Фаридун, – ҷаҳонро аз вучуди нопокаш пок мекунам! Шумо ба ман бигӯед, ҳоло Захҳок кучост?

– Вай тарафи ҷануб рафт, – ҷавоб доданд хоҳарон, меҳоҳад дар он тарафҳо ҷодуе пайдо карда, аз банди ту раҳо ёбад, зеро ахтаршиносон ба ў гуфта буданд, ки аҷали ў ва заволи давлаташ ба дасти Фаридун аст. Ин фол оташе бар дилаш афканда зиндагониро барояш талҳ гардонидааст. Вай ҳазорон даррандаву ҷаҳонда ва марду занҳоро күшта, хунашонро дар як ҳавз рехта, дар он танашро мешӯяд, ба умеди он ки шояд бад-ин восита фоли ахтаршиносон маҳв шавад. Аз ду мори сиёҳаш пайваста ба ранҷу азоб аст, қарору ором надорад, қишивар ба қишивар мегардад.

Фаридун ба ёфтани Захҳок ҷораҷӯй шуд. Дар набудани Захҳок нигаҳбонии коҳ ва ҳазина ба уҳдаи вакили ў Кундрев буд. Вакил дар вақти ҳуҷуми Фаридун пинҳон шуда буд.

Кундрев рӯзи дигар дар паноҳгоҳи худ аз дур овози дафу дуҳул, суруду нағмаро шунида, тарсону ҳаросон берун омад ва шаҳрро пур аз мардумоне дид, ки бо шамшеру шашпар, табару тешаву таёқҳои одӣ мусаллаҳ шуда, дар раставу майдонҳо гулҳан афрӯхта, ҷашни зафар барпо карда буданд. Пахлавонон гӯштин мегирифтанд, ҳофизон суруд меҳонданд, дорбозҳо, шуъбадабозҳо, масҳарабозҳо ҳунарнамоӣ карда дил хуш мена-муданд. Аҳолии шаҳр, марду занҳо ба шӯришгарони фотех-лашқари Коваю Фаридун дастархон мекашиданд. Аз гирудор ва горату яғмо, ки Кундрев ва монанди ў навкарони Захҳок мунтазири он буданд, нишоне набуд. Кундрев ҳайрон монд ва як қадар аз тарсу ҳарос фориг шуда ба қасри шоҳ даромад. Дид, дар пешгоҳ ҷавоне тоҷ бар сар бо қарру фарри ҳусравӣ

нишаста, дар дasti росташ Шаҳрнози паричехра ва дар дasti чапаш Арнавози моҳлиқо чой гирифта, дар гирдаш сипоҳиёни зарринкамар ва мулозимони кулоҳ бар сар бастаанд. Саросема замин бўсид, Фаридунро ситоиш кард. Фаридун чун аз кӣ будани вай огоҳӣ ёфт, фармуд ки биравад, асбоби базми шоҳонаро муҳайё созад. Кундрав хон орост, шаробҳои ноб овард ва мувофики фармон созандаву сарояндагони номӣ, аъёну ашрофи шаҳрро ба маҷлиси шоҳ ҳозир кард. Шаби дарозро ба ҷашни шоҳонаву зиёфату базми ҷамшедӣ ба саҳар оварданд.

РАФТАНИ КУНДРАВ БА НАЗДИ ЗАҲҲОК

Дар бомдод Кундрав аз коҳ баромаду бар аспи роҳворе нишаста шитобон назди Заҳҳок раҳсипор гардид.

Морбардӯш он рӯзҳо дар шаҳре аз шаҳрҳои Нимрӯз¹ тавакқуф карда буд. Кундрав ба он ҷо расида, ҳар он чӣ дар пойтаҳт дида буд, ба Заҳҳок нақл кард. Вакили шоҳ Фаридунро нашинохта ва кӣ буданашро ҳам аз касе напурсида буд. Ба Заҳҳок чунин гуфт:

– Ногаҳон аз қишваре се марди сарафroz лашкар кашида омаданд ва пойтаҳти туро забт карданд. Аз ин се яке ҷавон аст, ба қомат чун сарви сиҳӣ, аз ҷеҳрааш фарри шоҳӣ тобон; дуи дигар қалонсоланд (гӯянда Коваю Каёнуши пахлавонро дар назар дошт), лекин сардор ўст. Гурзе дорад, ки агар ба кӯҳ занад, кӯҳро мекафонад. Савора ба коҳ зада даромада, ҳамаи банду тилисмҳои туро дарҳам шикаст, пахлавонон ва девони туро зада магзи сарҳошонро ба хунашон омехт.

Ранг аз рӯ ва ҳуш аз сари Заҳҳок парид, морони китфаш мисли ин ки хатарро хис карда бошанд, бесаранҷом шуда сар барафроҳтанд. Вай тарси худро базӯр пинҳон карда гуфт:

– Шояд меҳмон бошанд. Ба меҳмон шод бояд буд.

– Меҳмон бо гурзи говсар? – тааҷҷуб кард Кундрав. – Охир, вай посбонони коҳро күшт, таҳти туро забт кард, аз тоҷу камар номи туро тарошид! Ин тоифа мардумро ту агар меҳмон шиносӣ, шинос!

¹. Систон ва Зобулистон.

– Ту манол, меҳмони густох ба фол бехтар аст, – гуфт Заххок.

– Хуб агар он номвар меҳмони туст, пас ба ҳарами ту чӣ кор дорад? Охир вай бо занони ту нишаста, гоҳ мушки зулфони Шаҳрнозро мебӯяд ва гоҳ ақики лабони Арнавозро мебӯсад. Ҳам аз ин бадтар – шаб гесувони онҳоро ба худ болин мекунад!

Аз шунидани ин сухан, ки барои вай аз заҳри закум кушандатар буд, Захҳок марги худро орзу кард, ба сони карг барошуфт ва морони сиёҳаш ҳам фафашкунон ба сараш пешиданд. Ба вакили нагунбаҳт шӯрид, тунду зишт дашномаш дод ва гуфт:

– Аз ин баъд ту қадҳудои хонаву шаҳри ман наҳоҳӣ буд!

Кундрав ришҳанде карду ҷавоб дод, ки:

– Эй шаҳриёр, ба гумонам, баҳт аз ту баргаштааст; аз таҳту тоҷ маҳрум ки шудӣ, қадҳудоии шаҳрро ба ман чӣ гуна медиҳӣ? Охир, ту чун мӯй аз ҳамир, аз ҷоҳи бузургӣ ҷудо шудай, ҷораи кори худ бисоз!

НАБАРД БО ФАРИДУН

Захҳок аз ин гуфтугӯ ба ҷӯш омада барҳост ва ба сипоҳу навкаронаш фармон дод, ки аспҳоро зин кунанд.

Ва фавран бо сипоҳи гароне, ҳама наррадевони ҷангҷӯй, сӯйи пойтакташ ба роҳ афтод.

Чун наздик расид, дуздона ба бераҳа рафта вориди шаҳр шуд. Диҷбони Фариҷун дарвақт огоҳ шуда, бонги ҳатар заданд ва он гоҳ сипоҳи Фариҷун шитобон савор шуда рӯ ба он бeroҳа овард. Муҳолифон дар ҷойи танғӣ ба ҳам даровехтанд. Дар шаҳр ошӯбе барҳост. Аҳолӣ, ки:

Ҳама дар ҳавои Фариҷун буданд,
Ки аз ҷаври Захҳок пурхун буданд,

ба по барҳоста ба мадади лашқари Фариҷун расиданд. Ба боҷои сипоҳи Захҳок чун жола аз бомҳо санг борида, аз деворҳо хишт борид. Ҷавонони шаҳр гурӯҳ-гурӯҳ омада ба сафи лашқари Фариҷун доҳил мешуданд. Дар кӯчаҳои шаҳр сипоҳию шаҳрӣ ба ҳам омехта мечангиданд. Кова ба як даст байраки коваёнӣ, ба дasti дигар шамшер, шаҳриёнро сардорӣ карда,

дар сафи пеш набард мекард. Теги буррони ў дахxo душманро дар хоку хун чўлонд.

Захҳок дар байни ғавгои ҷанг ҳам ҳаёлаш ба Шаҳрнозу Арнавоз буд. Ҳандону шукуфон, бо нозу ишва дар ду паҳлуи фотеҳи ҷавон нишастани онҳоро ба пеши назар оварда, дар оташи рашқ месӯҳт. Тоқат накард, дар байни ҷӯши ҷанг аз лашкар чудо шуда ба пойи қалъа рафт ва камандашро бар кунгураи коҳ андохта боло баромад. Табдили пӯшоку киёфа карда буд, то ўро нашиносанд. Аз болои боми коҳ нигоҳ карда, дар айвон Шаҳрнози нозанинро дид, ки – «ду руҳсора рӯзу ду зулфон чу шаб» – дар айвон истода Фаридунро оғарин мефиристоду Захҳокро нафрин мекард. Морбардӯш оташи рашку алам ба мағзаш зада, камандро сўйи айвон поин андохт. Дар ин лаҳза на ёди таҳт будаш ва на андешаи ҷон. Ташибни хуни паричехрагон буду бас. Ҳанҷари обгунонро ба дандон газида бо каманд аз бом фуруд омад. Аммо толеи баргашта кай ба мадади ў мерасид? Даме ки пой бар замин ниҳод, Фаридун чун ачали беамон дар болои сараш падидор гашт. Вай ба тарафи қалъа рафтани Захҳокро дид, аз паяш афтода буд. Бо гурзи говсар ўро зада бар замин нақш кард; морони сиёҳи Захҳок аз тарс дар китфонаш фурӯ рафтанд. Фаридун боз гурзро бардошт, то бо зарби дигар рақиби шумро ҳалок созад, лекин Суруш ҳозир шуда, дасташро дошт ва гуфт:

– Назан. Ҳоло ачали ў нарасидааст. Бибараш то ҷое, ки тангнои ду кӯҳ пеш ояд. Он ҷо ўро дар банд андоз, то аз ранҷу азоб бимирад.

Фаридун каманде аз ҷарми шер бофонда, бо вай ҳар ду даст ва миёни Захҳокро ба сутун чунон маҳкам баст, ки ўро зӯри фил ҳам аз он сутун қанда наметавонист.

Сипас, ҷорчиён дастгир шудани Захҳокро дар шаҳр эълон карданд. Ҷанг ба музafferияти сipoҳи Фаридун ва шӯришгарони Кова анҷомид. Аз лашкари Захҳок камтар касе ҷон ба саломат бурд.

Захҳоки даступобастаро ба пушти шутур партофта аз байни издиҳоми ҳалқ, ки ба тамошои ин ҳол ҷамъ омада буд ва шодӣ мекард, гузаронда ба сўйи кӯҳсори Шерхон ронданд. Дар он ҷониб вайро ба Дамованд бурданд ва бар танаи кӯҳ меҳҳои оҳанин зада, аз ду дасташ ба он меҳҳо овехтанд. Он ҷо вай муддати дарозе бо азоби азим оvezон монда, хунаш қатракатра ба замин чакида, оқибат туъмай марги пурнангу нагбат гардид.

ДОСТОНИ ФАРИДУН ВА ПИСАРОНИ Ӯ

ЧАШНИ МЕХРГОН

Фаридун дар сари моҳи Мехр тоҷ бар сар гузошт, подшоҳ шуд. Ҳалқ ӯро сарнагункунандай шоҳи ситамгар ва озодкунанда аз салтанати бегонагон медонист, бинобар ин ба подшохиаш хушнуд шуд ва таҳнияташ кард.

Ба ёди галаба бар истилогарон ва озод шудани кишвар аз ситамгарони аҷнабӣ рӯзи таҳтнишинии Фаридун – сари моҳи Мехр рӯзи муборак дониста шуд. Аз он баъд ҳар сол сари он моҳро бо номи Мехргон ҷаши гирифта, дар он рӯз гулханҳо меафрӯҳтанд ва анбару заъфарон месӯҳтанд.

Фаридун се фарзанд ёфт: ду писари қалонӣ аз Шаҳрноз ва писари ҳурдӣ аз Арнавоз зода шуданд, ки ҳар се:

Ба боло чу сарву ба рух чун баҳор,
Ба ҳар ҷиз монандай шаҳрёп

буданд. Писаронро ном наниҳоданд, то замоне ки ба воя расанду аз худ коре нишон бидиҳанд.

Вақте ки писарҳо ба воя расида зебандай таҳту тоҷ шуданд, падару модаронашон барои онҳо арӯсони муносиб чустанд.

ХОСТГОРИИ ДУХТАРОНИ ШОҲИ ЯМАН

Фаридун аз хизматгорони худ Ҷандал номеро:

Ки бедордил буду покизамағз,
Забончарбу шоистаи кори нағз,

фармуд:

– Бирав, гирди ҷаҳон бипӯй аз се духтар аз наҷоди меҳтарон¹ бичӯй, ки сазовори се фарзанди ман бошанд, аз як падару

¹. Мехтар – бузург, баландмақом.

². Муаррифӣ кардан – шиносонидан.

³. Дуруд – салом.

модар бошанд ва чандон ба хам монанд бошанд, ки кас натавонад якеро аз дигаре бишносад.

Мувофики фармон Җандал бо якчанд нафар ҳамроҳону хизматгорон ба сафар баромад.

Онҳо чандин моҳу сол шаҳр ба шаҳр ва кишвар ба кишвар гаштанд, ба гуфтугӯи мардумон гӯш андохтанд, матлубаҳоро суроғ карданд; ниҳоят ба Яман афтоданд ва шуниданд, ки шоҳи он кишвар – Сарв се духтар дорад, ба дидор чун се гули як гулбун монанди ҳам ва аз як падару як модар.

Җандал шодикунон назди шоҳ рафт ва ўро ситоиш, худро муаррифӣ² ва мақсадашро баён кард:

– Ман хизматгари шоҳ Фаридунам, аз Эронзамин омадам, ба ту шоҳам паём ва дуруд³ овардам. Шоҳи ман чӯёи дӯстӣ ва хешии туст. Ў се нури ҷашми туро ба се фарзанди арзандааш хостгорӣ мекунад.

Сарвшоҳ, ки аз духтарони дилбандаш асло чудо шудан намехост, аммо аз тарафи дигар хостгории ҷаҳондори бузург ва тавоное ҳамчун Фаридунро рад карда наметавонист, бо шунидани суханони Җандал чун ёсуман дар оби ганда пажмурда гардид, ба худ гуфт, ки дар ҷаъоб додан шитоб набояд кард. Ў ба фиристодагони Фаридун ҷойгоҳ таъйин кард ва сипас дар хилват нишаста, ба андеша фурӯҳ рафт. Фармон дод, ки бузургони мамлакатро ба дарбор даъват кунанд. Бузургон ва аркони давлат ҷамъ омаданд. Сарв пеши онҳо рози нуҳуфтаро аз нуҳуфт берун овард ва гуфт:

– Ҷашми ман ба се шамъ равшан аст ва ин се шамъ духтарони мананд. Фаридуншоҳ меҳоҳад маро аз онҳо ва онҳоро аз ман чудо кунад. Агар гӯям, ки розӣ ҳастам, дурӯғ мешавад, зеро дилам розӣ нест ва дурӯғ гуфтан ба шоҳ раво намебошад; агар духтаронамро ба вай супорам, рӯзи равшан ба ҷашмам торик ва агар аз талабаш сар бипечам, дилам аз озори ў ҳаросон мешавад. Ҕаҳондоре чун Фаридунро ба худ душман кардан беандешагӣ мебуд. Ҕий бояд кард? Шумо ҷӣ маслиҳат медиҳед?

Аркони салтанат – мардони корозмудаву ҷаҳоншинохта ба ҷавобаш як-як забон күшоданд. Ҳулосаи сухани онҳо чунин буд:

– Шоҳо, ту набояд ба ҳар бод аз чой бичунбӣ. Агар Фаридун чунин подшоҳе бошад, пас мо магар бандагони содики ту неstem? Инону синони душманонатро тофтан одати мост. Агар Фаридун ба ҷанг ояд, мо бо ҳанҷару найзаҳои хунрезамон заминро майистон ва фазоро найистон мегардонем. Ту дари ҳазинаро бикӯшо ва лаб фурӯ бибанд. Агар аз қаҳри Фаридун тарсӣ, ба ӯ шартҳое пешниҳод кун, ки ба ҷо овардани онҳо номумкин бошад.

Аммо сухани бузургон ба Сарвшоҳи эҳтиёткор ва оқибатандеш маъқул наафтод, – ӯ фиристодаи шоҳи Эронро ҳонда, пеши ӯ бо забони нарм чунин суханҳо ронд:

– Ман додари шоҳи туям, ҳар чӣ ӯ фармояд, фармон мебарам. Аз забони ман ба ӯ чунин бигӯ: – «Агар писарони ту бароят азизанд, духтарони ман ҳам бароям азиз, ҳатто аз ҷашмонам, аз мамлакатам ва таҳту тоҷам азизтаранд; агар як дам онҳоро набинам, парешонҳол ва ғамгин мешавам. Бо ин ҳама, модоме ҳоҳиши ту ҳамин бошад, ҳоҳишат барои ман фармон аст ва маро аз фармони ту ёрои сар печидан нест, лекин духтарони ман ҳамон вақте аз наздам мераванд, ки аввал ман ҳар се писари туро бо ҷашми ҳудам бибинам:

Биёянд шодон ба наздики ман,
Шавад равшан ин ҷони торики ман.
Шавад шодмон дил зи дидорашон,
Бубинам равонҳои бедорашон.
Пас он гаҳ се равшан ҷаҳонбини хеш
Бад-эшон супорам ба ойину кеш¹.

Ҷандал ҷавоби Сарвро шунида, бандавор пояи таҳташро бӯсид ва бо иҷозати вай баромада ба роҳи бозгашт рӯ овард.

Чун назди Фаридун расид, гуфтугӯйи худро бо шоҳи Яман ва ҷавоби шоҳро ба ӯ расонд.

Фаридун писаронашро талабида ба онҳо натиҷаи сафорати Ҷандал ва раъи худро якояк баён кард ва илова намуд, ки:

– Духтарони носуфтагавҳари Сарв нестдарчаҳонанд; агар фаришта монанди онҳо арӯсе ёбад, ҳоки поящонро ба ҷашмаш

¹. Кеш – дин, мазҳаб.

тўтиё мекунад. Акнун ҳар сяeton ба Яман биравед. – Сипас ў шоҳзодагонро чунин насиҳат кард: – Гуфтори Сарвшоҳро ба гўши ҳуш бишнавед, ба суханонаш бо забони чарбу гўё ҷавобҳои оқилона бидиҳед. Парвардаи подшоҳ бояд, ки порсо, ростқавл, ҷӯяндаи донишу хирад ва ҳам:

Сухангӯю равшандилу покдин,
Ба коре ки пеш оядаш, пешбин

бошад. Ва боз Фаридун писаронашро огоҳ кард, ки: – Шоҳи Яман ҷоду ва афсун медонад, шояд афсунҳо ба кор бурда шуморо озмуданӣ шавад: духтаронашро чун боғи баҳори пур аз рангу бўю нигор дар базмгоҳ оварда, бар таҳтҳо менишонад. Ҳар се ҳоҳарон ба қаду баст ва ҳусну чамол яке мебошанд; шоҳ аз шумо мепурсад: – «Аз инҳо мех кист, миёна ва кеҳ¹ кадом аст?». Шумо бояд борикбин бошед ва меҳу кеҳи ҳоҳаронро тамиз кунед.

Писарон ба гуфтаҳои падар дил ниҳода ба зудӣ омодаи сафар шуданд. Дар он сафар ба онҳо боз ҳамон Ҷандал ва ҷанде аз мубадон ҳамроҳӣ карданд.

Чун ба сарҳади Яман расиданд, дидбонҳои сарҳад пайкеро² ба назди Сарвшоҳ давонида, ба вай аз омадани шоҳзодагони эронӣ огоҳӣ доданд. Сарвшоҳ ба истиқболи меҳмонони олиқадр сипоҳи чун пари товус оростаеро фиристод. Чун шоҳзодагон вориди шаҳр шуданд, шаҳриёни марду зан ба пазирой баромада, дар қадами онҳо дурру гавҳар рехтанд, ба аспҳояшон мушку анбар пошиданд.

Шоҳ домодҳои ояндаашро дар коҳи зарнигоре, ки ҳучраҳояш бо қолинҳои рангин ва дебои румӣ зинат ёфта буданд, фуруд овард. Меҳмонон ҷанд рӯзи аввал дар он коҳ истироҳат карданд. Ҷандал дар ҳамаи ин муддат парешонхотир буд ва меандешид, ки оё шоҳзодагон дар озмоиши Сарв қалону хурди духтарони ўро шинохта метавониста бошанд ё на; агар мабодо шинохта натавонанд, шарманда мешаванд ва балки нокому номурод ба ватан бармегарданд.

¹. Кеҳ – хурд; мек – калон.

². Пайк – қосид, хабаррасон.

Бо ин андеша вай аз чумлаи хизматгорони даргохи Сарв касеро мечуст, ки воқифи асрори шоҳдухтарон бошанду шояд ба ивази ҳадяву бахшиш чӣ гуна шинохтани калону хурди онҳоро ба вай бигӯяд. Ҷӯянда ёбанда аст. Ҷандал чунин касеро пайдо кард ва аз вай ба ивази дираму динор он чиро ки донистан меҳост, донист: шоҳзодаҳонимҳо ҳангоми даромадан ба даргохи дигар одатан хурдиашон пеш-пеш медаромадаасту калонӣ аз қафо ва миёна дар миёнаи хоҳарон.

Инак, Ҷандали корсоз рози ниҳонро ба шоҳзодагон ошкор ва мушкилашонро осон кард.

Сарв духтаронашро ба базмгоҳ даровард. Хоҳарон, ба қавли Фаридун, дар воқеъ чун боғи баҳор пур аз рангу бӯю нигор буданд ва ҳамчун се гули як гулбун ба ҳам монанд: чӣ дар сарви қоматашон, чӣ дар либоси ҳарирӯ дебояшон ва чӣ дар моҳваш ҷехраҳои дилрабояшон камтарин фарқе дида намешуд. Оне, ки пеш-пеш меомад, назди бародари калонӣ нишасти, вопасин назди хурдӣ ва миёна ба паҳлуи бародари миёна.

Сарвшоҳ суоле ки бародарон интизораш буданд, дод:

– Ку бигӯед, аз ин се ситора меҳ кист, кех қадом аст ва миёна қадом?

Бародарон бехато ҷавоб гардонданд. Сарви Яман ва дарбориёнша дар ҳайрат монданд ва бехабар аз кори Ҷандали корсоз ба фаросати шоҳзодагон тан доданд.

Сарв боз пурсид;

– Чӣ гуна донистед?

Бародарон ин дафъа дар ҷавобаш дармонданд, саросема шуданд; калонӣ бо назари таъну маломат ба Ҷандал нигарист, ки яъне: ҷаро ту ин суолро пешбинӣ накардӣ ва ҷавобашро ба мо ёд надодӣ?

Лекин бародари хурдӣ, ки боҳуштар буд, ба шоҳ гуфт:

– Яздони пок, ки духтарони туро насиби мо гардонида ва моро ба даргоҳи ту раҳнамо шуд, наҳост, ки мо дар шинохтани калону хурди инҳо дармонем, ў ин рози нуҳуфттаро ба дили мо ошкор кард.

Шоҳ ва дарбориёнша гуфтори ўро писандиданд ва оғаринаш хонданд; бародарони калонӣ аз хичолат баромаданд ва дар айни ҳол ба бародари хурдиашон рашк бурданд, ки ҷаро чунин ҷавобро ба шоҳ ў дод, на онҳо.

Сарв дид, ки найрангаш ба кор наёмад, хост озмоиши дигаре бикунад, то шояд шохзодагон ин дафъя дармонанду ба вай баҳонаи радди хостгориашонро диҳанд.

Падар ба духтаронаш унс гирифта буд ва тоқати чудоишонро надошт.

Фармуд, май кашиданӣ, созанда ва сарояндагонро ҳозир карданӣ. Хӯру нӯш, суруду нағма то дили шаб тӯл кашид. Пас аз он ки шароб ақлҳоро тира ва сарҳоро гарон кард, барои шохзодагони эронӣ дар боф ба лаби ҳавзи гулоб, зери дарахти гулафшон чойи хоб андохтанд.

Сипас шоҳи ҷодушин ос ба ҷоду дар боф шамоле дамонд ва сармое эҷод кард, ки дар асари он боду сармо дарахтон якбора пажмуриданӣ ва мурғони ҳаво аз парвоз монданд.

Саҳар офтоб аз паси тегаи қӯҳ сар бароварда буд, ки шоҳ ба боф омад, то ба дилҳоҳаш домодшавандагонро аз хунуқӣ шаҳшудаву афсурда бубинад, аммо нишаста дид. Писарони Фаридун бо афсуне, ки аз падарашон омӯхта буданд, ҷодуи Сарвро баста аз таъсири сармо раҳо ёфта буданд.

Сарвшоҳ донист, ки ҷоду ва афсунаш кор надод, ноҷор сарон ва номдоронро ба дарбор ҳонда анҷуман орост, дари ганчинаҳои кӯҳанро қушод ва он сихикадони хуршедруҳашро, ки шояд дар боги биҳишт ҳам монанди онҳо санавбаре нарӯида бошад, бо ганҷи фаровон ба он се бародар супурд. Бо дареғу надомат дар дилаш меғуфт: – «Гуноҳи Фаридун нест, гуноҳи ҳудам аст, ки духтарон ёфтам, на писарон. Ҳушбахт касе, ки духтар надорад».

Сипас таҳтҳои равони зарандуд ба пушти шутурони роҳвор баста шуданд ва Сарв арӯсу домодҳоро дар он таҳтҳои равон нишонда ба Эрон гусел кард.

ОЗМУДАНИ ФАРИДУН ПИСАРОНИ ХУДРО

Дар Эрон Фаридун ба пешвози писаронаш ба роҳ баромад.

Писарон ба рушду камол расида ва инак акнун зандор ҳам шуда буданд, лекин Фаридун то ҳанӯз дилу гурдаи онҳоро наозмуда буд. Ӯ қарор дод, ки онҳоро дар ҳамин пешвозгирӣ биоз-

мояд, то якбора чигунагии ҳар кадомро бидонаду дилосуда шавад.

Фаридун ҳам монанди шоҳи Яман аз ҷоду ва афсун боҳабар буд, бо қувваи ҷоду ҳудро ба қиёфаи аждаҳо дароварду аз даҳонаш оташу дуд дамонда, гард барангхета, сӯйи писари қалонӣ тоҳт, писар гурехт: падар ба писари миёна ҳамлаовар шуд, шоҳзодаи далер камонро зех карду гуфт:

– Ҷанг бошад ҷанг, чи бо шери жаён, чи бо ҷангисаворон!

Дар он дам писари ҳурдӣ гурз ба даст назди онҳо шитофт ва сӯйи аждаҳо фарёд қашид, ки :

– Дафъ шав! Зӯри ту аз зӯри паланге беш нест, сари роҳи шерон магир. Агар номи Фаридуншоҳро шунида бошӣ, бо мо зӯрзомӣ машав, ки ҳар сеямон фарзанди ўем ва гурздорони шерафканем. Дур шав, вагарна бо ҳамин гурзи гарон ба сарат зада туро ҳалок мекунам!

Фаридун андозаи мардонагии ҳар кадом писарро донисту нопадид гашт ва сипас дар қиёфаи падар пеш омад. Писарон пиёда шуда ба пешвозаш давиданд ва наздаш замин бӯсиданд.

Ӯ дар боргоҳ ба писаронаш гуфт:

– Он аждаҳои оташнафас ман будам, хостам шуморо озмоям. Мардонагиатонро дидам – ҳушинуд шудам. Акнун вақти он расид, ки ҳар кадоми шуморо номи нағз ва муносибе ниҳам. Фаридун ба писари қалониаш рӯ оварда гуфт:

– Ту нағз кардӣ, ки сари вақт аз коми бало частӣ; диловаре, ки дидаю дониста ҷони ҳудро ба ҳатар меандозад, диловар нест, девона аст. Номи туро ман Салм мениҳам. – Падар ба писари миёна рӯ овард: – Ту, – гуфт, – аз аввал тезӣ кардӣ, оташи қину ғазаб бар далериат афзуд; ту шере ҳастӣ, ки аз жандапил ҳам наметарсӣ. Туро ном Тур бошад. – Ба писари ҳурдӣ ишора карда гуфт: – ин диловар, чунон ки марди оқилу ҳуҷӯрро шояд, ҳам бешитоб аст ва ҳам бо диранг¹ – ў бе зарурат намешитобад; ў чавони боандешаест, ки аз хок ва оташ миёнаро ихтиёр кард. Ўро номи Эраҷ муносиб аст.

Фаридун дар оғози пирии ҳуд қишварҳои зеридасташро ба писаронаш тақсим кард. Қисмати гарбии мамлакат – Рум ва Ховарзамиро ба Салм дод ва ўро Ховархудой хонд. Қисмати

¹. Диранг – оҳистагӣ.

шарқй – Тўронро, ки сарзамини туркон буд, бо ҳамроҳии Чин ба Тур бахшид, аз он баъд лақаби салтанатии Тур Тўронхудой шуд. Эрон бахши Эрач гардид.

Салм ва Тур бо лашкаре, ки шоҳаншоҳ барои ҳар қадомашон таъйин карда буд, ба мулкҳои худ равон шуданд. Эрач бар тахти зарандузи Эрон нишааст.

Солиёни дароз бар ин баромад, оқибат розе, ки дар дили замона ниҳон буд, ошкор шудан гирифт. Тақсими мамлакат ба се подшоҳй сарчашмаи ҷангӯ чидол нашуда наметавонист.

ФИТНАИ САЛМ ВА ТУР

Чун Фаридун кухансол шуд ва аз қувват монд, писарони калониаш нофармойӣ ва саркашӣ оғоз қарданд.

Наҳуст дили Салм аз ҷой ҷунбид. Вай ба Эрач рашк мебурд. «Падарам дар ҳаққи ман ноинсофӣ кард, – андеша меронд ў. – Ман ки писари калонӣ ҳастам, тахту точи Эрон ҳаққи ман буд, лекин падарам онро ба писари ҳурдиаш дод». Аз ҷунин андешаҳо алами ў меафзуд, дилаш пуркин ва руҳаш пурчин мегардид.

Билохир вай аз ҳаёлот ба амалиёт гузашта, яке аз одамони мұйтамадашро назди бародарашиб Тур – шоҳи Тўрону Чин фиристод ва ўро паём дод, ки: ман бародари меҳтарам ва баъди ман меҳтар туй, тахти шоҳии Эрон мебоист ба ман ва пас ба ту мерасид, лекин падарамон онро ба бародари қеҳтари мо дод, дар ҳаққи ману ту ноинсофӣ кард, ситам кард, оё ману ту метавонем ба ин ситам тан дихему ҳомӯш биншинем?

Тур, ки аслан марди тиҳимағзе буд, аз ин паём сараш пурбод шуда, яке барошуфт ва ба фиристодаи Салм ҷунин посух дод:

– Ба Ҳовархудой бигӯ: – «Мо ҷавон будем, падарамон моро фиреб дод, ў бо дасти худ дарахте нишонд, ки мевааш хун аст. Ману ту бояд ҳарчи зудтар бо ҳам воҳӯрему ҷораи корро биян-дешем».

Фиристода бозгашта ин посухро ба Салм расонида буд, ки ў ба зудӣ ба асп савор шуда ба роҳ афтод. Аз ин тараф Тур ҳам сўйи Ҳоварзамин пеш омад. Бародарон дар шаҳре аз шаҳрҳои сарҳадии Тўрон ба яқдигар расиданд. Шаберо бо машварат ба

сахар оварданد, машвараташон бар ин қарор анчомид, ки вакили худро ба Эрон фиристода, бо забони ў талабу даъвояшонро ба Фаридун пешниҳод кунанд.

ФИРИСТОДАНИ ВАКИЛ БА НАЗДИ ФАРИДУН

Саҳар як нафар мубади суханварро ба ваколат интихоб карданд.

Наҳуст Ховархудой шарму ҳаёи фарзандиро аз чашму рӯяш шуста, сухан пайванд кард ва ба мубад гуфт:

Чандон бишитоб, ки бод ба ту расидан натавонад. Чун ба даргохи Фаридун фуруд омадӣ, аввал дуруди маро ба ў бирасон ва сипас бигӯяш: – «Дар дили мард ба ду ҷаҳон бояд тарси Ҳудой бошад, ҷавонро орзуи пири ҳаст, лекин пир наметавонад орзуи ҷавонӣ бикинад, мӯйи сафед дигар сиёҳ намешавад. Яздони¹ пок ҷаҳонро аз ҳуршед то хок ба ту дод, лекин ту ба ҳилофи амри Яздон рафтӣ, дар бахшидани подшоҳӣ ба писаронат ростӣ накардӣ: таҳти Эрон ҳаққи писари меҳтарат буд, ту онро ба қеҳтар додӣ. Магар мо аз ў камтарем ва сазовори таҳти подшоҳӣ неstem! Ту тоҷро аз сари Эраҷ бигири ба ман дех. Эраҷро дар ягон гӯшаи мамлакат бинишон. Вагарна мо гурдони² Ховарзамин ва саворони турку чинро ба он сӯи қашида, дуд аз димоги Эрону Эраҷ мебарорем».

Мубад бар аспи бодпой нишаста бо шитоб равон гардид.

Дар Эронشاҳр вай ба даргохи Фаридун фуруд омада, шоҳи пири нуронӣ ва пурсалобатеро дид:

... Чу кофур мӯю чу ғул сурх рӯй.

Ду лаб пур зи ҳанда, ду рӯҳ пур зи шарм,
Қаёни забон пур зи гуфтори нарм.

Мубад ба вай саҷда кард, замин бӯсид. Фаридун ўро дар паҳлуяш нишонда, наҳуст аҳволу саломатии писаронашро пурсид ва сипас ҷӯёи ҳоли худи мубад шуд:

¹. Яздон – Ҳудо.

². Гурд – паҳлавон, ҷанговар.

– Ин роҳи дур ва душворро ба саломат паймудӣ?

Монда нашудӣ?

Фиристода гуфт:

– Эй шаҳриёр, бо ёди ту ҳар душворро ба худ осон кардам.

Аз ҳар касе, ки пурсӣ, ҳама зинда ба номи туянд. Мани ноҷиз, ки ба бандагии ту ҳам намеарзам, туро паёми ноҳуше овардам, лекин гуноҳи ман нест, гуноҳ ба фиристодай пурхашм аст. Агар иҷозат дихӣ, бигӯям.

Шоҳ иҷозаташ дод ва он гоҳ фиристода суханони исён-корона ва пуртакҳиди Ховархудойро ба ў як ба як нақл кард.

Аз шунидани он суханони дурушт магзи Фариҷун ба ҷӯш омад. Салм ва Турро нопоку бадгуҳар ҳонд. Ба Ноҳиду¹ Моҳ савғанд ҳӯрд, ки писарони меҳтараш бад нигоҳ накарда, балки кишварҳоро ба онон аз рӯйи адлу инсоф бахш карда буд. Ҳудпарастӣ ва ҳирсу мулку ҷоҳ ононро аз ҳирад бегона кардааст. Бигузор лашкар қашанд. Онҳо сазои ноҳалафию носипосии худро ҳоҳанд ёфт ва ҷазои бадкирдориашонро ҳоҳанд қашид.

Шоҳ ба фиристода фармуд, ки ҳамин суханони ўро ба Салм ва Тур расонад.

Сипас Эраҷро ба наздаш талабида, ҳодисаро ба ў баён кард ва гуфт:

– Акнун бародаронат бадҳоҳи ту шудаанд, пас ту ҳам кор бибанд, дари ҳазина бикишой, лашкар бисоз. Бародаронат то вақте бародаронанд, ки ту тавоно бошӣ. Пеши шамшер меҳр наёвэр, ки ба сарат бало меоварӣ.

Эраҷ ба андеша рафт ва пас чунин ҷавоб дод:

– Гардиши рӯзгорро бубин, падар, ба сони бод мегузарад; руҳи аргувониро мепажмуронад ва дидори равшанро тира мегардонад. Дар аввал ғанҷ, дар охир ранҷ. Пас ҳирадманд ҷароғат ҳӯрад? Замин ҳамчӯ мо тоҷдоронро бисёр дидааст ва боз ҳоҳад дид. Руҳсатам бидех, то ман ба бародаронам бадӣ нақунам. Салм агар таҳту тоҷи маро меҳоста бошад, бигирад, ман аз он даргузаштам. Ҳудам назди бародарон бе сипоҳу силоҳ меравам ва мегӯям: – «Шуморо чун тану ҷони ҳудам дӯст медорам, шумо ҳашму кин аз дил бадар кунед». Ман онҳоро ба

¹. Ноҳид – ситораи Зуҳра.

сулху салоҳ меоварам, ки ин сазовортар аз он аст, ки кина парварам.

Аз ин суханони Эрач, ки далели некандешй ва начобати ахлоқи ў буданд, падари пираш мутаассир шуд.

– Эй фарзанди хирадманд, – гуфт ў, – бародаронат кин мечўянд ва ту меҳр. Оре, аз моҳ рӯшной аҷаб нест, туро ҳамин гуна гуфтор месазад. Аммо хирадманд ҷону сари бебаҳоро чӣ гуна ба дами аждаҳо медиҳад? Хуб, агар раъи ту ин бошад, биозмой, шояд муваффақ шавӣ. Ман аз дарди дил ба бародаронат нома менависам.

Ў дар номаи худ аз Салм ва Тур ҳоҳиш кард, ки бародари кехтарашонро киромӣ доранд, бинавозанд ва бъяди чанд рӯзи дар назди онҳо буданаш гуселонанд.

Эрач роҳи сафар пеш гирифт. Чун ба наздики мақомгоҳи бародаронаш расид, онҳо бо лашкар ба роҳ баромада ўро пешвоз гирифтанд. Ба зоҳир вонамуд карданд, ки аз дидораш шоданд ва кинаро дар дилҳошон пинҳон карда, пурсупос намуданд.

Эрач хусни таваҷҷуҳи лашкариёнро ба худ ҷалб кард. Вай чи ба хусну ҷамол, чи ба ҳулқу рафтор ва чи ба шевай гуфтор аз бародаронаш ба куллӣ фарқ мекард, - дар мукоиса бо ў Салм ва Тур дурушти нотарошида ва камсалобат менамуданд.

Дар бозгашт ба лашкаргоҳ сарбозон ду-ду, се-се пароканда шуда, бо ҳам дар бораи Эрач гуфтугӯйи нуҳуфта мекарданд. Баъзе суханони онҳо ба гӯши Салм расид, ки мегуфтанд: – «Эрач ҳақиқатан зебандай шоҳаншоҳист». Табъи Салм хира шуд ва сараш гаронӣ гирифт. Дар як манзил ў Турро ба саропарда дароварда, маломат кард, ки ту дар роҳ ба лашкар нигоҳ накардӣ, сарбозон ҷуфт-ҷуфт аз ҳам ҷудо дар бораи Эрач гуфтугузори нуҳуфта мекарданд ва аз вай ҷашм намеканданд.

– Метарсам ки, – гуфт Салм, – аз ин баъд лашкари Ҳоварзамин ҳам, лашкари Тӯрону Чин ҳам ўро ба шоҳаншоҳӣ бихоҳанд. Агар мо Эраҷро аз миён набардорем, оқибат аз таҳту точи худамон ҷудо мешавем.

КУШТА ШУДАНИ ЭРАЧ

Шаб дар саропарда хоб кардан.

Дар бомдод Салм ва Тур бархоста, тегҳои обгуно дар соқи мӯзахошон пинҳон карда, ба тарафи саропардаи Эрач роҳ гирифтанд. Эрач аз дур онҳоро дида, шодона ба истиқболашон давид. Ҳар се ба саропарда даромаданд, Эрач бародаронашро дар курсиҳои пешгоҳ нишонд. Нахуст гуфтугӯ бар чуну чаро рафт, сипас Тур суханро пӯст канда гуфт:

– Ту ки аз мо кеҳтарӣ, ба чӣ ҳақ точи шоҳаншоҳӣ бар сар ниҳодӣ? Ту бар сари таҳти заррини Эрон нишинӣ ва ман дар Ховарзамини дур ба ранҷ бошам? Падарамон рӯйи меҳр ба писари кеҳтар овард ва ба мо ситам кард!

Эрач ба ў чунин ҷавоб дод:

– Бародарони арҷмандам, осуда бошед. Ман на точи шоҳаншоҳиро меҳоҳам, на Эрон ва на Тӯронро. Фарҷоми ҳар бузургӣ тирагист. Зини аспат ба сипехри баланд қашад ҳам, саранҷом болини ту хишт аст. Кинаро аз дилҳотон бадар кунед, ман тоҷу нигинро ба шумо супурдам:

Маро бо шумо нест ҷангӯ набард,
Набояд ба ман ҳеч дил ранҷа кард.
Ҷӯз аз кеҳтарӣ нест ойини ман,
Набошад ба ҷуз мардумӣ дини ман.

Бародаронаш сухани ўро макру риё донистанд, ба эътибор нағирифтанд. Тур бо ҳашму ситеz аз ҷой част ва курсии гарони зарринро, ки бар он нишаста буд, бардошта ба сари Эрач зад. Эрач ғалтид, сараш кафида, ба рӯю гарданаш хун шорид. Ба дарди хушрабо тоб оварда ба по бархост ва гуфт:

– Эй бародаркуш! На тарси Ҳудой дастатро боздошт ва на шарми падар:

Ба хуни бародар чӣ бандӣ камар?
Чӣ сӯзӣ дили пиргашта падар?
Ҷаҳон хостиӣ, ёфтӣ, хун марез,
Макун бо ҷаҳондор Яздон ситеz!

– Бохабар биш! Маро мекүшй, лекин рӯзгор туро ба хуни ман хоҳад гирифт.

Бародарон, дил пур аз ҳашм ва сар пур аз бод, боз ҳам ба гуфтораш эътибор накарданд. Салм аз соқи мӯзааш ҳанҷари заҳробгуноро бароварда ба синаи ўз зад. Эраҷ афтид ва чон дод.

Салм бо ҳамон ҳанҷар сари ўро бурида аз тани ба хун оғӯштааш чудо кард.

Ба ҳамин равиш он ду нопокмард бо хуни бародар ташнагиашонро шикаста, мағзи сари шоҳзодай нокомро ба мушку анбар оғанда карда, ба Фаридун фиристоданд. Сипас яке сӯйи Чин ва дигаре сӯйи Рум раҳсипор шуданд.

АЗОДОРИИ ФАРИДУН

Дар Эрон ҷашми интизори падар ба роҳи писар буд. Ҳангоми баргаштанаш расида буд, тамоми шаҳр ба пазироияш ойин баста, Фаридун барои ўз таҳти фирӯза ороста, асбоби зиёфату базми шоҳонаро муҳайё соҳта, созанд ва сароян-дагонро ҳозир карда буд.

Шоҳи пир бо сipoх ба истиқболаш ҷанд манзил ба роҳ рафта буд. Баногаҳ дар роҳи дашт ҷанге барҳост ва аз даруни ҷанг уштуре намудор гашт, марде савори уштур буд ва ҳой-ҳой мегирист. Чун наздиктар омад, диданд, ки ўз тобути зарринеро дар канор гирифтааст. Фаридун ўро марди мотамзадае пиндошт ва дилаш ба ўз сӯҳт. Уштурсавор назди Фаридун расида, ба нолаю ғифон фоҷиаро баён кард ва тобутро фуруд оварда таҳтаи онро бардошт. Фаридун ҳанӯз ҳам ба ҳалоки писарааш бовар намекард, аммо вақте ки пардаи парниёнро қашиданду аз зери он сари буридаи Эраҷ падид омад, Фаридун фарёде қашиду аз асп ғалтид. Лашкариён ҷомаҳо чоқ карданд ва хок бар сар пошиданд. Фаридун ба ҳуш омада дод зад, дар хок ҷӯлид. Духулҳо, аспон ва сари пилонро нил молида сиёҳ карданд, байракҳоро дарронданд. Баъд тобутро бардошта ҳама пиёда равон шуданд.

Дар шаҳр Фаридун ба таҳти фирӯзai Эраҷ хоки сиёҳ афшонд, қасри ўро оташ зад, гулистонашро аз бех барканд ва сарву санавбарҳоро сӯзонд. Сари буридаи Эраҷро дар канор гирифта мӯю рӯй меканд ва менолид:

Ҳаме гуфт, к-эй довари додгар,
Ба ин бегунах күшта-андар нигар,
Ба ханчар сараş хаста дар пеши ман,
Танаş хүрда шерони он анчуман.
Дили ҳар ду бедод з-он сон бисүз,
Ки ҳаргиз набинанд чуз тиарыз.

МАНУЧЕХР

Солиёни дароз бар ин баромад, аз духтари Эрач, ки зани бародарзодаи Фаридун буд, писаре зода шуд.

Ба Фаридун гуфтанд, ки бача ба Эрач монанд аст. Бобокалони күхансол, ки аз чашм монда буд, надомат кард, ки aberaашро дига наметавонад, лекин шод гардид ва ба интикоми хуни Эрачаш навид ёфт.

Ү номи писарро Манучехр гузошт. Күдакро доя ва парасторхо гумошта парвариш карданд. Дертар ба Манучехр хунари ҹанговарӣ омӯхтанд.

Вақте, ки ӯ ба воя расид, бобокалонаш точи шоҳии Эронро ба сари ӯ гузошт ва калиди ганҷҳои күхна ва анборҳои асли-ҳаро ба дасташ супурд. Паҳлавонони номӣ ва лашкаркашони сафдар аз қабили Қоран – писари Кова, Ширӯя, Гуршасп, Соми Наримон, Кубод, Кашвод ба хизмати ӯ камар бастанд.

Чун хабари таҳтнишинии Манучехр ба Ховарзамин ва Тӯрун Чин расид, Салм ва Тур ба ваҳму ҳарос афтоданд. Ҳис карданд, ки ситораи толеашон рӯ ба нишеб овардааст. Ба зудӣ якдигарро дига машварат карданд ва чора андешиданд. Аз рафтанд ба ҹанг шоҳи нав метарсиданд, зоро шавкати сипоҳи Эрон ба онҳо маълум буд. Чорае наёфтанд чуз ин ки назди Фаридуну Манучехр кас фиристанд ва узр оваранд. Акнун умешашон аз ҳиссу меҳри падарашон Фаридун буду бас.

Аз ҷумлаи наздикиони худ марде хушманд ва сухандонро вакил карда, бо вай ба шоҳаншоҳи пир ва шоҳи ҷавон тухфаҳои фаровону гаронбахоро бар пилҳо бор карда фиристоданд. Вакил бояд ба Фаридун ва Манучехр пушаймонӣ аз хиёнат ва тавбаи онҳоро расонаду баҳшоиши гуноҳашонро пурсад, аз забони онҳо гӯяд, ки: «моро душмани одамизод – Аҳриман ба васваса андохта аз роҳ бароварда буд, бигузор Манучехр бо

сипохи гарон назди мо биёяд, мо ба хунбаҳои падараш Эраҷ ба вай тоҷу таҳту ҳазинаҳоямонро мебаҳшем, дар пешаш чун бандагони ў ба по истода хизмат меқунем ва гуноҳамонро бо оби дид мешӯем».

Вакил ба Эрон рафта, он чи Салм ва Тур ба вай супориш карда буданд, ҳамаро назди Фаридун бар забон ронд ва тухфаҳоро дар пеши ў ва Манучехр рехт.

Лекин Фаридун тавбай писаронашро напазирифт.

Ба вакил ҷунин ҷавоб дод:

– Он нобакорон Манучехро наҳоҳанд дид, магар бо сипоҳу гурзу дирафши коваёнӣ. Вай меравад, лекин ҷун шери жаён ба интиқоми ҳуни падараш миён баста меравад. Ин тухфаҳои овардаатро бибар, ман ҳуни писарамро ба зару сим намефурӯшам. Ту баргард ва ин ҷавоби маро ба он нопокҳо бирасон.

Вакил пажмурдаву ларзон барҳост ва ҳамон соат савор шуда, ба роҳи омадааш бозгашт. Ҷун аз сарҳади Ховарзамин гузашт, дар ҳомун¹ саропардаи хисравонае дид ва донист, ки саропардаи Салм аст, рафт ва ўро бо Тур дар хаймаи парниён² ёфт.

Бародарон ўро нишонда, ба гуфтораш гӯш ниҳоданд. Фиристода ба онҳо ҷавоби Фаридунро расонд, ҷоҳу ҷалоли ў, шавкати шоҳи ҷавон, ҳайбати сипоҳ ва паҳлавонони ўро таъриф кард, азми лашкаркашӣ доштани онҳоро ҳам баён карда ба дили бародарон воҳима андоҳт:

Гар оянд зӣ мо ба ҷанг он гурӯҳ,
Шавад кӯҳ ҳомуну ҳомун чу кӯҳ.
Ҳама дил пур аз кину пурчин барӯ
Ба ҷуз ҷангашон нест ҷиз орзу.

Бародарон бо хотири парешон ба андеша рафтанд.

Тур гуфт:

– Осуда набояд нишаст. Нашояд бигузорем, ки он бачаи наррашер тездандон ва далер гардад. Ҷунин номвар, ки омӯз-

¹. Ҳомун – сахро, водӣ.

². Парниён – матои нағиси абрешимӣ, ҳарир.

гораш Фаридун бошад, магар камхунар хоҳад буд? Мо бояд тадоруки чангро бикунем ва пеш аз он ки ў ба чанг ояд, ба Эрон лашкар бикашем.

Салм сухани ўро маъқул донист.

Хардуяшон фавран одамони худро сўйи гарбу шарқ ба роҳ андохта фармон доданд, ки дар он кишварҳо лашкар гирд оваранд.

Дере нагузашта лашкари бешумору беканоре гирд оварда шуд.

ЧАНГ

Лашкари ду кишварро Салм аз Ховарзамин ва Тур аз Тўрону Чин ба Эрон кашиданд.

Фаридун ва Манучехр аз хатар вақте огоҳ шуданд, ки лашкари Тур аз Ҷайхун гузашта буд. Фаридун шоҳи ҷавонро фармуд, ки бе таъхиру диранг сипоҳи худро ба дашти канори Ҷайхун бароранд. Вақти гуселониданаш ба ў чунин насиҳат кард:

– Далер бош, аммо далери боҳуш. Марди боҳушу хирад шери жаёнро ба дом меоварад.

– Хотират осуда бошад, бобо, – гуфт Манучехр, – ман миёнамро бо зиреҳи румй бастам ва то кини Эрачро нагирам, намекушоям.

Аз сипоҳдорони ў писари Кова – Қорани далер дирафши коваёнро ба рафрошта лашкарро ба дашт саф кард. Сесад ҳазор савору пиёда бо пилони чангӣ, аз гарди дашт рӯзи равшанро тира ва рӯйи хуршедро лочувард гардонида, турӯҳ-турӯҳ пеш мерафтанд. Аз он тараф Тур ва Салм силоҳи худро аз бешаи Норван ба дашт бароварданд.

Тур чун бод пеш омада сўйи Қубод, ки талояро¹ сардорӣ мекард, фарёд кашид:

– Назди Манучехр баргард ва бигӯ: – «Эй бепадар, аз Эрач духтар шуда буд, пас ту чӣ тавр сазовори тоҷ шудӣ?».

¹. **Талоя** – дастаи пешгарди лашкар.

². **Қалб** – дастаи асосии дар миёна, дар маркази лашкар амалкунанда.

³. **Маймана** – болои рост, **майсара** – боли чапи лашкар.

⁴. **Пайкор** – ҳарбу зарб.

– Сазовории ўро имрӯз хоҳӣ дид! – посух дод Қубод. – Ҷавоби туро ин ҷангали тегҳои бунафш, ки мебинӣ, хоҳанд дод ва он гоҳ Норван то Чин ҳамаи даррандау ҷарандаҳо ҳам ба ҳоли шумо бигирянд, меарзад.

Дар сапедадам ҷангро пайвастанд. Манучехр ҷавшан ба тан, қулоҳи пӯлодини румӣ бар сар ва шамшери ҳунрез ба даст, савор шуда қалби² лашкарашро ба муқобили қалби лашкари душман қашид, маймана ва майсара³ низ ҳучумовар шуданд: ҷангварон сар пур аз ҳашм ва ҷабину абрувон пурчин, бо ҳурӯшу ҳаёҳу бар мухолифон тохтанд. Аммо ҷӯшу ғайрати сипоҳи душман ҳам аз онҳо намемонд. Ҷангӣ қаттол то шом тӯл қашид, дашт аз ҳун сурҳ гашт, лекин ба ҳеч яке аз тарафайн зафар даст надод.

Чун сипоҳи ҳар ду тараф ҳам ҳаста шуда буданд, рӯзи дигар ба ҷанг надаромаданд. Шабонгоҳ Тур шабохун зад, лекин Манучехр дар гафлат набуд, ба эҳтимоли шабохун задани душман лашкарашро омода нигоҳ медошт. Ӯ лашкарро ба Қоран супорида, ҳудаш ба сӣ ҳазор сарбози яккачин дар ҷойи шоистае камин гирифт. Тур бо лашкари садҳазора омада, сипоҳи душманашро побарҷо ёфт ва ба ҷуз ҷангидан ҷора надид. Ӯ бо сипоҳи Қоран гарми пайкор⁴ буд, ки Манучехр аз камингоҳаш ҷаста ба вай аз пушт зарба зад. Тур шикаст ҳӯрд, лашкараш ба ҳар ҷониб гурезон шуд. Манучехр аз паси Тур расида бонг зад:

– Кучо мегурезӣ, эй бародаркуш?! Аз теги интиқоми ман ҳалосӣ намеёбӣ!

Ӯ аз пушт як найза андохт, найза тани Турро шикоф карда аз шикамаш баромад, вай аз зин сарнагун ғалтид! Манучехр сари ўро бурид. Сари буридаи ӯ бо ҳамроҳии фатҳномаи Манучехр ба Фариҷон фиристода шуд.

ГИРИФТАНИ ҚОРАН ДИЖИ АЛОНОНРО

Сипоҳи Салм ба шабохуни Тур ҳамроҳӣ накарда буд; ӯ шикаст ҳӯрдани сипоҳи бародараш ва қушта шудани ҳуди ўро шунида ба тарсу ҳарос афтод.

Дар сарҳади Тӯрону Эрон ба даруни рӯди Ҷайхун қальяе буд, ки онро Дижи Алон мегуфтанд. Салм, ки аз ҷанг сар

печида буд, метавонист ба он қалъа панох бурда, Манучехро ба чанги дурударози дармоншикан кашад. Манучехр сари вақт қалъаро фатх ва хароб карданй шуд. Қорани эҳтиёткор ўро пешгирий карда гуфт:

– Дижи Алон ба баландию мустаҳкамӣ машхур ва дар вай чандин ҳазор сипоҳи Тӯрон ҷойгир аст, гирифтанаш осон нест. Бифармой, то ман андеша карда чораи фатҳи онро бисозам.

Пас вай дирафши шоҳ ва ангуштарини Турро, ки ба дасташ афтода буд, гирифта шабонгоҳ ба шаш ҳазор ҷанговари корозмуда сӯйи Ҷайхун равон шуд. Дар лаби дарё сипоҳро дар камингоҳ нишонда ва ба Ширӯя супурда, худаш бо ду нафар ҷанговари шамшерзан аз даруни об ҷониби қалъа рафт; ба дарвозаи қалъа расида дижбонро талабид ва ба вай ангуштарини Турро нишон дода гуфт:

– Ман аз назди Тӯронхудой омадам, ў маро фармуд: – «Ба Диҷ бирав, дижбонро бигӯ, ки бедору ҳушёр бошад ва худат ёрирасони ў бош».

Дижбон бовар кард ва дарвозаро кушода Қорану ҳамроҳо-нашро даровард. Наздики бомдод шамшерзанҳои Қоран дарвазабонҳои хоболудро күшта ба ҷойи онҳо истоданд, худи Қоран дар бурчи қалъа дирафши коваёниро баланд кард, – ин барои Ширӯя ишора буд, ки яъне бархезу ҳучум овар. Ширӯя бо дидани дирафш, ки дар фазои сахаргоҳӣ чун моҳи пур метофт, сипоҳро аз шинак ҷаҳонда ба ҳамла афканд. Шаш ҳазор ҷанговари ҳузарб чун сели дамон ба қалъа рехтанд. Муҳофизони фиребхӯрдаи қалъа то аз фалокат оғоҳ шуда даст ба силоҳ бурданд, ки сарҳошон аз гарданҳо париданд, дар даруни қалъа ҷӯйҳои хун ҷорӣ гашт.

Қоран гурзро бардошта буду ба сарҳои саркашон мекӯфт. Баъд фотеҳон қалъаро хароб карданд ва оташ заданду бадар рафтанд.

Вақте ки офтоб ба гунбази фалак баромад, он қалъаи сар ба сипеҳр кашида гӯё ки ба қаъри дарё фурӯ рафта буд:

Яке дуд дидӣ, сар андар саҳоб,
На диж буд пайдо, на киштӣ бар об.

ТОХТ КАРДАНИ КОКУЙ

Дар вақте, ки Қоран ва Ширӯя ба фатҳи Дижи Алон андармон буданд, яке аз шоҳони араб – Кокуй ногаҳон ба ӯрдugoҳи Манучехр хӯчум овард ва чанде аз ҷанговарони ӯро кушта бору бунаашонро ба горат бурд. Кокуй – набераи Захҳоқ, бо даъвати Салм ба мадади вай омада буд.

Чун Қоран аз кори Дижи Алон фориг гашт, Манучехр ба ӯ воқеаро нақл кард. Қоран ба ҷангӣ Кокуй рафтаний шуд, лекин Манучехр иҷозаташ надод:

– Ту, – гуфт, – дам бигир, ки дар кори Дижи Алон ранҷ қашидӣ, акнун навбати ҷангидан аз ман аст. Бобои Кокуйро бобокалони ман Фаридун банд карда буд, набераашро ман банд меқунам.

Парвардаи Фаридун дар шамшерзаний ва найзаандозӣ беҳамто буд. Дар ҷанг, ки ба амал пайваст, ӯ бо Кокуй набард кард. Шоҳи араб ҳам ба ҳунари ҷанг аз вай намемонд, – ӯ яке найза ба камари ҳариф зада ҷайро қариб аз асп ғалтонда буд, зиреҳи тани Манучехр то миёнаш дарид, лекин вай суст наёмад ва бо як зарбай шамшер ҷавшани тани Кокуйро чок кард. То нисфи рӯз набард карданд, аз сӯроҳҳои ҷавшанҳо ва дасту ронҳои ҳарду ҳун мечакид, лекин ҳеч қадоме бар дигарӣ ғолиб наёмад. Манучехр ниҳоят ба танг омад ва дар охир бо ҳашму ғазаб рон фишурда аспашро барангехту яке ҷанг андоҳт ва Кокуйро аз камарбандаш гирифта аз асп ғалтонду бо шамшер синаашро чок кард. Сипоҳи Кокуй, ки аз ҳалоки шоҳи ҳуд рӯҳафтода шуда буд, ба ғурезогурез рӯ ниҳод ва пароканда гашт.

КУШТА ШУДАНИ САЛМ

Маглубияти ҳалоки Кокуй ва ҳалоки ӯ пушти Ҳовархудойро суст кард. Вай аз ҷанг сар тофта ба тарафи Ҷайхун ғурехт. Манучехр ӯро сур кард. Салм дар Ҷайхун кишиҳо чуст, то ҳалоки Ҳазимат¹ кардаашро ба соҳили рост гузаронад, лекин ягонто ҳам киштӣ наёфт, – Қоран ҳамаи кишиҳои тӯро-ниёнро ҳароб карда буд. Салм ноилоч ба сипоҳи Манучехр, ки

¹. Ҳазимат – ақибравӣ, фирор.

аз акибаш зер карда меомад, рӯ оварда, ба муқобилат чанг сар кард. Ду лашкар ҷӯшону хурӯшон ҳарб карданд; дашти канори дарё пур аз күшташудагон ва маҷрӯхон гардид. Манучехр савора бар аспи сафеди густувондор¹ ба болои Салм тоҳт, Салм рӯ ба фирор овард. Манучехр аз ақиби ӯ суркунон бонг мезад, ки: – «Э номчӯй, ту точи шоҳаншоҳӣ хостӣ, инак ман онро овардам: тоҷ аз хун! Бар сарат мепӯшонам! Аз тоҷ ҷаро мегурезӣ? Дарахти ҷиноят бор овард, бичин! Бораш агар ногувор аст, чӣ ҷора, оҳир ҳудат нишонда будӣ!». Шоҳи Эрон ба вай расида яке шамшер зада буд, ки дами шамшер тани Салмро аз китфи чапаш то паҳлуи росташ бурида ду ним кард.

Манучехр сари ӯро бурида, ҳамчунин ба Фаридун фиристиод.

Боқияи лашкари Салм бе сардор монда, ба сони рама гурӯҳогурӯҳ дар дашту кӯҳу дараҳо парешон гардид. Сарбозонаш як нафар ҳамяроқи оқилу ҷарbzабони ҳудро назди Манучехр фиристоданд, ки ба таслим розӣ буданашонро арз дошт қунад ва ба ҷонашон амон ҳоҳад. Фиристода назди шоҳ омада зону зад ва аз забони шарикони баҳтбаргаштааш чунин гуфт:

– Шаҳриёро, мо ҳама силоҳ афкандаем² акнун мутеъ ва фармонбардори туем. Аслан мо аҳли тегу камон нестем, балки чӯпонон ва барзгарони³ хокпошем, бо фармони шоҳи ҳуд, аз ғайри ихтиёри ҳудамон, сарбоз шуда ба ҷанги ту омада будем. Агар газаб қунӣ ва хуни мо бирезӣ, бирез, ки мо ёрои муқовимат кардан надорем, лекин умевори адолати туем.

Манучехр аз ғуноҳи ҳамаашон даргузашт ва ба нагзӣ ҳар касро ба ватани ҳудаш – Тӯрон, Ҷин ва Ҳовару Рум равона кард.

ДОСТОНИ «СИМУРҒ ВА ЗОЛ»

Хукмдори Зобулистон Соми Наримон аз бефарзандӣ дилаш доғ буд, дер боз орзуи фарзанд мекард.

¹. Густувондор – зиреҳпӯш, ҷавшанпӯш.

². Силоҳ афкандан – яроқ партофтан ва таслим шудан.

³. Баҳзгар – зироаткор, дехқон.

Як вақт зани барнои гулрухсораш обистан шуд. Сом шодӣ кард, умединор гашт.

Чун вақту соаташ расид, зан писар зоид. Кӯдак ба чехра бисёр неку, лекин мӯйи сарашиб сафед буд.

Модараш ва дояҳо таваллуди ўро як ҳафта аз падараш пинҳон доштанд. Ҷуръат намекарданд ба вай гӯянд, ки зани маҳбубааш бачаи пир зоид. Нихоят яке аз дояҳои далертар назди паҳлавон даромада, ба вай аз таваллуди фарзандаш мужда дод:

– Эй ҷаҳонпаҳлавон, имрӯзат фарҳунда ва дили бадҳоҳонат канда бод. Худо ба ту он чӣ меҳостиӣ, дод: занат писари нозанине зоид, танаш чун нуқраи пок ва рӯяш чун биҳишт: дар андомаш як ҷойи зишт надорад, ягона айбаш ҳамин ки мӯяш сафед аст. Толеат чунин будааст, дилозурда машав ва ношукрӣ макун.

Сом аз боргоҳ баромада ба ҳарамсаюш рафт. Дар бағали занаш кӯдакеро дид, ки монандашро на дида ва на аз касе шунида буд. Бача гулрӯй ва басо дилкаш буд, лекин мӯйи сар ва абрӯвонаш чун барф сафед.

Сом якбора маъюс шуд. Вай аз мазоҳу масҳараи мардумон метарсид. Аз ҳарамсаюш баромада бо ҳасрату надомат мегуфт:

– Худовандо, ҷаро фарзанди бо ин ҳама орзу ёфтаамро дар шиками модараш пир кардӣ? Ҷӣ гуноҳ карда будам, ки чунин ҷазоero бар ман раво дидӣ?

Аз ин бачча чун баччаи аҳраман,
Сияҳчашму мӯяш ба сони суман,
Чу оянду пурсанд гарданкашон¹
Бибинанд ин баччаи баднишон,
Ҷӣ гӯям, ки ин баччаи дев чист?
Палангি дуранг аст ё худ парист?
Биханданд бар ман меҳони ҷаҳон
Аз ин бачча дар ошкору ниҳон.

Пас фармон дод, ки кӯдакро ба ҷое ҳарчи дурттар аз он дару диёр бурда партоянд.

¹. Гарданкашон ба маънои паҳлавонон, ҷангварон.

Навкарони Сом күдакро аз бағали модари зору гирёнаш рабуданд ва ба құхи Албурз бурда партофта омаданд.

Аз бемехрии падар он паҳлавонзодаи бегуноҳ дар күҳсор ҳаволаи барфу борон гардид. Бача ба хорй ҳалок мешуд ё тұймаи даррандагон мегардид, агар сарнавишт ба вай симурги раҳмидиро намефиристод.

Симурғ дар он күх ошён¹ дошт. Ў дар пайи ризқи бачаояш аз ошён парида буд, аз баландй чашми тезбинаш ба күдак ғалтида, ба наздаш фуруд омад. Бачаи одамизодро дид, ки дар офтоби сұзон хобидааст, ангушт мемакад ва фарёд мекашад.

Санги хоро барояш гахвора, доя хок, тан аз өзімінде дуру лаб аз шир пок.

Агар бачаи хирс ё паланг ҳам мебуд, ба ҳар ҳол модарашиб сояи шаҳе ё ҳарсанге мекашидаш. Симурғ раҳмаш омад, дар дилаш нисбат ба күдак меҳре тавлид шуд, – охир, вай ҳам модар буд. Күдакро бардошта ба ошёнаш бурд ва назди бачаояш гузошт. Гумон кард, ки симурғчұчаои гурусна ба вай дармеафтанд, то кананду хұрандаш ва дар ин сурат симурғ ба муҳофизати ү ҳозир буд, лекин чұчао ба күдак хайрон-хайрон менигаристанду дам меистоданд.

Симурғ үро ба чойи модар шуд ва ба парваришаш пардохт. Бачаояш бародарон ва хоҳарони вай шуданд. Күдак ба хүриши симурғчұчао одат кард, тани бараҳнааш, ба гармою сармо ва боду тұғонхо хұғирифта, обутоб мейфт.

Замоне бар ин гузашт, күдак ҷавони тануманд ва қомат-баланде шуд.

Аз пояи күх корвонҳои бозаргонон мегузаштанд, корво-ниён гоҳ-гоҳ үро медиданд. Онҳо рафтанду овозаи марди симтани құхгардро ба кишвархो бурданد.

Аммо аз ин овозаҳо пештар Сом дар Зобул шабе аз шабҳо, аз бефарзандй доғдил ва аз кори замона ошуфта, хоб рафта буд, дар хоб дид, ки аз Ҳиндустон марди сарафрозе савори аспи тозй давон-давон наздаш омада, аз писараш мужда дод ва гуфт: – «Писарат зинда ва барұманда аст».

Сом бедор шуда мубадонро талабид ва хобашро ба онҳо гуфта пурсид:

¹. Ошён – лона, хона.

– Шумо дар бораи чунин хоби ман чӣ мегӯед? Оё ақлатон мегирад, ки писарам зинда бошад, аз гуруснагӣ ва гармову сармо намурда бошад?

Мубадон ӯро маломат карданд, ки:

– Чи шеру паланг дар хушкӣ ва чи моҳӣ ё наҳанг дар об бачаҳошонро ба меҳр мепарваранд, аммо ту ки одамизодӣ, бачаи бегуноҳатро ба кӯҳсор афкандӣ ва хор кардӣ, аз мӯйи сафедаш ор кардӣ, лекин мӯйи сафед дар тани равшану пок чӣ айб дошт?

Ва боз гуфтанд:

– Магӯ, ки ӯ зинда нест. Касе, ки Худованд нигоҳаш медорад, аз гармиву сармо намемирад. Писаратро бичӯй, ки чӯянда ёбанда аст.

Пас аз чанд рӯзи гуфтугӯ ба гӯши Сом овозаи марди симурғпарварди албурзӣ расид. Вай зуд бо ҳамроҳии сарони сипоҳаш сӯйи Албурзкӯҳ саворӣ намуд.

Рафтанд ва кӯҳи сар ба Сурайё кашидае диданд, ки гӯё ба ситораҳо роз мегуфт. Болотар баромада, дар тори кӯҳ ошёни симурғро диданд; ошёнаи баланди ӯ бар рӯйи хоросанге устувор ва сутунҳояш аз ҷӯбҳои ба ҳам бофтаи сандалу обнӯс рост карда шуда буд.

Сом аз ҳайбати симурғ ва азмати ошёни ӯ дар ҳайрат монд. Ҷавоне бокитфу бозу ва неруманд, ба андом монанди Сом, дар гирди ошён мегашт. Сом ва ҳамроҳонаш сӯйи ошёнароҳ ҷустанд, лекин ба он сӯроҳеву гузаргоҳе наёфтанд. Симурғ аз фазои кӯҳ онҳоро дид ва донист, ки аз барои парвардаи ӯ омадаанд. Ба парвардааш гуфт:

– Эй писар, бибин, падарат ба ин кӯҳ фарзандҷӯйӣ омадааст. Ту ранчи кӯҳу ошён ва ҷаври барфу борон кашидӣ, ман доя ва ҳимоягари ту будам, туро қалон кардам, акнун равост, ки туро бардошта назди падарат фуруд орам.

Ҷавон ин суханони симурғро шунида ғамгин шуд ва гирист, ки инак акнун аз парваранди меҳрубонаш чудо мешавад. Вай, агарчи бо одамон наомехта буд, лекин аз симурғ гуфтугӯ омӯхта ва бо овози ӯ сухан мегуфт, ҷавони боҳушу хираде буд, ба симурғ гуфт:

– Чӣ, магар ту аз ман безор шудай? Охир, ошёни ту чойи дилҳоҳи ман ва ду боли ту сарпаноҳи ман аст. Аз ту беҳад миннатдорам, ки маро аз ҳалокат раҳонида тарбият кардӣ.

– Ман, – гуфт симурғ, – туро аз худ ба ҷиҳати безор будан дур намекунам, на! Туро ба подшоҳӣ мефиристам. Тахту тоҷ дар интизори туст. Бо ман буданат бароям хуш аст, лекин он аз ин хуштар. Ту якто пари маро бо худ бигириу нигоҳ дор. Агар мабодо туро бадӣ кунанду хор доранд, пари маро бисӯзон, ман ҳамон дам чун абр дар болои сарат ҳозир шуда, туро мебардораму беозор ба ин ҷо меоварам. Мехри ту дар дилам то абад ҳоҳад монд, ту ҳам меҳри доярато аз дил набарор.

Сипас симурғ пар күшода, ўро бар фарози абрҳо бардошт ва назди падараш фуруд овард. Падар руҳи чун баҳор ва тани пилвори писарашро дида ба вай дил боҳт ва дар оғӯшаш гирифта аз шодӣ гирист. Пеши симурғ ба сипос сар фуруд овард, ўро ситоиш кард ва оফарин хонд.

Симурғ сӯйи ошёнаш парвоз кард, ҷашмони Сом ва ҳамроҳонаш ба вай нигарон монданд.

Падар ҳамоно гириста, ба писар гуфт:

– Дилатро ба ман бад макун ва аз гузашта ёд манамо. Ман то абад дӯстдор ва меҳрубони ту ҳоҳам буд. Акнун, ки туро ёфтам, ҳамаи ҳоҳишу орзуятро ба ҷо меорам.

Омадагон бо ҷавон шоду ҳуррам ба роҳи бозгашт рӯ оварданд.

Сом номи писарашро Золи Зар гузошт.

Дар Зобулистон вай ба Золи Зар аспсаворию шикору шамшерзанию найзаандозӣ ва дигар ҳунарҳои лозимаи шоҳонро омӯзонд.

Ситорашиносонро талабида фармуд, ки толеи Золро бибинанд. Ситорашиносон толеи вайро аз гардишу қирони сайёраҳо ҷӯё шуданд ва гуфтанд, ки вай паҳлавони номдор ва сарафрозе ҳоҳад шуд.

Соми Наримон аз ин фол дилшод ва аз ояндаи писараш осуда хотир гардид.

ДОСТОНИ ЗОЛ ВА РЎДОБА

Рўзе аз рўзҳо Золи Зар сайру саёҳат ихтиёр карда, бо сипоҳу дарбориёнаш ба тарафи Кобулистон равон гардид.

Дар манзилҳо базму зиёфатҳои пурнозу неъмат меоростанд, дилхушӣ мекарданд. Пас аз чанд рўз хурраму дилишод дохили марзи¹ Кобулистон шуда, наздики пойтахти он дар дашт бар лаби рӯд чодар заданд.

Мехроб, шоҳи Кобул, ки хироҷгузори шоҳи Зобул буд, аз омадани мавлои худ огоҳ шуда, дар бомдод бо сипоҳ ва бо пешкашҳои лоик ба зиёрату хизмати Зол ҳозир гашт. Зол ўро навоҳт ва ба шарафаши зиёфату базми шоҳонае бо нағмаю суруд ва майи миноғуму соқиёни гуландом биёрост.

Дидори Золи сафедмӯй ба Мехроб хуш омад, ҳамчунин ўхлқу атвор ва хираду дониши мавлои ҷавонашро писандид.

Дар поёни зиёфат, вакте ки кобулшоҳ аз сари ҳон барҳоста ба ҳаймаи худ рафт, яке аз меҳтарони зобулий, ки вокифи ҳоли ў буд, ба Зол гуфт, ки Мехроб дар паси парда духтари хурлиқое дорад:

Рухонаш чу гулнору лаб нордон,
Зи симин бараш руста ду норвон.
Ду ҷашмаш ба сони ду нарғис ба боғ,
Мижа тирагӣ бурда аз парри зог,

Ду абрӯ ба сони камони Тароз,
Ду рӯ тӯз¹ пӯшида аз мушки ноз.
Агар моҳ ҷӯйӣ, ҳама рӯйи ўст,
В-агар мушк бӯйӣ, ҳама мӯйи ўст.

Зол аз ин таърифҳо худро боҳт, ба дилаш оташ афтод. Шаб аз хаёли он паризоди кобулий ҳобаш набурд.

Дар бомдод дарбориёнаш ба саропардаи ў ба салом омаданд. Мехроб ҳам омад. Зол ўро беш аз пеш навоҳт ва ҳатто аз паҳлавони номдори худ болотар нишонд. Гуфт:

¹. Марз – ҳок, худуд, сарҳад.

¹ Тӯз – матои нағиси бофта.

– Аз ман ҳар чӣ хоҳӣ, бихоҳ.

– Эй фармонраво, – посух дод Мехроб, – ман фақат як орзу дорам, ки ба хонаи ман биёй ва меҳмони ман шавӣ, ба хуршеди рӯят равони маро равшан кунӣ.

Зол тааммул карду гуфт:

– Ба хонаи ту рафтан салоҳ нест. Падарам Сом агар шунавад, ки ман меҳмони бутпарастон шудаам ва бо онҳо майгусорию мастий кардаам, хоҳад ранцид. Ҷуз ин ҳар чӣ бихоҳӣ, мепазирам.

Мехроб аз најоди Захҳок ва бутпараст буд. Аз ин рӯ, дар боргоҳи Золи Зар ҳамаи дарбориёни ў, ки зардуштимазҳаб буданд, ба шоҳи Кобулистон бидуни таваҷҷуҳ ва бо назари бегонагӣ менигаристанд. Агар эҳтиромаш мекарданд, ба хотири фармонфармои худ мекарданд, ки ў ба хироҷгузори содиқу ҳушмандаш иродai хосе дошт.

Мехроб агарчи аз сухани мавлои ҷавонаш ботинан ранцида буд, боз ба вай ҳамду сано гуфт, лекин дар дилаш ўро нопокдин хонд.

Золи Зар ба Мехроб менигаристу ҳаёлаш ба духтари ў буд. Вай нодида ошиқ шуда буд, аммо боз меандешид: мабод, ки ишқи духтари бутпараст обрӯйи ўро дар назди хосу ом бирезонад.

Чун Мехроб аз боргоҳи даштии Зол баргашт, ба шабистони худ даромад. Занаш Синдуҳт ва духтараш Рӯдобаро навозиш кард. Ҳар бор ки ў духтарашро медид, духтар ба назарааш беш аз пеш нозанину дилрабо менамуд. Падар аз дидори фарзандаш сер намешуд. Ин бор зевари дурру гавҳар, дебои нозуктар аз барги гул, зулфони анбарбӯй ҳусн бар ҳусни Рӯдобра афзуда буданд. Мехроб ба дил гузаронд: – «Оё дар зери гунбази фалак шоҳе ё шоҳзодае ҳаст, ки лоики духтари ман бошад?».

Синдуҳт аз шавҳарааш писхандомез пурсид:

– Писари Сом чӣ марде будааст? Барояш таҳти шоҳӣ азиҷтар аст ё лонаи симурғ? Ҳӯйи одамӣ гирифтааст ё не?

Мехроб, ки аз меҳрубонии Золи Зар шод ва аз мардонагиу фароҳдастии ў мот шуда омада буд, писханди занашро написандид.

– Эй моҳрӯйи симинбар, – гуфт ў, – ҷашми замона шаҳсаворе, родмаде, сарафрозе ҳамчун Золро надидааст. Дар

боргоҳаш пайваста зар мепошад ва дурру гавҳар меафшонад. Мегӯянд, ки дар майдони разм ҷавлонаш чун шери жаён аст; аз андомаш пурсӣ, ба рух гули аргувон, ба қомат сарви равон. Айбаш ҳамин ки мӯяш сафед аст, дигар заррае айб надорад, лекин мӯйи сафедаш ба худаш мезебад.

РӯДОБА

Духтарашон ин таърифҳоро шунида барафрӯҳт, рӯяш ба ранги гулнор гашт. Золе, ки падар тасвираш кард, дили духтарро рабуд. Хирадмандон гуфтаанд: – «Зи мардон макун ёд дар пеши зан». Нек гуфтаанд.

Панҷ нафар занони барно ва духтарони зебо парасторони Рӯдода буданд. Баъди ду-се рӯз вай ба онҳо гуфт:

– Шумо роздор ва ғамғусори манед; бидонед, ки ман ошиқ шудаам, ошиқи Золи Зар:

Дилу ҷону ҳушам пур аз меҳри ӯст,
Шабу рӯзам андешаи чехри ӯст.

– Шумо чорае бисозед ва диламро аз ин ғам бираҳонед. Аммо ин рози маро гайр аз шумо касе надонад.

Парасторон гуфтори бонуяшонро ба бешармию беномусӣ нисбат доданд, ки асло аз духтари шоҳ раво нест. Ҳар панҷ Ахриманвор аз ҷой ҷаҳида чунин посух доданд:

– Охир, ту маликаи хубони ҷаҳонӣ, точи сари шоҳдуҳтаронӣ, овозаи ҳусну ҷамоли ту аз Ҳинд то Чин рафтааст. Дар Қаннучу Рум ба сурати ту саҷда мекунанд, пас ин чӣ бешармист, ки меҳоҳӣ мардеро, ки падараш дур афкандаасту парварандааш мурғи қӯҳист, дар канор бигирий? Ҳам вай аз модар пир зоида шуда ва ангуштнамои мардумон аст. Ҳамчун ту паризоде ҳоҳони марди дар қӯдакӣ пиршудае бошад? Эй аҷаб! Охир:

Туро бо чунин рӯю болову мӯй,
Зи ҷарҳи ҷаҳорум ҳур ояд-т шӯй!

Рӯдобра аз ин гуфторҳо дилаш чун оташ аз бод бардамид. Аз парасторон бо хашм рӯ тофт, чашмонашро пӯшид. Сипас чин бар абрувон оварда гуфт:

– Гуфторатон хом аст, ба шунидан намеарзад. Дили ман ба хуршеди тобоне табоҳ шудааст, пас чӣ гуна ба моҳ шод шавад? Шумо гулро аз гил фарқ намекунед. Вокеан гилхор ба гул наменигарад. Ҳар киро сирка доруи ҷигар бошад, ангубин дардашро даво намешавад. Ман на султонро меҳоҳам, на фағфури Чин ва на касеро аз шоҳони Эронзамин. Хоҳ пир бошад ва хоҳ навҷавон, писари Сомро меҳоҳам. Дилам ўро надида иҳтиёр кард, ман на ба рӯю мӯйи ў, балки ба ҳунараш, ба камолоташ ошиқ шудам.

Парасторон сари бандагӣ хам карданд. Калони онҳо аз забони ҳамаашон гуфт:

– Мо канизони туем, фармон мебарем. Чун мо сад ҳазорон фидои ту бод. Агар фармойӣ, афсунгар мешавем, мурғи ҷоду мешавем – мепарем, оҳу мешавем – медавем ва зобулшоҳро ба наздат меоварем.

Рӯдобра шодона табассум кард ва рӯйи муасфар¹ сӯйи парасторон оварда гуфт:

– Агар ин гиреҳро кушоед, дарахте менишонед, ки ҳар рӯз бароятон лаълу ёқут бор меоварад.

РАФТАНИ КАНИЗОН БА НАЗДИ ЗОЛ

Ин ваъда қӯшиши канизонро дар пайи ичрои супориши бонуяшон дучанд кард. Онҳо худҳошонро бо ҳарирӯ дебо ва ҷанбари гулҳо зеб дода, ба лаби дарё рафтанд ва дар соҳил рӯбарӯи қароргоҳи Золи Зар ба гулчинӣ машғул шуданд.

Зол аз он сӯйи чашмаш ба духтарон ғалтида пурсид: – «Ин духтарон кистанд?». Яке аз дарбориёни кобулшоҳ, ки дар хизмати меҳмонони зобулий буд, ҷавоб дод, ки канизони духтари Мехробанд ва бо супориши бонуяшон ба гулчинӣ омадаанд.

¹. **Муасфар** – ба ранги гули усфур (зъифарони ёбӯй) ранг молида.

Дили Зол тапид. Бо як нафар ғуломи худаш шитобон ба лаби дарё омад. Дар мобайни дарё найзоре буд. Зол камон хост, ғулом камонро зех карда ба дасташ дод ва бонг зада мургони даштиро аз найзор парронд. Зол бо шитоб тир андохта як мурғро ба он лаби дарё ғалтонд, ба ғулом фармуд, ки зуд ба он сӯ гузашта сайдро биёрад.

Гулом бо заврақ ба он сӯ гузашт.

Канизон бо ғулом дар гуфтугӯ шуданд. Канизаки калонӣ пурсид:

– Он камонкаш кист, ки бо як тир мурғи парронро сайд кард?

Гулом лабашро газида посух дод: – Оҳиста бигӯ. Вай писари Соми Дастон, шоҳи Нимрӯз аст. Дар ин замона аз ў паҳлавонтару номдортар касе нест.

Каниз хандида гуфт:

– Эй содадил, шоҳи ту аз духтари Мехроб номдортар набудагист. Овозаи ҳусну ҷамоли Рӯдобра дар саросари ҷаҳон рафтааст.

Канизи дуюм дебочаи суханро дароз накарда якбора ба сари мақсад омад:

– Мо, – гуфт, – парасторони Рӯдобаем, ба назди шоҳи ту омадем. Овозаи шону шавкат ва ҳусну ҷамоли ўро шунидаем, қасди он дорем, ки сари бонуи нозанинамонро бо сари фарзанди Сом ҷуфт қунем, ки ҳар ду арзандай якдигаранд.

Гулом сухани канизро шунида, аз шодӣ руҳаш лаълфом гашт, зеро аз ишқи ғайбии мавлояш ба духтари Мехроб огоҳ буд. Гуфт:

– Ҷӣ беҳтар! Хуршед бо моҳ хуб аст.

Ӯ назди Зол хандону шукуфон баргашт. Зол пурсид:

– Духтарон ба ту ҷӣ гуфтанд, ки ин гуна шодону хандон омадӣ?

Гулом он ҷӣ аз канизон шунида буд, бозгуфт.

Зол аз ҳаяҷони шодӣ шукуфт, ҷашмонаш барқ заданд. Ба ғулом фармуд:

– Зуд ба он сӯ баргард, канизонро бигӯ, ки нараванд, каме сабр қунанд, то ба бонуяшон бо ҳамроҳии гулдастаҳо зару гавҳар баранд. Ман меҳоҳам ба Рӯдобра паёме фиристам.

Гулом боз бошитоб ба он лаби рӯд заврақ ронд. Зол аз хазинааш зару гавҳар ва панҷ даст дебои зарбофт гирифта, ба дасти хизматгораш дод ва фармуд, ки пинҳонӣ бурда ба канизон супорад.

Бурданд ва супурданд.

Канизи калонӣ ба хизматгор гуфт:

– Роз пинҳон намемонад, магар танҳо миёни ду кас бошад. Се кас ифшии роз аст ва ҷаҳор кас анҷуман. Ман меҳоҳам бо писари Сом танҳо ба танҳо гуфтугӯ кунам.

Хизматгорон рафтанд.

Канизон ба якдигар мегуфтанд, ки: «Шер ба дом афтод, акнун Рӯдoba ҳам, Зол ҳам ба коми дил мерасанд, ки ин фоли нек аст».

Хизматгор сухани канизи калониро ба Золи Зар расонда буд, ки ў дарҳол ба соҳили дигар равон шуд.

Каниzon дар пешаш таъзим ба ҷо оварданд. Зол аз чигунации духтари кобулшоҳ пурсон шуд ва каниzonро огоҳ кард, ки рост бигӯянд, ки агар ў дар гуфторашон камтарин норостӣ эҳсос кунад, онҳоро ба зери пойи пил ҳоҳад андохт.

Канизи калонӣ бо Зол хилват карда, аввал ўро ситоиш ва баъд ҷамоли оламоро ва камоли беҳамтои Рӯдобаро васф намуд.

Золи Зар ошиқ буд, ошиқтар шуд.

– Хуб, – гуфт, – ман ҷӣ гуна метавонам ба назди ўроҳ ҷӯяму ба висолаш бирасан?

– Ту бо каманд ба наздики коҳи ў биё, – посух дод каниз. – Камандатро бар кунгураи девори қалъа андохта ба коҳаш мебароӣ. Ба мо руҳсат фармой, ки пештар биравему ба бонуямон ҳикояти дидор ва гуфтори туро карда, дилашро бифиребем ва ўро ба истиқболи ту омода созем.

Каниzon бо гулдастаҳо ва ҳадяҳои Золи Зар бозгашта шомгоҳ ба коҳи Рӯдoba расиданд. Дарбон онҳоро ҷанг кард, ки кучо рафта буданд ва ҷаро дар ин бевакӯӣ дар берунҳо мегарданд.

– Охир, баҳор аст, – ваҷҳ гуфтанд каниzon, – мо гулчинӣ рафта будем, Ҷӣ метарсӣ, дар гулистан дев нест, ки моро бидуздад.

– Магар намедонед, ки Золи Зар омада дар сохили дарьё хиргоҳ задаст, – тез шуд дарбон, – кобулхудой ҳар бегоҳ баромада назди ў меравад, агар ў шумоёнро дар кўю кўча гулдаста ба даст бинад, сарҳотонро мебуррад.

– Золи Зар омадааст? Рост? – гўё ки ҳайрон шуданд маккораҳо. – Мо бехабар будем. Ўро навчавони пирнамо ва мӯсафед аст мегўянд, як медидем!

Дарвоза боз шуд ва канизон ба коҳ даромаданд.

Рӯдобра дар интизори онҳо буд. Ба яқдигар навбати сухан надода, ҳар чи гузашта буд, ҳамаро ба бонуи худ нақл карданд. Дидори Золро ба гули аргувон, қоматашро ба сарви бўустон монанд карданд, мўйи сафедашро зевари ҳусни нестдарчаҳон хонданд, салобаташро ба шери дамон нисбат доданд ва донишашро аз ҳикмати мубадон боло гузоштанду бар дили Рӯдобра оташи иштиёкро барфурӯзонданд. Халтаҳои зару гавҳарро дар пешаш рехтанд. Аз қасди омадан доштани Зол башорат доданд ва гуфтанд, ки бонуи ҳам ошиқу ҳам маъшуқа зудтар тадоруки пазироии меҳмони олиқадрашонро биқунад.

Рӯдобра, шавқу шодӣ дар дил ва нешханд бар лаб, канизонро истеҳзо кард, ки :

– Ба ин зудӣ фикратон, гуфторатон дигаргун шудааст?! Ҳамон Золи мурғпарварди писар акнун ба рух гули аргувону ба қад сарви бўустон шуд? Сурати маро ҳам дар пешаш кашидед ва баҳо кардед?

Сипас вай аз падару модар пинҳонӣ бо канизонаш хонаеро, ки дар сақфу деворҳояш ҳар гуна суратҳо ва манзараҳо тасвир ёфта буданд, барои меҳмондорӣ бо дебои чинӣ биёростанд ва мушку анбар афшонданд, табақҳои заррин оварданд, ба ҳар гўша гулдонҳои мусаввару мунаққаш бо гулҳои садбаргу бунафшаю нарғису аргувону савсану ёсуман гузоштанд. Ҳавои коҳ саросар ба бўйи хуши диловез оганда шуд.

МУЛОҚОТ

Дар шаби торик Зол пинҳонӣ ба Кобул омад. Яке аз канизони Рӯдобра ўро дар чойи ваъдагӣ пешвоз гирифта ба пушти коҳи бонуяш овард.

Рӯдоба дар боми коҳ чашм ба роҳи ў буд. Чун Зол дар поён падидор шуд, духтар ҷодир аз сар афканда овоз дод:

– Шод омайдӣ, эй шерзод!

Зол боло нигоҳ карда ўро диҳ. Дар назараш бом гӯё аз руҳи раҳшони шоҳдухтар равшанистон гардида буд. Ҷавобаш дод, ки:

– Дуруд аз ман ва оғарин аз сипеҳр ба ту, эй хурнажод. Басо шабҳо, ки ман дар хаёлат ситора шумурдам ва аз Парвардигор хостам, ки боре дидоратро ба ман бинамояд. Инак ба муродам расидам; сипосу шукри беҳад ба Яздони пок.

Рӯдоба мӯйи шабгуни дутобаашро ба ҳам печонда сӯйи Зол фуруд овард ва гуфт:

– Бигир инро ва ба наздам баро.

Зол аз ин кори ў дар ҳайрат монд. Гесуи мушкинашро гирифта бӯсиду гуфт:

– На, на, маро ба тег дил аз сина баркандан беҳ аз он аст, ки торе аз гесуи ту қанда шавад ва ё ба ту як зарра озор бирасад.

Сипас ў каманди худро бароварда ба боло ҳаво дод, ҳалқаи каманд дар қунгуро даромад, Зол бо вай ба бом баромад. Рӯдоба дasti Золро ба дасташ гирифта бо вай аз боми коҳ фуруд омад.

Зол аз зебу шуқӯҳи хилватхонаи Рӯдоба дар ҳайрат монд, аммо аз он бештар шефтаи ҷамоли оламорои маъшуқааш гардид. Духтар низ Золро беҳтар аз он ёфт, ки қанизонаш таъриф карда буданд.

Зиёфати шоҳвор оғоз ёфт ва пас аз он бӯсу қанори ушшоқ ба амал пайваст.

Зол ба Рӯдоба чунин гуфт:

– Ёри симинбари мушкӯям, агар Манучехр ин достони ишқи маро шунавад, дар ғазаб мешавад ва падарам низ бар ман меҳурӯшад, ки ҷаро аз ҳонаводаи бутпарастон ҷуфт хостам, аммо ман ҷон месупорам ва қафан менӯшаму аз паймони ту намегузарам. Ба даргоҳи Яздони пок лобаю зорӣ мекунам, то магар аз дили шоҳаншоҳ ва падарам ҳашму қинро бишӯям.

Рӯдоба гуфт:

– Ман ҳам инчунин. Барои ман ғайр аз ту подшоҳ нест ва наҳоҳад буд. Ҳудои ҷаҳонофарин ба суханам гувоҳи барҳақ аст.

Аз дарбор овози духули субхида май баланд шуда буд, ки Зол ба тарааддуди рафтан афтод. Чашмони ҳар ду пуроб шуданд. Ушшоқ ёрои аз ҳам чудо шудан надоштанд. Ба офтоби тулӯъкарда менигаристанду гӯё ба вай таъна мезаданд, ки чаро шитоб кардӣ ва ба ин зудӣ шаби висолро ба сахари фироқ овардӣ.

Билохир бо ҳам видоъ карданд. Зол камандашро поин афканд аз он коҳи фарруҳ фуруд омад.

МАШВАРАТНОМАИ ЗОЛ БА СОМ

Дар роҳи бозгашт ўғарки ҳаёлу андеша буд. Ба қароргоҳаш расида мулоzими худро фармуд, ки бузургон, мубадон ва сарони сipoҳро ба назди ўбихонад.

Онҳо як-як ба саропардаи Зол омада салом карданд. Чун ҳама ҷамъ шуданд, Золи Зар сухан оғоз карда чунин гуфт:

– Шумо медонед, ки ободии ҷаҳон ба одам аст, лекин агар ҷуфтни марду зан намебуд, мардумон зиёд намешуданд. Дар ҷаҳон ҷавоне нест, ки ҷӯёи ҷуфти худ набошад. Агар ҷавоне аз наҷоди бузургон бечуфт бошад, бузургии ў боқӣ намемонад. Барои паҳлавонони номвар чӣ чизе некутар аз фарзанд аст? Ўхудро дар фарзандаш такрор мекунад, тавассути фарзанд зиндагии нав мейбад. Акнун ман ба шумо рози дили худро мегӯям. Офтоби ман аз коҳи Мехроб тулӯъ кард; ман ба дуҳтари ў дил бастам. Шумо мубадон ва фарзонагон чӣ мегӯед, оё Сом ин кори маро меписандад? Манучехр чӣ мегуфта бошад? Оё вай инро бар ҷавонии ман ҳамл ҳоҳад кард ё гуноҳ ҳоҳад донист? Охир, зан гирифтсанро ба мо Худо ва дин мефармояд, хирадмандон ин корро айб ва нанг намегиранд, ҳамин тавр не?

Мубадон ҳомӯш монданд, сухан бар лабонашон баста шуд, зеро Мехроб набераи Захҳок буд ва Захҳок баддину бадкеш ҳисоб мейфт. Онҳо бо қадом ҷуръат ба шоҳ гӯянд, ки маъшуқааш баддин аст ва издивоҷаш бо ўраво нест?

Зол аз ҳомӯшии фарzonагони даргоҳаш дар қаҳр шуд ва суханро дигаргун ронд.

– Медонам, – гуфт, – шумо барои ин кор маро дар дилҳотон сарзаниш мекунед. Лекин ман аз шумо маслиҳат меҳоҳам. Агар

ба ман роҳ бинамоеду ин гиреҳро бикушоед, ба шумо чандон некӣ ҳоҳам кард, ки дар ҷаҳон ҳеч меҳтаре ба қеҳтари худ он ғуна некӣ накарда бошад.

Мубадон гуфтанд:

– Мо бандагони ту дар ин кор ҳайрону саргум мондаем. Аммо ба ақидаи мо, аз издивоҷ бо ҷунин дуҳтар мақому мартабаи Ѣзоҳ коста намешавад. Мехроб агарчи ҳамдини мо нест, лекин марди бузург ва паҳлавони шаҳсаворест. Ғақат ҳамин қадар дорад, ки шоҳи тозинажоди аҷдаҳонаасаб аст. Ба паҳлавон Сом нома бояд навишт. Ту аз мо хирадмандтарӣ ва худ медонӣ чӣ бинависӣ. Магар ин ки вай ба навбати худ ризояти шоҳаншоҳро ҳосил намояд. Манучехр раъи Сомро намегардонад. Ба ин тарик шояд ин гиреҳ кушода шавад.

Зол ин маслиҳатро пазируфт ва дабирро талабида ба Мозандарон ба номи падараш нома нависонд. Соми Наримон бо фармони Манучехр дар Мозандарон бо девҳо машғули ҷанг буд.

Дар аввали нома Золи Зар ба падар дуруд фиристод ва баъд суханро ҷунин ронд:

– «Дар майдони ҷанг ба мардӣ саворе ҷун Соми Наримон нест ва наҳоҳад буд. Ман ба сони як нафар бандай ўҳастам, ки дилу ҷонам фарогирифтаи меҳри ўст. Аз модар ҳамон тавре, ки ў дид, зода шудам ва аз ҷарҳи гардон ситамҳо қашидам. Падарам аз неъмату лаззатҳои зиндагонӣ бархурдор буд, аммо ман дар ошёни кӯҳии симурғ ба ҷойи шири модар хун меошомидам, умедам танҳо ба симурғ буд, ки шикор оварад ва дар қатори бачагонаш ба ман аз он шикор ҳӯриш дихад. Пӯстам аз офтоб сӯхта, аз боду борон пажмурда буд, ҳар замон гарду хок мижгонамро ба ҳам дӯхта, ҷашмонамро нобино мекард. Шоҳзода будам, падарам таҳтнишин, аммо нишемани ман лонаи мурғ буд. Офаридгор дар азали тақдири маро ҷунин навишта будааст ва аз тақдир ғурез нест; паҳлавон агарчи тегро ба дандон биҳояд ва наърааш пӯсти шерро бидарад, боз тобеи амри Яздон аст. Маро кори дилшикане пеш омадааст, ки наметавон ба мардумон бозгуфт, аммо ба падар бояд бигӯям. Ман гирифтори дуҳтари Мехроб шудаам. Мақомгоҳам канори рӯд ва шаб ёронам ситораҳоянд. Ҳарчанд ки ситам қашидаам ва ранҷ мебарам, лекин ба ҷуз фармони ту коре наҳоҳам кард.

Акнун падари чаҳонпаҳлавонам чӣ мефармояд? Оё маро аз дарду алам мераҳонида бошад? Иҷозат медода бошад, ки ман ба оину дин духтари Мехробро ба занӣ бигирам?».

Пайки савор бо ин нома ба Мозандарон равона шуд. Зол ба вай амр кард, ки дар ҳеч ҷо наистода, аспи тезтакро чорнаъл тозонад ва ҳар асперо, ки рост ояд, бигираду савор шавад.

Пайк шабону рӯзон асп тохта ба марзи Мозандарон расид. Аз дур сипоҳро дид, ки ба гирди кӯҳсар мегашт ва дар сари он сипоҳ Соми сипаҳсолорро шинохт. Сом низ савори ба сӯйи ҳудаш шитобандаро дид ба ҳамроҳонаш гуфт: – «Ин мард савори аспи зобулист, яқинан фиристодаи Зол аст». Пайк расида аз асп фуруд омад ва пеши Сом замин бӯсида номаро ба ў супурд.

ҶАВОБИ НОМА АЗ СОМ

Сом номаро хонда ҷеҳрааш тира гашт ва ба андеша фурӯр ғофти. Рафтори писарашибро написандид. Ба худ мегуфт: – «Зол фитрати пасти ҳудро зоҳир кард. Омӯзгораш мурғи ваҳшӣ, ки буд, бо ҷунин ношиностагӣ коми дил мечӯяд. Агар гӯям, ки ин кори ту беандешагист ва назди Ҳудованд ҳам, назди мардумон ҳам писандида нест, – дилаш мешиканад, ва агар гӯям ки оре, ҷунин майлу ҳоҳиши ту равост, он чӣ дилат меҳоҳад бикун, – намедонам аз пушти ин мурғпарварда ва он девнажод чӣ насле ба вуҷуд ҳоҳад омад». Аз ин андешаҳо сари Сом гарон шуд. Шаб ҳобаш набурд. Пагоҳӣ ситорашиносонро талабида фармуд, ки толеи Зол ва ояндаи аҳволро бубинанд. Онҳо рӯз ва шаб аз осмон роз ҷустанд ва сипас шодон назди Сом омада гуфтанд, ки қирони сайёраҳо ба ҳам хеш шудани ду душманро нишон медиҳанд, пас фоли духтари Мехроб ва писари ту фаррӯҳ аст, аз онҳо паҳлавонписаре, ба неру ҷун пили дамон, ба дунё меояд, ки ў ҷаҳонро аз бадҳоҳону бадандешон пок мекунад ва решай ҷангу ҷидолро барканда, ба Эронзамин пирӯзӣ ва ҳушбахтӣ меоварад, дар ҳамаи қишварҳо, чи Руму чи Ҳиндустон ва чи Эрону Тӯрон подшоҳон номи ўро дар тоҷу нигини ҳуд менависанд.

Ин фоли ситорашиносон дили ошуфтаи Сомро таскин дод. Ў шодмон гашта ба онҳо симу зар бахшид. Ба пайки Зол низ

дираму динор дод ва фармуд, ки баргардад ва ба Зол гӯяд, ки падарат ба издивоци ту бо духтари Мехроб розист, аммо ту андақе сабр кун, то вай ин матлабро ба шоҳаншоҳ арз карда, фармони ўро бигирад.

Пайк бо шитобу чадал роҳ паймуда ба Кобул расид. Золи Зар аз паёми падар шодмон гашта, ба дарвешон дираму динор садака кард ва инчунин дарбориёни худро низ аз бахшишҳои шоҳона маҳрум нагузошт.

ИФШОИ РОЗИ РЎДОБА

Зани кобулии чарбзабоне дар миёни Зол ва Рўдобра миёнарав буд, аз вай ба ин ва аз ин ба вай паём мебурд.

Зол ўро ба наздаш талабид. Занак чехраи хандону шукуфоны Золро дида ҳайрон шуд, аз он пеш ўро ҳаргиз чунин шоду хуррам надида буд. Зол ба вай паёми аз падараш расидаро гуфта, фармуд, ки назди Рўдобра равад ва ин хабари хушро ба ўрасонад.

Зан гӯё болу пар бароварду ба кохи Рўдобра парид. Муждае ки вай овард, яъне ризояти Сом ба издивоци писарашибо духтари шоҳи Кобул, Рўдобаро ниҳоят шод кард. Ў мужда-расонро дар курсии зарандуд нишонда, аз сараш дирам пошид ва як даст сарулибос, як сарбанди зардӯзии мунаққаш, як чуфтангуштарини гаронбаҳо бахшида, ўро боз бо паёму дуруд назди Зол фиристод.

Зан аз пеши Рўдобра баромада равон шуда буд, ки ногоҳ чашмонаш ба модари ўғалтид, – Синдухт дар айвони коҳ истода ба вай нигоҳ мекард.

Ў занакро аз роҳ боздошт ва итоб карда пурсид:

– Ту кистӣ?

Зан аз саросемагӣ забонаш лол гашт.

– Ҳар чӣ пурсам, ҷавоби рост билех, – амр кард Синдухт, – қаҷӣ макун. Ҳар замон аз ин ҷо мегузарӣ, ба ман нигоҳ намекунӣ, ба ҳуҷраи Рўдобра мешитобӣ. Кистӣ ту? Чикорай? Камон ҳастӣ ё тир?

Занак аз тарс ранги рӯяш ба ранги каҳрабо гашт, назди шоҳбону замин бӯсиду гуфт:

– Ман ба хонаҳои меҳтарон барои фурӯш ҳар гуна матои нафис ва дурру гавҳар мебарам ва аз ҳамин роҳ ризқу рӯзӣ меёбам. Рӯдоба аз ман пероя хоста буд, барояш афсари зарнигор ва як ҳалқаи гавҳар оварда будам.

– Он афсару ҳалқаро ба ман нишон дех! – талаб кард Синдухт.

– Ба Рӯдоба фурӯҳтам, – гуфт зан, – ў фармуд, ки боз перояҳои дигар биёрам.

– Ба чанд фурӯҳтӣ? Пули гирифтаатро ба ман бинамой! – исорот кард шоҳбону.

– Пулашро Рӯдоба фардо додани шуд, – ҷавоб ёфт зан.

Синдухт ба ў бовар накард, бо тундӣ омада бағалу остинҳои занакро кофтуков кард, бугчаашро кушода сарулибос ва зеварҳои аз Рӯдоба гирифтаашро дид ва барошуфт, занакро аз мӯяш қашида ба замин ғалтонда бо мушту лагад кӯфт ва баста монд. Сипас ба коҳ даромада дари хонаашро баст ва гарқи ҳаёлу гумонҳои андуҳнок шуда нишастан. Бо тарсу бим меандешид, ки мабодо ин занак далла бошаду Рӯдобаро ба роҳи беномусӣ қашида бошад. Ба дуҳтараш кас фиристод.

Рӯдоба омада модарашро гирён дид. Синдухт бо аламу андуҳ ба ў гуфт:

– Чони модар, чаро ту роҳеро ихтиёр кардӣ, ки дар вай ҷоҳ аст? Аз ман чӣ рози ниҳон дорӣ? Ту он сарбанду ангуштаририро ба қадом мард ҳадя фиристодӣ? Ҳамаро ба модарат рост бигӯ.

Рӯдоба аз шарм барҷо монда, сар ба зер афқанду ба пошнаи поящ ҷашм дӯҳт. Дар ҳоле ки оби дида ба рӯяш мешорид, икror кард:

– Модари меҳрубонам, ишқ ҷони маро мешикофад. Эй кош ту маро намезоидӣ. Золи Зар дар Кобул монд ва ишқаш маро бар оташ нишонд. Ҷаҳон бар дилам танг шуд. Ман ошкору пинҳон мегирям. Бе вай зиндагӣ намехоҳам. Назди ман ҷаҳон ба як тори мӯйи ў намеарзад. Бидон ки ў ба коҳам омад ва бо ман нишастан. Дасти яқдигарро гирифта аҳду паймон кардем, аммо байнин мо дидор буду бас, дигар чизе набуд. Зол назди падараш пайк фиристода буд, пайк ризояти Сомро овардааст, ин зан ба ман аз Зол ҳамин паёмро расонд, ман сарулибос ва перояро ба вай муждагонӣ додам.

Синдухт моту мабхут гашт, харосон шуд. Он чи аз духтараш шунид, тамоман гайри чашмдошти ў буд. Вале бо ин ҳама шоҳбону дар таҳти дилаш аз хостгории Зол ба духтари ў хурсанд буд, ба шавҳарии Рӯдобра аз шоҳзодаи Зобул, аз писари Соми ҷаҳонпаҳлавон муносибтар кист?

Лекин Синдухт ҳамон дам шоҳаншоҳ Манучехрро ба ёд овард; шоҳаншоҳ душмани авлоди Захҳок аст, вай албатта ба издивоҷи Зол ба Рӯдобра иҷозат наҳоҳад дод ва балки газаб ҳоҳад кард.

Ба Рӯдобра гуфт:

– Ин кор ҳазл нест. Зол, албатта, бузург ва номдор аст, як айби ўро, ки сафедии мӯяш бошад, сад ҳунару фазилаташ мепӯшонад, аммо, эй ҷони модар, аз ҳашми шоҳаншоҳ андеша кун, вай Кобулро бо хок яксон ҳоҳад кард, вай намехоҳад, ки аз авлоди мо қасе замоне савори зин шаваду тоҷ бар сар ниҳад. Ту ҳоҳу ноҳоҳ бояд аз Зол даргузарӣ ва ўро фаромӯш кунӣ.

Модар инро мегуфту аммо ҳис мекард, ки гуфтораш ба Рӯдобра ҳеч дарнамегирад. Синдухт занаки миёнаравро раҳо кард ва узр овард, ки нашиноҳташ; ўро меҳруbonӣ кард, аммо таъкид намуд, ки ин розро дар ҳамин ҷо гӯронаду дар ин бора пеши қасе даҳон накушояд.

Синдухт парешонҳотир ва ғамгин буд. Шаб Меҳроб аз қароргоҳи зобулиҳо, ки дар он ҷо аз Золи Зар лутфу меҳруbonии зиёд дид, шоду ҳуррам баргашта, занашро дар бистар, валекин бедор ёфт. Ўро дилошуфтаву ғамгин дида пурсид:

– Чӣ ҳабар? Гулбарги рӯят аз чӣ пажмурдааст?

Синдухт оҳи ҳазине қашиду чунин суханҳо бар забон ронд:

– Дарахте, ки шинондему ба ранҷ парваридемаш, заҳр бор овард; чун ба ҳуршед сар қашиду соядор шуд, сари парваранданашро дар хок кард. Ин аст фарҷоми кори мо.

– Во аҷабо! – ҳайрон шуд Меҳроб. – Чӣ шуд, чаро чунин мегӯй?

– Гардиши фалак на ба муроди мост. Писари Сом ба Рӯдобра дом ниҳода, дилашро бурдааст.

– Чӣ? – Меҳроб ларз-ларзон аз ҷой ҷаҳонаш даст бурда ва бонг зад: – Рӯдобаро мекушам!

Синдухт барҳоста дастҳояшро бар камари ў ҳалқа кард ва ба зорӣ даромад:

– Эй сарафroz, сухани ман тамом нашудааст, нахуст бишнав, сипас ҳар чӣ хоҳӣ, биқун.

Меҳроб занашро тела дод, аз худ дур қард ва чун пили маст ҳурӯшиду гуфт:

– Духтар чун зоида шуд, мебоист дарҳол сарашро мебуридам, чунон ки бобоям ва падарам ҳамин тавр мекарданд, лекин ман ба равиши онҳо нарафтам ва духтаратро накуштам, акнун дидӣ, ки ў ба сарам чӣ овард? Ҷони ҳудам акнун дар ҳатар аст, чаро ту маро аз қуштани ў боз медорӣ? Сом Кобулро оташ мезанад, кишварро ҳаробазор мегардонад, дар ин сарзамин як ваҷаб ҷойи қиши ту дарав боқӣ намегузорад.

– Эй паҳлавон, – гуфт Синдуҳт, – ту аз Сом натарс, вай аз кори Золу Рӯдобра ҳабар дорад ва ба издивоҷи онҳо раъй додааст.

– Дурӯғ мегӯйӣ! Оё ақл бовар мекунад, ки бод фармонбари хок шавад? Агар бовар кунад, ман ҳам ба гуфтаи ту бовар мекунам. Аммо агар ба фармони Ҳудованӣ ин кори ношудани шуда монаду дили ман биёсояд, барои мо беҳтар аз Зол домоде нест. Ҳешии Сомро кӣ намехоҳад? Аз Аҳвоз то Қандаҳор бичӯйӣ, чунин домоди номварро намеёбӣ.

– Эй шавҳари сарфарозам, ман ба ту рост гуфтам. Ман ҳам аввал дар тарсу ҳарос афтодам, ту дидӣ, ки ношоду бимнок ҳуфта будам; лекин агар нек бисанҷем, ин кор ҷандон ношудани ҳам нест. Сом розӣ шуда бошад ҳам, чӣ аҷаб? Охир, Фаридун ба ҳешии шоҳи Яман шод шуда буд. Бод аз хок фармон намебарад ва оташ ҳам ҷуфти об нест, аммо замин аз пайвастани инҳо тоб гирад ва борвар мешавад.

Меҳроб суханони Синдуҳтро бо хотири парешон гӯш қард ва сипас боз бекарор шуда фармон дод:

– Барҳез, Рӯдбаро назди ман биёр!

Синдуҳт тарсид, ки ў дар ин ҳолат метавонад Рӯдбаро зада тикика-титика кунад. Талаб қард:

– Нахуст яке паймон биқун, ки духтарамро ба ман тандуруст месупорӣ.

Меҳроб паймон қард.

– Савганд бихӯр, – гуфт Синдуҳт.

Меҳроб ноилоч савганд ҳӯрд, ки ба як тори мӯйи Рӯдобра осеб намерасонад. Он гоҳ Синдуҳт рафт ва парешонии хоти-

рашро пинхон карда, бо лаби пурханда назди духтараш даромад.

– Чони модар, чанги падаратро аз ту күтох кардам; зуд пероя аз сару тани худ биафкан ва пеши падар бираву зор-зор гириста бахшиш бихох.

– Чаро пероя афканам? – эътиroz кард духтар. – Ман арўси Зол ҳастам, ў маро чуфти чон аст; чаро ман инро аз падарам пинхон кунам?

Рўдобра бо зевари лаълу ёқути зард чун хуршеди тобон назди падараши хозир шуд. Мехроб паризоде ё хури биҳиштиро, ки шунида буду лекин надида буд, дар пеши назар медид ва дар дилаш ба духтари худ мефаҳрид.

– Эй бехирад, – чин ва ҷабин оварда хитоб кард ў, – оё парӣ метавонад чуфти Аҳриман бошад? Агар моргири дашти Қаҳтон яке муг шавад, ўро бояд кушт.

Бо шунидан ин гуфтори падар, ки ба киноя Золи Зарро Аҳриман ва моргир номид, дили Рўдобра пурхун ва рӯяш ба ранги гули шанбалид гашт; мижгони сиёҳашро фурӯ хобонида хомӯш истод.

Мехроб ҳашмгину оташин боз чанде ба ў шўрид, итоб кард, танбех дод. Чун духтараш овозе набаровард, ночор лаб фурӯ баст. Рўдобра бо дили шикаста бадар рафт.

ФАЗАБИ МАНУЧЕҲР

Хабари ошиқу маъшуқии писари Сом ва духтари Мехроб ба дарбори Манучеҳр ҳам расид.

Шоҳаншоҳ масъаларо бо мубадон ба миён гузошт.

– Ин кор, – гуфт ў, – ба рӯзгори мо тирагӣ хоҳад овард. Ман бо тадбир ва бо ҷанг Эронро аз ҷанголи палангон раҳонидам; Фаридун ҷаҳонро аз оғати Захҳок начот дод. Мехроби кобулӣ аз тухми Захҳок аст. Набояд гузошт, ки аз пушти Зол ва Рўдобаи Захҳокнажод фарзанде падид ояду сипас он сарафканда сарафройз бичӯяд. Фарзанди онҳо аз як сӯ на аз гавҳари мо хоҳад буд. Тарёқ ҳамтои заҳр аст. Агар фарзанди онҳо ба модараши равад, дар талаби тоҷу таҳт Эронро дар ошӯбу ранҷ хоҳад андохт. Пас чора чист? Андешаи шумо дар ин бора чӣ гуна аст?

– Эй шаҳриёр, ту хирадмандӣ, аз мо донотарӣ, худ медонӣ, – посух доданд мубадон.

Манучехр писарааш Нӯзарро талабид ва фармуд:

– Ба Мозандарон назди Сом бирав ва бипурс, чангро тамом кардааст ё на. Бигүаш, ки дар бозгашт ба Зобулистон аз наздики мо гузараду ба боргоҳ ояд.

Нӯзар аз боргоҳи падар баромада фавран ба роҳ афтод.

Дар Мозандарон Сом бо ҳамаи паҳлавононаш баромада шоҳзодаро пешвоз гирифт. Нӯзар ба ў фармони Манучехрро расонд. Сом гуфт: – «Фармон мебарам, аз дидори шоҳаншоҳам ромиши чон мекунам».

Нӯзар ва ҳамроҳонаш он рӯз ва шаб меҳмонони Сом шуданд. Сом ва меҳтарони дигар ба ёди Манучехру саломатии Нӯзар шароб нӯшиданд.

Дар бомдод Сом бо лашкараш сўйи Эронشاҳр ба роҳ афтод.

Дар Эрон фотеҳи Мозандаронро сипоҳиёни шоҳаншоҳ бо хурӯши карнаю сурнаю дуҳул бо камоли тантана истиқбол карданд. Манучехр дар боргоҳаш ўро паҳлуи худ бар таҳт нишонда сари сұхбату пурсупосро боз кард. Сом аз ҷанги Мозандарон, аз зафар ёфтганаш бар девҳо, аз набарди худаш бо солори сипоҳи девҳо Каркӯй нақлҳо кард.

Сипас Манучехр ба ў чунин гуфт:

– Аз паҳлавонони ман ба худ ҳамроҳ бигириу бирав ба Кобулистон, Мехроби заҳҳокнажодро бикиш, коҳаш ва пойтахташ Кобулро оташ бизан; ҳамаи авлоди Мехроб ва дигар хешу таборашро сар бибур.

Дили Сом ба изтироб афтод; вай писарааш Золро, ишқи ў ва номаи ўро, ба издивочаш ба Рӯдoba раъӣ додани худро ба ёд овард; аз ин фармони шоҳаншоҳ чун шери заҳмхӯрда тапидану хурӯшидани Золро ба пеши назар овард. Фармони Манучехр беражона ва хунхорона буд. Дили Сом амр мекард: – «Эътироз кун, баҳона чўй, рад кун!» аммо ақлаш мегуфт: – «Суд надорад, шоҳаншоҳ ин дам бар сари ҳашму ситеz аст; агар баҳона чўйӣ, туро аз миён мебардораду ба Кобулистон каси дигарро мефиристад». Ҷаҳонпаҳлавон ноилоч ошӯби дилашро пинҳон карда таҳти шоҳаншоҳро бўсид ва ба муҳри ангуштаринаш рӯй молиду гуфт: – «Фармон мебарам».

Ҳам ба зудӣ роҳи Зобулистонро пеш гирифт.

МУЛОҚОТИ СОМ БО ЗОЛ

Хабари фармона шоҳаншоҳ ба Мехроб ва Зол расид. Мехроб, Рӯдоба, Синдухт ба даҳшат афтоданд, аз ҷони худ навмед гаштанд.

Золи Зар бархурӯшид:

– Агарчи аҷдаҳои оташфишон ба сӯзондани Кобул биёяд, нахуст бояд сари моро бибурад! – гуфта, фавран ба роҳи Зобул баромад. Ҷигар пурхун, дил пурандеша, сар ба табу тоб, вай шитобон асп меронд.

Сом, ки он вақт ба пойтаҳти худ Зобул расида буд, чун аз омадани писара什 огоҳӣ ёфт, дар сари сипоҳи савор ва пilonи ороста бо байрақҳои фаридуни сурху зарду бунафш ва бо духулу карнайҳо ба пешвозаш баромад.

Золи Зар ба он ҳама тантанаю ҳаёҳу нанигарист, бо падараш сард воҳӯрдӣ кард. Чун ҳамроҳ равон шуданд, то Зобул чини абрувонаш ҳамвор нашуд.

Дар боргоҳ ӯ ба падараш гуфт:

– Ту шоҳи додгарӣ, сарсабзии замину ободии кишвар аз додгари туст, фақат ман, писарат, аз доди ту бебаҳраам. Чун зода шудам, маро ба кӯҳ афкандӣ, модарамро ба мотамам нишондӣ, акнун ки ба мардӣ расидааму чун Мехроби кобулӣ дӯсти шоистае пайдо кардаам ва бо фармонаи худат дар Кобул нишастаам, ба ман аз Мозандарон ҳаминиро ҳадя овардӣ, ки меҳоҳӣ биравӣ Кобулу коҳи маро ҳароб кунӣ. Оё доди ту бар ман ҳамин аст? Гуфта будӣ, ки маро ҳарғиз намеозорӣ ва ҳамаи майлу ҳоҳишамро ба ҷо меорӣ – кучост он паймони ту? Инак ман дар пешат истодаам, маро метавонӣ бо арра ду ним кунӣ, лекин ба Кобул даст нарасон. Ҳар ҷи ҳоҳӣ бикиун, лекин агар ба Кобул осебе расад, он осеб ба ман мерасад.

Падар суханони писарро мешуниду сари сафедаш торафт ҳамтар мешуд. Ба худ мегуфт, ки ҳақ сад дар сад бо Зол аст, аммо бо фармонаи Манучеҳр ҷи бояд кард? Агар аз фармон сар бипечад, шоҳаншоҳ бар вай ғазаб карда, ба ҷояш сипаҳсолори дигареро ҳоҳад фиристод ва он сипаҳсолор бо ҳамроҳии Мехробу хешонаш ӯро ҳам аз миён ҳоҳад бардошт ва шояд Зобулро ҳам ба оташ ҳоҳад супурд. Манучеҳр якрав ва бераҳм, ғазабаш мудҳиши аст.

Ё фарзанд, ё шоҳаншоҳ.

Сом дар умраш ҳаргиз ба чунин ҳоли танг наяфтода буд.
Дар ин дам вай марғро орзу кард. Ба дилаш надомат кард, ки:
«Эй кош дар ҷонги Мозандарон ҳалок мешудам».

Пас аз ҳомӯшии дуру дароз ба Зол гуфт:

– Ҳақ бо туст. Он чӣ бо ту кардам, бедод буд. Аммо ту тез
машав. Ба ман фурсат бидех, то ҷораи ин корро бияндешам.
Шояд ҷорае пайдо қунам.

ХАШМ ГИРИФТАНИ МЕҲРОБ БА СИНДУХТ

Мехроб ҳаросону ошуфтаҳол ҳамаи хашмеро, ки ба Рӯдоба
дошт, бар сари Синдуҳт реҳт.

Ҳанҷар бараҳна карда бар сари вай ҳурӯшиду гуфт:

– Акнун ки шоҳаншоҳ бар ман газаб кард, ҷора ин аст, ки
туро бо духтари нопокат бикӯшам. Бо ин шояд, ки хашму қини
шоҳаншоҳ фурӯ нишинад, вагарна дар Кобул кист, ки дилу
турдаи бо Сом ҷонгидан дошта бошад?

Синдуҳти ҳушманд ва ботадбир гуфт:

– Нахуст сухани маро бишнав, сипас ҳарҷӣ ҳоҳӣ бикун.

Мехроб ба курсӣ нишасти ва фармуд:

– Бигӯ.

Синдуҳт ба курсии дигар нишаству гуфт:

– Агар молу сарвати ту барои тан аст, барои саломатиат
онро бубаҳш. Шаб обистан аст, бубин, ки фардо чӣ мезояд. Ҳар
шаберо саҳаре ҳаст, аз пайи шаб рӯз меояд, равшану дураҳшон
чун лаъли Бадаҳшон.

– Ту масалҳои бостониро пеши ман наёр! – сухани занашро
бурида бонг зад Мехроб. – Он чӣ медонӣ, бигӯ ва ба ҳалосии
ҷонат бикӯш, ё ки ҷомаи хун бар танат бипӯш!

Маро бо ҳадяҳои гаронбаҳо назди Сом бифрист, – гуфт
Синдуҳт. – Аз ман ранҷ, аз ту ганҷ. Ман ҳадяро ба ӯ месупорам
ва он чӣ мебоист гуфтан, мегӯям. Агар раъии ӯро гардонда
тавонам, ту ниёзманди хуни ман ва духтарат наҳоҳӣ буд.

Мехроб ҷанде ба андеша рафт ва розӣ шуд.

– Инак калиди ганч, – гуфт ва калидро ба Синдухт дароз кард. – Тахту точ, зар, дурру гавхар, аспони тозӣ, канизони хубрӯйро бигири бирав. Шояд, ки Кобул аз оташ амон ёбад ва толеи тирагаштаи мо боз барфурӯзад.

Синдухт ба тараддути рафтан афтод, аммо ба чихати Рӯдобра хавотир мекашид: мабод ки дар набудани ў Мехроб духтарашро озор диҳад.

– Мехроб, ман ғами худамро намехӯрам, ғами духтарамро меҳӯрам. Як паймони саҳт бикиун, ки то ман дар пайи чорасозӣ бошам, ту ба Рӯдобра ҳеч озоре намерасонӣ?

Мехроб паймон кард.

Синдухт халтаҳои динор, мушку анбару кофур, аспони тозӣ ва порсӣ, ғуломону канизон, уштурони модаи сурхмӯй, тоҷу таҳти заррини мурассаъ ва гавхару фирӯзаро гирифта ба роҳ афтод.

Чун ба Зобул расид, кӣ буданаш ва номашро маълум накарда, ба дарбонҳои даргоҳи Сом гуфт, ки ба ҷаҳонпаҳлавон ҳабар диҳанд, ки фиристодаи кобулшоҳ омадааст.

Синдухт чун бор ёфт, пеши Сом замин бӯсид ва паёму дуруди кобулшоҳро ба ў ва бузургони даргоҳаш расонд ва корвони худро, ки аз дари боргоҳ то ба ду мил тӯл кашида буд, ба сарой дароварда ҳадяҳоро пешкаш кард. Сом он ҳама молу сарватро дида дар ҳайрат монд ва андешид, ки: «Ин миқдор ҳадяро бо зане фиристодан ба чӣ маънӣ бошад?... Қабул кунам ё на? Қабул карданам чунин маънӣ ҳоҳад дошт, ки аз қуштани кобулшоҳиён ва сӯзондани шаҳрашон даст мекашам. Аммо агар қабул накунам, ягона фарзандамро душмани худ мегардонам. Чӣ бояд кард?».

Пас ба чунин қарор омад, ки ҳадяи Мехробро на барои ҳудаш, балки барои Зол ва ба номи Рӯдобра қабул намояд. Ба хизматгоронаш фармуд:

– Инҳоро ба ҳазинадори Зол супоред. Ҳазинадор ҳамаро ба номи Рӯдобра нависад ва нигоҳ дорад.

Синдухт қабул ёфтани ҳадяро рафъи бадӣ ва омади некӣ дониста, дилаш шод ва забонаш гӯё гашт. Вақте ки Сом хонаро аз бегона холӣ карда бо Синдухт ба гуфтугӯ нишасти, Синдухт суханро аз ситоши ў сар кард:

— Ҷаҳонпахлавоно, панди ту пирро ҷавон мекунад, бузургон аз ту хирад меомӯзанд, дари бадиҳо бо меҳри ту баста мешавад ва гурзат роҳи эзидӣ боз мекунад. Гунаҳкор агар буд, Мехроб буд, лекин мардумони Кобул чӣ гуноҳ доранд, ки ту ба рехтани хуни онҳо ва сӯзонидани шаҳрашон камар бастай? Бегуноҳонро мекушӣ, магар аз оне, ки Ҳуршеду Ноҳид ва зӯру ҳуш оғарид, наметарсӣ?

Сом гуфт:

— Ба ман бигӯ ва ҳар чӣ пурсам, ҷавоби рост бидех. Ту ба Мехроб кӣ мешавӣ? Зол духтари ўро дар кучо ва чӣ тавр дид? Оё духтараш ба ҳусну ҷамол ва фарҳангу ҳуш лоиқи Зол аст?

— Ҳуб, — гуфт Синдуҳт, — аммо ту нахуст қавл бидех, ки ба ҷони ман ва ба ҷони онҳое, ки бар ман азизанд, осебе намерасонӣ. Ман коҳи обод дорам, ганҷ дорам, ҳешони номвар дорам, ҳар гоҳ, ки аз ҷони ҳудам ва ҳешонам эмин шудам, ҳар чӣ ҳоҳӣ, бипурс, посух медиҳам ва инҷунин мекӯшам, ки қалиди ғанҷинаи ниҳонии Кобул ба дasti ту бирасад.

Сом қавл дод.

Он гоҳ Синдуҳт барҳоста ба ў таъзим карду гуфт:

— Эй номвар, бидон ки ман ҳеши Заҳҳок, занни Мехроб ва модари Рӯдобраам.

Сом дар ҳайрат монд, ҷашмонашро қалонтар қушода ба гӯянда нигоҳ кард. Ҳаргиз гумон намекард, ки ҳуди шоҳбонуи Кобул ба назди вай меояд. Занро аз ягон ҳонаводай давлат-манди Кобул ва яке аз ҳодимаҳои дарбори Мехроб пиндошта буд.

Синдуҳт суханашро идома дод:

— Ман ба назди ту омадам, то нияту мақсадатро бидонам. Дар Кобул душмани ту кист? Агар мо гунаҳкор ва бадгавҳарему лоиқи шаҳриёй неstem, инак дар пешат истодаам, маро бастани бошӣ, бубанд, қуштани бошӣ, бикуш, аммо ба ҷони кобулиҳои бегуноҳ ситам раво мадор, ки назди Ҳудованд гуноҳи азим мекунӣ ва равони ҳудро тира мегардонӣ.

Сом дид ва донист ки шоҳбонуи Кобул, ин ҷавонзани сарвқади гуландоми товусхиром, далер ва хирадманд ҳам ҳаст. Ўмот шуд. Ҳис кард, ки акнун ба ҳеч ваҷҳ ба Кобул лашкар ва ба кобулшоҳиён тег кашида наметавонад. Ҷудилагии ўбартараф шуд. Ба Синдуҳт гуфт.

– Ман ба қавли худ устуворам; аз чон мегузарам, валекин қавли худро намешиканам. Ту ва хешу таборат дар Кобул шодондилу тандуруст бимонед. Агар Зол духтари туро ба арӯсӣ хоста бошад, ман ба ин розиам. Шумоён агарчи зоту насабатон дигар аст, лекин дархури шаҳриёй ҳастед. Модоме ки Кирдигор ба шумо подшоҳӣ додаст, бо Кирдигор ҷанг нест. Ман лобаю зории туро шунидам, акнун дар пайи кори ту мекӯшам.

Синдухт гӯё қӯҳе аз дӯшаш афканда шуд ва дилаш пур аз шодию суур гашт. Ба Сом чунин гуфт:

– Эй кош ҷаҳонпаҳлавон сари самандашро сӯи кохи мо метофт ва меҳмони мо мешуд. Сари ин канизаш ба осмон мерасид. Агар ман чун ту шоҳеро ба Кобул барам, кобулиҳо ҷони худро нисори ту ҳоҳанд кард.

Ӯ лаби Сомро дар табассум дида, ба дилаш гуфт: – «Сипоси бешумору қиёс ба Яздони пок, ки акнун бехи кина аз дили ин номвар канда шуд!».

Сом ҳангоми бозгашти Синдухт ба ӯ ва ҳам барои Мехробу Рӯдoba муносиби ҳар қадомаш саруپои шоҳона ва дигар ҳадяҳои гаронбаҳо дода, ӯро ба Кобул гусел кард.

Сипас вай нависандаро пеш ҳонда ба номи Манучехр нома нависонд. Сом имло мекард, нависанда менавишт.

Дар нома, ҷунон ки расм буд, аввал ба Ҳудо ҳамду сано ҳонд, сониян шоҳаншоҳро ситуд¹ ва байд ҷунин суханҳо ронд:

«Шаҳриёро! Саду бист сол аст, ки ман бандавор дар хизматам. Бар сарам гарди кофурии пионсолӣ нишастааст. Ҳамчу ман паҳлавони инонпечи гурдафканро замона ба ёд надошт. Ҳар гоҳ ман ба гурзи гарон даст мебурдам, заҳраи гурдони Мозандарон об мешуд. Агар ман намебудам, аҷдаҳои Каشاфрӯд баромадаро кӣ мекушт? Дар болои он аҷдаҳо аз шаҳрҳо ҷой мешуданд ва паҳнояш аз қӯҳ то қӯҳ мерасид. Дили ҷаҳоне аз вай ҳаросон, парандаю ҷаҳонда дар ваҳми ҷон буданд; аз тафти дамаш пари каргас дар ҳаво месӯҳт, наҳанги дижамро² аз об ва үқоби парронро аз осмон ба ҷангаш мегирифт. Ҷӣ бисёр мардумон ва ҷорҷоёнро ба комаш қашид.

¹. Ситоиш кард, мадҳ кард.

². **Дижам** – бадҳашм.

Ман будам, ки миён баста бар саманди пилтайкар нишастам ва бо гурзу камону сипар ба чангаш рафтам. Маро диде ба хашм омаду гуррид, забонаш чун дараҳти сиёҳе ба дашт ёзида буд, аз даҳонаш дуди сиёҳ фаввора мезад; аз ғурришаш замин меларзид. Тири хаданги алмоспайконро дар камон ниҳода ба даҳонаш паррондаму забонашро аз як сӯ ба комаш дӯхтам; бо тири дувум сўйи дигари забонашро низ ба комаш дӯхтам. Тири сеюмро ба ҳалқумаш зада будам, ки хун аз чигараш чўшида баромад. Аспи пилтанро барангехта гурзи говсарро бар сараш чунон кӯфтам, ки гӯё кӯҳе бар вай фуруд омаду мағзи сараш рехт ва заҳраш чун наҳр равон гардид, дар рӯди Кашаф зардоб ҷорӣ шуд. Аз издиҳоми марду занҳо, ки кӯҳсорон пур аз онҳо буду чангии маро бо аждаҳо назора мекарданд, хурӯше барҳост, – ҳама ба ман оғарин меҳонданд. Чун аз чанг фориг шудам, ҷавшан бар танам тикка-тикка ва баргустувони аспам пора-пора шуда фурӯ рехта буданд. Аз заҳри аждаҳо чанд гоҳе дард мекашидам.

Аз диловариҳои дигарам чӣ гӯям, ки шаҳриёр худ медонад. Ҳар ҷо ки аспам по ниҳод, дили наррашерон дарид ва ҳар ҷо ки тег кашидам, сари душманон бар хок рехт. Солиёни дароз бистарам зини асп буд ва оромгоҳам майдони чанг. Дар набарду размҳо ёди хонаю ҷо ва хешу ақрабо накардам, пайваста чӯёи амонии кишвар, осудагии мардумон, пирӯзӣ ва шодмонии шоҳаншоҳ будам, то ба пирӣ расидам. Акнун навбатро ба писарам Золи Зар медиҳам. Ҷаҳонпаҳлавониро ба вай месупорам, то кори маро давом дихад ва бо ҳунару далерию размоварӣ шаҳриёрамро ҳушнуд гардонад. Ў паҳлавоне бас ҳунарвар, дар чанг сафдар ва дилаш аз меҳри шоҳаншоҳ муనаввар аст.

Зол орзуе дорад, ки накуст, зеро дар зимнаш накуй ҳаст. Чун ба хизмат бирасад ва аз дидори шоҳаншоҳ шодон шавад, орзужшро баён ҳоҳад кард. Ҷаҳонбонам аз паймони ман бо Зол огоҳ аст; паймон карда будам, ки ҳар орзуе ки дошта бошад, барорам. Ошуфтау парешонҳол ба наздам омад ва мегӯяд: «Маро биқуши беҳтар аз он аст, ки ба Кобул лашкар бикашӣ». Ў ба Рӯдoba – дуҳтари Мехроб дил боҳтааст ва ҳушу ёдаш ба ўст. Ўро ба даргоҳ фиристодам, то дарди дилашро ҳудаш ба шоҳаншоҳам бигӯяд. Чӣ ҷойи тааҷҷуб аст, ки мурғпарварди аз мардум дурафтода дар Кобул моҳрӯро дидасту якбора

ошиқаш шудааст. Шоҳаншоҳ ҳам ба ин ваҳҳ бар вай ҳашм наҳоҳад гирифт. Бо дили мустаманд гуселаш кардам. Умединорам бо вай тавре, ки шоистаи бузургон аст, рафтор кунанд. Шаҳриёр албатта намехоҳад, ки бандагонаш паймоншикан бошанд ё паймондоронро биёзоранд. Маро дар ҷаҳон ҳамин як фарзанд аст, ғайр аз вай ғамгусоре надорам».

Сом писарашро ба назди худ талабида номаро ба ӯ дод ва гуфт:

— Бихон.

Зол номаро хонда ба ҷашмонаш молид ва бо миннатдорӣ дasti падарашро бӯсид.

— Зуд савор шав, ба роҳ даро, — фармуд Сом.

Золи Зар бо номаи падар сӯйи пойтахти шоҳаншоҳ раҳсипор гардид.

ЗОЛ ДАР БОРГОҲИ МАНУЧЕҲР

Чун Золи Зар бар пойтахти Эрон расид, ӯро зуд ба назди Манучехр дароварданд.

Зол пеши таҳти шоҳаншоҳ замин бӯсид ва лаҳзае чанд сар боло накард. Таваҷҷуҳи Манучехро тани паҳлавонвор, китфи фароҳ ва миёни борики ӯ ба худ ҷалб кард. Фармуд, рӯйи ӯро аз гарду ҳок покиза карда мушк молиданд. Сипас ӯ Золро дар наздики таҳташ нишонда ҳолпурсӣ кард:

— Роҳи душвори пурчангӯ гардро ба саломат паймудӣ?

— Бо фарри ту душвориҳо осон, бо номи ту ранҷҳо роҳат мегарданд, — посух дод Зол ва номаи Сомро ба ӯ дароз кард.

Манучехр пас аз хондани нома сарашро поин андоҳт ва ҷашм пӯшида замоне ба андеша рафту гуфт:

— Ранчи диламро афзудӣ. Сом ин номаро бо дарди дил навиштааст. Ман бояд дар номааш каму беш андеша биронам. Ту ҷанде назди мо бош, то ман кори туро нек бисанҷам.

Дарбориёни шоҳ Золро се рӯз ба зиёфат ва сайру саёҳат машгул доштанд. Дар ин миён Манучехр ситорашиносонро фармуд, ки толеи Золро бубинанд. Ситорашиносон тавассути зичи хиндӣ се рӯз толеи вайро аз сипеҳр ҷӯё шуда, рӯзи ҷаҳорум ба шоҳаншоҳ гуфтанд:

— Аз ситораҳо ҷунин падид омад, ки аз духтари Мехроб ва писари Сом паҳлавоне зода ҳоҳад шуд, ки умри дароз ҳоҳад

дид, ба зўру тавоной якто, камандаш шергир, худ некном ва машхури чаҳон, паноҳи саворони Эронзамин ҳоҳад буд.

Манучехр аз ин фол хушнуд шуд ва ба ситорашиносон гуфт:

– Ин розро ба ҳеч кас нагӯед, пинҳон доред.

Шоҳанишоҳ Золро озмуданӣ шуда, мубадонро ба боргоҳ талабид ва Золро дар миёни онҳо нишонд; фармуд, ки ба вай суолҳо диҳанд, то аз ҷавобҳоӣ ў пояи донишу хирадаш маълум гардад.

Мубадон суолҳои чистонмонаанди худро аз ҷизҳои осонтар сар карданд.

Яке гуфт:

– Дувоздаҳ дараҳт дидам, ҳар дараҳт сӣ шоҳ дошт. Маънояшро дарёб.

Дигаре гуфт:

– Ду аспи даванд, яке сафед ва дигар сиёҳ, аз паси ҳам беист медаванд, лекин ба яқдигар намерасанд.

Зол бидуни душворӣ посух дод, ки дар чистони якум муддао дувоздаҳ моҳ ва шумораи рӯзҳои ҳар як моҳ, дар чистони дуюм аспи сафеду сиёҳ рӯз ва шаб аст, ки аз яқдигар чун нахчир аз саги шикорӣ гурезонанд. Ташбеҳи нахчиру саг Манучехр ва мубадонро хуш омада онҳоро хандонд.

Чистони мубади сеюм печидатар буд:

– Сӣ савор, – гуфт ў, – аз назди шоҳ мегузаранд. Саворон ба як шумори сӣ нафаранд, ба шумори дигар якто кам.

Мубади ҷаҳорум чистони дигаре пеш овард:

– Марғзоре ҳаст, сар то сараш ҳамаи сабзаю ҷӯйбор. Марде бо доси бузурге омада ҳамаи хушку тарро медаравад, ба нолаю зории касе гӯш намекунад.

Панҷумӣ гуфт:

– Дар миёни баҳри пурмавҷе ду сарв қад кашидаанд; мурғе бар тораки ҳар ду сарв лона дорад; ҳар гоҳ, ки аз лона мепарад, шоҳу барги сарви якум пажмурда ва хушк мешавад ва сарви дувум – сабз. Дарёб, ки баҳру сарв чист ва мурғ ба чӣ маънист.

Зол ҷавоби ин чистонҳоро ҳам ёфт.

– Сӣ савор, – гуфт, – сӣ рӯзи моҳ аст, лекин гӯянда на моҳҳои порсӣ, балки тозиро дар назар дорад.

Донишварони Зобул ба Зол тақвими халкҳои гуногуноро ҳам ёд дода буданд.

– Дар тақвими тозиён, – суханашро давом дод Зол, – баъзе моҳҳо як рӯз кам меоянд. – Ў ба гӯяндаи чистони марғзор рӯ оварда гуфт: – Марғзори сар то сар сабзаю чӯйбори шумо ҷаҳон аст ва марди даравгар аҷал. Мардумон ба сони гиёҳонанд, ки доси аҷал медаравад... Омадем ба сарв ва лонаи мурғ. Ду сарв ду бурчи осмон – барра ва тарозуст¹, мурғ – Офтоб. Офтоб ба бурчи барра, ки омад, баҳор сар мешавад, ва аз барра то тарозу нисфи сол ҳаво соғу гарм аст ва дараҳтону гиёҳон сабз. Сипас мурғ ба лонаи дувум мепарад – Офтоб ба бурчи тарозу меояду фасли ҳазонро сар мекунад ва аз он пас зимишонро меоварад, ки дар ин ними дигари сол ҳаво тира ва дараҳту гиёҳ пажмурдаанд.

– Офарин! – нидо кард Манучехр ба тарафи Зол.

– Аҳсан! Шод бош! – хитоб карданд мубадон.

Аммо озмоиши Зол бо ин тамом нашуд. Чун рӯзи дигар ў назди Манучехр омада руҳсати бозгаштан хост ва гуфт, ки падарашро пазмон шудааст, Манучехр руҳсаташ надод.

– Як-ду рӯзи дигар ист, – гуфт, – ман меҳоҳам дар майдон низ ҳунари туро бубинам. – Баъд шоҳаншоҳ ҳандида илова кард: – Медонам, ту на дидори Сомро, балки ҷеҳраи Рӯдбаро пазмон шудай.

Пас фармуд, занѓулаи ҳиндӣ ва духулу карнайхоро бароварда навоҳтанд. Паҳлавонон бо гурзу камону найзаҳо дар майдон ҳозир шуданд. Мусобиқаи зӯрозмой, ҳунарнамоӣ оғоз ёфт. Манучехр дар суфа нишаста тамошо мекард. Зол ҳам савора ба майдон даромад. Дар майдон дараҳти қуҳансоле буд, ҷанговарони камондор ба он дараҳт тир меандоҳтанд. Тирҳои бисёре ба танаи дараҳт ҳалиданд. Зол асп тозонда омаду тире андоҳт, тираш танаи дараҳтро шикоф карда аз он сӯ баромад. Сипас найзабозӣ сар шуд; шарти мусобиқа – сипари ҳарифро найза андоҳта шикоф кардан буд, Золи Зар яке найза андоҳта буд, ки найзааш се қабат сипари барояш дошташударо шикоф карда гузашту дар хок фурӯ рафт.

¹. Ҳамал ва мизон.

Дар дашт чанговарон машки набард мекарданд ва ҳар саворе бо саворе зўрзомой менамуд. Зол асп барангехт, ба яке аз зўртарин паҳлавон ҳамла бурд, ў гурехт, Зол аз байни гарду чанги ғализ палангвор часта аз қафои паҳлавон расиду ўро аз камарбандаш гирифта ба замин афканд. Ҳам шоҳ ва ҳам сипоҳиёнаш аз он зўру тавоной дар ҳайрат монданд, зоро он паҳлавон то он рӯз аз хеч марде мағлуб нашуда буд.

Ба ин равиш Золи Зар аз имтиҳони чанговарӣ ҳам бо ғолибият гузашт.

Манучехр дар ҷавоби худ ба номаи Сом аз дидори писари баҳодури вай изҳори хушнудӣ ва ўро таъриф кард:

Ҳамин пури¹ фарҳунда Золи далер,
К-аз ўхира гардад гаҳи разм шер,
Диловар, ҳунарманду гурди савор,
К-аз ў монад андар ҷаҳон ёдгор.

Шоҳаншоҳ инчунин навишт, ки ў дар бораи издивоҷи Зол бо Рӯдода ҳоҳиши падару писарро мепазирад ва ба ин розист. Ў дар бораи сӯзондани Кобул ва қуштани Мехробу ҳешонаш фармони худро бекор кард.

Золи Зарро бо хилъати хоса ва дигар ҳадяҳои фаровон ба Зобул гусел карданд.

ШОДӢ ДАР КОБУЛ

Чун ҳабари ризояти Манучехр ба Кобул расид, шодии Кобулшоҳ ва аҳли хонадони ў поён надошт. Мехроб намедонист ба Синдуҳт миннатдории беҳад ва ҷӯши муҳаббаташро чӣ тавр изҳор кунад.

– Эри хирадманд ва часурам, – мегуфт ў, – маҳбубаи ба ҷон баробарам, нозанинам, ақлу тадбири ту буд, ки рӯзи тираи маро равшан кард. Ту ҷони киромиатро ба дами шамшери Сом сипар кардӣ ва кини ўро ба меҳр гардонидӣ, Кобулро аз оташ ва кобулиҳоро аз марг начот додӣ.

¹. Пур – писар.

Рӯдобра дар холе, ки аз чашмони фаттон бар чехраи гулгунаш ашки шодӣ мешорид, модарашро оғӯш карда мебӯсиду ба мазмуни:

Ман аз хоки пои ту болин кунам,
Ба фармонат оромиши дин кунам,
Зи ту чашми Аҳриманон дур бод,
Дилу ҷони ту хонаи сур бод!

ба ў сипосгузорӣ мекард.

Дере нагузашт, ки аз паси ҳабари хуш ҳуди домод ҳам бо падараш ба Кобул ташриф оварданд.

Ба ҳайра мақдами онҳо шаҳри Кобулро ойин бастанд. Сипас тӯйи арӯсӣ сар шуд. Рӯдобра ва Зол ба муроду мақсадашон расиданд. Ишқ бар таассуби мазҳабӣ ғалаба кард ва кинаро ба меҳр табдил дод, душманонро бо ҳам дӯст ва хеш гардонид.

Кобулистон ва аз он пас Зобулистон се ҳафта ғарки ҷашнӯ шодӣ ва айшу нӯш буданд.

ЗОДАНИ РУСТАМ АЗ МОДАР

Моҳҳои обистани¹ Рӯдобра ба дарду ранҷ мегузашт; шикамаш ниҳоят калон ва саҳт, танаш фарбех ва гарон, баҳори дилафрӯзи ҳуснаш пажмурудаву заъфарон гашта буд. Аз гаронии бори бача базӯр роҳ мерафт ва агар нишаста бошад, хеста наметавонист. Модараш Синдуҳт бо ў буд ва парасториаш мекард.

Чун вақту соати зодан расид, Рӯдобаро дарди саҳт гирифт ва ў аз хуш рафт. Синдуҳт ва Золи Зар тарсиданд. Дар байнин ин тарсу ҳавф ва андешаи илоҷ пари симурғ ба ёди Зол омад. Зуд мичмар² дар оташ андоҳт ва дар вай порае аз пари симурғро сӯзонд, – ҳамон дам ҳаво тира гашт ва симурғ:

Чу абре, ки борон-ш марҷон бувад,
Ҷӣ марҷон, ки ороиши ҷон бувад,

¹. **Обистани** – ҳомилагӣ.

². **Мичмар** – зарфест, ки дар он ангишт, уд ва гайра шукуфонанду гирд гардонанд баҳри рафъи дарде.

аз осмон фурууд омад. Зол вайро фаровон ситоишҳо кард ва саҷда бурд; симурғ гуфт:

– Ғам ҳӯрдану гиристан набояд. Як ҷарроҳи пуртакрибаи ҷобукдаст биёред, бонуро шароб нӯшонда масти кунед, то ки биму андеша аз дилаш бадар шавад, ҷарроҳ шерро аз сандуқ берун ҳоҳад овард.

Ҷарроҳ оварданд, вай бо ҳанҷари тез паҳлуи Рӯдобаи мастро чок карда, бачаашро берун овард, модар ба ҳолати масти дардро ҷандон хис накард. Сипас ҷарроҳ ҷоки паҳлуи Рӯдобаро дӯхт; симурғ гиёҳро оварда фармуд, ки онро бо ширу мушк омехта ва дар соя ҳушконида ба заҳми модар пошанду пари симурғро ба он заҳм моланд. Ҳамин тавр ҷарданд. Рӯдобра аз таъсири шароб як шабонарӯз ҳуфта буд, вакте ки бедор шуд, заҳми паҳluяш сиҳат ёфта буд.

Синдуҳт, Зол, доя ва қанизҳо қӯдакро дидар ҳайрат монданд. Писарак бачаи яксолаи солиму бақувватро мемонд. Модараш ба вай нигоҳ карда ҳушнудона ҳандиду сабуқ оҳе қашида гуфт: «Рустам», яъне аз дарду ранҷ раҳо ёфтам. Ин нахустин қалимае, ки модари ҷавон бо дидани фарзандаш бар забон ронд, номи бача шуд Рустам.

Ўро даҳ доя мемаконданд.

Чун аз шир баромад, ҳӯроки панҷ бачаро меҳӯрд.

Дар ҳаштсолагӣ вай навҷавони неруманди паҳлавон-пайкареро мемонд, ба қаду баст, андом ва рафттор нусҳаи бобояш Соми Дастан буду бас.

КУШТАНИ ПИЛИ САПЕД

Ба зудӣ нахустин корнамоии шербача ба амал пайваст. Рӯзе вай бо рафиқони худ аввалин бор шароб нӯшид. Шароб аввал ба сарҳои ҷавон зада шӯре ҳезонд ва сипас хобро овард. Рустам дар ҳуҷраи худаш ҳуфта буд, ногоҳ шӯру ғавғои дар берун барҳоста ўро бедор кард.

Пили сапеди ҷангии Зол, ки аз даҳшати душманон занчи-рашро канда буд, ҳар кӣ ва ҳар ҷизи пешомадаро ҳартум зада меафканд, бо ду ҳанҷари дандонаш мешикофт, бо ҷаҳор сутуни пояш пахш мекард. Аз ғурришу наъраи ваҳмандези вай хун дар рагҳо як мебаст.

Рустам аз ҷой ҷаҳиду ғурзи гаронро бардошта берун давид. Ҳизматгорони даргоҳи Зол аз тарси ин ки мабодо ў дучори

ҳамлаи пил шавад, дар сахни сарой сари роҳашро гирифтанд. Рустам барошуфта муште ба сари хизматгор зада буд, ки ў бо сари торс кафидаву гардани шикаста ба замин фурӯ ғалтид, хизматгорони дигар тарсида гурехтанд. Ҷаҳонпаҳлавон дарвозаи оҳанкӯби саройро бо гурзаш зада банду занчири онро пора-пора карда берун рафт. Нигоҳ кард, кӯхи хурӯшоне дид, ки замин дар зери пойи ў меларзид. Рустам наъраи шеронае кашида далерона ба наздики пил рафт, пили дамон ҳартуми балоангезашро баланд ва ду ханҷари дандонашро рост карда ҳамлавар шуд. Инак, ҳамин замон Рустамро бо ҳартумаш печонда мебардораду ба замин мезанад. Раъша¹ бар андоми хизматгорон афтод ва гиреве аз онҳо бархост ки: «Гурез! Гурез!», лекин Рустам аз ҷояш начунбид, пил ба вай расида буд, ки гурзи гаронро ба сара什 зад. Пил мисли ин ки хорасангӣ ҳазорманий бар сара什 фуруд омада бошад, ларзида ҳам ҳӯрду ғалтид.

Вакте ки ин набарди Рустами ба сол хурду ба неру бузург бо пили ҷангӣ дар шаҳрҳо ва қишварҳо овоза шуд, ҳатто паҳлавонони корозмуда ҳам ангушти ҳайрат ба дандон газиданд. Бовар намекарданд, ки аз дасти бачаи нуҳсола чунин коре ояд, агарчи набераи Соми ҷаҳонпаҳлавон ва фарзанди Золи гурд ҳам бошад. Аммо ба зудӣ ҳама диданд ва бовар карданд, ки дар Эрон ҳақиқатан паҳлавони пилпайкари кӯҳқудрате падид омадааст, ки то кунун назирашро ҷашми олам ва гӯши оламиён нашунида буд.

САФАРИ КӮҲИ СИПАНД

Боре Золи Зар ба писарашиб чунин ҳикояте кард:

– Аз бобоят Сом шунидаам, ки дар кӯҳи Сипанд ҳисоре ҳаст, сарашиб дар абрҳо – баландиаш ҷаҳор фарсанг ва барашиб ҳамин қадар; деворашиб ҳама аз сангӣ хоро. Дар ин ҳисоре мардумон ва ҷонварони бисёре мезистанд, дараҳтони мевадор ва қиштзорҳо фаровон будаанд. Падари Сом – бобои ман Наримони далер бо фармони шоҳ Фариҷун ба фатҳи он ҳисоре рафта, бо ҳисориён мечангад. Ноҳост онон аз боло ба тарафи бобоям санге меандозанду ўро мекушанд. Лашкари ў бесардор монда бармегардад. Сом пас аз як ҳафтаи гиряву азодорӣ

¹. Раъша – ларзиши дасту по аз тарс.

лашкар гирд оварда ба хунхохии падараш меравад, чандин моҳ чангида хисорро күшоданӣ мешавад, лекин даромадгоҳи онро ёфта наметавонад; дар ҳамаи ин муддат аз ҳисор касе намебарояд, ки ҷойи даромаду баромади он маълум шавад. Дар ҳисор ҳамаи лавозимоти зиндагонӣ мавҷуд буда ва бошандагонаш ба пари қоҳе муҳтоҷ набудаанду аз берун ҷизеро вориди ҳисор намекардаанд. Оқибат Сом интиқоми хуни падарашро нагирифта аз он ҷо ноумед бармегардад.

Зол дар поёни ҳикояташ ба Рустам гуфт:

– Акнун, писар, набарди ту бо пили сапед гувоҳӣ дод, ки замони паҳлавонию размовариат расидааст. Ба Сипандӯҳ бирав, ҳунар бинамой ва даромадгоҳи ҳисорро пайдо бикиун. Ба хунхохии бобокалонат беху буни он бадкирдоронро баркан.

Рустам замоне ба андеша рафту пурсиid:

– Падар, оё сипандӯҳиён гайр аз күштани бобоям гуноҳи дигаре ҳам доранд?

– Ҷӣ, магар ин гуноҳ кам аст? – таачҷуб кард Зол.

– Ҷангро-ку онҳо сар накарда буданд, аввал бобоям лашкар кашида буд?

– Бо ин ту ҷӣ гуфтан меҳоҳӣ?

– Маълум мешавад, ки гуноҳ ба сипандӯҳиён набудааст? Оё ту розӣ мешавӣ, ки ман хуни бегуноҳонро бирезам?

– На, – посух дод Зол, – розӣ намешавам, аммо ҳисориёни Сипанд, гайр аз ин ки хуни бобокалонат ба гардани онҳост, аз шоҳаншоҳи мо фармон намебаранд, хироҷ намегузоранд, ҳоло он ки Сипандӯҳ дар доҳили шаҳриёри Эрон аст. Кадом шоҳ мегузорад, ки дар порае аз мулки ў худсарон ва нофармон-бардорон ҳукм биронанд? Фармон ба Наримон аз Фаридун буд, ин бор аз Манучехр аст.

Рустам донист, ки вай бояд ин саркашонро ҷазо бидихад. Ба тарафдуди лашкаркашӣ афтод. Аз кӯҳансолони ҷаҳондида ҷӯёи аҳвол ва авзои ҳисориёни Сипандӯҳ шуд ва оғоҳӣ ёфт, ки ҳисориён фақат ба намак эҳтиёҷ доштаанду онро аз берун меҳарidaанд.

Пас қарор дод ба он ҷо ҳамчун корвонсолор бо корвони намак биравад, ба тавре ки дидбонҳои ҳисор ўро нашиносанд.

Аз лашкари гарон даст кашида, бо худ ҷанде аз ҳешон ва дӯстони далеру ҳушёрашро ҳамроҳ гирифт. Ҳамаашон аслиҳаи ҳудро дар даруни бори уштурҳо пинҳон карданд.

Хамин тавр ба сафар баромаданд. Ба хилаи худашон хандида-хандида ба Сипандкӯҳ расиданд.

Дидбони ҳисор инҳоро аз болои кӯҳ дида, назди сардори худ давид ва хабар дод, ки бозаргонҳо омаданд.

Сардор якero назди «бозаргонҳо» давонд, то бидонад, ки бори онҳо чист. Ў назди «корвонсолор» Рустам омада чӣ будани бори уштурхоро пурсид, гуфтанд намак.

Фиристода ин хабарро зуд ба сардораш расонд, сардор хурсанд шуд ва фармууд дарвозаи пинҳониро кушода корвонро ба ҳисор дароранд.

Корвон аз паст ба боло баромада, вориди ҳисор шуд. Мардумони бисёре ба вай гирд омаданд. Рустам назди сардори ҳисор замин бӯсид, сардор бо вай аз барои намак оварданаш сипос гуфт. Марду занҳо ба ивази намак яке чома, дигаре палос, савумӣ табақ ё косаи сафолин, чаҳорумӣ симу зар оварда, ҳаридҳошонро бардошта бурдан гирифтанд.

Чун шаб шуд ва торикий фаромад, Рустам ва паҳлавононаш гурзу камону шамшерхоро аз даруни намак бароварда омодаи ҳарбу зарб шуданд. Аммо ҳаракати бадқасданаи онҳо аз ҳисориён пинҳон намонд, онҳо аз хатар пай бурда ба поҳестанд. Кутволи ҳисор ба сари Рустам тег кашид, аммо аз зарби гурзи бешафқати вай устухонаш лаҳт-лаҳт шуда бар замин нақш баст. Дар шаби тор теги хунрези ёрони Рустам дар гардану сарҳои саркашон медураҳшид. Рустам гоҳ гурз мезад, гоҳ шамшер мекашид, гоҳе каманд меандоҳт ва ҳар бор ҳисории ҷанговаре оғуштаи хоку хун мегардид. Чун пардаи сиёҳи шаб афтиду руҳи тобони ҳуршед намудор гашт, аз ҳисориён ягон нафар ҷанговари тандуруст намонда буд, ҳамаашон кушта ё заҳмдор шуда буданд.

Ба ҳамин равиш Рустами ҷавонпаҳлавон бо фармони падараш – шоҳи Зобул ба макру ҳила ҷӯйҳои хуни бегуноҳонро равон соҳт.

Ӯ ба Зобул зафарнома навишт; дар ҷавобаш аз Золи Зар ба вай фармон омад, ки дар ҳисор ҳар чизи шоистае, ки пайдо кунад, ҳамаро ба уштурҳо бор карда ба ҳазинаи зобулшоҳ фиристонад ва ҳисорро оташ занад. Рустам ин фармонро ҳам ба ҷо овард:

Зи ҳар чиз, к-он буд шоистатар,
Зи муҳру зи тегу кулоҳу камар,

Ҳам аз луълуву гавҳари шоҳвор,
Ҳам аз дебаҳи чин саросар нигор,
Гузиду фиристод зӣ паҳлавон.
Ҳамешуд ба раҳ-андарун корвон.
Ба қӯҳи Сипанд-андар оташ фиганд,
Ки дудаш баромад ба ҷарҳи баланд.

ЧАНГ

ВАФОТИ МАНУЧЕХР. НҮЗАР

Манучехр аз олам гузашт. Ба ҷойи ў писараши Нүзар нишаст.

Вафоти ҳукмдори тавоно Манучехр ҳар гуна саркаш ва душманони ўро далер кард. Ҳокимон ва сарлашкарон дар талоши ҷоҳу нуфуз афтоданд. Дар мамлакат бенизомӣ, ҳарҷу марҷ сар шуд. Ноуҳдабароӣ, бетадбиири шоҳи ҷавон вазъиятро боз ҳам тезу тунд кард. Нүзар тундхӯ ва бедодгар омад; ба аҳолӣ ҳироҷҳои гарон меандоҳт, ҳатто молу мулки ҷандин соҳибмансабони бонуфузи падарашро мусодира кард. Мардумон аз ў дилозурда шуданд. Аъёну ашроф Соми Наримонро ба шоҳӣ даъват карда, ба забти таҳту тоҷи Нүзар барангехтани шуданд, аммо ў қабул накард.

Сустии бунёди ҳокимијат дар Эрон шоҳи Тӯронро ба васва-сай лашкаркашӣ ва истилогарӣ андоҳт. Шоҳони Эрону Тӯрон аз қадим рақиб ва душмани якдигар буданд.

МАШVARATI TŪRONSHOҲ

Тӯроншоҳ Пашанг барои ҷанги истилогарӣ ва горат дар Эрон фурсатро мусоид дониста, аркони давлаташро ба машварат хонд. Бузургони мамлакаташ, писаронаш Афросиёб ва Агрерас, сарлашкаронаш Виса, Бормон, Гарсеваз, Шамосос, Ҳазарвон, Гулбод дар боргоҳ ҷамъ омаданд. Ҳамаи онҳо, гайр аз шоҳзодаи боҳирад ва дурандеш Агрерас, фикри шоҳи ҷанг-

чўйи худро тарафдорӣ карданд. Хусусан валиаҳдаш Афросиёби паҳлавон нияти падарашро гарму чўшон ҳимоя кард.

Агрерас падарашро аз оқибати шуми чунин ҷанг огоҳ кард, аз ҳунари лашкаркашони Эрон – Соми Наримон, Қорани Кова, Қашвод, Золи Зар, Гев сухан ронд, сиёсати бобояш Зодшамро, ки ҳоҳони сулху дўстӣ бо Эрони ҳамсоя буд, ба ёди шоҳ овард, аммо судманд наяфтод.

АФРОСИЁБ – САРЛАШКАР

Пашанг Афросиёбро сипахсолорӣ дода, ба Агрерас гуфт, ки валиаҳд дар ҷанг наррашер аст, сафшикан аст, ҳатман зафар меёбад ва ў, Агрерас, бояд ҳамроҳи бародараш биравад ва дар зери фармони ў бичангад.

Баҳонаи расмии ҷанг интиқоми ҳуни тӯронхудой Тур ва инчунин ховархудой Салм буд, ки ҳар ду дар ҷangi Манучехр кушта шуда буданд.

Ҷаҳорсад ҳазор лашкари Тӯрон ва саду ҷанд ҳазор лашкари Эрон гарди дашту биёбонҳоро ба осмон бароварда аз ду ҷониб ба сўйи Ҷайхун ҳаракат карданд.

Сарлашкари Эрон боҳунартарини лашкарашон Қоран, писари Коваи оҳангар буд.

Дар соҳили Ҷайхун ба Афросиёб ҳабари вафоти Соми Наримон расид. Золи Зар дар Зобулистони дур азодор ва машғули даҳмасозӣ бар қабри падараш буд. Афросиёб ин ҳабарро ба фоли нек гирифта, ба тӯроншоҳ навишт, ки ман пеш аз ҳама аз ин падару писар бим доштам, акнун ки онҳо нестанд, лашкари Эрон ба осонӣ сайди ман ҳоҳад шуд.

Вай Шамосос ва Ҳазарвонро бо сӣ ҳазор савор ба ҷangi Зол ва фатҳи Зобулистон равона кард.

ОҒОЗИ ҶАНГ

Сипас лашкари ду ҷониб дар мавзеи Деҳистон ба ҳам наздик шуданд. Ҷанг бо набарди паҳлавони тӯронӣ Бормон бо Қубод – бародари Қоран оғоз ёфт. Қубод дар ин ҷangi тан ба тан кушта шуд. Қоран бо алами ҳалоки бародараш лашкарро тезу тунд ба хучум бурд. Ҳудаш ба ҳар сӯ асп давонда шамшер

мезад, найза меандохт, гурз мекўфт. Наздик буд, ки эрониён ғалаба кунанд, ин ҳолро диди худи Афросиёб дар сари сипоҳи хосай яккачинаш ба ҷанг даромад, ҳарбу зарб то шаб давом кард, ба ҳеч тараф зафар даст надод. Аз ҳар ду тараф сарбози бисёре кушта шуд, эрониён панҷоҳ ҳазор ҷанговари худро талаф доданд, валие бо вучуди ин саҳт истодагӣ карданд.

Пагоҳи дигар тарафайн боз ҳам дарафтиданд. Шоҳ Нӯзар шахсан бо Афросиёб набарди тан ба тан кард. Дар набард дasti сарлашқари тӯронӣ боло шуд, сипоҳи эрониён боз ҳам талафоти бисёр дода ақиб нишаст.

ШИКАСТИ ЛАШКАРИ ЭРОН

Рӯзи сеюм Қоран сипоҳи ҳастаҳол ва парешонашро мураттаб соҳта, худаш бо Нӯзар дар қалб истод, ба сардории маймана паҳлавон Шопури Настӯҳро ва ба майсара паҳлавон Талимонро гузошт. Ҷанги қаттоле ба амал пайваст. Майсараи тӯрониён майманаи эрониёнро паҳшу пароканда кард. Шопури Настӯҳ кушта шуд. Лашқари Эрон шикаст ҳӯрд. Шоҳ Нӯзар бо Қоран ба ҳисори Дехистон паноҳ бурданд. Афросиёб Дехистонро муҳосира карда ҷандин рӯз бо ҳисориён ҷангид, лекин ҳисорро гирифта натавонист.

Ӯ як қисми лашқарашро бо сардории Курухон шабона ба ақибгоҳи дури эрониён – ба сӯйи Порс равона кард. Қоран аз ин ҳол огоҳӣ ёфта, парешонхотир гашт, зеро бору бунаи сипоҳи Эрон ва инчунин оилаҳои ҷанговарони эронӣ ва аҳли хонадони шоҳ Нӯзар ҳама дар Порс буданд. Агар онҳо ба дasti тӯрониён асир афтанд, лашқари Эрон якбора маъюс ва давом додани ҷанги зидди истилогарон номумкин мегардид. Қоран хост фавран аз пайи Курухон афтад ва нагузорад, ки ба Порс бирасад, лекин шоҳ Нӯзар иҷозаташ надод ва гуфт ки ӯ, шоҳ, пештар ба Порс барои муҳофизати оилаҳо Тус ва Густаҳамро фиристодааст.

АМАЛИЁТИ ҚОРАНИ ДИЛОVAR

Аммо Қоран бекор истода наметавонист, вай марди ҳаракату амал буд. Ба болои ин, сарони лашкар ба хучраи

Қоран омада аз ӯ таъқиб кардани тӯронихои Курухонро талаб карданд ва гуфтанд, ки шоҳ Нӯзар бепарво машгули айшу нӯш аст ва ҳол он ки оилаҳо ва номуси онҳо дар хатаранд. Қоран ба қарори қатъӣ омад, ки ба фармони шоҳ итоат накунад ва мустақилона, ба тавре ки тачрибаи лашкаркашиаш мефармуд, амал намояд. Вай лавозимоти зиндагонии шоҳро дар хисори Дехистон муҳайё ва ба муҳофизати ӯ лашкар гузашта амнияти ҳаёташро таъмин карду худ шабонгоҳ баромада роҳи Порсро пеш гирифт.

Лашкари вай он шаб ва рӯзи дигар бо суръат ва беист роҳ паймуда, шомгоҳ ба қальяи Сапед расид. Шаб дар қалья хобида аспҳоро дам доданду бомдод боз ба роҳ афтоданд ва як манзил ҳам нарафта ноҳост ба сипоҳи тӯрониён дучор шуданд; тӯрониён аз ҳаракати Қоран ба тарафи Порс оғоҳ шуда, аз Дехистон баромада, ба паяш афтода, шаб аз наздики қальяи Сапед гузашта, дар сари роҳаш камин гирифта буданд. Онҳо бо пилони ҷангӣ омада буданд ва солорашон Бормон буд.

ШИКАСТ ҲӮРДАНИ БОРМОН

Қоран ба ин паҳлавони тӯронӣ қасди хунӣ дошт – хуни бародараш Кубод дар гардани Бормон буд. Лашкаркаши гаюр аз тасодуф на фақат бедасту по нашуд, балки ҳатто ҳурсанд шуд, ки инак метавонад хисобашро бо кушандай бародараш баробар кунад. Дар ҳарбу зарб, ки фавран ба амал пайваст, Қоран ба Бормон набарди тан ба тан кард. Ду савор ба ҳам дарафтида соате набарди бочӯшу ҳурӯше карданд, ниҳоят Қоран ба камари Бормон яке найза ҳалонда ӯро аз асп ғалтонд. Мағлуб шудани солор дили лашкарашро шикаст, ҷанговарони Қоран он лашкари рӯҳафтодаро торумор карданд.

Сипоҳи музaffer бо шитоб бо роҳи Порс пеш рафт.

Аз он пас чунон шуд ки тӯронихо интиқоми Бормонро аз шоҳ Нӯзар гирифтанд, Нӯзар чун аз рафтани Қоран оғоҳӣ ёфт, ба тарси ҳолу чони худ афтод ва чора бар он дид, ки фавран аз паси Қоран биравад. Вай ба асп савор шуда дар сари сипоҳи хосаи худ бо шитобу ҷадал равон гардид.

Ин саросемагии шоҳ хатое буд, ки ба сараш бало овард. Афросиёб зуд аз паяш афтода дар биёбон ба вай расид. Дар поёни як задухўрди кўтоҳ Нўзар гирифтор шуд. Бо ҳамроҳии ўҳазору дусад чанговараш асир афтоданд.

Тўрониён ин галабаи калони худро тантана мекарданд. Охир, онҳо худи шоҳаншоҳро асир гирифтанд! Боварӣ доштанд, ки акнун чанг тамом ва Эрон мусаххари онҳо мешавад.

Ҳама шодӣ мекарданд, фақат як нафар солори номӣ ғамгин буд, – ин солор Виса буд, ки ба мағлубу маҷрӯҳ шудани писараши Бормон азо мегирифт.

ЗАФАРИ ҚОРАН БАР ВИСА

Виса бо як фавчи сипоҳи ҷаррори размчӯй ба роҳ афтод. Дар роҳ писари маҷрӯҳашро дар хоку хун ёфт, фифон ба осмон баровард ва бо ташнагии интиқом аз паи Қоран шитофт:

Зи дарди писар Висаи ҷангҷӯй
Суйи Порс чун бод бинҳод рӯй.

Қоран дар Порс хабари омадани Висаро шунида, сипоҳе аз саворони тозӣ ба мудофиаи Систон фиристод ва худаш ба муқобили Виса равон шуд. Чун ба дашт баромад, аз дасти чапаш аз дур гарде дид, аз даруни гард дирафши сиёҳе намудор гашт. Гард аз суми аспони тўронсипоҳ бархоста буд ва дар сари он сипоҳ Виса меомад.

Сафҳои ҳар ду лашкар ба ҷанг ороста шуданд. Виса аз қабили сипоҳи худ овоз дод, ки:

– Эй Қоран, шоҳи ту ба мо асир афтод, тоҷу таҳти Эрон вожгун шуд. Аз Қаннуч то Кобулу Зобул ҳама дар ҷангӣ мост. Акнун ту қучо меравӣ, дар қучо ором мейёбӣ? Таслим шав!

– Маро Қорани Кова мегӯянд, – посух дод оҳангарзодаи диловар, – ман аз ҳеч пешомаде намеҳаросам. На аз тарс рафтам аз Дехистон, балки ба ҷангӣ писари ту рафтам. Аз кини ў диламро холӣ кардам, акнун бо ту мечангам, туро ҳам мардона дастбурди худ мекунам.

Карнайхо бонги чангро навохтанд, тарафайн ба ҳам даровехтанд, гарде ки аз дашт бархост, ҳаворо тира сохт. Ҳок аз хун лаълфом гашт. Қоран хурӯше бароварда ба Виса ҳамла бурда буд, ки вай тоб наёвард, гурехт. Садҳо чанговарони мақтулу мачрӯҳи ў дар дашт монда туъмаи палангон ва каргасон гардиданд.

Дар ин миён лашкаркашони тӯронӣ Шамосос ва Ҳазарвон сипоҳи сиҳазораи саворонро ба тарафи Зобулистон кашида то рӯди Ҳирманд расиданд.

ТАДБИРИ МЕХРОБ

Дар Зобул Мехроб истода буд, Золи Зар дар Гӯроба ба азои падар нишаста буду ба турбати ў даҳма месоҳт. Мехроб, ки бо сипоҳи камшуморе монда буду неруи муқобилат кардан надошт, назди Шамососу Ҳазарвон вакил фиристода арзи итоат кард ва изҳор дошт, ки ман наҷоди Захҳокам, аз тарси чон ба Золи Зар пайваст ва духтар дода будамаш, ҳоло, ки Зол ба азои падар дар Гӯроба нишастааст, тамоми Зобулистон дар ихтиёри ман аст, акнун фурсатам дихед то вакили худамро бо нисору тухфаҳои шоиста назди Афросиёб фиристам ва мунтазири фармони ў бошам; агар ў гӯяд, ки ба наздам биё, меравам ва подшоҳиро ба вай месупораму худам аз бандагони ў мешавам. Ба ҳамин тарз Мехроб аз ин сӯ дили Шамососро баста, аз сӯйи дигар пайки худро назди Золи Зар фиристод, ки пару бол барору паррон биё, ки душман инак ба Ҳирманд расидааст.

Зол падарарӯси худро дер интизор накарда, бо сипоҳе, ки зери фармонаш буд, ба Зобул шитофт. Мехробро пой барҷо диди хушнуд шуд ва ба ҳилаю тадбири вай оғарин хонд. Бе чунин ҳилаи ў Зобулистон кайҳо лагадкӯби аспони Шамосос мегардид.

СЕ ТИРИ ЗОЛ

– Акнун, – гуфт Зол ба Мехроб, – ман мераваму ба Шамосос яке даст мёёзам. Вақте донистанд, ки ман омадаам, ҳоли онҳоро хоҳӣ дид.

Пахлавон дар шаби тор номаълумак ба наздики дарёи Ҳирманд рафта, аз камон се чуба тир ба се чойи қароргоҳи тӯрониён парронд.

Пагоҳӣ сарбозони тӯронӣ он се тирро ба назди солорҳои худ оварданд. Шамосос ва Ҳазарвон нигоҳ карда дар ҳар се тир нишони Золи Зарро диданд. Шамосос ба ҳавотир афтода гуфт:

– Золи Зар дар Зобул аст! Мо ғафлат кардаем. Ҳазарвон ҳавфи аз тирҳо ба дилаш воридшударо фурӯ нишонда далерӣ карду гуфт:

– Зол як тан аст, вай оҳантан не, дев ҳам не. Ту ҳавф мабар, ман худ кори ӯро месозам.

Офтоб ба қиём омада буд, ки ҳурӯши таблу духулҳо оғози ҷангро эълон кард. Ҷангисаворони тарафайн бо шамшеру найзаю ғурзҳои гаронсар ба болои яқдигар тохтанд. Дар як дам дашт дар абри гард ва хун гарқ шуд. Ҳазарвон ногоҳ аз байни гард пайдо шуда бо амуду сипар ба Зол ҳамла овард. Яке амуд зад, аз зарбаш ҷавшан бар тани Зол пора шуд. Тӯрониён сipoҳи Золро ба танг оварданд, аммо сipoҳи кобулии Мехроб ба мадад расида ҳӯҷуми онҳоро гардонд. Зол ба танаш қабр¹ пӯшида аз нав ба ҷанг даромад:

Ба даст-андарун дошт гурзи падар,
Сараш гашта пурхашму пурхун чигар.

Ҳазарвон боз дар миёни гарду ҷанг намудор гашт. Зол ҳурӯшону дамон бар вай тохта гурзи ғовсарро бар сараш фуруд овард, пахлавони тӯронӣ оғуштаи хун шуда аз зин фурӯ ғалтид. Сипас Зол пахлавон Гулбодро ҳам як тири ҳаданг андохта миёнашро ба кӯҳаи зин дӯхт.

ТОРУМОР

Шамосос ҳалокати он ду ҳамсафи ҳудро дида дилашро бой дод ва ғурехт. Боқимондаи сipoҳи тӯрониён, чун рама дар борону жола, пароканда гашт.

¹. Пӯшоқи ҷангии бо пахтаю абрешим пур ва лагандашуда.

Лашкаркаши баҳтбаргашта Шамосос ҳангоми фирор дар биёбон ба Қоран дучор шуд, ки аз chanги Виса баргашта буд. Қоран сипоҳи ўро торумор кард, худи Шамосос танҳо бо якчанд нафар сарбозонаш рӯ ба гурез оварда, дар ниҳояти абориу табоҳии ҳол ба ўрдугоҳи Афросиёб расид.

Ба ҳамин тарз дар натиҷаи ҳунару тадбиру диловарии Қоран ва Золи Зар юриши истилогарон сўйи Порс ва Зобулистон ба нокомӣ ва ҳалокати лашкари онҳо анҷомид.

КУШТА ШУДАНИ ШОҲ НЎЗАР

Нобуд шудани сипоҳи сиҳазории Шамосос, кушта шудани паҳлавонони номӣ Ҳазарвон ва Гулбод сипаҳсолори Тўронро ниҳоят дилтанг кард. Бе ин ҳам вай аз шикасти сипоҳи Бормону Виса аламзада буд. Ўқину ғазаби ҳудро бар сари асирони эронӣ рехт.

Фармон дод, ки шоҳ Нўзарро бо ҳамроҳии асирони дигар аз зиндан ба дашт бароваранд. Афросиёб сари шоҳаншоҳро бо шамшер бурид ва танашро ба хок афканд. Асирони дигарро ҳам, ки беш аз ҳазор нафар гурдони номдор буданд, ба дами тег супурданӣ шуда буд, ки бародари ў – шоҳзода Агрерас ҳурӯшида ба ҳимояти онҳо барҳост:

– Асирони бесилоҳро куштан раво нест! – гуфт ў ба Афросиёб. – Асиркушӣ номардӣ ва пастист. Ту онҳоро ба ман супор, ман ҳамаашонро дар зиндан нигоҳ медорам, то он ки ба ачали ҳудашон бимиранд.

Афросиёб бо бародари ҳуд низъ кардан наҳост, ночор асиронро ба вай супурд.

Сипас вай лашкарарашро аз Дехистон ба тарафи Рай, ба вилоятҳои марказии Эрон қашид.

Эрон забт карда шуд ва Афросиёби фотех бар тахти подшоҳии он нишаст.

Истиқлоли Эрон маҳв, салтанати бегонагон барқарор гашт. Бедодгарӣ, гирудор, қатлу горат шуғли ҳаррӯзай истилогарон буд. Ҳалқ ва мамлакат дучори бадбаҳтии азиме гардидаанд.

САВГАНДИ ЗОЛ

Аммо ватандўстони Эронзамин ба салтанати бегонагон сар нафароварданд. Онҳо ба Зобул назди Золи Дастан рафта, ўро ба сардории мубориза барои озодӣ ва истиқоли ватан даъват карданд, гуфтанд, ки ҳозиранд ҳамагон дар зери байроки ў ба ҷанги озодихоҳии ватаний бархезанд:

Ҳама теги заҳробгун баркашем
Ба кин чустану душманонро күшем.
Бипӯшем ҷавшан ҳама кинаро,
Бисозем нав кини деринаро.

Золи Зар баъд аз Сом сари паҳлавонони Эронзамин буд, марди пурдониш ва хирадманд буд. Саҳт маъюс буд аз ин ки шоҳ шаҳид шуд ва Эрони мағлуб бе сару бе пешво монд. Аммо гуфтори ватандўстонро шунида, гӯё аз нав ҷон гирифт. Савганд ҳӯрд, ки:

– То истилогаронро наронам ва Эронро озод накунам, шамшер ба ниём намениҳам ва зин таҳти ман, рикоб пойгоҳи ман аст.

Ӯ ба атрофу акноф одамони худро фиристода, ҳалқро ба қиём даъват ва ба таҳияи сипоҳу силоҳ шурӯъ кард.

ОЗОД ШУДАНИ АСИРОН

Наҳуст барои ҳалосии ҳамвatanони асирафтода кӯшише кардан лозим буд. Зол қосиде ба шаҳри Сорӣ, назди Агрерас, ки асирон дар он ҷо ба зери дасти ў буданд, фиристод. Қосид ба қароргоҳи шоҳзодаи тӯронӣ расида мувофиқи фармони Зол ба ў чунин гуфт: – «Ту медонӣ, ки Золи Дастан бо кобулшоҳ Мехроб дар Зобулистон побарҷо истодаанд ва паҳлавонони размоваре чун Қоран, Харрод, Кашвод ва дигарон ҳамроҳи ўянд, агар вай инон ба сӯйи шумо тобаду ба ҷанг ояд, Афросиёб тез шуда ҳамаи асирони эронии бегуноҳро мекушад. Аммо агар ту асиронро озод кунӣ, Зол аз ҷангу чидол даст мекашад ва сипоҳашро пароканда мекунад».

Агрерас ба қосид чунин посух дод:

– Агар асиронро раҳо кунам, Афросиёб маро ба хиёнат гунахкор ҳоҳад кард. Ман чораи дигаре месозам; бигузор Золи Дастан ба ин ҷониб лашкар қашида ба ҷангӣ ман ояд; вай ба наздики Сорӣ ки расид, ман асиронро монда ба тарафи Омул ва Рай ақиб меравам, баъд асирон зиндаю саломат ба Зол мепайванданд.

Қосид ба Зобул бозгашта паёми Агрерасро ба Зол расонд, Зол тадбири шоҳзодаи тӯрониро писандид ва ба ҳиммату мардонагии вай оғарин ҳонд. Ба паҳлавон Кашвод фармон дод, ки фавран бо сипоҳ ба тарафи Сорӣ ҳаракат кунад.

Чун Кашвод ба наздики Сорӣ расид, нақшай Агрерас амалӣ гардид; шоҳзодаи тӯронӣ, гӯё ба ҳучуми Кашвод тоб наоварду асиронро гузошта лашкарашро ба тарафи Рай ақиб бурд. Ҳамаи ҷангварони асири эронӣ раҳо ёфта ба Кашвод пайвастанд ва бо ӯ равонаи Зобул гардиданд.

Аммо некукории Агрерас барои ӯ беоқибат намонд; вақте ки вай ба Рай омад, Афросиёб аз ҳалосии асирон огоҳ шуда бародарашро итоб кард:

– Ин чӣ коре буд, ки ту қардӣ? Бо гуфтори шакарин маро аз қуштани душманонам боздоштӣ ва оқибат ба шакар заҳр омехтӣ! Магар ба ту нагуфта будам, ки онҳоро бикӯш? Диљи ҷангвар ҷойи ҳашм аст, на ҷойи шафқат ё хирад. Ту ҳанӯз нафаҳмидай, ки хирад бо кин ҳаргиз намеомезад!

– Ба ҷангвар андаке шарму ҳаё низ даркор аст, – посух дод Агрерас ба Афросиёб, – на ҳама вақт ки дasti ту боло шуд, бояд бадӣ кунӣ. Аз Яздон битарс. Тоҷи нигин ҳамчун ту ҷаҳонҷӯёнро бисёр мебинад ва ба комронии ҳамаашон зомин шудан намегирад.

Бо шунидани ин сухан Афросиёб барошуфт, оташи ғазабаш шуълавар гардид. Он ҷо марди хирад бо деви ҳашм рӯбарӯ истода буд, аммо хирад кай бо ҳашм меомезад. Афросиёб яке шамшер қашиду ба миёни бародараш зада ӯро ду ним кард.

Золи Зар ҳабари бародаркушини сарлашкари Тӯронро шунида гуфт:

– Ин нишонест аз заволи кори Афросиёб. Шаҳриёрии ӯ вожгун ҳоҳад шуд.

Вай аз Зобулистон ба вилояти Порс ҳаракат кард.

Афросиёб аз ҳаракати вай огоҳ шуда ҳамчунин ба он сӯ рӯй овард.

Талояҳои ду лашкар ба ҳам расида ҷангро пайвастанд. Муҳориба ду ҳафта давом кард, зафар на ба зобулиҳо даст дод ва на ба тӯрониҳо. Савору пиёдаҳои ду тараф ниҳоят монда шуда, ночор ақиб гаштанд.

Дар вақте ки талояҳо машгули ҷанг буданд, Золи Зар ва ёронаш ба таҳти холимондаи Эрон аз авлоди Фариҷун шоҳ мечустанд. Саранҷом интихобашон ба Зави Таҳмосп қарор гирифт, ки насабаш дар пушти ҷаҳорум ба Фариҷун мерасид. Зави пири ҳаштоду сесолае буд ва дар гӯшае дур аз қашма-қашиҳои замон зиндагӣ ба сар мебурд, – ўро оварда ба таҳти нишонданд.

Пирмарди порсо ва беозор Зави Таҳмосп аз ҷангу ҷидол беозор буд, сулҳ меҳост ва то метавонист лашкарро аз разму набард бозмедошт.

Дар замони подшоҳии Зави Таҳмосп қаҳтии азиме рӯй дод; зимистон камбарф омад ва баҳору тобистон як қатра борон наборид. Ҳок ва гиёҳ ҳушк шуданд, нонро бо дирам баркашиданд. Дар ҳамин вазъият ду лашкари гуруснаву бемадор, бе он ки камтарин маҷоле ба ҷангидан дошта бошанд, панҷ моҳ рӯ ба рӯйи ҳамдигар истоданд. Бештарини аспон ва шутуронро кушта ҳӯрданд:

Зи тангӣ чунон шуд, ки чора намонд,
Зи лашкар ҳаме пуду тора намонд.

СУЛҲ

Аз лашкарҳо ғавғо барҳост. Мегуфтанд: Ҳудо ба мо қаҳр карда, ин қаҳтиро ба мукофоти бадиҳоямон ба мо фиристод.

Ба ҷанг хотима доданро талаб мекарданд. Сипоҳи Эрон назди шоҳ Зави намояндагони ҳудро фиристода дарҳост карданд, ки бо ҳар воситае, ки бошад, бо душман сулҳ бандад.

Вакилони шоҳ бо тӯрониҳо дар музокира шуданд. Музокираи сулҳ бар он қарор гирифт, ки аз Ҷайхун он тараф то Чину Хутан мамолики Афросиёб аст ва Эрон ба он сарзаминҳо ҳеч тамаъ ва даъвое надорад, инҷунин тӯрониҳо низ ба ин тарафи Ҷайхун дasti таарruz дароз намекунанд.

Чун сулхнома имзо шуд, сипоҳи Тӯрон мамлакатро холӣ
карда ба ватани худ рӯ ниҳод. Зав низ лашкарашро ба ҷониби
Порс ақиб кашида буд, ки осмон ҳам гӯё аз қаҳр фаромаду ба
замини ташна борони мӯл¹ фиристод; гӯё аз файзи сулҳ буд, ки
ҷаҳон аз нав шукуфт, замин сабзи гулпӯш гашт:

Пур аз ғулгули раъд шуд кӯҳсор,
Замин шуд пур аз рангу бӯю нигор.
Ҷаҳон чун арӯсе расида ҷавон,
Пур аз ҷашмаю боғу оби равон.
Чу мардум надорад ниҳоди паланг,
Нагардад замона бар ӯ тору танг.

ҚИССАИ ШОҲ КОВУС ВА ҶАНГИ МОЗАНДАРОН

Дарахти барӯманд чун шуд баланд,
Гар ояд зи гардун бар ӯ-бар газанд,
Шавад барг пажмурдаву бех суст,
Сараш сӯйи пасти гирояд нахуст.
Чу аз ҷойгаҳ бугсилад пойи хеш,
Ба шоҳи навоин дихад ҷойи хеш,
Мар ӯро супорад гулу баргу боғ,
Баҳоре ба кирдори равшанчароғ.
Агар шоҳи бад ҳезад аз беҳи нек,
Ту бо бех тундӣ маёғоз лек.
Падар чун ба фарзанд монад ҷаҳон,
Кунад ошкоро бар ӯ-бар ниҳон,
Гар ӯ бифганад фарру номи падар,
Ту бегона ҳонаш, маҳонаш писар.
Агар гум кунад роҳи омӯзгор,
Сазад, қ-ӯ ҷафо бинад аз рӯзгор.

Бо ҳамин панд Фирдавсӣ қиссаи подшоҳии Кайковусро
оғоз менамояд.

¹. **Мӯл** – зиёд, бисёр.

ВАСВАСАИ КИШВАРКУШОЙ

Кайковус бъд аз падараш Кайқубод бар тахт нишааст. Үмарди худраъй, худком ва тундмизоче буд. Аз рӯз бар тахти булӯринпоя нищаста дар Гулшани зарнигор майи хушгувор меҳӯрд ва ба надимону сарони лашкараш аз бешу кам сухан меронад; дар байни сухан ҳар дам ба ганчи фаровону сипоҳи гӯшбафармонаш болида мегуфт: – «Дар ҷаҳон бартар аз ман шоҳу зебандай тахту тоҷ кист?». Надимону пахлавонон аз ин худписандии шоҳи ҷавон дар тааҷҷуб монда ҳомӯш менишастанд.

Пардадори шоҳ омада хабар дод, ки:

– Марде барбат ба даст омадааст, мегӯяд, ки хушваз ромишгаре ҳастам, шоҳро бигӯ, агар маро лоики бандагиаш бинад, қабулам фармояд.

Шоҳ фармуд, ромишгарро дароварда дар қатори созандаву сарояндагон нишонданд. Ромишгар деве буд ҷодугар, аз Мозандарон омада буд. Барбаташро навохта бо овози баланди дилнавоз суруди мозандаронӣ оғоз кард:

Ки Мозандарон-шахри мо ёд бод,
Ҳамеша бару бумаши обод бод,
Ки дар бӯстонаш ҳамеша гул аст,
Ба қӯҳ-андарун лолаву сунбул аст,
Ҳаво хушгувору замин пурнигор
На сарду на гарму ҳамешабаҳор.
Навозанда булбул ба боф-андарун.
Гурозанда оҳу ба роф-андарун.
Гулюб аст гӯй ба ҷӯш равон,
Ҳаме шод гардад ба бӯяш равон,
Саросар ҳама кишвар ороста.
Зи дебову динору аз хоста
Бутони парастанда бо точи зар,
Ҳама номдорони зарринкамар,
Касе, қ-андарин буми обод нест,
Ба ком аз дилу ҷони худ ёд нест.

Суруди чодугари хушовоз ба дили Ковус ҳаловат бахшид ва аммо таърифи хубиҳову неъматҳои Мозандарон дар сари ў тоза андешае падид овард:

– «Ман бояд ба он сў лашкар кашаму он кишварро ба даст дарорам », ки – ин буд андешаи ў. Ба бузургон чунин гуфт:

– Мо ҳама ба базму айш дил ниҳодаем, ҳол он ки марди далер агар коҳилию танпарвариро пешаи худ созад, ҳеч аз осудан сер намешаваду шахсияташ паст, равонаш тира мегардад. Охир ман ба бахту нажод аз Ҷамшеду Захҳоку Кайқубод бешӣ дорам, пас бояд ҳунарам низ аз онҳо бештар бошад. Маро лозим аст, ки ба Мозандарон лашкар бараму бо гурзи гарон он кишварро саросар бигирам.

Бузургон сухани ўро шунида:

Ҳама зард гаштанду пурчин рӯй...

зеро Мозандарон кишвари девон буд ва пеш аз Ковус ҳеч як фикри ҷанги он девонро накарда буд. Аз ҳозирон ҳеч кас ёрои гардонидани сухани шоҳро надошт, ҳама андуҳгин шуданд, паҳлавони сипоҳ Тӯс, Гударз, Кашвод, Гев, Ҳуррод, Гургин, Бахром гуфтанд:

– Мо ҳама ба фармони туем, ҷуз ба фармони ту дар замин қадам намениҳем.

ДАЪВАТ КАРДАНИ ПАҲЛАВОНОН ЗОЛИ ЗАРРО

Аммо баъд паҳлавонон дар ҷойи дигар анҷуман соҳта шоҳи худписанди камандешро маломат карданд ва гуфтанд: «Аз бахти бад ин чӣ балое буд, ки ба сари мо омад? Агар шаҳриёر он чиро ки гуфт, ба амал орад, Эронро табоҳ ва ҳамаи моро ҳалок мегардонад. Мо бояд ҷорае созему ин балоро аз сари кишварамон дафъ кунем».

Сари паҳлавонон Тӯс гуфт:

– Эй размдида диловарон, ҷора ин аст, ки акнун якеро бар уштури таковар нишонему сўйи Золи Дастан давонем, ўро паём дихем, ки агар сар ба гил дорӣ, машӯй, гул ба даст дорӣ, мабӯй ба зудии зуд биё! Магар ки ў шоҳро панд дода аз нияти пурхатараш гардонад.

Таклифи Тұс маъқул афтод, хамон рұз якеро бар уштури роҳвор нишонда сүйи Нимрұз давониданд.

Пайк ба Нимрұз расида воқеаро ба Золи Зар баён кард ва аз номи пахлавонон чунин гуфт:

– Эй номвари вологавхар, ба ин кор агар ту камар набандӣ, дар кишвари мо як тани зинда ва як марзи обод намемонад. Шоҳро Ахриман аз роҳи рост берун кардааст; вай ганчи беранчро соҳиб шуда, худро аз Ҷамшеду Кайқубод афзун медонад ва меҳоҳад ба ҹанги Мозандарони девмакон биравад.

Золи Дастан ин ҳабарро шунида саҳт ба худ печид ва гуфт:

– Қовус ҳанӯз гарму сарди ҷаҳонро наёзмудааст, сухани ҷаҳондиагонро намешунавад. Ин шоҳи ҳуджуми ҳомтамаъ, ки аз андешаи тегаш шоҳони ҷаҳон меларзанд, араб нест, ки панди маро ҳам ногираад. Аммо ман меравам ва аз панду насиҳат ҳар чӣ ҳаст ба ў мегӯяму диламро ҳолӣ мекунам. Дар ин гуна вазъу ҳол ба шоҳи ҷавон панд надодани маро на Офаридгор ҳоҳад писандид ва на бузургони Эронзамин. Агар панди маро пазирад, суди ўст, напазирад – ихтиёраш.

Зол он рӯзу шаб пурандеша буд, то саҳар нахуфт. Саҳар савор шуда ба роҳ афтод, бузургони Зобул ҳамроҳаш рафтанд.

ПАНДИ ЗОЛ

Чун ба наздик шаҳри Тайсафун – пойтахти Эрон расиданد, сарону пахлавонони сипоҳ аз шаҳр ду манзил пеш омада Золи Дастанро истиқбол карданд.

Вай дар боргоҳ, чунон ки расм буд, аввал шоҳро ситоиш кард ва сано ҳонду баъд дари суханҳои гуфтаниро боз намуда, ба вай сангинӣ, бурдборӣ ва дурандеширо, ки шоистай шоҳон ва бузургон аст, талқин кард. Гуфт:

Шунидам яке нав сухан бас гарон,
Ки шаҳ дорад оҳанги Мозандарон.
Сухан бишнав, эй номвар шаҳрӯр
Ба родӣ¹ яке панди омӯзгор,

¹. Родӣ – олиҳиматӣ.

Ки родй сари хубиу меҳтарист.
Зи родй фузунию ҳам беҳтарист,
Зи ту пештар подشاҳ будаанд,
Мар ин роҳ ҳаргиз напаймудаанд.
Або¹ лашкари гашну² гурзи гарон
Накарданд оҳанги Мозандарон,
Ки он хонаи деви афсунгар аст,
Тилисм асту дар банди ҷоду – дар аст.
Мар онро ба шамшер натвон шикаст,
Ба ганчу ба дониш наёяд ба даст.
Мар он ганчро ҳеч натвон кушод,
Мадех марду ганчу дирамро ба бод.
Ту аз хуни чандин сари номдор
Зи баҳри фузунӣ дарахте макор,
Ки бори бадандеш нафрин бувад,
На ойини шоҳони пешин бувад.

ЧАВОБИ КОВУС

Шоҳ ба Зол чунин посух дод:

– Аз панди ту бениёз нестам, vale мардиву ҳунару ганчу сипохи ман аз Ҷамшеду Фаридун ё Манучехру Кайкубод, ки ёди Мозандарон накарданд, афзунтар аст. Ё аз он девнажодон якеро зинда намегузорам ё бар онҳо бочу хироҷи гарон меандозам. Ман аз афсуну ҷодуи онҳо наметарсан. Албатта, медонам, ки дар роҳи ин максад басе ранҷ бояд қашид, лекин:

Чаҳонофаринанда ёри ман аст,
Сари наррадевон шикори ман аст.

Эронро ба ту ва писарат Рустам месупорам, ҳар ду то баргаштани ман нигаҳбони кишвар бошед. Аммо агар шумо дар ҷанг ёри ман набошед, туро дар ин ҷо зиёд истодан хочат нест, метавонӣ баргардӣ.

Зол донист, ки ба Ковус панду ҳикмат бесуд аст.

¹. Або – бо.

². Гашн – анбӯх, фаровон.

Ӯ маъюс шуд. Гуфт:

– Ту он чи аз ман шунидӣ, ҳама аз дилсӯзӣ ва некҳоҳӣ буд.

Одамӣ на маргро аз тани худ дур кардан метавонад ва на
чашми замонаро ба сӯзан кӯр кардан. Парҳез ҳам касро аз
ниёзмандӣ намераҳонад.

Ва шоҳ низ аз ин се чиз озод нест. Мабод ки баъд панди
маро ба ёд ориву аз кардаи худ пушаймон шавӣ.

Золи Дастон инро гуфта ба шоҳ сабук хайрбод карду аз
боргоҳи ў бо дили ғамгин берун рафт.

Ӯ ба паҳлавонони сипоҳ панд ношунидану бар азми носа-
воби худ устувор будани шоҳро гуфта буд, ки онҳо низ ғамгин
шуданд. Гев барошуфту ба Зол гуфт:

Пас аз Кирдгори чаҳонофарин
Ба ту дорад умmed Эронзамин.
Кунун чораи мо ҳамин асту бас,
Ки чуз паҳлавон шоҳи мо нест кас!

Яъне шоҳи мо туйӣ, Ковусро мо дигар шоҳ намехоҳем .

Зол исёни зидди Ковусро нораво ва хатарнок дониста, ба
паҳлавонон насиҳат кард, ки:

Шумо гӯш доред фармони шоҳ,
Мапечед як тан аз ин размгоҳ,
Умедам чунон аст бар бениёз,
Ки бинам шуморо ҳама шод боз.

Вай онҳоро як-як оғӯш карда хайрбод гуфт ва савор шуда
роҳи Систон пеш гирифт.

САФАРИ МОЗАНДАРОН

Ба пойтаҳт аз ҳар сӯ лашкар гирд омад. Ковус лашкар-
каширо ба Тӯс ва Гударз фармуд.

Дар бомдод шоҳ ва лашкар сӯйи Мозандарон ҳаракат
карданд.

Пас аз тайи биёбону кӯҳсору дашту ҳомун ба кӯҳи Испирӯз
расида дар пояи он қарор гирифтанд.

Наздики сахар бонги таблу карнайхо ўрдуро аз хоби роҳат бедор кард. Шоҳ паҳлавон Гевро фармуд, ки аз лашкар ду ҳазор ҷанговарро чудо карда ба ҳуҷум барад:

Чунин гуфт бо Гев Ковуси Кай,
Ки буқшой ҷанголу бугзор пай,
Бирав то дари шаҳри Мозандарон,
Ҳаме то ба шамшеру гурзи гарон.
Ҳар он қас, ки бинӣ зи пиру ҷавон,
Чунон кун, ки ўро набошад равон,
Дар ў ҳар чӣ обод бинӣ, бисӯз!
Шаб овар ҳамон ҷо, ки бошӣ ба рӯз!

Гев камари азму ҷазм баста, дар сари ду ҳазор гурздору тегзан сӯйи шаҳри Мозандарон рӯ ниҳод. То дари маркази он қишивар ҳамаи марду зан, пиру ҷавон ва кӯдаконро аз дами тег гузарониданд, шаҳрҳо ва дехаҳоро горат карданд, оташ заданд. Чун ба пойтакти қишивар расиданд, Гев шаҳре дид биҳишт барин, кӯю қӯчаҳо, гузарҳо пур аз мардумони хушсими, зану дуҳтарон ба ҷекъа ҷун тобанд мөҳ, бозору растаҳо пур аз молу матоъ ва дар ҳар як дукон сандуқҳои пур аз дурру гавҳар. Дар гирди шаҳр гала-гала аспони хушзор ва рама-рама гӯсфандони фарбех мечариданд.

Ковусро аз чигунагии шаҳри Мозандарон оғоҳӣ доданд, вай бо бақияи лашкараш омада, қишиварро беҳтар аз он дид, ки ромишигари дев васф карда буд:

Ҳаме гуфт: – «Хуррам зиёд¹ он ки гуфт,
Ки Мозандаронро биҳишт аст ҷуфт!».

Урдуи Ковус шаҳрро як ҳафта горат кард.

Шоҳи Мозандарон бо дили пурдарду сари гарон Санча ном деверо, ки дар хизматаш буд, амр кард:

– Назди Деви Сапед биштоб ва бигӯяш: – «Ҷаҳонҷӯй Ковусшоҳ аз Эрон сипоҳи гарон овард, ҳамаро горат кард,

¹. Зиёд – зияд, зиндагӣ кунад.

шахру деҳотро оташ зад, агар ту фарёдраси мо нашавӣ, дигар дар Мозандарон якero зинда наҳоҳӣ дид».

Санча назди Деви Сапед рафта, ҳодисаро ба ў баён кард ва сухани шоҳи худро расонд.

Чунин посухаш дод Деви Сапед,
Ки аз рӯзгорон машав ноумед,
Маяндеш аз шоҳи эронсилоҳ,
Гар омад або лашкари кинаҳоҳ.
Биёям кунун бо сипоҳи гарон,
Пайи ў бибуррам зи Мозандарон!
Бигуфт ину чун кӯҳ бар пой хост,
Сараш гашт бо ҷарҳи гарданда рост.

Аз он сӯ Ковус бо сипоҳаш дар дашт саропарда кашида буд:

Зи бас хаймаву хиргахи сурху зард
Ҳаме ҷашми бинандаро хира кард.
Чу бар хаймаҳо тофтӣ офтоб,
Шудӣ рӯйи қишвар чу дарёи об.
Зи аспону мардони ороста
Замин чун биҳиште пур аз хоста.
Даруни саропарда таҳте булӯр:
Ту гуфтӣ ҳаме тобад аз ҷарҳи хур¹,
Нишаста бар он таҳт Ковусшоҳ,
Ба сар барниҳода қаёникулоҳ,
Бузургони лашкар нишаста ба ҷой,
Ки буданд бар неку бад раҳнамой.
Чунин гуфт Ковус бо меҳтарон,
Ки эй сарфарозону қундоварон!²
Шумо як ба як некҳоҳи манед,
Бар ойину фармону роҳи манед,
Кунун шоҳи Мозандаронро ба даст
Биёрам, барорам ба девон шикаст!
Чу фардо барояд хур¹ аз ховарон,

¹. **Хур – Офтоб**

². **Қундовар – ҷанговар**

Бароем яксар ба Мозандарон.
На шоҳаш бимонему на лашкараш,
Бигирем то сарбасар кишвараш.
Бикӯбем саршон ба наъли сутур².
Ба девон намоем яқдаст зӯр,
Ҳама марзро зери пой оварем,
Муроди дили худ ба чой оварем.

Сарони лашкар ба шоҳ таъзим карданд ва гуфтанд:

— Мо ҳама парвардаи ганчи шоҳ ҳастем, аз ў ҷонамонро дареф намедорем ва мечангем, аммо кошки Деви Сапед ба ҷанг наёд, ки ҷодугари гузаро ва сари девони Мозандарон аст. Агар вай ба корзор наёд, мо димор аз ҷони девони дигар мебарорем.

ҲАЛОКАТИ ЛАШКАРИ ШОҲ. ГИРИФТОРӢ ВА АСИРӢ

Он рӯз то шаб шоҳ ва аркони давлаташ саргарми ҳамин навъ гуфтугӯ буданд, Ковуси ҷангҷӯ ҳай лоф мезаду дар сари пурбодаш савдои хом мепухт.

Шаб ногаҳон абре падид омаду ҷаҳонро чун рӯйи зангӣ сиёҳ гардонид. Тундбоде барҳост, бисёр саҳт ва шадид, ки одамро ба одам мезад ва ҷодарҳоро қандаю ҷононда мебурд. Лашкар дар дашт парешон ва як қисми он ҳалок гардид. Ҷашми Ковус ва лашкариён дар зулмоти шаб ҳеч ҷизро намедид, дар байнин тундбод чун кӯрон дастхоро ба пеш ёзона саргардон ва афтону ҳезон мегаштанду ба ҳамдигар дакка меҳӯрданд.

Шаб гузашту саҳар шуд, лекин эрониён ҳамоно ҷизеро намедиданд: донистанд, ки кӯр шудаанд. Ҳама асир афтода буданд, ганчи шоҳ ва бору бунаи сипоҳ ба тороҷ рафта буд. Ковуси кӯр мегирист, паҳлавононашро ном ба ном фарёд карда мадад металабид, лекин аз ҳеч тарафе мадад намерасид; бо

¹. Хур – Ҳуршед

². Сутур – асп

хасрату надомат мегуфт: – «Панди марди бедордил беҳ аз ганҷ аст, дарего ки панди Золи ҷаҳондидаро гӯш накардам ва ба ин вартаи бало афтодам». Ӯ ва бозмондаи лашкараш як ҳафта дар дашт ба ҳамин ҳол буданд; рӯзи ҳаштум овози ғурронеро шуниданд, ки ба Ковус мегуфт: – «Эй шоҳи хомтамаъ! Чаро ҳудатро аз ҳама бартар донистӣ, ба ганҷу сипоҳат мағрур шудӣ, мулки дигаронро тамаъ кардӣ, ба ҷангӣ ноҳақ омадӣ ва Мозандаронро тоҳтӣ, бисёр мардумонашро асир кардӣ ва қуштӣ? Надонистӣ, ки аз ту зӯртаре ҳаст, Деви Сапед ҳаст, ки агар ҳоҳад осмонро аз ситора ҳолӣ мекунад! Инак акнун сазои бадкирдориатро ёфтӣ, ҷазоятро бикаш!

Ин гӯянда Деви Сапед буд. Суханашро давом дод:

– Агар панди омӯзгорам Гаршосп намебуд, аз лашкарат якеро зинда намегузоштам ва қишваратро саросар ба ҳам мезадам. Бо Гаршоспиҳо паймон карда будам, ки ба Эронзамин наметозам, вагарна имрӯз дар қишвари шумо растоҳезе¹ барпо мекардам. Ман шуморо ба ранҷу ғам медорам, то ки бо ачали ҳудатон бимиред.

Деви Сапед аз лашкари ҳуд дувоздаҳ ҳазор наppardеви ҳанҷаргузорро ба эрониён нигаҳбон кард. Ҳамаи сарони сипоҳро пой дар банд андоҳт. Ба асирон каме ҳӯроки ҷонсиپӯз² дод, ки рӯзе ба рӯз гузаронанду аз гуруснагӣ намиранд.

Сипас ба бошишгоҳи қӯҳии ҳуд баргашт.

ПАЙФОМ БА ЗОЛ ВА РУСТАМ

Як нафар сарбоз аз шоҳу аз лашкар чудо монда буд, шоҳро ҷуст ва ҷойи ўро ёфта ба наздаш омад. Ковус ўро зуд ба Зобул назди Золи Зар равона кард ва фармуд, ки ба вай аз аҳвол ҳабар бараду аз номи шоҳ ҷунин гӯяд:

Кунун ҷашм тира шуду хира баҳт,
Нагунсор гашта сари тоҷу таҳт.
Ҷунин ҳаста дар ҷангӣ Аҳриманам,
Ҳаме бугсилонад равон аз танам.

¹. **Растоҳез** – қиёмат.

². **Ҷонсиپӯз** – аз мурдан нигаҳдоранда.

Чу аз пандхой ту ёд оядам,
Хаме аз чигар сард бод оядам.

– Агар ту ба ин кор миён набандиву омада маро аз чанги девон нарахонй, ман ба хорй ҳалок мешавам.

Сарбоз чун мурги паррон сўйи Зобулистон шитофт ва ба зудй назди Золи Дастантоз ҳозир шуда, ўро аз фочиаи шоҳу лашкараш огоҳ кард.

Зол аз аламу андуҳ ҷома бар тан дарид ва аммо ин ҳабари шумро аз дўсту душман пинҳон дошт. Бо дили равшани худ оқибати бади фочиаро диду Рустамро ба наздаш ҳонда ба ў чунин гуфт:

– Эй фарзанд, ману ту аз ин пас бояд ҳўру хобро фаромӯш кунем. Шоҳи Эрон дар дами аждаҳо ва эрониён дар гирдоби балоянд. Акнун ту бабри баёнатро бипӯш, Раҳшро зин кун ва теги кин бардору ба мадади шоҳ биштоб. Туро Парвардигор аз баҳри ҳамин гуна рўзҳо парварид. Соли ман аз дусад гузашт, акнун ин корҳо туро мезебад. Ту шоҳро аз бало раҳонида номи баланд меёбӣ . Охир:

Ҳар он тан, ки чашмаш синони ту дид,
Кй гўяд, к-аз он пас равон-ш орамид?
Агар чанги деве кунй, чун шавад,
Аз овози ту кўҳ ҳомун шавад.
Набояд, ки Аржангю Деви Сапед
Ба чон аз ту доранд ҳаргиз умед!
Пас аз рафтанат ном монад ба чой
Ба Мозандарон пўю эдар мапой,
Ки равшан кунй номи Соми савор,
Ба гетй набуда чун ў номдор.
Аз ин зистан гар барорй ту ном,
Парканда гардад зи номи ту ком,
В-аз он пас бигардад ҷаҳон роми ту,
Биларзанд девон ҳам аз номи ту.

Рустам ба мадади Ковус меравад.
Таҳамтган гуфт:

– Хуб, падар, лекин роҳ бисёр дароз аст. Ковус ин роҳро то Мозандарон ба шаш моҳ тай кард. То ман ба он ҷо мерасам, ки Ковус ва эрониён ҳалок мешаванд.

Зол гуфт:

– Аз ин ҷо то Мозандарон ду роҳ аст, ҳар ду пурранҷу ҳатар; яке он ки Ковус рафт, дигар ба ду ҳафта тай мешавад, аммо ин роҳ пур аз тирагиҳост ва дар вай шерону девон бисёранд. Бо вуҷуди ин ту бо ҳамин роҳи қӯтоҳ бирав, ки Ҷаҳонофарин ёри туст ва пойи Рахши фарруҳ ин роҳро, агарчи бо ранҷу машаққат ҳам бошад, месипарад. Ман шабҳо то саҳар ба Яздони пок намоз мегузорам, то магар туро боз ба саломат бубинам. Аммо агар Яздони пок ба дасти девон ҷони туро бигирад, ин аз қисмат ҳоҳад буд ва қисматро касе дигаргун карда наметавонад. Одамӣ раванд аст, вакъту соаташ ки расид, агарчи ҳама мардум гӯянд «нарав!», меравад.

Оё Рустам сухани падари ҷаҳондидаашро гардонида метавонист? На. Ӯ гуфт:

– Эй падари хирадмандам, агарчи одамӣ набояд ба пойи ҳуд ба оташ дарояд ва кас то аз ҷони ҳуд сер нашуда бошад, пеши шери дарранда намеравад, лекин ман аз фармони ту сар наметобам, меравам:

Кунун ман камарбаставу рафта гир,
Наҳоҳам чуз аз додгар дастгир.
Тану ҷон фидои сипаҳбуд кунам,
Тилисми тани ҷодувон бишканам.
Ҳар он кас ки зинда-ст аз эрониён,
Биёрам, бибандам камар бар миён .
На Аржанг монам, на Деви Сапед,
На Санча, на Пӯлоди Фандӣ, на Бед¹.

Пагоҳи дигар офтоби ҷаҳонтоб сар бароварда буд, ки Рустам бабри баёнашро пӯшида, бардаму пуразм бар пушти Рахш барнишаст.

Модараш Рӯдоба гирёну синадоғ бо ӽ видоъ кард:

¹ Номҳои девони калони Мозандарон.

– Писари чаҳонпаҳлавонам, ба роҳи дури пурхатар меравӣ,
маро дар ғами худ менишонӣ.

– Эй модари меҳрубонам, – гуфт Рустам, – ман инроҳро на
бо майли худ пеш гирифтам, балки аз тақдир насиби ман ҳамин
будааст. Ту чону тани маро ба Яздон супору осуда бош.

Падару модар, ёру дӯст, сипоҳ як-ду манзил ҳамроҳаш
рафта, ӯро гуселониданд.



ҲАФТ ҲОНИ РУСТАМ

ҲОНИ АВВАЛ

ЧАНГИ РАХШ БО ШЕР

Рахши пүлодсум «ба тобанды рүзу шабони сиёҳ» тайи марохил намуда, рохи дурӯзаро ба як рүз мепаймуд. Ҳам худаш ва ҳам савораш гурусна шуданд. Яке дашт пеш омад, дар вай гүрөни бисёре мечариданд; Рустам рон фушурда Раҳшро ба болои гүрон ронду каманди қаёниро андохт, гүри фарбехе ба ҳамми каманд омад, паҳлавон гүрро қашида афканد, сар бурид ва пўст канд, хору ҳошок гун кард, пайкони пўлодини тирро бар санг зада шарора бароварду ҳасро дар шарора даргиронда, гарами хору ҳошокро оташ дод ва гүрро дар он оташи тез бирён карду канда- канда ҳўрдан гирифт:

Бихўрду бияндохт дур устухон-
Ҳамин буд дегу ҳамин буд хон.

Рахшро аз зину лачом холӣ карда, дар марғзор ба чаро сар дод. Баъд дар найистон сипарро зери сар ниҳода ба истироҳат ҳобид.

Ӯ вартай хатарро ҷойи эманий шинохта буд, бехабар аз он ки найистон «мулк»-и шер буд. Посе гузашт, шер омад, марди пилтанеро хуфта ва дар наздикии Ӯ асперо ошуфта дид. Ба худ гуфт: – «Аввал аспро бояд бидаррам, соҳибаш худ туъмаи ман ҳоҳад шуд». Ба Раҳш ҳамла бурд, Раҳш чун оташ дамону хурӯшон ду пойи пешашро бар сари шер чунон кӯфт, ки косаи сари Ӯ кафид, пушти ўро газида порае пўсту гўшташро канда партофт, шер аз по афтод, суми хорошикану дандони тези асп тани вайро лаҳт-лаҳт карданд.

Рустам чун бедор шуд, лошай пурхуни даррандаро дар хок дид, дасти навозиш бар сару пушти асл молиду гуфт: – «Эй Раҳши хушёр, туро кӣ гуфт, ки бо шер бичангую чонатро дар хатар андозӣ? Агар кушта мешудӣ, ман ин бабри баён, каманду камон, миғфару тегу гурзи гаронро ба Мозандарон чӣ гуна мекашидам? Ба ростӣ, ки ман чун ту асперо ба ин зўру тундию

тезй ҳаргиз надидаам! Охир чаро хурӯшида назди ман наёмадй ва бедорам накардӣ, ки бо шери жаён ман корзор кунаму ту аз хатари марг бираҳӣ?».

Паҳлавон инро гуфта боз хобид ва дер биёсуд.

Пагоҳӣ чун офтоб аз пушти қӯҳи тира сар баровард, Таҳам-тан Рахшро сутурд ва зин барниҳоду савор шуда рӯ сӯйи хони дуюм равон гардид.

ХОНИ ДУЮМ

ЁФТАНИ ЧАШМАИ ОБ

Аз он пас роҳи душвортаре пеш омад:

Биёбони беобу гармои саҳт,
К- аз ў мурғ гаштӣ ба тан лаҳт-лаҳт.
Чунон гарм гардид ҳомуну дашт,
Ту гуфтӣ, ки оташ бар ў баргузашт.

Аз шиддати гармию ташнагӣ ҳам Рахш ва ҳам савораш бехол гардианд. Рустам пиёда шуда найзаро асокунон дар ғояти хастаҳолӣ қадам мезад, Рахш базӯр-базӯр по бардошта, сарҳаму забон кашол, аз қафои ў равон буд. Паҳлавон рӯ ба осмон карда аз Ҳудояш мадад меҳост, мадад аз барои он ки ў тавонад шоҳро ва эрониёро аз ҷанголи девон начот диҳад. Фикраш ва ғамаш фақат ҳамин буд, дар бораи мурдану зистани ҳудаш намеандешид. Мегуфт: – «Ҳудоё, агар коре, ки ман аз паяш меравам, ҳақ ва савоб бошад, дастгирам бош; ин ҳама ранчи маро барбод мадех, ба эрониёни гирифткор раҳм кун, падари пирам, модари зорам, кишвари интизорамро шод гардон. Агар рӯбарӯям душман мебуд; мардона мечангидаму бо ҳамлаҳои шерона торумор мекардамаш, агар қӯҳ садди роҳам мешуд, бо гурзи гарон пасташ месоҳтам, ё агар дарёи Ҷайхун монеъ мебуд, бо неруи худодод мебастамаш, аммо ба ин биёбони оташтобу ин ташнагии маргбор чӣ афсун кунам, чӣ чора созам, ки дар муқобилаш мардонагию зӯрӣ ба кор намеравад». Оқибат гармию ташнагӣ мадори тани пилворро ба куллӣ ҳушконд:

Бияфтод Рустам ба он гармхок,
Забон гашта аз ташнагай чок-чок,

Хамон goх як меш пайдо шуда аз наздик гузашт. Тахамтан андешид, ки ин меш бояд обхүрае дошта бошад. Мешро аломати бахшишу карами Худовандаш донист. Бо охирин қувваташ шамшерро ба замин фушурда ба по бархост. Ба як даст шамшеру ба як даст полаңанги асп, калавида-калавида аз паси меш равон шуд. Меш ўро ба сари чашмае расонд. Тахамтан дид, ки дар гирду пеши чашма ҳеч пайи чорпо нест, хайрон шуд; шукр кард ва

Бар он ғурм¹ бар офорин кард чанд
Ки аз чархи гардон мабодат газанд,
Гиёхи дару дашти ту сабз бод,
Мабодо зи ту бар дили юз ёд.
Ба ту ҳар кй ёзад ба тиру камон,
Шикастакамон боду тираравон,
Ки зинда шуд аз ту тани пилтан,
Вагарна пурандеша буд аз кафан,
Ки дар синаи аждахой бузург
Нагунчад, бимонад ба чанголи гург.

Аз чашма бо халоват оби зулол нүшид, Рахшро ҳам аз зин холий карда об дод, ҳам ўро ва ҳам тани худро шуст. Чун сероб шуда, танаш неру гирифту ба тобу тавон омад, бо камону таркаши пур аз тир ба шикор баромад ва гүри калонеро сайд карда сар бурид ва пүст канду дар оби чашма шуста, оташ афрухта, кабоб карда серу пур хүрд. Сипас боз оби чашма нүшиду оханги хоб кард. Ба Рахш гуфт:

Агар душман ояд сүйи ман, бипүй,
Ту бо деву шерон машав чангчүй.
Маро Эзад аз баҳри чанг офорид,
Туро аз пайи зину танг офорид.

¹. Ғурм – меш, гүсфанди күхй.

Бихуфту биёсуду накшод лаб,
Чамону чарон Рахш то ними шаб.

ХОНИ СЕЮМ ЧАНГ БО АЖДАХО

Зи дашт-андар омад яке аждахо,
К-аз ў пил, гуфтй, наёбад раҳо.
Чй гўям аз он аждаҳои дижам,
Ки ҳаштод газ буд аз дум ба дам.
Бад-он чойгах будаш оромгоҳ,
Начустй зи бимаш бар ў дев роҳ.
Биёмад, ҷаҳончӯйро хуфта дид,
Бари ў яке аспи ошуфта дид.
Пурандеша шуд, то чй ояд падид?
Кй ёрад бад-ин чойгах орамид?
Наёрист кардан кас он ҷо гузар
Зи девону пilonу шерони нар.
Ҳамин низ қ-омад, наёбад раҳо
Зи ҷанги бадандеш нарраждаҳо.
Наҳустин сўи Рахш бинҳод рӯй,
Равон Рахш шуд назди дайхимчӯй,
Ҳамекӯфт бар хок рӯйинасум,
Чу тундар хурӯшиду афшонд дум.

Рустам бедор шуда ба атрофаш нигоҳ карда, чизе надид;
аждаҳо дар торикӣ нопадид гашта буд. Аз Рахш ранцида ба вай
хурӯшид, ки ҷаро бедарак аз хоби ширин бедорам кардӣ?

Дигар бор чун шуд ба хоб-андарун,
Зи торикӣ он аждаҳо шуд бурун.
Ба болини Рустам так овард Рахш,
Ҳаме канд хоку ҳаме кард пахш.
Дигарбора бедор шуд хуфта мард,
Барошуфту рухсор гулранг кард.
Биёбон ҳама сар ба сар бингарид,
Чуз аз тирагӣ ў ба дида надид.

Бад-он меҳрубон Рахши бедор гуфт
Ки торикии шаб нахоҳӣ нахӯфт?!
Сарамро ҳаме боз дорӣ зи хоб!
Ба бедории ман гирифтат шитоб?
Гар ин бор созӣ чунин растврез,
Саратро бибуррам ба шамшери тез!
Пиёда шавам сӯйи Мозандарон,
Кашам ҳӯду шамшеру гурзи гарон!

Таҳамтан боз бабри баёнро ба болояш кашида ба хоб рафт:

Бигуррид боз аҷдаҳои дижам,
Ҳаме оташ афрӯҳт, гуфтӣ, ба дам.

Рахш ошуфтаҳол ва бетоқат шуда бошад ҳам, ба бедор кардани соҳибаш чуръат намекард, меандешид, ки мабодо аҷдаҳо ин бор ҳам нопадид шаваду паҳлавон боз ба вай ғазаб кунад. Лекин дар охир тоқат накард, меҳри Рустам бар андешааш голиб омаду чун боди дамон ба сари ў тохта:

Хурӯшиду ҷӯшиду барканд хок,
Зи наълаш замин шуд ҳама чок-чок.

Таҳамтан бедор шуда нигоҳ кард, аҷдаҳо ин бор падидор буд:

Бад-он тирагӣ Рустам ўро бидид,
Сабук теги тез аз миён баркашид,
Бигуррид бар сони абри баҳор,
Замин кард пуроташи корзор.
Бад-он аҷдаҳо гуфт: – «Баргӯй ном,
К-аз ин пас набинӣ ту гетӣ ба ком!
Набояд, ки бе ном бар дасти ман
Равонат барояд зи торик тан!».
Чунин гуфт дужхим нарраждаҳо
Ки аз ҷанги ман кас наёбад раҳо!
Сад андар сад ин дашт ҷои ман аст,
Баланд осмонаш ҳавои ман аст,

Наёрад паридан ба сар-бар уқоб,
Ситора набинад заминаш ба хоб.
Бад-ӯ аждаҳо гуфт: – «Номи ту чист,
Ки зояндаро бар ту бояд гирист?».
Чунин дод посух, ки ман Рустамам,
Зи Дастани Сомам, ҳам аз Найрамам,
Ба танҳо яке кинавар лашкарам,
Ба Рахши диловар замин биспарам.
Бубинӣ зи ман дастбурди набард,
Саратро ҳам акнун барорам ба гард.
Баровехт бо ӯ ба ҷанг аждаҳо,
Наёмад ба фарҷом ҳам з-ӯ раҳо.
Бад-он сон биёвехт бо пилтан.
Ту гуфтий, ба Рустам даромад шикан.
Чу зӯри тани аждаҳо дид Раҳш,
Ки з-он сон баровехт бо тоҷбахш,
Бимолид гӯшу даромад-шигифт!-
Биканд аждаҳоро ба дандону кифт,
Бидаррид ҷармаш, бад-он сон ки шер,
Дар ӯ хира шуд паҳлавони далер,
Бизад тегу андоҳт аз тан сараш,
Фурӯ рехт чун рӯд хун аз бараш.
Замин шуд ба зер-андараш нопадид,
Яке ҷашмаи хун аз ӯ бардамид.
Чу Рустам бад-он аждаҳои дижам
Нигаҳ карду бар ёли он тездам,
Биёбон ҳама зери ӯ дид пок,
Равон хуни гарм аз бари тираҳок,
Ба Яздон ҷунин гуфт, к-эй додгар,
Ту додӣ маро донишу зӯру фар,
Ки пешам чи шеру чи деву чи пил,
Биёбони беобӯ дарёи нил.
Бадандеш бисёру гар андакест,
Чу ҳашм оварам, пеши ҷашмам яkest!

ХОНИ ЧАХОРУМ

КУШТАНИ РУСТАМ ЗАНИ ЧОДУРО

Боз ба зин барнишасту равон шуд. Таковари рўйинасум то гашти рўз масофати дарозеро тай кард.

Хур shedи ховар аз фарози қиём ба нишеби бохтар сарозер шуда буд, ки аз пеш чаманзори шодобу хурраме баромад. Таҳамтан дар вай чашмае дид, чун чашми тазарвон соф, дар сари чашма хони алвоне густурда ва рўйи хон чоми заррини пурмай бо қадаҳи булўрин ва як меши бирён бо намакдону нон ниҳода. Якто танбўр ҳам дида мешуд, ки ба танаи дараҳт такя дода шуда буд. Рустам он чаманзори хуррам ва он ҳўроку нўшокро атои ғайбии худовандӣ дониста шукр гуфт, фуруд омад, Раҳшро аз зин холӣ карда ба ҷаро сар дод, дар оби сарду зулоли чашма дасту рўй шуста, омодаи ҳўру нўш гардид. Он ҳўроку нўшок аз они ҷодугаре буд, ҷодугар бо шунидани садои суми Раҳш ва овози Рустам пинҳон шуда буд. Паҳлавон қадаҳи булўринро ду-се навбат май пур карда нўшиди ба ҳўрдани гўшту иони гуворо шурӯъ кард. Пас аз серу пур ҳўрдану нўшидани шароби ноб сархуш шуда, танбўрро гирифту навоҳтан ва сурудан оғоз кард. Аз қисмати пурмашақкати худ шиквакунон месароид:

Ки овораи баднишон Рустам аст,
Ки аз рўзи шодиш баҳра кам аст,
Ҳама чойи ҷанг аст майдони ўй,
Биёбону кўҳ аст бўstonи ўй,
Ҳама ҷанг бо деву нарраждаҳо,
Зи деву биёбон наёбад раҳо;
Маю чому бўё гулу марғзор
Накардаст баҳшиш маро рўзгор.
Ҳамеша ба ҷанги наҳанг-андарам,
Дигар бо палангон ба ҷанг-андарам.

Зани ҷодугар аз чойи пинҳоншудааш суруду нағмаи ўро гўш мекард:

Ба гүши зани чоду омад суруд,
Хамон чомаи¹ Рустаму захми руд.
Биёрост рухро ба сони баҳор,
Агарчанд зебо набудаш нигор.
Бари Рустам омад пур аз рангу бўй,
Бипурсиду биншаст наздики ўй.

Пайдоиши он зан Тахамтанро аввал ба ҳайрат андохт, лекин сониян вай инро ҳам атои худовандӣ дониста хушнуд гардид ва Ҳудовандашро ситоиш кард, ки дар биёбони Мозандарон ба вай он хону маю ин майгусори нозаниро расонд. Надонист, ки «майгусори нозанин» чодугари пурфан асту нахуфта ба ранг-андар Ахриман аст.

Қадаҳи май бар кафи зан ниҳоду «Ҳудованди бахшояндаи меҳрубон»-ашро ёд кард. Гўянд, чодугар бо шунидани номи «Ҳудованди бахшояндаи меҳрубон» яке ларзиду чехрааш дигаргун гашт, сиёҳ шуд, аз чой часта рӯ ба гурез овард. Тахамтан донист, ки чодугар аст, дарҳол камандро гирифта ба вай андохт, ҳамми каманд ба гардани чодугар ҳалқа гардид. Тег баркашиду ба вай амр кард, ки:

– Худро он тавре ки ҳастӣ, бинамой!

«Паричехра» ба асли худ баргашта:

Яке гандапире шуд андар каманд,
Пурожангуй найрангу банду газанд.

Ханчари тези паҳлавон бо як зарба тани зишти ўро ду ним кард:

Дили чодувонро пур аз бим кард.

¹. Чома-ғазал

ХОНИ ПАНЧУМ

ГИРИФТОР ШУДАНИ АВЛОД БА ДАСТИ РУСТАМ

Аз он чо ў боз рўз ба роҳ ниҳод. Он рўз ва шаб роҳ паймуда ба ободие расид, ки заминаш аз алафи маҳин чун парниён ва ҳама чо сабзаву обҳои равон буд. Рустам аз мондагиу гармии ҳаво саропо гарқи арақ шуда буд, майли осоишу хоб дошт; бабри баёну мигфари аз араки бадан таршудаашро кашида дар офтоб паҳн кард, Рахшро аз зину лачом холӣ карда, ба киштзор раҳо намуд; байд бабри баёну хӯди хушкидаашро ба тан пӯшида, сабзаро ба худ бистар ва сипарашро болишт карда ба хоб рафт.

Соҳиби кишт омад, дид, ки асп дар киштзори ў мечараду онро поймол мекунад, барошуфта ба сари Рустам тоҳт ва чӯби гафсеро бардошта саҳт ба пойи ў зад; Рустам бедор шуд, дехқони ҳашмгин ўро дашном дод, гуфт: – «Эй Аҳриман, чаро аспатро ба кишт сар додӣ?». Паҳлавон аз гуфтори ў тез шуда барчасту аз ду гӯши ў гирифта кашид, ҳар ду гӯшаш аз бех канда шуд. Дехқон аз дард фарёд зада, гӯшҳояшро ба даст гирифта сӯйи Авлод ном паҳлавоне, ки дар он қарибӣ мезист, давид ва ба вай арз кард, ки марде палангиналӯши оҳанинкулоҳ дар дашт хуфта буду аспаш дар киштзорам мечарид, ман аспи ўро аз киштзор ронданӣ шуда будам, ки вай барҳосту дам назада ду гӯши маро канда партофт ва боз ба хоб рафт.

Авлод бо як даста паҳлавононаш нишаста буд, дили ҳамашон ба дехқон сӯҳт ва ҳамаашон зуд барҳоста, ҳанҷархояшонро ба даст гирифта ба дашт шитофтанд.

Рустам он мардони пурҳашми ҳанҷаргузарро дида барчасту назди Раҳш давид ва онро зуд зин карда савор шуда тундарвор ғуррону тегкашон ба болояшон тоҳт. Авлод ба вай «Ист!» гӯён хитоб намуд ва суолборонаш кард:

– Ту чӣ марде ҳастӣ? Номат чист? Шоҳу паноҳат кист? Бо қадом дилу гурда ба ин макони наррадевони парҳошҷӯ омадӣ? Чаро аспатро дар кишт сар додӣ ва гӯши ин даштбонро қандӣ? Ҳар касе, ки бошӣ, ман ҳамин дам рӯзи равшанро ба ту сиёҳ мегардонаму қулоҳатро бар хок меафканам!

Рустам ҷавоб дод, ки:

– Номи ман абр аст, агар абр зўри шер дошта бошаду тег бораду сари саркашон бибуррад:

Ба гўши ту гар номи ман бигзарад,
Дами чону хуни дилат бифсурад!
Наёмад ба гўшат ба ҳар анчуман
Камону каманди гави пилтан?
Ҳар он мом, кўй чун ту зояд писар,
Қафандўз хонемашу мўягар.
Ту то ин сипаҳ пеши ман рондӣ,
Ҳаме гавз¹ бар гунбад афшондӣ!

Инро гуфта, вай:

Чу шер андаромад миёни рама,
Бикушт, он ки буданд гирдаш ҳама,
Ба як захм ду-ду сари сарфароз
Бияндохт аз тан ба кирдори гоз².
Саронро зи захмаш ба хок оварид,
Сари саркашон зери пай густарид.
Шикаста шуд он лашкар аз паҳлавон,
Гурезон бирафтанду тиараравон.
Дару дашт шуд пур зи гарди савор,
Пароканда гаштанд бар кўҳсор.

Вай Авлодро сур карду каманд андохта сари ўро ба ҳалқаи каманд овард, пиёда шуда ҳар ду дasti ўро баст ва гуфт:

– Агар ту ба ман чойи Деви Сапед, чойи Пўлоди Фандӣ ва Бедро намой, ман шоҳи Мозандаронро сарнагун карда точашро бар сари ту мениҳам ва бар тахт менишонамат, аммо агар каҷӣ ба кор оварию дурӯғ гўйӣ аз ду чашмат ҷўйи хун равон месозам.

Авлод гуфт:

¹. Гавз – чормағз

². Гоз – дукорд, қайчӣ, микроз.

– Ҳар чӣ пурсӣ, ҷавоби рост медиҳам, туро ба ҷойи баста-шудаи Кайковус роҳ менамоям, ҷойи Деви Сапеду фарсанг, аз он ҷо то макони девон боз сад фарсанг роҳи душворе ҳаст. Онҳо дар миёни ду кӯхи сар ба фалак қашида, ки мурғи ҳумой ҳам бар фарози он намепарад, воқеъ аст, шаб дувоздаҳ ҳазор деви ҷангӣ бар он кӯҳсор посбонӣ мекунад, сипоҳдоронашон Пӯлоди Фандӣ, Бед ва Санча, сардори ҳамаашон Деви Сапеди пиллпайкар аст, ки аз ҳайбаташ кӯҳ чун бед меларзад. Ту ҳар қадар зӯру тавоно ҳам бошӣ, бо он наppardевон пайкор карда наметавонӣ:

Бихандид Рустам зи гуфтори ӯй,
Бад-ӯ гуфт: – «Гар бо маниӣ, роҳ ҷӯй!
Бубинӣ к-аз ин як тани пилтан
Ҷӣ ояд бад-он номдор анҷуман.
Ба неруи Яздони пирӯзгар,
Ба баҳту ба шамшеру тири ҳунар,
Чу бинанд тови бару ёли ман,
Ба ҷанг-андарун заҳми кӯполи ман,
Бидаррад паю пӯсташон аз наҳеб,
Инонро надонанд боз аз рикеб»¹.
Бигуфт ину биншаст бар Раҳш шод,
Давон буд Авлод монанди бод.

Таҳамтанд шабони тираву рӯзони равшан роҳ паймуда, ба ҷое, ки Ковус ва лашкараш ба ҷоду афтода буданд, расид ва қарор гирифт. Чун аз шаби торик як нима гузашт, аз дашт ҳурӯшу ғавғое барҳост, аз дур шуълаи ҷароғон намудор гашт, Рустам аз Авлод ҷӣ будани он шуълаҳои оташу ҷароғонро пурсид, Авлод гуфт, ки он шаҳри Мозандарон аст ва Пӯлоду Арҷангу Бед бо дигар паҳлавонони лашқари дев ду баҳра аз шаб наҳобида базму сур мекунанд.

Рустам ҳуршеди тобон руҳ намуда буд, ки барҳоста Авлодро ба ҳалқаи каманд маҳкам баст ва худ гурзи ниёро² ба болои зин партофта сӯйи шаҳри Мозандарон саворӣ намуд.

¹. Яъне лаҷомро аз рикоб (узангу) фарқ намекунанд.

² Ниё – бобо (мақсад гурзи Сом, бобои Рустам).

ХОНИ ШАШУМ

ЧАНГИ РУСТАМ БО АРЖАНГДЕВ

Мигфари хусравӣ бар сар, бабри баёни араколуд дар бар, Тахамтан дар нишемани солори девон Аржанг ҳозир гардида, яке наъра кашид, аз наъраи раъдосои ў гӯё кӯҳ таркиду дарё талотум кард. Аржангдев ва дигар девон аз хаймаҳо берун ҷастанд. Рустам чун алангаи оташ ба болои Аржанг асп барангехт ва аз буни ду гӯши ў гирифта сараашро канда партофт ва он сари ба хун оғуштаро ба миёни девон афканд. Онҳо аз зӯри ҷанголу ҳайбати паҳлавон дилашон даррид, тарсону ҳаросон ба ҳар сӯ гурехтанд; Тахамтан шамшери кин баркашида онҳоро сур карду ҷандин нафарашонро қушт.

Сипас ба кӯҳи Испирӯз баргашта Авлоди бастаро қушоду аз ў дар кучо будани Ковусро пурсид. Авлоди пиёда пеш-пеши Рустам давон ўро ба шаҳре, ки Ковус дар он ҷо буд, раҳнамун шуд.

Тахамтан чун ба он шаҳр расид, Раҳш раъдосо шиҳае кашид, шиҳааш то ҷое, ки Ковус ва эрониён дар банду баст буданд, расид, Ковус шунид:

– Шиҳаи Раҳш! – аз ҳаяҷон ба худ ларзида нидо кард шоҳ ба эрониён, ки шарики асораташ буданд. – Шинохтам! Дар замони падарам Қубод, ҳангоме, ки вай бо шоҳи Тӯрон мечангид, Раҳш ҳамин тавр шиҳа кашида буд. Рустам омад, бадрӯзии мо ба охир расид!

Лашкариён бовар накарда, гуфтори Ковусро ба васвосу ҳазён нисбат доданду гуфтанд: – «Шоҳ аз банди гарон ҷонаш табоҳ шуда, ҳушу хирад аз сара什 паридааст ё балки хоб дидасту хобашро мегӯяд».

ОНҲО дар ин гуфтугӯ буданд, ки яке Рустам пайдо гардид. Асирон ба ҳаяҷону изтироб афтоданд, ба дида бовар намекарданд. Тахамтан назди Ковус шитофт, паҳлавонони эронӣ Гударз, Тӯс, Гев, Густаҳам, Шидӯш, Баҳром ва дигарон дар гирдаш ҷамъ шуданд, Ковус бо гиряву фифони шодӣ сӯйи Рустам саҷда кард ва сипас ўро дар оғӯш гирифта аз ранчи роҳ, аз Зол ва дигар хешу табораш пурсон шуд ва дар охир гуфт:

– Рахшро аз дев пинҳон бояд кард. Агар ба Деви Сапед огохӣ расад, ки Аржанг күшта шуда ва пайи ту хоҳад афтод, он гоҳ мумкин аст, ки ҳамаи ранҷу машаққати ту бар бод равад. Акнун ту боз ба ранчи охирин тан дода ба ҷойгоҳи Деви Сапед бирав. Магар боз Яздони пок туро ёр шаваду сарҳои он ҷодугаронро ҳам дар хок кунӣ, аммо то нишемани ў бояд аз ҳафт кӯҳ гузарӣ ва он гоҳ:

Яке гор пеш оядат ҳавлнок,
Чунон чун шунидам, пур аз тарсу бок,
Гузораш пур аз нарадевони ҷанг,
Ҳама размро соҳта чун паланг.
Ба ғор-андарун гоҳи Деви Сапед,
К-аз ўянд лашкар ба биму умед.
Тавонӣ магар кардан ўро табоҳ,
Ки ўяст солору пушту паноҳ.

«Тундбоди ғам ҷашмҳои сипоҳиёни маро тира кард, ҷашмони худам низ аз тирагӣ нобино гаштанд. Як пизишк¹ фарзона ба ман гуфт: давои ҷашмати хуни Деви Сапед аст, агар аз хуни ў се қатра ба ҷашмонат ҷаконӣ, он хун тирагии ҷашматро шуста берун мерезад. Умединорам, ки ба баҳшоиши Офаридгор ту он деви ҷангиро ҳалок созӣ».

Паҳлавон ба ҷойгоҳи Деви Сапед азми рафтан намуда, ба эрониён навиди озодӣ дод ва хайрбод кард.

ХОНИ ҲАФТУМ

КУШТАНИ РУСТАМ ДЕВИ САПЕДРО

Аз он ҷойгаҳ танг баста камар
Биёмад пур аз кинаву ҷанг сар.
Або ҳештан бурд Авлодро,
Ҳамеронд мар Рахши чун бодро.
Наёсуд дар раҳ гави некҳоҳ,
Намоянда Авлод будаш ба роҳ.

¹. Пизишк – табиб.

Чу Рахш андаромад бад-он ҳафт кӯх,
Бад-он наppardевон гурӯҳогурӯҳ,
Ба наздики он гори бебун расид,
Ба гирд-андараш лашкари дев дид.
Ба Авлод гуфт: – «Он чи пурсидамат,
Ҳама бар раҳи ростӣ дидамат,
Яке кори сахт аст эдар¹ маро,
Сазад, гар бигӯй ту, некахтаро!²
Кунун чун гаҳи рафтан омад фароз,
Маро роҳ бинамою бикшой роз».
Бад-ӯ гуфт Авлод: – «Чун офтоб
Шавад гарм, дев андарояд ба хоб,
Бар ишон ту пирӯз бошӣ ба ҷанг,
Кунун як замон кард бояд диранг.

Рустам сабр кард, то ки офтоб баланд баромад, он гоҳ дасту пойи Пӯлодро ба ҳалқай каманд маҳкам баст ва савор шуда шамшери аз ниёзро қашиду «Манам Рустами Дастан! Меканам сарҳои девон!» гӯён бо наъраи раъдосои худ дар кӯҳсор ғулғула андохта, ба болои девон асп афканд. Дар миёни сипохи девон растоҳезе барпо кард. Аз зарбҳои шамшери ў сарҳои девон ба ҳар сӯ париданд. Ҷандеро Рахш бо наълҳои пӯлодинаш лагадкӯб карда қушт. Оне, ки аз теги ҳунҳори паҳлавон ё аз зарби хорошиканӣ суми Рахш начот ёфт, дар бими ҷон ғурехт. Аз наppardевон ҳеч яке дар муқобили ҳамлаи шеронаи Таҳамтан истодагӣ накард. Таҳамтан аз он ҷо сӯйи нишемани Деви Сапед шитофт. Ҷаҳаннамвор горе дид, нигоҳ кард, дев аввал дар тирагии гор нопадид буд, ҷашму мижгонашро молида дурусттар нигоҳ кард, дид – дев, мӯйи сару баданаш чун шир сафед ва рӯяш сиёҳ, хоб рафта буд, Рустам ба қуштанаш шитоб накард, палангвор яке ғуррид, дев бедор шуда чун як кӯҳ ба по хест, ронҳояш оҳанпӯш буданду қулоҳи оҳанин бар сар дошт, сангера ба қалонии санги осиё аз кӯҳ канда гирифта ба наздики Рустам омад; чунон даҳшатангез буд, ки

¹. Эдар – дар ин ҷо.

². Некахтар – хушбаҳт, хуштолеъ.

хатто ба дили Рустам аввал нихебу харосе рох ёфт, аммо баъд паҳлавон чун шери жаён яке барошуфту теги тезашро ба миёни ў зад, як дасти дев канда шуда афтод, теги дигар зад – як поящ канда шуд: бо як дасту як по ба Рустам дарафтид, зўр овард, даруни горро зеру забар кард; аз китфу гардани Рустам гирифта ўро ғалтониданй шуд, Рустам дошт дод; ин аз он ва он аз ин пора-пора гӯшти бадан меканд; аз хун замини гор саросар гил шуд. Таҳамтан ба дилаш меғуфт: – «Агар ман бо дасту пойи бурида ва паю пўсти канда аз чанголи ин аждаҳо раҳо ёбам, дигар чангу чидолро абадӣ тарқ хоҳам кард». Ҳамин тавр, араку хун аз тани ҳар ду чун ҷӯй равон, бо яқдигар разм мекарданд. Рустам бо дарду кин бисёр қўшид, бисёр зўр зад, саранчом ҳамаи қуввати тану ҷонашро ҷамъ карда яке чанг заду девро ба гарданаш бардошта бар замин зад. Дев ниммурда дар замин ёзид, паҳлавон бо ҳанҷар синаи ўро дарронда чигарашро берун қашид. Ҳам бо чигари дев ба назди Ковус баргашт:

Ба шодӣ баромад зи гурдон фифон,
Ки омад сипаҳдори равшанравон,
Ситоишқунонаш давиданд пеш,
Бар ў оفارин буд з-андоза беш.

Рустам банду занҷирҳои асиронро шикаста ҳамаашонро озод кард. Сипас ба ҷашмони қўршудай шоҳ ва дигар эрониёни асирафтода аз чигари Деви Сапед хун чаконда буд, ки:

Ҳама дидоҳошон бишуд равшано,
Ҷаҳоне бишуд сарбасар гулшано!

Сониян, Рустам дар сари сипоҳи бозмондаи Ковус ба ҷанги шоҳи Мозандарон рафта, ўро ҳам сарнагун кард ва тоҷу таҳти ўро мувофиқи ваъда ва бо ризояти Ковус ба Авлоди бегӯши ростқавл бахшид. Авлодшоҳ фармонбарию хироҷузории шоҳи Эронро ба зимма гирифт. Он гоҳ Ковус бо Рустам ва бо лашкараш музafferу мансур ба Эрон баргашт. Аз он ҷо вай Рустамро бо атоҳои фаровон сарафroz гардонида ба Зобулистон гуселонид.

КОРИ КАЙКОВУС ДАР БАРБАРИСТОН ВА ДИГАР ДОСТОНХО

Мубади пурдониш нақл карда ва шоир аз пири дехқон-нажоде, ки ривоятҳои бостониро ба ёд дошт, низ шунидааст, ки Кайковус пас аз ҷанги Мозандарон боз ба ҳамсоякишварҳои наздику дур ҳучум, ба Тӯрону Чин юриш мекунад, ба Микрон-замин мегузарад, то сарзамини Зиреҳ меравад. Паҳлавонони сафдару сипоҳдорони боҳунараш Тӯс, Гев, Гударз, Фарибурз, Густахам, Гургин, Ҳуррод лашкари он тарафҳоро торумор ва шоҳонро хироҷгузори шоҳи Эрон мегардонанд.

Аз он пас Ковус ба Африқо сафар намуда, бо шоҳи Барбари斯顿 ҷангид, ӯро ҳам ба итоат меоварад. Аз Барбари斯顿 ба ҷануби Эрон – Зобулистон, ки номи дигараш Нимрӯз асту боз Систон ҳам меномандаш, баргашта, меҳмони Рустами Дастан мешавад.

Аммо фарозиҳо нишебӣ ҳам доранд, касе, ки бар фароз шуд, нишебаш пеш меояд:

Бибуд шоҳ як моҳ дар Нимрӯз,
Гаҳе руду май хост, гах бозу юз.
Бар ин барнаёмад басе рӯзгор,
Ки бар гӯшай гулситон руст хор.

яъне ҳабар расид, ки Ҳомоварон, Барбари斯顿, Мисру Шом аз шоҳи Эрон гашта, аҳди бочу хироҷгузориро шикаста, бар вай шӯридаанд.

Чӣ бояд кард? Кайковус боз ба ҷанги он «саркашон» рафтаниро лозим донист.

Сипоҳи ӯ омодаи сафар шуд, сипоҳиён бар сипарҳошон номҳои худро навиштанд. Ковус ин бор ба он сӯ бо роҳи баҳр рафтани шуд, ки кӯтоҳтар буду душманонаш ӯро аз ин роҳ мунтазир наҳоҳанд буд. Киштиҳо ва заврақҳои бисёре созонда, сипоҳро ба онҳо нишонда равон шуд.

Пас аз якчанд ҳафтаи шиноварӣ дар баҳр, Миср ба дasti ҷап монду ба дasti рост – Барбари斯顿. Дар пеш Ҳомоварон, ба соҳил фуромаданд.

Сипоҳи се кишвар – ҳомовариҳо, барбариҳо ва мисриҳо аз омадани Кайковус боҳабар шуда, муттаҳидона ба ҷанги вай омаданд. Сипоҳи онҳо фаровон буд:

Сипоҳе, ки дарёву сахрову кӯҳ,
Шуд аз наъли аспони ишон сутӯҳ,
Набуд шери даррандаро ҷойгоҳ,
На гӯри жиён ёфт бар дашт роҳ,
Паланг аз бари санг моҳӣ дар об,
Ҳам андар ҳаво абрӯ паррон уқоб.
Ҳаме роҳ ҷустанду кай буд роҳ
Даду домро¹ бар чунин ҷойгоҳ!

Ковус ҳам бидуни таъхир лашкарашро ба муқобили муттағиқон ронд:

Ду лашкар чу бар ҳам расиданд танг,
Дил аз кина оғандаву сар зи ҷанг,
Зи ҳар ду тараф баркашиданд саф,
Ба каф ҳанҷару бар лаб оварда каф.
Фиганданд бар ёли аспон инон,
Ба заҳр об доданд нӯги синон.
Чу бар кӯҳаи зин ниҳоданд сар,
Хурӯш омаду чок-чоки табар;
Зи ҷашми синон оташ омад бурун,
Замин шуд ба кирдори дарёи хун,
Ту гуфтӣ ҳаво жола борад ҳаме,
Ба санг-андарун лола корад ҳаме.

Муттағиқон бо ҳамлаҳои тунду тез эрониёнро ба танг оварданд, лашкари Ковус қариб буд ки ҳазимат кунад, он гоҳ:

Яке наъра зад Гев, гуфт: – «Эй сарон!
Бикӯшед дар разми бадгавҳарон!
Раво нест баргаштан аз корзор,
Агар ҷон супорем дар корзор!»

¹ **Даду дом** – ҳайвоноти даштӣ ва аҳли.

Зи гурдони эронсипаҳ хар кӣ буд,
Барангехтанд асп монанди дуд,
Яке аҷдаҳо гашту дигар паланг,
Яке пилноме, яке шерчанг,
Ниҳоданд бар душманон теги кин,
Басо сар, ки афканда шуд бар замин!
Баромад хурӯши «дех!-у «дор»-у «гир!»
Чу борон биборид жӯпину¹ тир,
Ҳаво гашт аз найза чун бешае,
Дили ҳар саворе дар андешае.
Зи бас хун, ки шуд рехта бар замин,
Яке лолазоре шуд он дашти кин.

Оқибат лашкари се кишвари муттағиқ шикаст ҳӯрд. Нахуст сипоҳдори Ҳомоварон таслим шуд, аз паси ў шоҳони Барбаристон ва Миср ҳам силоҳ афканданд. Вакilonи онҳо ба Ковус ҳазинаҳои зару гавҳару силоҳи шоҳони ҳудро оварда таслим карданд.

БА ЗАЙӢ ГИРИФТАНИ КОВУС ДУХТАРИ ШОҲИ ҲОМОВАРОНРО

ХОСТГОРӢ

Фиристодаи шоҳи Ҳомоварон, барои он ки аз шоҳи Эрон атою эҳсон ёбад, дар хилват ба ў гуфт:

– Шоҳи ман духтаре дорад, ки сазовори ҳарами туст, ту агар ўро ба занӣ хоҳӣ, шояд. Ваҳ, чӣ ҳурнажод духтаре:

Ки аз сарв болош зеботар аст,
Зи мушки сияҳ бар сараш афсар аст,
Ба боло баланду ба гесу каманд,
Забонаш чу ҳанҷар, лабонаш чу қанд,
Фурӯ ҳишта гесу зи сар бар замин,
Зи Эзад бар он моҳ бод оফарин!

¹. **Жӯпин** (зӯпин, зӯбин) – найзаи қӯтоҳ

Биҳиштест ороста пурнигор,
Чу хуршеди тобон ба хуррам баҳор!

Дили Ковус аз чой чунбид. Гуфт: – «Ман ўро аз падара什 хостгорӣ мекунам». Дарҳол аз дарбориёнаш як марди доно ва сухангӯро ба хостгорӣ назди шоҳи Ҳомоварон равона карду гурур ва худписандиро ба осмони ҳафтум бароварда ба ў фармуд:

– Аз забони ман ба падара什 бигӯ: – «Бузургони ҷаҳон хешии маро орзу мекунанд; равшани хуршед аз гавҳари точи ман ва паҳнӣ замин пояи таҳти ман аст, ҳар он кас, ки дар сояи ман паноҳ начӯяд, пойгоҳаш паст мешавад. Ман бо ту пайванди ҳешӣ мечӯям. Шунидам, дар паси пардаат духтаре дорӣ, ки лоики ман аст. Ту писари Қубодро домод мегирий, фаҳр кун ва чунон дон, ки сар ба хуршед баровардай».

Фиристода ин сухани ўро ба шоҳи Ҳомоварон расонида, бо забони ҷарб ва гуфтори нарм духтари ўро барои шоҳи ҳуд хостгорӣ кард.

Шоҳи Ҳомоварон аз ин хостгорӣ дилтанг ва саргарон шуд. Аввалан, Судоба ягона фарзанди ў буд, падар беҳад дӯсташ медошт ва намехост, ки вай дур афтад. Эрон кучою Ҳомоварон кучо! Аммо сониян – аз он муҳимтар – андешаи истиқлоли мамлакат буд; домодии Ковус тобеияту хироҷгузории Ҳомоваронро ба шоҳи Эрон мустаҳкам ва бардавом мегардонад. Духтарат маликаи Эрон бошад, бар шоҳи Эрон чӣ тавр мешӯрӣ? Ҳол он ки шоҳи Ҳомоварон ният дошт, баъди ба Эрон баргаштани Ковус пинҳонӣ қувва ҷамъ карда, бар вай қиём кунад, истилогарони бемурувватро аз мамлакаташ биронаду истиқлоли аз даст рафтаашро аз нав барқарор намояд. Аммо ҳозир вай мағлуб буд, зери даст буд, ёрои рад карданӣ талаби фотеҳи ҳудро надошт. Бисёр андешиду ба фиристодаи Ковус гуфт:

– Пуштгармии ман аз дороям буду дилам ороста ба фарзанд. Дороиямро ба Ковусшоҳ супурдам, акнун вай меҳоҳад диламро рабояд. Хуб, маро чӣ ҳадди он, ки аз раъю фармонаш сар тобам? Диламро ҳам месупорам. Лекин таомули қишивари мост, ки дар арӯсӣ ризояти духтарро мепурсанд. Рухсат шавад, аввал раъий Судобаро пурсам.

ФАМИ ПАДАР ВА ШОДИИ ДУХТАР

Вай аз боргох ба хонаи хоса гузашта, Судобаро ба наздаш талбид.

Духтари гуландом ҳозир шуда, бо хур shedi чамолаш гүё хонаро равшантар кард.

Шоҳ бо вай аз қиёму истиқтоли оянда сухан нагуфт, зеро бо занон дар ин мавзӯъ сухан ронданро бесуд ва ҳатто хатарнок медонист (мабод ки рост пеш аз вакт ошкор шавад!). Духтарро аз хостгории шоҳи Эрон огоҳ карда раъяшро пурсид. Дар таҳти дилаш умеде дошт, ки шояд Судоба ин хостгориро қабул накунаду бо ҳамин ба падараш барои гардонидани талаби Ковус баҳонае дихад. Аммо – ҳайҳот! Умедаш якбора барбод рафт:

– Чӣ хуш! – хандону шукуфон гуфт Судоба. – Шахриёри ҷаҳон ҷӯёи хешии туст, шодӣ кун, падар имрӯз ба мо аз Ковус беҳтар ғамхоре нест.

– Охир, ту ягона фарзандам, ягона тасаллои дилам ҳастӣ, духтарам? – бо дилшикастагӣ гуфт шоҳ. – Модаратро ачали берашм аз ман рабуд, акнун ту ҳам маро тарк мекунӣ? Танҳою бекас мегузорӣ? Ба падари пират дилат намесӯзад?... Ман меҳостам, ки барои ту аз бузургони қишвари ҳудамон домоди шоистае бигираму туро ҳар вакт ки ҳоҳам, дидан тавонам...

– Магар аз шоҳаншоҳи Эрон шоистатар домоде ҳаст? – ҷавоб дод Судоба. – Ман маликаи Эрон ки шудам, ҳар вакт, ки ту маро талаб кунӣ ё ҳудам ҳоҳам, ба наздат омадан мегирам. Аз тарафи дигар, ту дар паноҳи шоҳаншоҳ бар таҳтат осуда нишаста подшоҳӣ ҳоҳӣ кард, падарҷон! Ба фиристодаи Ковус бигӯ: – «Аз хостгории шаҳриёри ҷаҳон сарафrozam, розӣ ҳастам, духтарам низ розист».

Падари навмед бо ҳасрат ба дилаш гуфт: – «Бадбаҳт касе, ки духтар дорад»:

«Киро дар паси парда духтар бувад,
Агар тоҷ дорад, бадаҳтар бувад».

Вай ноилоч ба боргоҳ баргашта, бо фиристодаи Ковус мувофиқи дину ойини ҳудаш паймон баст.

Арӯси хурлиқо бо ҷиҳози фаровон ва канизакону гуломони бисёр дар таҳти равон ба назди Ковус фиристода шуд.

Чун Судоба дар пеши ҳаймаи шоҳи Эрон аз таҳти равон фуруд омад, Ковус, ки ўро надида ошиқ шуда буд, дида ошиқтар шуд:

Яке анҷуман соҳт бо бихрадон¹
Зи бедордил пирсар мӯбадон.
Сазо дид Судобаро ҷуфти хеш,
Аз ў ком бистад ба ойину кеш.
В-аз он пас бад-ӯ гуфт: «Чун дидамат,
Ба мушкӯи² заррин писандидамат».

ҲИЛАИ ШОҲИ ҲОМОВАРОН

Ба алами мағлубияту аз даст рафтани истиқлолият ва хироҷи яғмогаронаи шоҳи истилогар акнун хиёнати духтари камхирадаш зам шуда, қарору ороми шоҳи Ҳомоваронро ба қуллӣ бурда буд. Суоли «Чӣ бояд кард? Чора чист?» пайваста мағзи сарашро мешикофт.

Ӯ як ҳафтаро дар ин қайфият гузаронида, сари ҳафтаи дуюм қарор дод, ки ба озмоиш ҳилае созаду Ковусро аз миён бардорад. Барои ҳалосӣ аз истилои аҷнабиён ва барқарор қардани истиқлолияти қишвар ҳеч ҷорае нест, ки раво набошад. Ҳила чунин буд; ў домоди олимакоми ҳудро бо ҳамроҳии сипоҳдоронаш ба меҳмонӣ ҳонда, дар вақти зиёфату базм ҳамаашонро ғофилгир карда мебандаду ба зиндан меандозад. Он гоҳ лашкари Ковус бесару сардор монда ҳуд ба ҳуд паронда шуда меравад.

Кайковус ҳафтод фарсаҳ дур аз пойтаҳти Ҳомоварон дар пояи кӯҳ ҳайма зада, лашкаргоҳ соҳта буд. Шоҳи Ҳомоварон ба назди ў вакilonи ҳудро фиристода ба меҳмонӣ даъваташ кард:

¹. **Бихрадон** – хирадмандон, доноён.

². **Мушкӯ** – ҳарамсаро, қаср.

Ки гар шоҳ бинад, ба меҳмони ман,
Биёяд хиромон сўйи хони ман,
Шавад шаҳри Ҳомоварон арчманд,
Чу бинад рухсори шоҳи баланд.

Зоҳири даъваташ нек буду ботинаш бад. Фиристода ба лашкаргоҳи Ковус рафта ўро хабар кард.

Судобаи зирак аз кайфияти падараш боҳабар ки буд, аз ин даъвати ногаҳонӣ гумони бад бурд:

Бидонист Судоба ройи падар,
Ки бо сур парҳош дорад ба сар;
Ба Ковуси Кай гуфт, к-ин рой нест,
Туро худ ба меҳмони ўчой нест,
Мабодо, ки бо сур ҷанг оварад,
Туро бе баҳона ба ҷанг оварад.

Шоҳдухтари ҳудпараст ин қасди ниҳонии падарро танҳо аз боиси ҳудаш дониста, илова кард:

Зи баҳри ман аст ин ҳама гуфтугӯй,
Туро з-ин наёяд ҷуз андуҳ ба рӯй.

Ковус ба гуфтори Судоба бовар накард, вай шоҳи Ҳомоварону атрофиёни ўро ба чунин мардонагӣ намешиноҳт ва писанд намекард.

Бо сипоҳдоронаш ба даргоҳи падарарӯсаш равон шуд.

Шоҳи Ҳомоварон асбоби меҳмондорию зиёфаташро дар шаҳри Шоҳа, ки чойи сурӯ ҷашинояш буд, таҳия карда буд. Шаҳрро ойин¹ бастанд:

Чу дар Шоҳа шуд шоҳи гарданафроз,
Ҳама шаҳр бурданд пешаш намоз.
Ҳаме гавҳару заъфарон реҳтанд,
Ба динору анбар баромехтанд.

¹. Ойин бастан – ороиши маҳсус.

Ба шаҳр-андар овози руду суруд
Ба ҳам баркашиданд чун тору пуд.
Чу дидаш сипаҳдори Ҳомоварон,
Пиёда шудаш пеш бо меҳтарон.
Аз айвони солор то пеши дар
Ҳама дурру ёқут бориду зар.
Ба заррин табақҳо фурӯ рехтанд,
Ба сар мушку анбар ҳаме бехтанд.
Ба коҳ-андарун таҳти заррин ниҳод,
Нишаст аз бари таҳт Ковус шод.

Меҳмонони ҳумоюнмақом як ҳафтаро бо хушию хуррамӣ ва айшу нӯш гузарониданд.

Шоҳи Ҳомоварон бо шоҳи Барбистон пинҳонӣ забон як карда буд, ки ў ба Ҳомоварон лашкар мефиристад. Лашкар номаълум омада, шабҳангом ба Шоҳа расид. Наздики сахар, дар ҳоле ки меҳмонон масти аласт хоб рафта буданд, баногоҳ садои таблу духул баланд шуду лашкариён чун барқ ба меҳмонсаро тоҳта Ковусро бо паҳлавононаш Тӯс, Гев, Гударз, Гургин, Зангай Шоварон ва дигар муқаррабонаш зер карда гирифтанд ва бастанд. (Шоир аз ин ҳодиса чунин панде мебарорад, ки қас агар бо ту пайвастаи хун набошад, яъне чигаргӯша набошад, аз вай ҷандон эмин набош, ҳол он ки кам воқеъ намешавад, ки ҳатто пайвастаи хунӣ ҳам аз баҳилӣ, рашқ ё ваҷҳи дигар меҳр аз ту меканаду душманат мегардад).

Шоҳи Ҳомоварон Ковусро бо сипоҳдорон, бузургони даргоҳаш ба яке аз қалъаҳое, ки дар болои кӯҳи баланд воқеъ буд, фиристода ҳабс кунонд ва ҳазор сарбозро ба нигаҳбонии қалъа гузошт. Сипоҳиёни ҳомоварию барбари лашкаргоҳи эрониёно тоҳта, ҳар чӣ дар вай ва дар саропардаи Ковус буд, ҳамаро тороҷ карданд. Лашкари бесару сардормондаи Ковус муқобилат карда натавонист, пароканда гардид.

Ба лашкаргоҳи Ковус бо ҳамроҳии лашкариён як тӯда қанизор ҳам рафта буданд, ки Судобаро гирифта оваранд. Судоба аз онҳо гирифтоту қалъабанд шудани Ковусро шунида фарёд бардошт, гиребон дарида, мӯю рӯй қанд, бонг зад, ки: – «Шоҳро номардона гирифтанд! Агар мард буданд, мебоист ўро рӯзи ҷанг мегирифтанд!». Боз гуфт: – «Ковус агарчи дар гӯр бошад

ҳам, ман аз вай чудо шудан намехоҳам! Агар ўро банд мекарда бошанд, сари маро ҳам бибуранд!». Канизонро дашном дода аз наздаш ронд.

Канизон ба пойтахт баргашта, рафтору кирдори Судобаро ба падараш арз карданд. Шоҳ аз ғам чигархун шуда, ноилоч ўро назди шавҳараш – ба қалъаи болои кӯҳ фиристод.

– Судоба дар он қалъа ғамғусори шавҳараш шуда, ўро парасторӣ мекард.

ТОХТАНИ АФРОСИЁБ БА ЭРОНЗАМИН

Лашкари бесару сардормондаи Кайковус бо киштию заврақҳо ба ватан баргашта, дар тамоми Эрон пароканда гардид. Дар мамлакат ҳарҷу марҷ сар зад. Амирон, ҳокимони вилоятҳо дар талоши таҳту тоҷи бесоҳиб бо ҳам ба ҷангӯ чидол афтоданд.

Аз ин вазъият истифода бурданӣ шуда, шоҳи Тӯрон Афросиёб ба Эрон тоҳт¹. Ҷанде аз амирони Арабистон ҳам аз сарҳад гузашта, даст ба горату яғмо заданд. Байни тӯрониҳову арабҳо задухӯрдҳои саҳт ба вуқӯй омад, қишвар пур аз ҷангӯ ҷӯш гардид. Арабҳо шикаст ҳӯрда баргаштанд. Ҳалқи Эрон ба муҳофизати ватан ва молу ҷони худ барҳост. Як қисми лашкари парешоншудаи шоҳ низ аз нав гирд омада ба ҳалқи қиёмкарда ҳамроҳ гардид, лекин лашкари фаровони низомӣ, корозмуда ва саропо мусаллахи истилогаронро дафъ кардан душвор омад. Ӯрдуи Афросиёб мамлакатро пахш карда, бераҳмона горат менамуд ва марду зану кӯдаконро мекушт.

Вакилони ҳалқ ба Зобулистон рафта Рустами Дастанро ба сардории ҷангӣ ватаний даъват карданд ва гуфтанд:

Ки моро зи бадҳо ту бошӣ паноҳ,
Чу гум шуд кунун фарри Ковусшоҳ.
Бигуфтанд ҳар кас, ки шӯрид баҳт,
Ба пеш-андар омад кунун кори саҳт.
Дарег аст Эрон, ки вайрон шавад,
Куноми палангону шерон шавад.

¹. **Тоҳт** – хучум намуд.

Оё ҷаҳонпахлавони ватандӯст ҳангоми бадрӯзии ватанаш ва ҳалқаш осуда нишаста метавонист? На. Вай дарҳол сипохиёни худро ба ҳар тараф фиристода фидоиёнро даъват кард. Ба зудӣ сипоҳе иборат аз зобулиҳо, кобулиҳо, ҳиндустониҳо ва гайра гирд омад. Рустам қарор дод, ки бо он сипоҳ аввал ба мадади Кайковус рафта ўро аз банд озод қунад.

РУСТАМ ДАР ҲОМОВАРОН

Бо ин мақсад Тაҳамтан лашкарашро сўйи Ҳомоварон кашид.

Аз сарҳади он кишвар вай пинҳонӣ ба назди Ковус кас фиристода, ўро аз омадани худ огоҳ кард. Ба шоҳи Ҳомоварон нома навишта, бо таҳди迪 ҷанг аз вай озод кардани Ковусро талаб намуд. Лекин шоҳи Ҳомоварон аз таҳди迪 ўнтарсида, талабашро рад кард ва лашкарашро ба муқобили Рустам ронд.

Паҳлавон, азбаски роҳи хушкӣ дароз буд, сипоҳашро дар киштию завракҳо нишонда ба суръат пеш бурду дар дашт аз гайри чашмдошли ҳомовариҳо дар пеши лашкари онҳо ноҳост пайдо гардид.

Ҷанг даргирифт. Душман ба зарби теги буррону гурзи гарони Рустам ва фидоиёни ўн тоб наёвард ва талафоти бисёре дода гурехт.

Шоҳи Ҳомоварон аз шоҳони Мисру Барбаристон мадад хост, онҳо лашкар фиристоданд, лашкари се кишвар аз се ҷониб омада эрониёнро миёнагир карданд.

Таҳамтан боз назди Ковус кас фиристода, ўро аз гирд омадани сипоҳи се кишвар огоҳ ва андешаи худро изҳор кард, ки агар ман бо қувваҳои мусаллаҳи се шоҳ ба ҷанг дароям, мабод ки онҳо ба ту осебе расонанд:

Маро таҳти барбар наёяд ба кор,
Агар бад расад бар тани шаҳрёر.

Аз Ковус ҷавоб омад, ки андешаи маро накун ва биҷанг!

Чунин буд, то буд гардонсипеҳр,
Ки бо нӯш заҳр асту бо кина меҳр.

Ту мар Рахши пӯяндаро дех ион,
Биёй гӯшаш ба нӯги синон.
В-агар з-он ки моро зи чархи баланд
Расад аз бадандеш захми газанд,
Ту Эронзамиро нигаҳдор бош,
Ба доду дихиш кӯшу хушёр бош!

Он гоҳ Рустам ба ҷанг миён баст. Сипоҳаш сафҳоро орост, паҳлавон ба боли росту боли чап баҳодуртарини баҳодуронро гузошт ва худ дар қалб истод. Ҷанговаронашро бо хитобати оташин рӯҳбаланд мекард:

Чунин гуфт бо лашкари сарфароз,
Ки имрӯз мижгон бидоред боз!
Агар сад саворанду гар сад ҳазор,
Фузунии лашкар наёяд ба кор.
Чу моро бувад ёр Яздони пок,
Сари душманон андарорем хок!

Аз пагоҳӣ то гашти рӯз муҳориба кардан, аз ҳар ду тараф ҳазорон ҷанговар кушта шуданд, размгоҳ аз хун лолагун гашт, аз карон то карони дашти васеъ аз кушташудагону мачрӯҳон, танаҳои бесару сарҳои бе тан, дасту пойҳои аз тан ҷудошуда ва аспони ғалтидаи хуншор пур шуд.

Шоҳи Мисрро Рустам ба каманд гирифта аз зин бар замин афканд ва баст.

Шоҳи Барбаристон бо чиҳил сипоҳдораш ба дasti паҳлавон Гуроз, ки бар боли рости сипоҳи Рустам сардорӣ мекард, асир афтод. Лашкари ҳар ду шоҳ бе сардор монда ҷабҳаро тарқ карданд.

Шоҳи Ҳомоваронро ба ҷуз амон хостан чора намонд:

Бидонист, к-он рӯз рӯзи балост,
Ба Рустам фиристоду зинҳор хост.

ва паймон кард, ки Ковусро аз қалъаи тори кӯҳ оваронда ба Рустам месупорад.

Оваронд ва супурд. Ҳамрохи шоҳ паҳлавононаш Тӯс, Гев, Гударз, Гургин, Зангаи Шоварон ва дигар номдорони эронӣ ҳам аз асири ҳалос шуда омаданд.

Ковус аз гуноҳи падарарӯсаш гузашт. Сулҳ бастанд, паймон карданд, ки дигар бо ҳам душманий наҳоҳанд кард ва ҳар ду тараф асирони ҷангро озод намуданд.

РОНДА ШУДАНИ ИСТИЛОГАРОН АЗ ЭРОНЗАМИН

Кайковус аз Ҳомоварон ба қайсари Рум нома навишта аз вай мадад хост, қайсар ба ўлашкар фиристод. Аз ҳалқу сипоҳи Эрон вакил бо нома назди Ковус омад; онҳо озодии шоҳро аз банди душман таҳният мегуфтанду ба Рустами лашкаршикан оғарин меҳонданд, Ковусро ҳарчи зудтар ба Эрон омадан даъват менамуданд, навишта буданд, ки ҳар гоҳ ўбиёд, сипоҳи ў бо сардории Рустам аз он сӯ ва инҳо аз ин сӯ ҳуҷум бурда, ўрдуи Афросиёбро торумор ҳоҳанд кард.

Ковус аз ин паём ва аз расидани сипоҳи Рум хушнуду далер шуда, ба Афросиёб номае пур аз таҳдиду ниҳеб навишт, ки зуд аз Эрон берун рав, мамлакатро ҳолӣ кун. Аммо Афросиёб напазирифт ва ҷавоби дурушт гардонд. Ўхудро аз нажоди Тури Фаридун ва аз ин рӯ, вориси қонунии таҳту точи Эрон мешумурд:

Ба кина даровехтанд аз ду сӯй,
Зи хуни далерон равон гашт чӯй.

Аммо боз ҷаҳонпаҳлавон Рустами Дастон, ки қалби лашкари шоҳро сардорӣ мекард, кор дод:

Таҳамтан бигуррид дар қалгоҳ,
Ба як ҳамла бидрид қалби сипоҳ.
Ба ҳар ҳамла аз найзаи ҷонситон
Сар овард бар номдорон замон.

Афросиёб дар пасу пеши лашкараш ба сони тундбод асп метозонду ҷанговаронашро ба ҳарбу зарби беамон таҳрик мекард:

Ба овоз гуфт: – «Эй далерони ман!
Гузида бузургону шерони ман!
Шуморо зи баҳри чунин рӯзгор
Ҳаме парваронидам андар канор,
Ки бо душманам тегбозӣ кунед,
Бад-ин гуна-дар ҷангтозӣ кунед,
Бикӯшеду ҳам пушти ҷанг оваред,
Ҷаҳонро ба Қовус танг оваред,
Ҳамон сагзии¹ бадраги шердил,
Ки аз теги ў гашт гардун хичил,
Бувад к-аз далерӣ ба банд оваред,
Сарашро ба доми каманд оваред».

Ҳам ў ба гиранда ва кушандай Рустам мансабу мартбаҳои баланд ваъда мекард:

Ҳар он кас, ки ўро ба дашти набард
Зи заррин паланг² андарорад ба гард,
Бад-ӯ подшоҳию духтар диҳам,
Ҳамаш номи испаҳбудӣ³ барниҳам,
Ҳамон шаҳри Эрон супорам варо,
Ба гардуни гардон барорам варо.

Аммо ин хитобату ваъдаҳо сипоҳи тӯрониро аз шикаст начот дода натавонистанд. Аз се ду хиссаи лашкар талаф шуд, бақияи он ҳазимат кард. Афросиёб бо як даста сипоҳи хосааш, дар ҳоле, ки Рустам ўро тезу тунд таъқиб мекард, сӯйи Тӯрон-замин гурехт.

Кайковус ба мамлакати худ баргашта бар тахташ нишастан.

¹. Сагзӣ – систонӣ (Афросиёб Рустамро чунин меномад).

². Зарринпаланг – яъне зини Раҳши Рустам, ки бо пӯсти паланг оро ёфта буд.

³. Испаҳбуд – сипаҳбуд, сарлашкар.

РУСТАМИ ДАСТОН

ПАДАР ВА ПИСАР

Чордаҳ сол сулҳ буд, халқҳои Эронзамон то як андоза ба амонию осудагӣ зистанд.

Аз он пас ҷангу ҷидоли хонумонсӯз барҳост.

Зави Таҳмосп мурд, ба ҷойи ў писарааш Гаршосп нишаству лекин баъди нуҳ соли подшоҳӣ вай ҳам бо ин ҷаҳони фонӣ видоъ кард. Гаршосп авлод ва ворис надошт, аъёну ашрофи Эрон боз аз находи Фаридун шоҳ ҷустанд.

Аммо то он ки онҳо шоҳ пайдо қунанд, Афросиёб таҳти Эронро ҳолӣ ва мамлакатро бесарвар дид, сулҳро вайрон карду бори дувум бо лашкари беш аз пеш ба Эрон тоҳт:

Баромад ҳама кӯю барзан¹ ба ҷӯш,
Аз Эрон саросар баромад ҳурӯш.

Аъёну ашроф дар талаби сардор ва лашкараш боз ба Зобул рафта, рӯйи ниёз ба Золи Дастон оварданд.

Зол ба онҳо гуфт:

– Акнун пирӣ пушти паҳлавонии маро ҷанбар кардааст, шамшери кобулӣ ба дастам гаронӣ мекунад. Аммо сипос мегузорам ба Яздони пок, ки аз бехи ман як шоҳи фарруҳ рӯид; Писарам Рустам ҷойи маро мегирад. Ў бо писари паҳлавонаш матлабро дар миён гузошт:

Ба Рустам чунин гуфт, к-эй пилтан,
Ба боло сарат бартар аз анҷуман,
Яке кор пеш асту ранчи дароз,
К-аз ў бугсилад ҳобу орому ноз.
Туро нӯз, пуро,² гаҳи разм нест,
Чӣ созам, ки ҳангомаи базм нест.
Ҳанӯз аз лабат шир бӯяд ҳаме,
Дилат нозу шодӣ бичӯяд ҳаме,

¹. **Барзан** – маҳалла, гузар.

². **Нӯз, пуро** – ҳанӯз, эй писар,

Чӣ гуна фиристам ба дашти набард
Туро назди шерону мардони мард?!

Рустами чавон ба падараш чунин посух дод:

– Эй номвар, чандест, ки ту маро фаромӯш кардай, ҳол он ки ба гумонам, аз воқеаи пили сафед ва кӯхи Сипанд огоҳ будай. Замон замони ҷанг аст ва ҷойи мард дар майдон. Душмани бераҳми хунхор омадааст, ки қишивари маро ҳароб ва ҳалқи моро асир гардонад, дар ин вақт ман бо ин қуввату қудрате, ки дорам, агар ба қавли ту шодию базм ҷӯму ба ҷиҳод барназам, номардам, бехамиятам. Маро ба ҷанги Афросиёб бифирист, падар.

Зол аз гуфтари писара什 хушнуд гашт, ба вай оғарин ҳонд. Ҳоҳишашро пазируфт.

– Маро ғурзе мебояд, ки ҷун як пораи кӯҳ бошад, – гуфт Рустам.

Падара什 фармуд, ғурзи Соми Наримонро, ҳамон ғурзеро, ки падар то падар ба мерос омада, то ба Сом расида буду ҷаҳонпаҳлавон бо вай дар Мозандарон ва дар ҷандин разму набардҳои бузург корзор карда буд, оварданд, Зол онро ба Рустам супурд.

ГИРИФТАНИ РУСТАМ РАҲШРО

– Акнун, – гуфт ҷаҳонпаҳлавон, – аспе даркор аст, ки маро бо ин ғурзу ҷавшану сипару камандам бардорад.

Дар Зобулистон асп кам набуд, лекин боз аз Кобулистон ҳам якчанд галаи аспони хушзотро оварда аз пеши Рустам ғузарониданд. Вай дар онҳо доги шоҳонро мединд. Ҳар аспе, ки Рустам ба пушти он даст меғушурд, кат шуда шикамаш ба замин мерасид. Ҳамин тавр вай аспони якчанд галаро санҷид, ҳеч қадоми онҳо ба ғишори дasti ў тоб оварда натавонист.

Дар охир як модиёни тезтаки пуштфароҳи фарбехсиана кӯтохлинги миёнборик аз пеши ў ғузашт, ки ду ғӯшашро мисли ду ҳанҷари обдор рост карда медавиду яқзайл ёли дарозу гафсаашро афшонда баланд-баланд шиҳа мекашид. Аз паси вай қуррааш, ки ба қаду бару сурин баробари модара什 буд, медавид, он тое буд:

Сияхчашму бўрабрашу¹ говдум,
Сияххояву тунду пўлодсум,
Танаш пурнигор аз карон то карон
Чу барги гули сурх бар заъфарон.
Ба шаб мўрча бар палоси сиёҳ,
Бидидй ба чашм аз ду фарсанг роҳ.
Ба неруй пилу ба боло ҳаюн,²
Ба заҳра чу шери кухи Бесутун.

Рустам ба он той каманд андоҳт, аммо галабони пир ўро боздошт ва гуфт:

– Эй меҳтар, ўро магир, ки модараш бисёр хашмгин аст.

Паҳлавон тойро пеш кашида нигоҳ кард, дар тани вай доғ надид, аз галабон пурсид:

– Ин аспи кист, ки ҳар ду ронаш аз доғ холист?

– Доғ мачўй, – посух дод галабон, – дар бораи ў ҳар гуна гуфтугӯ ҳаст. Модиён бо ин куррааш аз кучое омада ба галаи ман даромад. Курра сесола аст. Соҳибаш кист, ман намедонам. Мо номи курраро Рахш ниҳодем. Модараш агар савореро бо каманд бубинад, чун шер ба вай дармеафтад. Бо ин оча-бача намедонам чӣ рози пинҳонӣ бошад. Ту аз ин модиёни аждаҳо-кирдор эҳтиёт бош, ки агар хашмгин шаваду ҳамла орад, дили шеру ҷигари палангро ба дандон медарад.

Ҳар гуна хатар хуни Рустамро ба ҷӯш меовард ва ў бемуҳобот худро ба он хатар мезад. Ҳозир низ ҳамин тавр шуд, вай каманд андоҳт, гардани той ба ҳалқаи каманд омад. Ҳамон лаҳза модиён шиҳаи пургулгулае кашида сӯйи паҳлавон тоҳт, меҳост ба дандон сари ўро канад. Рустам шервор хурӯше баровард, модиён рамид, паҳлавон муште ба сараш зад, асп як ларзиду ғалтид ва боз фавран ба по ҷастана сӯйи гала равон шуд.

Паҳлавон бо каманд Рахшро сӯйи худ кашид ва ба пушти вай даст фушурд, пушташ ҳам наҳӯрд.

¹. Абраш – сурху сафед, ало.

². Ҳаюн – уштур.

«Ин аст аспи савории ман!» – ба дилаш гуфт Рустам ва яке чиста бар вай нишааст. Аспи гулранг ба тундй частухез кард, то саворро аз пушташ барафканад, аммо натавонист.

– Асп не, аждахост ин! – ба завқ омад Рустам ва аз галабон пурсыд: – Баҳои инро кӣ медонад? Ба чанд мефурӯшӣ?

– Агар ту Рустам бошӣ, – гуфт галабон, – бигири бирав. Баҳои ин тамоми мулки Эрон аст. Ту бо Раҳш кори Эронзамиро рост мекунӣ.

– Шод бош, бобо, – хушнудона изҳори миннатдорӣ кард паҳлавон, – ин некии туро ҳаргиз фаромӯш намекунам. Агар аз ман нагардад, Худованд ба ту мегардонад.

Ӯ гулрангро ба зин даровард. Аспи пӯлодсуми филқудрати оҳусуръат, ки тани паҳлавонро бо гурзу сипару ҷавшану камандаш кашида кӯҳу биёбон мепаймуд, гӯё саворашро ба майдон, ба разму набард меҳонд. Шиҳаи раъдосои вай аз чанд мил шунида мешуд. Ниҳоят зирақ ва хушфаҳм буд, ки аз камтарин ҷунбиш ё ишораи савораш ба мақсади ӯ пай мебурду амал мекард. Шабҳо ба Раҳш аз ҷашми бад испанд месӯҳтанд.

БА АЛБУРЗ АЗ ПАЙИ КАЙҚУБОД

Рӯзи баҳор, фасли гулу лола, дар Зобул ҳурӯши таблу духулу карнайҳо растоҳезе барпо карда буданд, бонгу гулгулаю ҳаёҳу мурдаро ба по меҳезонд. Дусад ҳазор сипоҳи Золи Дастан бо жандапилони ҷангӣ аз Зобул баромада ба тарафи Рай, ба ҷангни сипоҳи истилогари Афросиёб ҳаракат мекард.

Аз он ҷониб Афросиёб ҳам лашкарашро ба муқобили сипоҳи Зол баровард.

Лашкарҳои тарафайн аз якдигар ба фосилаи ду фарсанг қарор гирифтанд.

Золи Зар сарони сипоҳи худро ба наздаш ҳонда гуфт:

– Бе шоҳ кори мамлакату сипоҳ бесару нӯг аст. Акнун мо бояд аз наҷоди каён¹ шоҳе бихоҳему бар таҳти Эрон биншонемаш. Мубадон ба ман номзади боғарру шукӯҳеро нишон доданд, ки номаш Кайқубод аст, аз наҷоди Фаридун. Бошишгоҳаш дар Албурзкӯҳ аст, ўро бояд ба шоҳӣ даъват кард.

¹. Кай – лақаби шоҳони Эрон баъд аз Фаридун.

Рафтан ба Албурзкӯх ва овардани Кайқубод ба Рустам voguzor shud.

Зол ба ў фармуд:

– Аз лашкар гурӯхеро ҳамроҳ бигири бирав. Ба Кайқубод бигӯ, ки сипоҳи Эрон ўро ба шоҳӣ хост. Беист роҳ бипаймо ва ба ду ҳафта шоҳро дар ин ҷо ҳозир бикун.

Рустам дар сари як даста саворон ба роҳ афтод.

Роҳи ў ба Албурзкӯх аз болои вилоятҳое мегузашт, ки дар забти душман буда, дар онҳо дастаҳои лашкари Афросиёб тоҳтуз доштанд. Ба паҳлавони ҷавон коре бас душвор супурда шуда буд.

Фавҷе аз тӯронсипоҳ сари роҳи Рустамро гирифта, ба вай ҳамла овард. Рустам гурз ба даст, Раҳшро барангехт ва худро чун пили дамон ба қалби душман зада даҳшате барпо кард. Қалби сипоҳи душман раҳна шуд, паҳлавон шервор наъра мезаду ба ҷапу рост гурз мекӯфт ва дар ҳар кӯфтан ҷандин саворро сарнагун месоҳт. Ҷангварони тӯронӣ ибтидо ҳамлаҳои далерона карданд, куштанд ва кушта шуданд, аммо баъд дар гурзи даҳшатангези Рустам аҷали худро қоим дидо ҳаросон шуданд ва рӯ ба гурез оварданд.

Онҳо ағғору хуншор ба лашкаргоҳи Афросиёб баргаштанд. Сарлашкари Тӯрон чун аз воқеа огоҳӣ ёфт, Қулун ном саркардаи далери худро бо як гурӯҳи қалони саворони яққачин ба нигоҳбонии роҳ фиристод, то ки ҳангоми бозгашти Рустам ба ў бубандад.

Рустам аз ҳарбу зарби сари роҳ фориг шуда бо шитоб пеш рафт.

Дар қарибии Албурзкӯх вай ба ҷӯйборе расида, дар канори ҷӯйбор бӯстони пурсафоे дид. Дар лаби об як гурӯҳ мардони паҳлавоннамои зарринкамар базми шоҳворе ороста буданд ва шароб менӯшиданд, дар байнашон ҷавоне чун моҳи тобон бар таҳт нишаста буд. Онҳо паҳлавони бугурзу камандро дид, ўро ба ҳони зиёfat таклиф карданд. Рустам ташаккур кард ва гуфт, ки ў бо кори таъчилий ба Албурзкӯх шитоб дорад. Пурсиданд-ҷӣ кори таъчилий? Гуфт: – «Ман бояд дар он ҷо Кайқубоди фаридуннажодро пайдо қунам» Пурсиданд: – «Ӯро мешиносӣ ва манзилашро медонӣ?». Гуфт: – «На». Ҷавони таҳтнишин

гуфт: – «Мо ҳама хайли Кайқубодем, фуруд ой ва меҳмони мо бош, мо туро сўйи Кайқубод раҳнамой мекунем».

Рустам фуруд омад, ҷавон ўро дар паҳлуи худ нишондода чоми шаробаш дод ва пурсид:

– Эй паҳлавон, ту кистӣ? Номи Кайқубодро аз кӣ шунидӣ?
Ба ў чӣ кор дорӣ?

Ҷавоб дод, ки:

– Ман писари Золи Дастонам. Эрон бе шоҳ монда, тамоми кишварро душман пахш карда, дар ҳар хона азо ва шеван аст. Бузургони мамлакат Кайқубодро ба шоҳӣ хостанд. Падарам маро фармуд, ки бе камтарин таъхиру диранг ўро ёфта ба пойтаҳт биёрам. Агар ту ба сўйи ў роҳнамоям шавӣ, бар ман миннат мениҳӣ.

Дар ҷеҳраи ҷавон табассум яҳ кард; ёронаш ҳама якбора ба по хеста ба ў таъзим карданд. Ў ба Рустам гуфт:

– Эй сарафroz, Кайқубод манам.

Рустами Дастон ва сипоҳаш назди Кайқубод замин бӯсиданд. Дастон ба вай дуруди Золи Зарро расонд.

Онҳо дар биёбони Кавир ба сипоҳи Қулун барҳӯрданд, ки сари роҳро гирифта буд. Қубод шамшерро аз ниём кашид ва хост пешопеши сипоҳи худ разм кунад, лекин Рустам ўро нигоҳ дошт:

– Туро разм ҷустан нашояд. Ману Рахшу ин гурзу каманд ва ин сипоҳи сафдар на барои онем, ки ҷони киромии шоҳро ба ҳатар андозем.

Инро гуфта, ҷавонпаҳлавон чун деви азбандҷаста бар сипоҳи душман тоҳт. Ҷангваронаш шамшерҳои хунрезро барашна карда, аз паси ў ба ҳуҷум афканда шуданд. Қулун чун бод ба Рустам ҳамла оварда бо зарби найза банди ҷавшанашро канда партофт. Рустам найзаро аз дasti ў рабуда ба ҳудаш зад, Қулун аз зин парида лагадқӯби Рахш гардид.

– Офарин, Тахамтан! – ба Рустам хитоб кард Қайқубод.

Аз ҳамон рӯз Тахамтан, яъне паҳлавони бузург ва беҳамто, лақаби Рустам гардид.

Бақияни сипоҳиёни Қулун часади солори худ ва мақтулу маҷрӯҳонро ба кафтору каргасони лошахӯр ҳавола карда, рӯ ба гурез ниҳоданд.

Кайқубод тандурусту шод ба лашкаргоҳи Зол расид ва бар тахти каёй нишаст.

МУҲОРИБА. ҚОРАНИ БАҲОДУР

Пас аз тантанаи таҳтнишинии шоҳи нав сипоҳи Эрон аз ҷой ҷунбид. Ба муҳориба саф оростанд: майманаро Мехроби кобулӣ майсараво паҳлавон Густаҳам ва қалби лашкарро Қорани Кова сардорӣ карданд. Пешопеши лашкар Рустам ва аз паси ў паҳлавонони дигар, дар пушти онҳо Золи Зар бо Кайқубод мерафтанд. Ҷанги шадиде оғоз ёфт.

Сараввал қаҳрамонони чандин муҳориба, фотехи Дижи Алон, Қоран чандон корзор кард, ки ҳатто Таҳамтан аз ў дар ҳайрат монд. Қоран дар анбӯҳи душманон бо шамшеру гурзу синон мечангид, гоҳ ба рост ва гоҳ ба чап метоҳт ва дар ҳар ҳамла даҳ-дувоздаҳ савораи Афросиёбро ба хоку хун меафканд. Лашкаркаши тӯронӣ паҳлавон Шамосос, он ки чордаҳ сол пеш дар биёбони Зобул сипоҳаш ба дасти Қоран рӯ ба рӯ омад ва шамшер қашида ба қасди ҷони ў тоҳт, аммо ҷони худро ба теги обдори Қоран боҳт:

Чунин аст кирдори гардуни пир,
Гаҳе чун камон асту гоҳе чу тир.

НАБАРДИ РУСТАМ БО АФРОСИЁБ

Қоран барои Рустам намунаи диловарӣ гардид. Ҷавонпаҳлавон дар корзори Қоран дид, ки сози разму набард чӣ гуна мешавад.

Ӯ назди падараши омада пурсид: – Афросиёб, он марди бадандеш, он кони фитнаю офат рӯзи ҷанг дар кучо меистад, чӣ мепӯшад, дирафши худро дар кучо меафrozад, ки ман меҳоҳам ба ў сарпанҷа занам?

– Рӯзи ҷанг вай одатан дар як ҷо намеистад, – посух дод Зол. – Дирафшаш сиёҳ аст, хафтонаш¹ ҳам сиёҳ; кулоҳаш

¹. **Хафтон** – ҷомаи ҷанговарон, ки аз зери зирҳ мепӯшиданд.

пүлодин, ронаш хам пүлодпүш, рүйи пүлод бо зархал пүшонида. Ту хүшёр бош, писар: Афросиёб чунон гурди размоварест, ки аз ҳайбаташ гурдаи наёнг мекафад.

– Ман бо ў набард мекунам, – гуфт Рустам.

Ба фармони чонофарин як Худой,
Агар күх бошад, барорам зи чой;
Маро чуз бад-ў нест имрӯз чанг.
Ману гурзу майдони пури Пашанг.

Рахши пүлодсумро барангхента, хурӯшону дамон сүйи тү-
ронсиюх тохт. Афросиёб ўро дида аз гурдони худ пурсид:

– Ин чавони аждахокирдор кист?

Гуфтанд:

– Бо гурзи Сом омадааст, маълум мешавад, ки писари Золи
Дастон аст.

– Рустам?! – Афросиёб чун киштии оббури мавҷафкан аз
байни сипоҳ ба пеш баромад.

Таҳамтан ўро аз нишонаҳояш шинохт, ба паҳлуи Рахш рон
фушурд ва гурзи гаронро ба гардан баровард. Ба Афросиёб
расида гурзро гузашту яке ба камарбанди ҳариф чанг андохта
ўро аз зин чудо кард, меҳост қашон-қашон пеши Кайқубод
барадаш, лекин ноҳост камарбанд канда шуду Афросиёб ба
замин ғалтид, ҳамон лаҳза саворони түрөнӣ атрофашро печон-
да гирифтанд.

Сайд аз чанги Рустам част. Таҳамтан ба ҳасрат пушти даст
газид, ки: – «Э дарег, чаро бағал карда нағирифтаму аз камар-
бандаш қашидам!».

Афросиёби саҳт латхӯрдаву дар хок ҷӯлидаро чангваро-
наш бағал карда бурданд. Сипас ў савор шуда ба роҳи биёбон
ақиб рафт.

Түрениҳо аз мағлуб ва ғарив ҳалок гардидани шоҳи худ
дилшикаста шуданд. Сипоҳи Эрон якбора ба хучум гузашт:

Баромад хурӯшиданি доругир,
Дурахшиданি ханчару заҳми тир.
Зи сумми сутурун бар он паҳндашт
Замин шаш шуду осмон гашт ҳашт.

Лашкари Тўрон тоб наёvard, шикаст хўрд ва ҳазимат кард.
Фирдавсӣ ҷавлони Рустамро дар он ҷанг бо байти машхури
худ тасвир карда мегӯяд, ки ё:

Буриду дариду шикасту бибаст
Ялонро¹ сару синаву пою даст.

Ба ҳамин тарз Рустами Даствон ба гоҳи сахттарин бадбахтӣ
ва мусибате, ки ба сари ватанаш омада буд, ба майдон баро-
мада, дар роҳи озодӣ ва истиқлоли он мардона корзор кард ва
қаҳрамониҳои ҳайратбахш аз худ ба зуҳур овард.

Тўроншоҳ Пашанг бо исори Афросиёб, барои пешгирий аз
тамоман қир шудани лашкари Тўрон, аз Кайқубод сулҳ хост.
Кайқубод ба сулҳ розӣ шуд. Лашкари Тўрон ба ватани худ бар-
гашт ва дар Эронзамин боз осоишу амонӣ барқарор гардид.

ДОСТОНИ «РУСТАМ ВА СУҲРОБ» ШИКОР

Як пагоҳ Рустам аз хоб барҳоста фикр кард, ки имрӯз чӣ
коре дар пеш аст. Коре дар пеш набуд. На разм буду на базм.
Паҳлавон зиқ шуд. Қарор дод, ки ба шикор дилашро хуш
кунад.

Таркашро² тир пур кард ва гурзу камону камандро гирифту
бар Раҳши пилтан нишаста паи нахчир сӯйи марзи Тўрон рӯ
ниҳод.

Ба наздикии Самангон, ки шаҳре аз шаҳрҳои Тўрон буд,
расида, даштро пур аз гӯр³ дид. Зуд якчанд гӯрро ба тири
каманд шикор кард. Он гоҳ аз хасу хор гулхане барафрӯҳт,
дараҳтеро афтонда шоҳи калонашро тарошид ва наррагӯреро
бар он қашида дар оташ бирён карду канда-канда ҳўрдан
гирифт.

Чун сер шуд, Раҳшро дар марғзор ба ҷаро сар дод ва худаш
зинро зери сар гузошта ба хоб рафт.

¹. Ял – сарбоз, ҷанговар.

². Таркаш – тирдон.

³. Гӯр – гӯрҳар, оху.

ГУМ ШУДАНИ РАХШ

Чанде аз саворони тўронй, ки аз он дашт мегузаштанд, дар марғзор нақши суми аспро дида аз паяш афтоданд. Вақте ба вай расиданд, аспи кўҳпайкаре диданд, ки чун наррашер ёл афрохта дар дашт мечарид. Аз ҳар сў бар вай тохта каманд андохтанд. Рахш гуррон шуда худро ба саворон зад, якero бо дандон сар аз тан биканд ва дигареро бо лагад бар хок афканд. Аммо дар охир сараш ба каманд омада асир афтод. Саворон гардани ўро дар ҳалқаи каманд фушурда кашон-кашон бурданд.

Рустам бедор шуда ба ҳар сў нигоҳ кард, Рахшро надид. Дар гирду атроф ўро чуст, наёфт. Акнун пиёда бо гурзу камону таркаш даштре чӣ тавр паймояд ва таънаи мардумонро чӣ гуна бардорад, ки хоҳанд гуфт: – «Рустам хуфта ва аспашро дуздон-дааст?».

Таҳамтан ба ҳамин хаёл буд, ки чашмаш дар хок ба пай Рахш ғалтид. Аслихаро бар дӯш гирифта бо хотири парешону табъи хира дар пай аспаш равон шуд.

ДАР КОХИ ШОҲИ САМАНГОН

Чу наздики шаҳри Самангон расид,
Хабар з-ӯ ба шоҳу бузургон расид,
Ки омад пиёда гави¹ тоҷбахш,
Ба наҳчиргах з-ӯ рамидаст Рахш.
Пазиро шудандаш бузургону шоҳ,
Касе, к-ӯ ба сар барниҳодӣ кулоҳ.
Ҳамегуфт ҳар кас, ки ин Рустам аст,
Ва ё офтоби сапедадам аст?
Пиёда бишуд пеши ўзуд шоҳ,
Бар ў анҷуман шуд фаровон сипоҳ.

Шоҳи Самангон ўро ситоиш кард ва хайрамақдам гуфт:

– Хуш омадӣ, эй ҷаҳонпаҳлавон, мо ба дидори ту шод ва сарафrozем, дар ин шаҳр мо ҳама дӯст ва хайрҳоҳи туем, тану

¹. Гав – паҳлавон.

чони мо фидои ту ва ҳар чӣ дорем, они туст. Чӣ рӯй дод, ки
ниёда омадӣ? Рахши ҷаҳонпаймоят қучост?

Гуфтори шоҳ бадгумонии Рустамро аз дилаш баровард.

– Хуфта будам, – гуфт, – чун бедор шудам, Рахшро дар
марғзор надидам. Аз паяш, ки дар хок пайдо буд, афтодам,
паяш маро ба Самангон овард. Бегумон, Рахши ман дар ин
шаҳр аст. Ту бояд ӯро бичӯй. Агар ёфтӣ, миннат мениҳӣ ва
подоши¹ сазовор мейёбӣ, вагарна ҳамаи шумо бо теги ман
сарукор ҳоҳед дошт.

– Хотири Таҳамтан осуда бошад, – гуфт шоҳ, – ҳочати
тунду тез шудан нест, Рахши Рустам пинҳон наҳоҳад монд, мо
вайро мечӯему мейёбем. Ҷаҳонпаҳлавон имшаб ба хонаи ман
меҳмон шавад, то ба шукронай дидор бода нӯшему шодӣ
кунем. Дар бомдод Рахш ин ҷо ҳоҳад буд.

Рустам қабул кард, шоҳ ӯро ба коҳаш бурда маҷлиси
зиёфату базми бошукухе орост.

ТАҲМИНА

Чун зиёфат ба поён омад, Рустам шоду ҳуррам дар хонаи
маҳсусе, ки барояш ороста буданд, ба хоб рафт.

Посе аз шаб гузашт, дар коҳ ҳамаро хоб бурда буд, ногаҳон
ба гӯши Рустам аз паси дар нарм-нарм овози гуфтугӯ ва
шарфай по расид, сипас дар оҳиста боз шуда, зане бо ходимае
шамъ ба даст орому оҳиста ба дарун даромад.

Рустам сар боло кард, то бидонад кист ва чӣ меҳоҳад;
духтаре дид нозуқандом ва гулруҳсор, ки дар нимторикии хона
чун ситораи рахшон метофт; ба дилаш гуфт: – «Худовандо, ин
хоб аст ё бедорӣ?». Ходима ғоиб гашт. Таҳамтан аз духтар
пурсид:

– Кистӣ? Чӣ мегӯй?

Рухсори гулгуни дuxтар аз шарм гулгунтар шуд.

– Таҳминаам ман, – гуфт, – дuxтари шоҳи Самангонам. –
Ҳаргиз марде рӯйи маро надида ва овозамро нашунида буд.

– Пас назди ман ҷаро омадӣ?

Чехраи дuxтар барафрӯҳт. Гуфт:

– Басо достони туро аз ҳар қасе мешунидам:

¹. Подош – мукофот.

Ки аз деву шеру палангү наханг
Натарсию ҳастй чунин тезчанг.
Бидаррад дили шеру чарми паланг
Ҳар он гаҳ ки гурзи ту бинад ба ҷанг.
Бараҳна чу теги ту бинад уқоб,
Наёрад ба нахчир кардан шитоб.
Нишони каманди ту дорад ҳижабр¹
Зи бими синони ту хун борад абр.

Чунин достонҳоро мешунидаму ба диловарӣ ва зӯри бозуи ту оғарин меҳондам ва дидоратро орзу мекардам. Сипос ба Яздон, ки туро ба шаҳри мо овард ва маро ба орзуи деринам расонд. Инак, ман хирадро қурбони ҳавас карда ба пешат омадам. Орзуи дигарам ин ки Офаридгор аз ту ба ман фарзанде ато қунад, ки ба зӯру тавоной монанди ту бошад ва монанди ту дар ҷаҳон ном барорад.

Кучост марде, ки аз духтари маъсумай ҳурлиқое ҷунин суханони пок ва бошарофатро шунаваду дилашро бой надиҳад? Таҳамттан таслим шуд. Ба хидматгороне, ки шоҳ барои ӯ гумошта буд, фармуд мубадеро дар наздаш ҳозир карданд; мубад бо ҳоҳиши Рустам духтарро барои вай аз падараш хост-горӣ кард.

Шоҳи Самангон бо шодӣ ва ифтихор, аз ин ки сари паҳлавонони замон домоди вай мешавад, ҷашни арӯсии бошукуҳе ороста, духтарашро ба никоҳи Таҳамттан даровард.

Зану шавҳари хушбаҳт танҳо як шаб бо ҳам буданд.

Пагоҳӣ Рустам аз хона баромада Раҳшро ба дарааш ҳозир дид.

Ӯ бояд ба Эрон бармегашт. Дар он ҷо падару модари пираш, дӯстонаш ва хидмати шоҳ дар интизори ӯ буданд.

Бозубанде аз гавҳар дошт, онро аз бозуяш бароварда ба Таҳмина дод ва гуфт:

– Инро нигоҳ дор. Агар фарзанди мо духтар омад, инро ба гесуяш бидӯз, ва агар писар ёфтӣ, дар бозуяш бубанд, то нишоне аз падар дошта бошанд.

¹. Ҳижабр – шер.

Сипас занашро дар бар гирифта аз сару рӯяш бӯсид ва хайрбод кард, падараралсаширо ба чиҳати меҳмоннавозии ўсипос гуфт ва Раҳшро савор шуда ба роҳи бозгашт рӯ овард. Таҳмина зору гирён монд.

ЗОДАНИ СУҲРОБ АЗ МОДАР

Нуҳ моҳ бар ин баромад. Таҳмина ба орзуяш расид, писаре чун моҳи тобон зоид.

Писарак ба чехра монанди падарашиб буд. Бо меҳри рӯз-афзуни модар, бобо ва дояҳо парвариш меёфт. Чун якмоҳа шуд, кӯдаки яксоларо мемонд, дар сесолагӣ ба майдон асп метоҳт. Дар панҷсолагӣ бо навҷавонон зӯрозмой мекард. Чун даҳсола шуд, китфу бозуи ҷавонони расида ва зӯри паҳлавонон дошт, дар саворию тирандозию шикору набардозмой ҳеч марде аз мардони он сарзамин бо ў баробар намеомад. Вай нахле буд аз решай ҷанор ва ҳамчун ҷанор тана мемонду қад мекашид.

ПУРСИДАНИ СУҲРОБ ПАДАРИ ХУДРО

Аммо Суҳроб падарашиб надида буд ва кӣ будани ўро намедонист. Ў дар Тӯронзамин мезист ва Рустам дар Зобулистони дур. Таҳмина аз бими подшоҳи Тӯрон – Афросиёб номи Рустамро пинҳон медошт. Афросиёб, ки душмани хунии Рустам буд, агар ҳабар меёфт, ки ҷаҳонпаҳлавони эронӣ дар Тӯронзамин фарзанде дорад, метавонист ба Суҳроб осебе расонад.

Рӯзе Суҳроб аз назди ёрони ҳамбозии худ оташин баргашта бо модарашиб ба тундӣ сухан ронд.

– Бигӯ, аз нажоди киам ман? Падарам кист? Охир, ба зӯри бозу, аспсаворию тирандозӣ касе ҳамбози ман нест, аммо зоту насаби худамро намедонам, падарамро намешиносам. Мардумон пурсанд, ки «фарзанди кистӣ?», чӣ ҷавоб диҳам? То кай ту ин розро аз ман пинҳон медорӣ? Агар кӣ будани падарамро ба ман нагӯйӣ, дигар аз ман меҳри фарзандӣ ҷашм мадор.

Таҳмина донист, ки дигар ин розро аз писараш пинҳон дошта наметавонад. Гуфт:

– Тез машав, Суҳроб. Шод бош, ки ту фарзанди Рустами Дастанӣ, аз нажоди Соми Наримонӣ. Фаҳр кун, ки падарат

чаҳонпаҳлавон ва сари баҳодурони замон аст. Аз бозе ки Офаридгор оламро оғарид, оламиён мисли ў паҳлавонеро надидаанд. Ў фотехи душманони Эронзамин, нигаҳбони кишвар ва посбони таҳти шоҳ Кайковус аст.

Рустам вакти зодани Суҳроб ба Тахмина номае бо се пора ёқут ва се бадра¹ зар фиристода буд, Тахмина он нома ва зару ёқутро ба Суҳроб нишон дода суханашро давом дод:

– Бингар, инак паём аз падарат ва инҳо ҳадия ўянд ба ману ту. Аммо зинҳор ту ин розро пинҳон бидор, ки мабодо Афросиёб огоҳӣ ёбад. Вай ки аз падарат зарбаҳо ҳӯрда ва шикаст ёфта буд, душмани хунии ўст, агар туро бишносад, мабод ки интиқоми падаратро аз ту гирифтаний шавад.

АЗМИ СУҲРОБ

Оғаҳӣ аз рози куҳан Суҳробро ба ҳаяҷон андоҳт. Ў хитоб кард, ки:

– Чӣ ифтихори бартар аз ин аст? Диловариҳои Рустам дар олам достон шудааст, касе, ки наҷод аз Рустам дошта бошад, чаро бояд пинҳон ва гумном бимонад? То Рустам дар ҷаҳон ҳаст ва чун ман фарзанде дорад, чаро Афросиёбу Кайковус бояд подшоҳӣ қунанд? Ҷаҳонпаҳлавоне чун Рустам дар Зобулистон нишинаду Кайковуси камхирад бар таҳти Эрон? Ё ки Афросиёби ношуди бадкин бар таҳти Тӯрон? На, бо ин ҳол созиш кардан раво нест. Ман аз далерони Тӯронзамин сипоҳе гирд меоварам ва ба Эрон метозам, Ковусро сарнагун мекунам, падарамро мёబам ва бар таҳти шоҳаншоҳии Эрон мешинонам, сипас ба Тӯронзамин лашкар мекашам, Афросиёбро аз таҳт бармеандозам ва ин кишварро ҳам мулки Рустами Дастан мегардонам. То хуршеду моҳ ҳастанд, чаро бояд ситорагон сарварӣ қунанд?

Тахмина гуфтори писари диловарашро бо шодӣ ва ифтихор мешунид.

¹. **Бадра** – халта, ҳамён.

ИНТИХОБИ АСП

Сухроб боз гуфт:

– Акнун маро аспе мебояд, ки суми хорошикан, неруи пилон ва чобукии охувон дошта бошад.

Бобояш – шохи Самангон фармуд, ки галаҳои аспонро аз пеши Сухроб гузаронанд, то вай аспи дилҳоҳашро интихоб кунад.

Галаҳоро аз кӯху дашт оварданд. Сухроб бо каманд ба миёни аспон даромад. Ў ҳар асперо, ки ба назараши шоиста менамуд, бо каманд мегирифт ва айнан мисли оне, ки падараш Рустам дар ҷавонӣ ҳангоми интихоби асп карда буд, бар пушти он асп даст мефушурд ва ҳар бор ки чунин мекард, шиками асп ба замин мерасид. Аз ғишори дasti ҷавонпаҳлавон пушти аспони бисёре бишкаст.

Паҳлавони ҷавон аспи матлубашро наёфта ғамгин шуд ва ин ғамгиниаш ба маъюсӣ мегузашт, агар яке аз мардони шаҳр ба ў ҷунин муждае намерасонд:

– Ман, – гуфт он мард, – тое дорам, ки наслаш аз Рахши Рустам аст, чун бод медавад ва чун барқ мечаҳад, аз кӯху дашту дарё шоҳинвор паррон мегузарад. Неруи шер ва заҳраи бабр дорад. Агар фармой, ба хидматат меоварам.

Аз ин мужда руҳкори Сухроб шукуфт. Аспро наздаш оварданд, Сухроб бо қуввате ки дошт, ба миёни вай даст фушурд, асп чун кӯҳ устувор истод. Ҷавонпаҳлавон вайро бинавоҳт, зин кард ва савор шуд.

Он гоҳ ба гирд овардани сипоҳ пардоҳт. Барои лашкаркашӣ ба Эрон аз бобояш ёрӣ хост, шохи Самангон лавозимоти сафару ҷангро барояш муҳайё соҳт.

ТАДБИРИ АФРОСИЁБ

Ба подшоҳи Тӯрон Афросиёб хабар расид, ки дар шаҳри Самангон паҳлавони рустамзоде сар бардошта ва лашкар гирд овардааст, меҳоҳад бо шоҳи Эрон ҷангид, ўро аз таҳт ғалтонаду ба ҷояш падари худро биншонад, аммо падарашро ҳаргиз надидааст.

Афросиёб ба андеша рафт, ки чӣ бояд кард, ва сипас дар фикраш нақшае кашиду хурсанд шуд. Сипоҳдорони худ Ҳумон ва Бормонро пеш хонда гуфт:

– Хуб аст, ки Сухроб падарашро намешиносад, аз ин бояд истифода бурд. Шояд ин наррашер душмани хунии ман Рустамро аз пой барандозад. Шумо бо сипоҳ назди Сухроб биравед ва ӯро ёрӣ кунеду ҳамроҳаш ба Эрон равон шавед. Он ҷо коре кунед, ки Сухроб падарашро нашиносаду бо сипоҳи Эрон ба ҷанг дарояд. Ҳамин тавр ки шуд, ноҷор Рустам бо Сухроб набард ҳоҳад кард. Магар Рустам ба дасти ин диловар күшта шаваду мо аз осеби он паҳлавон раҳо ёбем. Рустам, ки нест шуд, ман Эронро ба осонӣ фатҳ ва Кайковусро сарнагун мекунам ва пас аз он Сухробро ҳам аз миён мебардорам. Аммо агар Сухроб дар набарди Рустам күшта шавад, Рустами пир аз марги фарзандаш дилишикаста ҳоҳад шуд, ки ин ҳам ба коми мост. Шумо ба Сухроб аз ман паёму нома ва ҳадяҳои гарон-баҳо мебаред. Чун ҳамроҳаш ба Эрон тоҳтед, хушёр бошед.

Номаи Афросиёб ба Сухроб саросар меҳруbonӣ ва некҳоҳӣ буд, навишта буд, ки: – «Зебандай таҳту тоҷи Эрон тӯй, агар бар таҳти Эрон нишинӣ, дар замона осоишу амонӣ ҳукмрон ҳоҳад шуд, Эрон аз Самангон он қадар дур нест. Инак, ман лашкаркашони бузурги худ Ҳумон ва Бормонро ба ёрии ту равона кардам ва ҳар ҷи қадар сипоҳ ҳоҳӣ, мефиристам. Ба лашкари Кайковус зафар ёбӣ, Эрон аз они туст».

Сухроб аз номаю ҳадяҳои Афросиёб шод шуд ва Ҳумону Бормонро нағз пазирӣ кард.

Таҳмина ҳангоми видоъ бо писар пораи гавҳарero, ки Рустам ба вай супурда буд, ба бозуи Сухроб баст ва гуфт:

– Ҷони модар, туро ба паноҳи Яздон супурдам. Тандуруст ва фотоҳ ба ман баргард. Рустам ин гавҳарро ба ман дода, васият карда буд, ки ба бозуи ту бандам. Падарат туро аз рӯйи ҳамин нишона ҳоҳад шинохт. Тағоят Жандаразмро ҳамроҳи ту мефиристам, ӯ Рустамро дидашт ва мешиносад; чун ду лашкар ба ҳам наздик шуданд, ӯ Рустамро ба ту нишон медиҳад, то ки ту аз падарат ғофил намонӣ.

Сипас Таҳмина писарашро дар оғӯш гирифта, аз сару рӯяш бӯсид ва гирёну сӯзон ба сафар гуселаш кард.

ГИРИФТОР ШУДАНИ ҲАЧИР

Лашкар чониби Эрон ҳаракат кард. Суҳроб пешопеши сипоҳи худ асп меронд.

Эрониён дар сарҳадди шимоли шарқии кишвари худ қальяе доштанд устувор ва баланд, ки онро Дижи Сапед мегуфтанд. Ду сипоҳдор ва паҳлавони эронӣ – Гуждаҳам ва Ҳачир он ҷо дижбон буданд.

Дар биёбон аз сӯи Тӯронзамин гарди паҳну гализе барҳост ва сипас аз миёни гард сипоҳе савораву пиёда бо пилону шутурон намудор гашт. Диҷбонҳо донистанд, ки лашкари Тӯрон меояд.

Паҳлавон Ҳачир зуд ҷомаи разм пӯшиду савор шуда ба майдон тоҳт.

Лашкари Суҳроб ба наздикии Дижи Сапед расида бозистод.

Ҳачир чорнаъл асп тозонда рафт ва овоз дод, ки:

– Дар сипоҳи Тӯрон паҳлавони далер кист, то барояду бо ман набард кунад?

Суҳроб чун бод аз лашкар берун тоҳт ва бонг зад:

– Эй савори нагунбаҳт, ту кистӣ ва ному наҷодат чист?

Магар аз ҷон сер шудай, ки танҳо ба ҷанг омадай? Хуб, акнун пойдорӣ бикун ва набарди мардонро бубин!

– Ба ҷангиги ту маро ёр даркор нест, – посух дод Ҳачир, – ман паҳлавон ва сипоҳдор Ҳачирам, ҳам акнун саратро аз танат меканаму назди шоҳаншоҳ мефиристам, танатро пеши каргасон меафканам!

Суҳроб хандиду оташвор бар вай тоҳт.

Ҳачир найза андоҳт, найзааш ба ҳариф наҳалид.

Суҳроб сари найзаи ўро қапида бар камари худаш зад ва сипас ба ў дарафтиду аз зин бардошта чун як лаҳти қӯҳ бар заминаш қӯфт, сарашро буриданӣ шуд, Ҳачир тоб ҳӯрд ва зинҳор хост, Суҳроб даст нигоҳ дошт ва зинҳор дод, фармуд то ўро дар банд андохта ба лашкаргоҳ назди Ҳумон фиристоданд.

ГУРДОФАРИД

Чанговарони Дижи Сапед, ки аз боло набарди он ду танро назора мекарданд, аз асир афтодани паҳлавони номдори худ гамгин шуданд.

Гуждаами дижбон духтаре дошт, Гурдофарид ном, далер ва размовар, ки захми тиру шамшерашро душманони Эрон-замин на як бору ду бор озмуда буданд. Ў ба нанги гирифтории Ҳаҷир тоб наёвард, зиреҳ бар тан пӯшид ва силоҳи разм бардошт, гесувонашро зери кулаҳҳӯди румӣ пинҳон кард, бар аспи тезтак барнишаст ва аз дари диж тирвор бадар рафта ба размгоҳ тоҳт ва ба лашкари Суҳроб нило андоҳт, ки:

– Солори шумо кист ва паҳлавон қадом аст?

Барояд, бо ман набард кунад!

Суҳроб лабханде зад, ки инак, боз як нахчир ба дом омад, ў чун бабр пеш ҷаҳид. Гурдофарид камонро зеҳ карда ўро ба зери тирборон гирифт. Суҳроб дар паноҳи сипар ҳашмгин ба болои вай асп ронд. Гурдофарид камонро бар бозу овехта, бо найза ҳамла бурд. Суҳроб ҷавони зебочехраи диловареро дар муқобили худ дид. Ў низ найза рост карда пеш тоҳт ва саҳт бар камаргоҳи Гурдофарид зад, духтари ҷанговар, чун гӯй аз зарби ҷавгон, аз зин як қад парид, аммо худро набоҳт, ҷобук шамшер аз ниём қашиду бар миёни найзаи Суҳроб зад, найза ду ним шуд, аммо Гурдофарид донист, ки ёрои набарди Суҳробро надорад, ионон сӯи диж тофт ва маҳмиз зад.¹

Суҳроб дид, ки сайд аз ҷанг ў мегурезад, аз қафояш асп монд ва расиду яке ба кулаҳҳӯдаш ҷанг зада онро аз сари савор баргирифт. Гесувони сиёҳи Гурдофарид бар пушташ ёзид. Суҳроб дар ҳайрат монд, донист, ки бо духтаре набард кардааст. Гурдофарид ҳамоно гурезон буд, Суҳроб каманд аз фитрок кушода ба сӯяш андоҳт ва ўро ба банд овард.

Таҳамтанзоди номҷӯй духтарони зеборо бисёр дида буд, аммо духтареро, ки дар вай зебоии париёна бо диловарии баҳодурона ҷуфт шуда бошад, бори аввал медиҳд. Мехре бар вай дар дилаш нишаст.

Гурдофарид гуфт:

¹. **Маҳмиз** – аспро пошна зада тозондан.

– Эй пахлавон, чашми ду лашкар ба сўйи мост, дар майдон дер истодани мо шоиста нест. Ба ту хоҳанд хандид, ки бо духтаре ин қадар андармон шудӣ. Бо ҳам пинҳонӣ созиш кунем, бехтар аст. Агар ту хоҳони диж бошӣ, ман коре мекунам, ки онро ба ту гузоранду лашкари диж ҳам ба ту таслим шавад. Дигар маро нигоҳ надор.

Сухроб қабул кард ваammo духтари чанговарро огоҳӣ дод, ки:

– Хабардор бош, паймонатро нашикан, ки дижро зеру забар мекунам. Неруи маро озмудӣ.

Инро гуфта асираи нозанинро раҳо кард. Гурдофарида рӯ ба диж ниҳод ва Сухроб аз паяш равон шуд.

Чун ба дарвозаи диж расиданд, Гурдофарида худро зуд ба дарун гирифт ва дарвоза баста шуд. Сухроб дар берун монд.

Гурдофарида болои девори қалъа баромада Сухробро дар поён дид ва қоҳ-қоҳ хандида овоз дод, ки:

– Эй пахлавони Тӯронзамин, ба чӣ умед истодай? Баргард ва ранчи бехуда макаш!

Сухроб доност, ки фиреб xӯрдааст. Ба гӯянда бонг зад:

– Эй бути паймоншикан, магар гуфтаи маро ба ин зудӣ фаромӯш кардӣ? Ба хур shedу моҳ савганд, ки ин дижро бо хок яксон мекунам! Аз он рӯзе, ки дармондаву печон шавӣ, андеша кун! Он гоҳ пушаймонӣ суд надорад!

Гурдофарида посух дод, ки:

– Эй далер, ғами бехуда маҳӯр. Тӯрониён ба эрониён даст намеёбанд, ҳарчанд ки ту ба тӯронӣ монанд нестӣ ва бо ин зӯри бозу ва китфу ёл аз пахлавонон ҳамбоз надорӣ. Чандон ба зӯри бозуят гарра машав, ки шоҳаншоҳ чун аз омадани ту огоҳ шаваду Рустам аз ҷой чунбад, аз лашкари ту як тан зинда наҳоҳад монд. Шумо тоби ҷангӣ Тахамтан надоред. Дареғ аз ин бурзу болои ту, ки барбод хоҳӣ дод. Бехтар он аст, ки дағдагаро кӯтоҳ кунӣ ва ба Тӯрони худ баргардӣ.

Ин суханони нешдори духтар алами Сухробро дучанд карданд, лекин ў ба худ тасаллий медод, ки: – «Аҳдшиканий ў ба коми ман аст, охир, барои ман нанг мебуд, ки факат ба воситай зафар ёфтани бар духтаре ин дижро бигирам».

Ба Гурдофарида гуфт:

– Имрӯз бегох шуд, ҷавоби суханатро сахар аз гурзу синони ман мегирий.

Ӯ ҳашмгин инон печида ба лашкаргоҳи худ равон шуд.

НОМАИ ГУЖДАҲАМ БА КОВУС

Пас аз рафтани Суҳроб дижбони пир Гуждаҳам бо гурдону паҳлавонони диж ба машварат нишастанд.

Ҳама аз асир афтодани Ҳачир ғамгин буданд ва чун донистанд, ки ёрои ҷангидан бо Суҳроб надоранд, ғамгингтар шуданд.

Пас Гуждаҳам нависандаро нишонда ба номи шоҳ Ковус нома нависонд.

«Шоҳаншоҳо, аз Тӯрон сипоҳе далеру ҷангчӯй ба қасди Эрон омад. Солори сипоҳ навҷавони хуршедталъатест, ки замона чун ӯ шерафкану лашкаршиканero ба ёд надорад.

Чу овози ӯ раъд ғурранда нест,
Чу бозуи ӯ тег бурранда нест.
Ба ном аст Суҳроб, ғурди далер,
На аз дев печад, на аз пилу шер,
Ту гӯй магар бегумон Рустам аст,
Ва ё гурде аз тухмай Найрам аст.

Ҳачири диловар камар баста ба разми ӯ баромад, лекин Суҳроб ӯро фурсати мижа ба ҳам задан надода, аз пушти зингирифту бар замин зад. Акнун Ҳачир бо дили пурдарду тани пурозор дар зинҳори Суҳроб аст. Мо бо чунин паҳлавон тобу тавони ҷангидан надорем, ки ҳамовардаш¹ гар кӯҳи хоро бошад, нолон мешавад. Агар шоҳаншоҳ ба зудӣ лашкар наёварду чора насозад, ин паҳлавон Эронзамиро ҳаробазор ва гурдони Эронро нагунсор хоҳад кард. Дижи Сапед тоби ҳуҷуми ӯро надорад. Имшаб мо бору бунаро аз диж бардошта рӯ ба пойтакт мениҳем».

Саҳар офтоб сар аз паси кӯҳ бароварда буд, ки Суҳроб бо як гурӯҳи сипоҳи худ ба Дижи Сапед ҳамла овард. Чун

¹. Ҳамовард – ҳарифи ҷанг, ҳамнабард.

дарвозаи дижро кушоданд, аз сардорон касеро надиданд. Гуждаҳам бо духтараш Гурдофарида ва дигар номдорони диж бо роҳи зеризамий, ки тӯрониён аз вай огоҳӣ надоштанд, фирор карда буданд. Ҷанговарони фирмронокарда ҳама ба Суҳроб таслим шуданд ва ба чон зинҳор хостанд. Суҳроб дар ҳама чойи диж Гурдофарида чуст, аз вай нишоне наёфт, дар ҳасрат монд, зоро ошиқаш шуда буд, ба дилаш мегуфт: – «Э дареғ, турфа гизоле ба камандам омада буд, аз банд часту худамро банд кард».

ПАЁМИ КОВУС БА РУСТАМ

Шоҳ номаи Гуждаҳамро хонда ба ҳавотир афтод. Бузургони даргоҳ ва лашкаркашонаш Тӯс, Гударз, Гев, Гургин Баҳром ва Фарҳодро пеш хонда номаро ба онҳо нишон дод ва гуфт:

– Кишвар дучори хатар аст. Дижи Сапед дар дасти душман ва Ҳачир дар банд. Чора чист?

Бузургон андеша ронданд ва саранҷом ба ин қарор омаданд, ки паҳлавон Гевро ба Зобулистон назди Рустам бифиристанд ва ўро ба разми ҷавонпаҳлавони тӯронӣ бихонанд.

Он гоҳ Ковус ба номи Тахамтан нома навишт, ки: – «Ҷаҳонпаҳлавоно, дуруди Яздон ба ту бод, пайваста бедордил ва равшанравон бошӣ. Бидон, ки ба Эрон ва шаҳаншоҳи мо ҳатари бузурге рӯй овард. Лашкаркаше ба неру чун Сом аз Тӯронзами сар бардошта, ба сарҳадди мо тохта, Дижи Сапедро кушода ва акнун ба Эрон хучум оварданист:

Яке паҳлавонест гурду далер,
Ба тан жандапилу ба дил наррашер.
Аз Эрон надорад касе тоби ӯй,
Магар ту, ки тира кунӣ оби ӯй.
Чунин дон, ки андар ҷаҳон чуз ту кас
Набошад ба ҳар кор фарёдрас.
Дилу пушти гурдони Эрон туй,
Ба ҷанголу нерӯи шерон туй,
Чу гарди пай Раҳши ту нил нест,
Ҳамоварди ту дар ҷаҳон пил нест.

Туй дар хама бад ба Эрон панох,
Зи ту барфарозанд гурдон кулоҳ.

Бузургон ва номдорони даргоҳ чораи ин душвориро ба дасти ту мебинанд, умединанд, ки Тахамтан кори ин ҷаҳон-пахлавони тӯрониро бисозад ва ҳатарро аз сари Эрон дафъ қунад. Геви номвар нома ва паёми моро назди ту меоварад. Ҳамин ки номаро ҳондӣ, оне ҳам диранг накарда савор шав ва бо ҷанговарони Зобул ба даргоҳ бишитоб».

Ковус номаро ба Гев супурда, таъкид кард, ки:

– Аспи бодпойро то Зобул ҷорнаъл битоз. Нома ва паёмро ба Рустам бирасону зуд баргард. Агар рӯз расидӣ, шаб баргард ва агар шаб расидӣ, сахар баргард. Як нафас диранг накун!

ГЕВ ДАР ЗОБУЛ

Гев рӯзро рӯз нагуфт ва шабро шаб, на фикри об кард, на парвои нон, беист роҳ паймуд ва чун бод ба Зобул расида номаи шоҳро ба Тахамтан супурд.

Рустам номаро ҳонда ҳандиду гуфт:

– Шаҳрёر он лашкаркаши ҷавони тӯрониро ба Соми Наримон монанд кардааст. Гумон намекунам, ки аз Тӯрон чун Сом диловаре барояд. Ҳеч қас ҷунин пахлавонеро аз тӯрониён ба ёд надорад. Ин Сухроб аз наҳоди кӣ бошад? – Тахамтан андак таамул карду суханашро давом дод: – Ман дар Тӯронзамин аз духтари шоҳи Самангон писаре дорам, аммо он писар ҳанӯз хеле ҷавон аст. Ба модараш зару гавҳар фиристода будам, ба ҳамин қарибӣ паём омад, ки бача бо ҳамсолонаш ба асп-саворӣ ва шикор машғул асту бо лаби ширбӯй ғоҳо шароб ҳам менӯшад ва баъди андак вақт пахлавони шерафкане ҳоҳад шуд. Ту, Геви далер, мегӯй, ки гурди тӯронӣ Ҳачирро афканд ва Дижи Сапедро гирифт? Ҷунин кор, албатта, аз дasti он шербачаи хурдсол намеояд. Ҳоло ту биё, ба Коҳи ман биравем, ба шодӣ биншинему бибинем ҷораи ин кор чист ва он пахлавони турки навбаромад кист.

Ҳар ду ба Коҳ даромада ба шодӣ сари дастархон нишастанд. Баъди як дам Гев бекарор шуда гуфт:

– Шох нигарон аст. Маро фармуда буд, ки дар ин чо як нафас дер намонад, агар рӯз назди Таҳамтан бирасам, шаб бозгардам. Таҳамтан ҳам бояд шитоб кунад, ки хатар бузург ва ҷашми сipoҳи Эрон ба роҳи ў чор аст.

Аммо Рустам моили дилхушӣ ва таъбаш ҷоқ буд.

– Бoke нест, Гев, – гуфт ў, – биё имрӯзро ба дилхушиву айшу нӯш гузаронем ва аз шоҳаншоҳу сipoҳаш ёд накунем, ки оҳир саранҷоми мо ҷуз хок нест. Фардо ба роҳ мебароем. Агар баҳт аз мо рӯ натофта бошад, кори тӯронсipoҳ душвор нест. Оташ ҳар қадар бузург ҳам бошад, кай ба дарёи хурӯшон тоб меоварад. Душман дирафши маро аз дур бубинад, тӯяш ба азо мегардад.

Гев ночор гардан фаровард; ду паҳлавон бода нӯшиданд, базми шодиву тараф соз карданд.

Рӯзи дигар Рустам боз созандаву сарояндагонро талабида базми нав орост.

Рӯзи сеюм ҳам бо амри ў хони зиёfat густурда, маҷлиси савту самоъ ороста ва бодаи гулгун ба соғарҳои заррин реҳта шуд. Геви бечора дилтанг мешуд, аз бетоқатӣ ба худ мепечид, аммо Рустам дар қайфи бода ва нашъяни ҷангуби рубоб ёде аз Ковус намекард.

Рӯзи чаҳорум Гев косаи сабраш лабрез шуда ба по хест ва гуфт:

– Эй диловар, тундҳӯй ва бадҳашмии Ковусро худат медонӣ. Аз кори паҳлавони тӯронӣ хеле парешонхотир буд ва хобу ором надошт. Агар дер монем, бар мо ҳоҳад шӯрид.

– Фам маҳӯр, – посух дод, Рустам, – дар ҷаҳон касе ба мо намешӯрад. Ҳамин рӯз равон мешавем.

Ҳам фармуд, Раҳшро зин карданд, дар карнайҳои рӯин дамиданд ва таблҳоро кӯфтанд, то саворони Зобул гирд омаданд.

Билохира Таҳамтан бо сipoҳе гарон, ки онро бародара什 Завора саровонӣ мекард, сӯйи Эроншаҳр рӯ ниҳод.

ХАШМИ КОВУС

Чун овозаи омад-омади Рустам ба пойтаҳт расид, бузургон ва паҳлавонони Эрон ба якруза роҳ омада ўро пешваз гириф-

танд, табрик карданد ва ҳамроҳ ба назди шоҳаншоҳ равон шуданд.

Аммо бузургон дар ҳавотир буданд.

Ковус дар боргоҳаш чини ҳашм бар абру зада дар интизори Рустам нишаста буд. Чун Тაҳамтан, Гев ва бузургон вориди боргоҳ шуда салом ва таъзим ба ҷо оварданд, шоҳ ҷавоби саломашонро надода, яке барошуфт, аввал сӯйи Гев бонг зад ва сипас шарм аз дидагонаш шуста ба тундӣ гуфт:

– Рустам кист, ки сухани маро ба замин партояду аз фармонам сар бипечад?! Ҳоло агар тег ба даст медоштам, сарашибро чун турунҷ аз танаш ҷудо мекардам. – Сипас ба Гев рӯй оварда фармуд: – Ӯро бигири зинда ба дор оvez!

Гев, ки бе ин ҳам аз дуруштии Ковус озурда шуда буд, аз ҷо начунбид. Киро дилу гурдаи он буд, ки ба Рустам даст ёзад? Ковус аз беҳаракатии Гев оташин шуда ба сарвари паҳлавони лашкар Тӯси далер фармон дод, ки Рустам ва Гев – ҳар дуро бараду зинда ба дор қашад.

ҚАҲРИ РУСТАМ

Паҳлавонон ҳайрон шуданд. Тӯс пеш рафта дasti Рустамро гирифт, ки Ӯро берун барад, то магар ғазаби шоҳ нишинаid. Рустам яке даст бар дasti Тӯс зад, Тӯс ғалтида дар замин нақш баст, ҷаҳонпаҳлавон ғазабнок шуда ба Ковус рост нигоҳ карду гуфт:

– Бехуда тез машав! Ҳама кори ту аз хирад дур ва аз якдигар батар аст. Бо ин тундхӯй ва кӯтоҳандешӣ ту шоистаи подшоҳӣ нестӣ. Агар зинда ба дор овехтан метавонӣ, он паҳлавони тӯрониро оvez, то аз душманат ҳалос шавӣ. Ман он Рустами Золи номоварам, ки аз чун ту шоҳ боке надорам. Саросари ҷаҳон то Мозандарон аз Мисру Ҳомоварон то Ҷин бандай теги мананд, ҳудатро ман ду бор аз банду зиндони душманонат ҳалос карда, ба таҳти шоҳӣ бозовардам. Барои ту дар биёбону кӯху ҷанглҳо бо шеру аҷдаҳо гирифтугир кардам, девони Мозандаронро ба банд овардам, гурдони Ҳомоваронро дарҳам шикастам, то ки ту бар таҳти шоҳаншоҳӣ устувор монӣ. Агар ман падарат Кайқубодро аз Албурзкӯҳ намеовардаму бар таҳти Эрон наменишондам, имрӯз ту шоҳ намебудӣ, ки ба

набераи Сом тундī кунӣ! Дареф аз точи шоҳаншоҳӣ, ки бар сари чун ту носипоси қадрношиносест!

Таҳамтан ин гуфту бо ситеz аз боргоҳ бадар рафт. Бузургон ҳама аз қафои ӯ баромаданд. Ӯ дар берун Раҳшро савор шуду ба бузургон рӯ оварда гуфт:

– Нерумандӣ ва пирӯзии ман атои Яздонист. Рустами Дастон аз касе бок надорад. Чун ҳашм бигирам, Ковусу лашкараш дар ҷашмам пари қоҳе беш нест. Ӯ маро биёзурд, ман меравам, шумо маро дигар ҳаргиз дар Эрон наҳоҳед дид. Суҳроб гуфтааст, ки дар Эроншар касеро зинда наҳоҳад гузошт, пас шумо дар фикри ҳалосии ҷони худ бошед.

Ӯ Раҳшро маҳмиз зад.

ОШТИ

Паҳлавонон дар дил ба Таҳаматан оғарин меҳонданд, бо вай мефаҳриданд, он чӣ онҳо ҷуръат намекарданд ба рӯйи шоҳ гӯянд, аз дилу забони онҳо гуфт!

Аммо дар айни ҳол ғамгин ҳам буданд аз он ки ӯ рафт. Охир, бе Рустам лашкари Эрон ба сони рамаи бешубон аст.

Гев, Гударз, Баҳром, Руҳҳом, Гургин ва дигар номдорон бо ҳам нишаста сари шикваро боз карданд, ки:

«Ковуси бадхӯйи носипос паҳлавонони сипоҳро меранҷонад. Агар Таҳамтан, ки бар таҳт нишонандай Ковус, пушту паноҳи лашкар ва балогардони Эронзамин аст, сазовори дор бошад, дигаронро подоши хидмат чист ва аз Ковус чӣ умеди қадршиносист? Агар ҳуҷуми душман ва бими табоҳии қишвар намебуд, аз ин даргоҳ мегурехтем, лекин ҳоло Эрон наметавонад бо душман пойдорӣ кунад».

Билохира, паҳлавонон аз сипоҳдор Гударзи Кишвод ҳоҳиш намуданд, ки Рустамро бо шоҳ ошти дихад. Гуфтанд, агар Ковуси суханношунави пандногирро ба ифоқа овардан мумкин бошад, ин кор фақат аз дasti Гударз меояд, ки аз ҳамаи ёронаш солҳӯрдатар ва хирадмандтар аст. Солори диловар назди шоҳ биравад ва бигӯяд, ки паҳлавонони лашкар ба ҷуз Рустам касеро ҳамоварди баҳодури тӯронӣ намебинанд.

Гударз ҳоҳиши ёронашро пазируфт ва назди шоҳ рафт.

– Шаҳрёр Рустамро бе гуноҳ ранчонид, – гуфт ў ба Ковус, – ва Эронро ба рӯзи хатар бе пушту паноҳ гузошт.

Аз шоҳон сухани газоф¹ шоиста нест:

Хирад бояд андар сари шаҳрёр,
Ки тезию тундӣ наёяд ба кор.

Дижи Сапед дар дasti Суҳроб, роҳ сӯйи пойтаҳт ба вай боз аст. Агар Суҳроб паҳлавони шерафкане чун Ҳачирро ба он осонӣ дар банд оварда бошад, дигар аз паҳлавонон кӣ ёрои набарди ўро дорад? Ҳамоварди ў танҳо ҷаҳонпаҳлавон Рустам аст.

– Рустам ҳар қадар неруманд ҳам бошад, фақат як тан аст, – посух дод Ковус, – зафар дар ҷанг вобаста ба як тан нест.

– Аммо ин як тан қуввати дили лашкар ва номаш даҳшати душман аст, – гуфт Гударз, – ту, шаҳрёр, қуввати дили лашкаратро рабудӣ ва душманатро аз даҳшат раҳонидӣ. Аз шаҳрёр ҳатое гузашт, ки Ҳудо накунад, оқибати ин ҳато табохии қишивар, сарнагунии шаҳрёр, ҷонгунии таҳту точи шоҳаншоҳӣ бошад.

Ковус тарсид.

– Пас чора чист?

– Чораи ягона – бо Рустам оштӣ кардани туст, – посух дод Гударз.

Шоҳ андешиду аз рафтори худ бо Рустам пушаймон шуд.

– Оре, – гуфт, – панд аз пиron накуст. Рост гуфтӣ. Ту бо бузургони даргоҳ назди Рустам биравед, бо суханони нарм тундии маро аз дилаш бароред ва ба даргоҳ бозоваредаш.

Гударз бо ҳамроҳи сипаҳдорону паҳлавонон зуд аз паси Рустам рафтанд ва дар роҳ ба вай расида гуфтугузор карданд:

Ситоиш гирифтанд бар паҳлавон,
Ки ҷовид бошию равшанравон.
Ту донӣ, ки Ковусро мағз нест,
Ба тезӣ сухан гуфтанаш нағз нест.

¹. Газоф – бехуда, сафсата.

Бигүяд, хамон гах пушаймон шавад,
Ба хубй зи сар боз паймон шавад.
Таҳамтан гар озурда гардад зи шоҳ,
Мар эрониёнро набошад гуноҳ.
Ки бугзорад ин шаҳри Эрон ҳаме,
Кунад рӯйи фархунда пинҳон ҳаме.
Ҳам ўз-ин суханҳо пушаймон шудаст,
Зи тундӣ бихояд ҳаме пушти даст.

Аммо Рустам сари оштӣ надошт.

– Ман, – гуфт, – аз Кайковус бениёзам. Агар ўз шоҳ бошад, маро ҳам зини Раҳш таҳт аст ва тарги¹ рӯин – тоҷ. Аз ҳашми ўз чаро тарсам? Чӣ ранҷу сахтиҳое, ки барои Ковус накашидам. Дилам аз ўз монд, дигар бо ўз коре надорам... Бо Суҳроб худаш бичанганд.

Гударз ва ёронаш тасаввур мекарданд, ки дар натиҷаи қаҳри Рустам чӣ балову офате мумкин аст ба сари Эрон ояд. Сипоҳдори пир ба худ ҷазм кард, ки то Таҳамтанро ба оштӣ моил накунад, ба даргоҳ барнамегардад. Гуфт:

– Ҷаҳонпаҳлавон! Ту аз Ковус озурда шудӣ, лекин агар аз Эрон равӣ, Ковус ҳам, паҳлавонон ҳам гумон ҳоҳанд кард, ки Таҳамтан аз Суҳроб тарсид, нерумандиву диловарии баҳодури тӯрониро шунида дилаш вахм гирифт ва ҳашми Ковусро баҳона карда аз ҷанг рӯй тофт. Аз он баъд ҷангварони Эрон бо андешаи ин ки Рустам тарсидааст, дар майдони ҷанг пойдорӣ наҳоҳанд кард. Дар натиҷа кишвари мо бо хок яксон ҳоҳад шуд. Оё ту инро меҳоҳӣ? Розӣ ҳастӣ, ки нанги шикаст насиби сипоҳи Эрон шавад? Ҳамаи ранҷу машаққате, ки худат барои устувории таҳти шоҳаншоҳии Эрон қашидӣ, барбод равад? Агар инро ҳоҳӣ, бирав ба Зобул.

Рустам аз ин суханони Гударз дар андеша рафт. Сипас гуфт: – Эй номвар, ту медонӣ ки тарсу бим ба дили Рустам бегона аст. Агар рӯзе тарс ба дилам роҳ ёбад, тег бар дил мезанаму ҷон аз тан раҳо мекунам. Аммо дидӣ, ки шоҳ бо ман суханони бечо мегӯяд, маро хор медорад, вагарна ман барои

¹. Тарг – кулоҳи ҷангӣ.

Эрон чону танамро фидо мекунам ва аз хеч гуна чанг наметарсам.

Гуфтугӯи дароз ба поён омаду Рустам аз ситеза фаромад ва ба оштӣ бо шоҳ розӣ шуда, ҳамроҳи бузургон рӯ ба шаҳр ниход.

Дар боргоҳ чун аз дур намудор шуд, шоҳ бархоста ба узрҳоҳӣ пеш рафт ва гуфт:

– Ҷаҳонпаҳлавон, суханони маро бар дил магир. Чӣ кунам, ки Ҳудованд мизоҷи маро тунд сириштааст, бо сиришти худ ситеz наметавон кард. Аз паҳлавони навбарамади тӯронӣ дилтанд будам, туро ба мадад хостам, чун дер омадӣ, тезу тунд шудам, хокам ба даҳан, туро ранҷонидам, аммо баъд пушаймон шудам.

Рустам ҷавоб дод, ки:

– Шоҳо, ман ба фармони туям. Инак, ба хидматат камар баста омадам.

Кудурат аз миён бардошта шуд, Қовус ҳушҳол гардид ва гуфт:

– Имрӯз базм, фардо разм.

Пас фармуд то базми шоҳона оростанд ва ба шодмонии оштӣ бода нӯшиданд.

ЛАШКАР КАШИДАНИ ҚОВУС БО РУСТАМ

Чун хуршед ҷодари шабро дарида берун омад, бо фармони шоҳ Гев ва Тӯс лашкарро ба лашкаргоҳ ҳонданд. Сад ҳазор савору пиёдаи ҷавшандор ҳозир шуданд. Ба овози духул аз ҳар ҷониб гурӯҳ-гурӯҳ лашкар сӯи дашт ба ҳаракат омаданд, аз гарду ғубори бархоста ҳаво тира гашт.

Манзил ба манзил пеш рафтанд ва чун ба наздикии Дижи Сапед расиданд, дидбони диж хурӯшида Суҳробро огоҳ кард. Суҳроб бо Ҳумон зуд ба болои диж баромада нигоҳ кард, саросари даштро пур аз лашкар дид. Ҳумонро ваҳм гирифт. Суҳроб ҳандиду гуфт:

– Чӣ ҷойи тарс? Дар ин лашқари бекарона як тан ҳамоварди ман нест. Ба бахти Афросиёб ман имрӯз ин даштро дарёи хун мегардонам.

Ӯ шоду хуррам аз бора фуруд омад ва чоми май хост, нӯшид ва ҳеч аз пешомади ҷанг дилашро ранҷа накард.

Аз он сӯ саропардаи Ковусро дар дашт рост карданд: лашкари Эрон бар рӯбарӯи Дижи Сапед ҷодир зад.

КУШТА ШУДАНИ ЖАНДАРАЗМ

Чун хуршед нопадид гашт ва шаби тира бар ҷаҳон доман ёзонд, Таҳамтан миён ба разм баста назди шоҳ омад ва гуфт:

– Агар фармон бошад, ман бекулоҳу камар ба лашкаргоҳи тӯрниён биравам ва бубинам он лашкаркаши нав чӣ қасест, бузургону паҳлавонони эшон кистанд.

– Ихтиёр ба туст, – посух дод шоҳ. – Яздон нигаҳдори ту бод.

Рустам ҷомаи туркона пӯшида равон гашту чун як нафар ҷангвари тӯрний вориди қалъа шуд ва ба кирдори паланге, ки ба қасди шикор ба наздики оҳу меҳазад, ҳудро ба дари саропардаи Суҳроб расонд. Ба дарун нигоҳ кард ҷавонпаҳлавонеро дид, ки чун сарви шодоб, ду бозуяш чун ду рони асп бо як салобати шерона бар таҳт нишаста, ду гурди тӯрний, ки Ҳумон ва Жандаразм – бародари Тахмина буданд, дар ду паҳлюяш ҷо гирифта, сад гурди дигар дар гирдаш ба по истодаанд. Таҳамтан ҳамчун қасе, ки аз дидори шоҳидаш сер намешуда бошад, замоне ба Суҳроб ҷашм дӯҳт, ҷехраи ӯ ба Таҳамтан гарм менамуд, вай дар дилаш ба ҷавонпаҳлавони тӯрний меҳре ҳис кард.

Дар ҳамин вақт Жандаразм дар пайи коре аз саропарда берун омад. Ҳонанда ба ёд дорад, ки Таҳмина ин бародари ҳудро ҳамроҳи Суҳроб фиристода буд, то вай Рустамро ба фарзандаш шиносонад. Жандаразм дар берун мардеро дид, ки пайкаре азим ва рише чун думи асп дошт ва дар як канор истода буд. Дар торикий ҷехраи ӯро ба хубӣ нашиноҳт. Дилаш ҳавф бурда бонг зад, ки:

– Ту қистӣ? Чаро дар ин ҷо истодай? Наздик биё, то ба рӯшной рӯятро бубинам!

Таҳамтан наздик омада муште бар гарданаш кӯфт, Жандаразм аз по афтода дар замин нақш баст ва ҷон дод.

Чун замоне гузашт ва Жандаразм ба саропарда барнагашт, Сухроб як нафарро аз пайи ў фиристод, он кас баромада дид, ки тағои сипаҳсолор аз базму разм ҳамешагӣ осуда, дар як канор мурда хоб рафтааст. Рустам ғоиб гашта буд.

Сухробро аз рӯйдод огоҳ карданд, вай саросема баромада ба сари мурдаи Жандаразм рафт ва ўро дар он ҳол дида бонг зад, ки:

– Ҳой диловарон, имшаб хобро фаромӯш кунед, ҳама шаб силоҳ аз даст нагузоред ва ҳушӯр бошед, ки гург ба миёни рама даромадаасту саги чӯпонро дар ғафлат ёфта, гӯсфандеро рабудааст. Бо мадади Яздон фардо ман аз эрониён интиқоми Жандаразмро меситонам.

Дар ин миён Рустам ба лашкаргоҳи худ баргашта, он чиро, ки дар Дижи Сапед гузашт, ба шоҳ ва бузургон нақл кард.

ПУРСИШИ СУХРОБ АЗ ҲАЧИР

Чун хуршед сипари заррин барафрошт ва ҷаҳон равшан гашт, Сухроб зирҳ бар тан пӯшида аспи қӯҳпайкарашро савор шуд, каманд ба фитрок ва теги ҳиндӣ бар миён баст ва бар фарози тале баромада ба лашкаргоҳи Ковус назар андохт.

Ҳамаи ҳаёлу андешааш ёфтани Рустам буд. Акнун, баъд аз күшта шудани Жандаразм, дар лашкари тӯрониён касе набуд, ки Рустамро шиносаду ба Сухроб нишон дихад.

Ба хотири вай Ҳачир расид, ки дар Дижи Сапед бандӣ буд. Фармуд, то ўро ба наздаш оварданд.

– Эй паҳлавон, – гуфт Сухроб ба ў, – аз ту ҳар чӣ бипурсам, ҷавоби рост бидех, қаҷӣ макун ва ҳеч чизро пинҳон мадор. Ҷунон ки тир ҳаргиз қаҷ намеравад, сухани мард ҳам бояд ҳамеша рост бошад. Он гоҳ туро озод ҳоҳам кард, сарафрӯзӣ ҳоҳам дод, ганҷ ва хильат ҳоҳам баҳшид. Аммо агар аз ту норостӣ бубинам, ҳамчунон дар зиндон ҳоҳӣ монд.

– Шоҳ аз ман ҷуз сухани рост наҳоҳад шунид, – гуфт Ҳачир.
– Дар ҷаҳон пешае беҳ аз ростӣ нест. Ҳар чӣ дар бораи сипоҳи Эрон аз ман бипурсиву ман донам, ҳамаро ба ростӣ мегӯям.

Сухроб гуфт:

– Пас нигоҳ кун. Дар миёнаи лашкаргоҳи эрониён саропардае аз дебои рангоранг мебинам, ки дар пешаш жандапилон

истодаанд. Дар даруни саропарда марде бо ҳашамату шукӯх бар тахти пирӯза нишаста ва дар паҳлуи тахт дирафше бо нақши хуршед барпост. Он саропарда аз они кист?

– Азони шоҳаншоҳи Эрон Кайковус, – посух дод Ҳачир.

– Он саропардаи сиёҳ, дар тарафи рости сипоҳ, бар дараши як саф ҷангварон истода, дар гирдогирдаш ҷодирҳои бисъёр ва дирафше бо нақши пил бар сари он афрошта, – аз они кист?

– Аз они сипаҳдор Тӯси Нӯзар.

– Он саропардаи сурх, ки дирафаш нақши шер дорад ва бо дурру гавҳарҳои раҳшон оростааст, дар пешаш гурӯҳе аз найзадорону ҷавшандорон истодаанд, аз они кист?

– Азони падарам Гударзи Кашвод, солори номдори Эрон, ки ҳаштод нафар фарзанди паҳлавони шерафкан дорад.

– Он саропардаи сабзранг аз они кист, ки дирафши коваёнӣ бар он афрошта, лашкари размҷӯе дар пешаш истода ва дар миёнҷояш тахти гароне дорад, паҳлавоне чун кӯҳ бар он тахт нишаста ва ҳар замон чун дарёи дамон меҳурӯшад, бар дирафаш аждаҳор ва дар найзааш сари шерро ба зарҳал нақш карда, дар наздикаш аспи пилпайкарэ истодааст? Дар байни эрониён мардеро ба қаду бости ў намебинам ва аспаш низ дар зӯрию ҷобукӣ ҳамто надорад, ў кист?

Ӯ Рустам буд. Ҳачир қариб буд, ки номи ўро ба забон гирад, аммо лаб фурӯ баст ва андешид, ки: – «Агар ин шермард Рустамро бишиносад, мумкин аст ногоҳ ба болои ў тозаду гардашро ба осмон барорад ва лашкари Эронро бепаноҳ созад. Он бех, ки номашро пинҳон қунам». Пас ба Суҳроб чунин гуфт:

– Аз Чин солоре ба ҳаводории шоҳаншоҳи Эрон ба даргоҳи вай омада буд, саропарда аз они ўст.

– Номаш чист?

– Номашро намедонам. Вақте ки ў ба Эронشاҳр омад, ман дар Дижи Сапед будам.

Сарнавишташ чунин буд, ки Рустамро мединду намедонист, ки ў Рустам аст. Ба умеди дарёфтани Рустам боз пурсиширо аз сар гирифт:

– Он саропарда, ки бар канор аст, дар мобайнаш паҳлавоне бар тахт нишаста ва дар пеши ў ғуломон саф кашидаанду ҷаворон ва пилони бисёре ҳам истодаанд, дирафши барафроштааш нақши гург дорад, аз они кист?

– Аз они паҳлавон Гев, посух дод Ҳаҷир. – Гев фарзанди Гударз, бародари ман ва домоди Рустам, калони авлоди мо ва солори ду ҳиссаи лашкари Эрон аст.

– Дар тарафи офтоббаро саропардаи сафеде аз дебои румӣ мебинам, дар пеши он беш аз ҳазор нафар саворон ва сипоҳе аз пиёдаҳои сипардору найзадор саф кашидаанду сипоҳдор бар тахти оч нишастааст, он саропарда аз они кист?

– Аз они шоҳзода Фаробурз, писари Ковус.

Ба ҳамин тарз Суҳроб сипоҳдорону паҳлавонони номии Эронро шинохт, аммо дар миёни ин ҳама номдорон номи падарашро нашунид. Боз ба саропардаи сабз нигарист ва ба паҳлавоне, ки дар он бар тахт нишаста буду ҳар замон меҳурӯшид, ҷашм дӯҳт. Модараш нишонаҳои падарро ба вай гуфта буд, ҷавонпаҳлавон падарашро медиду ба дидагони худ бовар намекард. Ҳаҷир соҳиби саропардаи сабзро солори чинӣ гуфт.

– Номи сардори чиниро нагуфтӣ, – хотиррасон кард ба ў Суҳроб.

– Номашро намедонам, – такрор кард Ҳаҷир.

– Ҳамаи паҳлавонон ва лашкаркашони Ковусро номбар кардӣ, лекин аз Рустам ном набурдӣ; худат мегуфтӣ, ки меҳтару сарвари сипоҳи Эрон ўст ва шоҳ агар лашкар бикашад, Рустам пешопеши лашкари ў меравад, пас ҷаро вай дар лашкаргоҳи эрониён нест?

Гумони Ҳаҷир ин ки Суҳроб дар қасди чони Рустам асту меҳоҳад ногоҳ бар вай тохта, он такяғоҳи сипоҳи Эронро барандозад, қавитар шуд. Гуфт:

– Рустам шояд ба Зобулистон баргашта бошад, то аз баҳори ҳуррами диёраш баҳра барад, бода нӯшад, ба бӯйи боғу гул дилашро хуш кунад. Охир, фасли баҳор аст, боғу чаманҳо сабз, гулҳо шукуфон. Таҳамттан ҳуррамиҳову айшу нӯши баҳоронро дӯст медорад.

Суҳроб хандиду гуфт:

– Аҷаб сухане аз ту мешунавам. Магар ҷаҳонпаҳлавоне чун Рустам аз ҷанг дурӣ мечӯяд? Шоҳ лашкар кашад, аз ҳар ҷониб далерону паҳлавонон камари размҷӯй баста наздаш биёянду Таҳамттан дар Зобул базм ороҷад ва бода нӯшад? Ба ин сухан пири ҷавон меҳанданд. Ту рост бигӯ. Агар чизе аз ман пинҳон

кунӣ, саратро мебурам, аммо агар Рустамро ба ман бинамой, чандон зару гавҳар медиҳамат, ки дар ҷаҳон бениёз ва ба ҳар анҷуман сарафroz бошӣ. Акнун ниҳонро ошкор бикун.

Магар нашунидай, ки хирадмандон гуфтаанд: сухани рост агар ногуфта монад, чун гавҳари пинҳонест дар қаъри кон, аммо чун аз кон бароварда шуд, бебаҳост.

Ҳаҷир гуфт:

– Агар ту аз таҳту тоҷ безору аз ҷонат сер нашуда бошӣ, ҷӯёи набарди Рустамро машав, ки ўни пили дамонро аз по меафтонад, гурзи сандоншиканаш бо як зарб дусад ҷанговарро сарнагун мекунад, рӯзи набард чун ҳашм бигирад, ба ҷангаш чи шеру чи пилу чи мард. Кучост паҳлавоне, ки ҳамоварди Рустам бошад?! Суҳроб аз ин сухан барошуфту гуфт:

– Сиёҳбаҳт Гударзи Кашводагон, ки чун ту ғофили бедонишеро фарзанди худ меҳонад. Ту ҷангӣ мардонро кучо дидай ва набарди далеронро чӣ медонӣ? Садои суми аспонро шунидaiю бас. Ҷанд ёвға месароӣ ва аз Рустам сухан мегӯйӣ? Ман ба майдон ки баромадам, Рустам кист? Тезии оташ то вақтест, ки даре туғён кунад. Хуршед тег, ки баркашид, тирагии шаб маҳв мешавад.

Ҳаҷир ба дил гузаронд, ки: – «Ин паҳлавони оташдам якинан қасди ҷони Рустам дорад ва ба ин зӯр, бо ин китбу бозу Рустамро дар набард мағлуб кунад ҳам, аҷаб нест. Агар Рустамро ба ўни бинамоям, Эрону сипохи Эронро дар ҳатар меандозам. На, наменамоям. Бигузор ман бимирам, лекин Эрон пойдор монад. Мурдан ба ном беҳ аз зистан дар асорати душманон. Агар маро кушад, Гударз боз ҳамчун Рӯҳхому Баҳрому Шидӯш ҳафтоду шаш писари диловар дорад, ки хуни маро аз ўни ҳоҳанд гирифт. Пас бонг барзад, ки:

– Ба ман чӣ меошӯбӣ? Чӣ ин қадар аз Рустам мепурсӣ? Гуфтам, ки аз вай огоҳ нестам. Агар хуни маро рехтан меҳоҳӣ, туро ҳоҷати баҳонаҷӯйӣ ва рангомезӣ нест! Аммо бидон, ки ту ба Рустам даст намеёбӣ ва агар бо вай набард кунӣ, гарди туро ба осмон мебарорад!».

ХУЧУМИ СУХРОБ

Аз суханони дурушти Ҳачир табъи Сухроб хира шуд. Ба тундй бо пушти дасташ ўро якто зада ғалтонду аз баландй фуромада ба андешаи дарозе рафт. Хунаш ба чӯш омад, ба азми ҷанг камону синону найза бардошт, кулаҳхӯди румиро ба сар гузошт, тег бар каф гирифт ва аспи тезтакро савор шуду чун бабри пурхашм бар лашкари Кайковус тоҳт. Дар роҳаш ҷангварони шоҳ, чун гӯрхарҳо аз ҳамлаи шер гурезон мешуданд.

Паҳлавон сӯйи саропардаи Ковус асп ронд ва бонг зад:

– Эй шоҳи озодмард! Дар дашти набард корат чӣ гуна аст? Тоби ҷангши шеронро надорӣ, ҷаро номатро Кайковус кардай? Агар ман ин синону називу камандро ба кор андозам, тамоми сипохи туро торумор мекунам. Шаби кушта шудани Жанда-разм савганд ҳӯрда будам, ки як тан аз сипохи Эронро зинда намегузорам ва Ковусро ба дор мекашам. Аз паҳлавононат кӣ ба ҷангши ман мебарояд?

Аз эрониён касе ҷавоб надод, ҳама аз ҳайбати шеронаи ўрамида буданд. Сухроб яке ба саропардаи шоҳ найза зад, ҳафтод мехи саропарда қанда шуда нисфи он фурӯ ғалтид.

Ковус тарсид ва овоз дод, ки:

Хой ҷангварон, ба Рустам ҳабар дихед, зуд биёяд, ки гурдони сипоҳ аз дағъи ин турк очиз омаданд, бо вай фақат Рустам метавонад набард кунад!

Тӯс шитобон назди Рустам рафта фармони Ковусро ба ўрасонд ва даҳшати Сухробу зарби назизи ўро, ки дар лашкаргоҳ дид, нақл кард.

Таҳамтан Раҳшро зин кард ва саворонро мусаллаҳ шудан фармуд ва худ ба Тӯс гуфт:

– Шаҳрёрони дигар маро гоҳ ба разм ва гоҳ ба базм металабиданд, аммо Ковус фақат ба разм металабад.

Он гоҳ ҷомаи ҷанг пӯшид, ҳафтону каманд баст, савор шуда камону назиза бардошт, гурз ба даст гирифту Раҳшро маҳмиз зад. Дар дашт ҷое Гевро, ҷойи дигар Гургину Руҳҳомро дид, ки якдигарро «зудтар, зудтар!» гӯён ба шитоб андохта бо називу гурзу каманд саросема ба сӯйи саропардаи Ковус асп метоҳтанд.

Инак, Тахамтан ба Сухроб расид, нигоҳ кард, кӯхе дид бар аспи пиллайкаре нишаста. Ба ў гуфт:

Эй паҳлавон, биё аз сипоҳ дурттар, ба чойи кушодтар биравему бо ҳам зўрозмо шавем.

– Оре, – посух дод Сухроб, – меравем. Дар овардгоҳ аз Тўруну Эрон дуи мо бошем бас аст, аз сипоҳ қасеро ба ёрӣ намехоҳем. – Сипас мағруона лабханде зада илова кард: – Дар овардгоҳ ман бо як зарби мушт кори туро тамом мекунам. Агарчи ба кифту бозу паҳлавони пурзўре менамой, аммо синну солат гузаштааст, ба набарди ҷавонон тоб намеоварӣ.

– Ӯҳиста, эй ҷавонмард, – гуфт Рустам ҳангоме ки дуяшон равон шуданд, – ҳавобаланд мабош, ки ҳаво агарчи гарм ҳам шавад, нарм аст, аммо замин сард ҳам бошад, саҳт. Ман ҳарчанд пирам, лекин миёни чун ту ҷавононро бисёр шикастаам. То кунун майдоне набуд, ки ман даромада бошаму аз вай пириз набаромада бошам. Ба солам манигар, маро дар ҷанг бибин. Кӯҳҳо ва дарёҳо гувоҳанд, ки ман бо душманон чӣ кардам. Дар набардҳо аз гурдони номии душман ҳеч яке аз ҷангам раҳо наёфт. Аммо дилам ба ту месӯзад, намехостам риштай умратро бибуррам, ки ҷавонӣ, диловарӣ ва ҳанӯз аз умр баҳра набурдай.

Ин суханон дар дили Сухроб меҳри падарашибро ба ҷунбиш оварданд ва ў гуфт:

– Эй паҳлавон, аз ту як чиз мепурсам, ҳоҳишмандам ба рости посух бидеҳ ва маро шод бикиун. Ту кистӣ? Аз қадом наҳодӣ? Ба гумонам, ту Рустамӣ, ки наҳод аз Соми Наримондорӣ.

Рустам рӯ ба дигар сӯ гардонду посух дод, ки:

– На, ман Рустам нестам. Рустам паҳлавони бузургест ва ман як нафар ҷанговари хурд.

Сухроб аз умедаш ноумед шуд.

РАЗМ

Ҳар ду паҳлавон ба водии фароҳе ворид шуда қарор гирифтанд. Оғози набард ба найза шуд. Ба андак замоне банди синону найзаҳо гусаст ва фурӯ рехт. Ҳар ду савор шамшерҳои хиндӣ аз ниём кашиданд. Аз дами шамшерҳо оташ рехт. Баъди

як дам ин силохи дуяшон ҳам шикаст. Ҳарифон гурзҳои гаронсарро дар даст гирифтанд ва ба яқдигар кӯфтанд. Аммо гурзҳо ҳам ба зӯру зарби дasti паҳлавонон тоб наёварданд, ҳам хӯрданд, қат шуданд.

Аспҳо аз мадор монданд, ҷавшанҳо бар тан дарианд. Падару писари ба ҳам ношинос, дили ҳар ду пурдарду ранҷ, даҳон пурхок, тан аз араку хун пуроб ва забонҳо аз ташнагӣ чок, аз ҳам дурттар рафта истоданд, то аспҳо даме биёсоянд.

Душманӣ ва бадҳоҳӣ дилу дидай писарро кӯр карда буд; кина дар ҷӯшу меҳр нопадид, хирад хуфтаву ҷаҳл бедор буд. Рустам бо алам ба ҳуд меғуфт: – «Ҳаргиз бо чунин паҳлавоне набард накарда будам. Ҷанги девони сапеду сиёҳ дар ҷашмам ҳор шуд. Навҷавоне дармони маро ҳушконд».

Аспҳо каме дам гирифта боз ба тоҳту тоз даромаданд. Ҳар ду савор камонҳоро зеҳ карданду ба ҳамдигар тирандозӣ оғоз намуданд. Тирҳо чун жола мебориданд, аммо сипару ҳафтон ҳар ду размоварро аз заҳми тирҳо муҳофизат мекард. Чун ин силохи оҳирин ҳам ба кор нарафт, ҳарифон noctor ба ҳам овехтанду камари яқдигарро баргирифтанд.

Таҳамтанд агар даст ба кӯҳ мебурд, кӯҳро аз ҷой меканд, аммо чун Сухробро аз камаргоҳаш гирифта ғалтонданӣ шуд, ў дар болои зин ҳатто начунбид. Сухроб низ Рустамро ғалтонда натавонист. Аз ин мубориза ҳам ба ҷуз ҳастагию дармондагӣ натиҷае ҳосил нашуд. Он гоҳ Сухроб бори дигар гурзи ҳамхӯрدارо аз замин бардошта саҳт бар китфи Рустам кӯфт. Таҳамтанд аз дард як тоб ҳӯрду аз набард сар печид. Сухроб хандида гуфт:

– Эй савор, тоби гурзи далеронро надорӣ, чаро дар пири ӯҳангӣ ҷавонӣ қардӣ ва бо паҳлавонон ба набард барҳостӣ? Ростӣ, ки аспат ҳам ба кирдори ҳари ҳангист, на аспи ҷангӣ!

Таҳамтанд аламзадаву ошуфта ба болои сипоҳи Тӯрон тоҳт. Сухроб ба сипоҳи Эрон ҳамла бурд. Дар ҳар ду сипоҳ қаси бисёре аз теги хунрези паҳлавонон ба хоки ҳалок афтоданд.

Ногоҳ ба дили Рустам гузашт, ки мабодо Сухроб боз ба саропардаи Ковус битозаду ўро бикишад ё заҳмдор кунад. Ҳавотир кашида зуд баргашт ва бо Сухроб рӯбарӯ шуда бонг зад:

– Эй турки хунхор, аз сипоҳи Эрон кӣ бо ту ҷангид, ки чун тург ба миёни рама рафтиву ҷандин бегуноҳро дариди?

– Нахуст ту бар тўрониён тохтӣ, – посух дод Суҳроб, – Сипохи ман аз ин овардгоҳ дур истода буд ва аз вай касе бо ту разм начуст.

«Рост, аввал худам сар кардам ва ўаз ман ибрат гирифт», – бо пушаймонӣ ба дил гузаронд Рустам. Ба Суҳроб гуфт:

– Рӯз бегоҳ шуд, фардо ба овардгоҳ бармегардем ва набардро аз сар мегирим, то маълум шавад, ки толеъ ба кӣ ёр аст.

Суҳроб қабул кард, ҳар ду ба саропардаҳои худ баргаштанд.

Суҳроб дар лашкаргоҳаш аз Ҳумон пурсид:

Вақте он пилзӯри шерчангол ба лашкари мо ҳамла овард, ин чо чӣ рӯй дод?

– Лашкари мо, – посух дод Ҳумон, – чунон ки фармуда будӣ, барҷо истода буд, он савори яккатоз хурӯшону дамон чун пили мааст ҳудро ба мо зад ва бо зарби шамшер бисёре аз ҷанговарони моро күшт, сипас якбора баргашту сӯйи лашкаргоҳи эрониён рафт.

– Боз ҳам, – гуфт Суҳроб, – ҳайрият аст, ки аз паҳлавонони лашкар ҳеч якеро нақуштааст. Ғам маҳӯред, фардо ман ба сари сипохи Ковус аз абр хун меборонам. Бо мадади Ҷаҳонофарин аз душманон якеро зинда намегузорам. Акнун хон бигустаред ва май биёред, то ғам аз дил бишӯем.

Аз он сӯйи Рустам дар лашкаргоҳ ба Гев барҳӯрд ва пурсид:

– Суҳроб бар лашкари мо тоҳт, чӣ кард?

– Мапурс, ки мо чунин паҳлавони даҳшатангезро ҳаргиз надидаем, – гуфт Гев. – Тӯфоне барпо кард ба Тӯс дарафтид, бо гурзи ҳамхӯрда ба сараш зад, кулаҳҳӯди Тӯс пачақ шуда аз сараш ғалтид. Тӯс дид, ки бо вай баробар шудан наметавонад, аз набард рӯй тофт. Мо ойини паҳлавононро риоя карда, ба паҳлавони якка бо сипоҳ ҳамла набурдем. Барқвор ба ҳар сӯйи метоҳт, хурӯшону гуррон найза мезаду гурз мекӯфт, касеро бо ўёрои набард набуд.

Рустам аз гуфтори вай дилаш пурандуҳ шуда ба саропардаи Ковус рафт. Шоҳ ўро дар паҳлуи худ нишонда аз мочарои разм пурсон шуд.

– Паҳлавони навҷавонест, ҷанорҳайкал ва рӯйнтан, – гуфт Рустам дар бораи Суҳроб, – бозувонаш чун ронҳои асп. Якди-

гарро ба шамшеру гурзу найза озмудем, ба ҳамааш тоб овард. Саранчом ба худ гуфтам, ки ман бисёр гурдонро аз зин бардошта ба замин афкандаам, ўро низ чунин ҳоҳам кард. Ба камаргоҳаш даст андохтам, аммо агар қўҳ аз бод мечунбид, ў низ аз зин чудо мешуд. Шом даромад, набардро ба фардо гузоштем. Ман мекўшам, аммо Худо медонад, пирӯзӣ насиби қӣ мешуда бошад.

Таҳамтан аз пеши Ковус баромада ба хиргоҳи худ рафт. Бародараш Завора ҳавотиркашон чашм ба роҳи ў буд. Паҳлавон нахуст ҳӯроку пӯшок хост, сипас бо Завора дар хилват нишаста разми рӯзонаро ба вай нақл кард ва дар охир чунин гуфт:

– Фардо ки ман ба овардгоҳ рафтам, ту дирафши маро баرافроз, сипоҳро омода бидор ва натиҷаи набардро нигарон бош. Агар ба Суҳроб пирӯзӣ ёфтам, зуд бармегардам, аммо агар кор дигаргуна шуд, шумо ғамгин нашавед. Ба овардгоҳ ҳеч кас наёяд, ҳама ба Зобулистон назди падарамон баргардед. Ту модарамро дилбардорӣ кун, бигӯ ки аз ман дил канад, ғамгин нашавад, ки одамизод дар ин чаҳон ҷовид намемонад ва ҳар қадар дер монад ҳам, саранчом бояд биравад. Басо деву шеру наҳангон ба дasti ман табоҳ шуданд, чӣ бисёр қалъаҳоро кушодам ва чи миқдор лашкарҳои гаронро шикастам. Ҳар кӣ саворӣ карду ҷанговар шуд, дари маргро қӯфт. Аҷал ки расид, чора ба ҷуз таслим нест. Дар чаҳон ба фарру шукӯхи Ҷамshed, ё ба шавкату азамати Таҳмураси девбанд подшоҳе набуд. Чун замони рафтанашон расид, як он дер намонданд ва рафтанд. Ба падарам бигӯ, ки аз шоҳ рӯ натобад, агар шоҳ ҷанг ихтиёр кунад, камар ба ҷанг бубандад, ки оқибат мо ҳама пиру ҷавон тӯймаи маргем.

Аз он сӯй Суҳроб ҳама шаб бо саркардагони сипоҳи худ дар базм нишаста буду май менӯшид, суруду нағма мешунид ва аммо хотираш осуда набуд, дар бораи Рустам фикр мекард. Ба Ҳумон мегуфт:

Ў ба қаду баст аз ман кам нест, ба андому китфу бозу монанди ман аст, ман айёми солхӯрдагии худро дар ў мебинам. Чун ба ў менигарам, меҳре дар ман тавлид мешавад ва шармам меояд. Нишонаҳои падарамро, ки модар гуфта буд, дар ў

мебинаму дилам тоб меҳӯрад. Гумон мебарам, ки ў Рустам аст.
Мабод, ки бо падари худ бичангаму бадном ва рӯсиёҳ шавам.

Хумон ўро мефиребиду мегуфт:

– Ман Рустамро ҷандин бор дар майдони ҷанг дидам, ин
паҳлавон Рустам нест, аспаш ҳам агарчи ба Раҳши Рустам
монандӣ дорад, лекин ҷорхезаш ва пой паҳш карданҳош мисли
вай нест.

Дар сапедадами бомдод Суҳроб хафтони ҷанг пӯшид, силоҳ
бардошт ва савор шуда ба размгоҳ равон гардид.

Аз он сӯ Рустам низ бабри баёни¹ ҳудро пӯшиду Раҳшро
савор шуда ба он сӯ ронд.

Суҳроб чун Тахамтанро дид, боз дар дилаш гармии меҳри
ӯро ҳис кард. Ҳандон шуда бо нармию меҳрубонӣ ва ҳалимӣ
гуфт:

– Эй паҳлавон, шаб ба ту чӣ тавр гузашт ва саҳар чӣ гуна
барҳостӣ? Ҳанӯз азми ҷанг дорӣ? Чаро? Биё ҳар ду пиёда
шавему силоҳ аз даст биафканем, кинаро аз дилҳо бишӯем, бо
ҳам биншинему бинӯшем, ёр шавем. Намедонам аз чист, ки
дилам ба ту меҳр гирифтааст. Ту бешак аз најоди гурدونи
номдорӣ, набояд зоту насаbat ва номатро аз ман пинҳон дорӣ.
Ба гумонам, ту ҷаҳонпаҳлавон Рустами Дастонӣ.

Тахамтан гуфт:

– Эй ҷавонмард, дирӯз гуфтугӯямон ҳама аз ҷанг буд, аз
силоҳ афқандану ёр шудан дам назадем. Бехуда макӯш, ки
фириби туро намеҳӯрам. Агар ту ҷавонӣ, ман қӯдак нестам;
басо дар фарозу нишеби ҷаҳон гаштаам, макру ҳила ба ман
дарнамегирад. Ба разми ту камар бастаам. Бикӯшем, то сарна-
вишти мо ҷӣ бошад.

– Эй паҳлавони пир, – гуфт Суҳроб, – ман меҳостам, ки ту
дар поёни умрат бар бистари худ бимирий. Вале модоме худат
ҷӯёи марги нобаҳангом бошиву аҷалат ба дasti ман бошад, аз
қазову қадар чора нест. Пиёда шав, то зӯrozмой кунем.

Аз зин фуруд омаданд, аспонро бар таҳтасанг бастанд ва ба
гӯштин гирифтан даромаданд. Чун ду аҷдаҳо ба ҳам даровех-
танд.

¹ **Бабри баён** – номи пӯшоки Рустам аз пӯсти бабр ё паланг.

Аз бомдод то бегохрӯй ин бар он ва он бар ин зӯр кард, на ин аз по афтод ва на он суст омад. Аз сару рӯю тани ҳар ду хуни омехта ба арақ мечакид.

Ниҳоят Сухроб чун бабри дамон ба як бор часта наърае кашид ва аз камарбанди Рустам маҳкам гирифту ўро аз ҷой даррабуда бар замин зад ва зер карда ханҷарашро кашид, то сари ўро бибуррад.

Таҳамтан намехост ба ҳалоки худ тан диҳад, бо забони нарм гуфт:

– Эй ҷавонмард, ойини мо дигар аст. Дар гӯштингирӣ чун пушти яке ба замин расид, дигаре бори аввал ханҷар намекашад. Аммо агар ҳарифро бори дуюм ғалтонад, сари ўро буриданаш равост.

Рустам бо ҳамин чора хост худро аз ҷанг магнӣ бираҳонад.

Ҷавон сухани пирро гирифта ханҷарашро ба ғилоф андоҳт.

Бегохирӯй ҳарифон давоми набардро ба фардо гузашта овардгоҳро тарқ карданд.

Сухроб ҳангоми бозгашт ба лашкаргоҳ дар дашт ҷашмаш аз дур ба оҳуе ғалтид, тир дар камон ниҳода аз паяш тоҳт, то сайд кунад. Ногоҳ Ҳумон ба ў расид, ки аз дер мондани сипахсолор ҳавотир кашида ба суроғаш омада буд. Вай аз ҷигунағии набарди имрӯза пурсон шуд. Сухроб он чи гузашта буд, бозгуфт. Ҳумон надомат кард, ки:

– Э дарег! Ту чӣ кор кардӣ? Магар аз ҷонат сер шудӣ, ки шери ба дом афтодаро раҳо кардӣ? Мабодо ин рафтори бехуда балое ба сари худат оварад. Ҳеч як ҷанговар ҳаргиз ҷунин душмане зўрманд ва пурхатарро бо ин ҳомӣ аз ҷангаш раҳо накардааст!

– Фам маҳӯр, – гуфт Сухроб, – вай аз ҷанг ман ҳалос намешавад, фардо ба набард бозояд, мебинӣ ман чӣ гуна ба гарданаш полҳанг меандозам.

Аз он сӯ Рустам, чун аз ҷанг Сухроб раҳо ёфт, ба сари ҷашмае рафт, фаровон об нӯшида ташнагиашро шикаст, сару рӯй ва танашро шуст ва ба ниёиш¹ истод.

Гӯянд, Рустам дар оғози кор ҷунон зўрманд буд, ки агар бар санг қадам мениҳод, пояш дар санг меғӯтид, аз ин рӯ ба роҳ

¹. Ниёиш – мадад ҳостан аз Ҳудо.

рафтан душворй мекашид ва пайваста ранчур буд, ба Худо менолид, ки зўраш бикоҳад, то ба замин бемалол қадам монда тавонад. Худо нолиши ўро шунид – зўраш коста шуд. Акнун, ки Сухроб ғалтонидаш, ў ба Худо ниёиш кард, ки зўри пешинашро ба вай бозгардонад. Худо ҳамон зўри нахустинро ба ў боздод.

Тахамтан бо неруи афзуда, аммо дили пурандешаву хавоси парешон дар размгоҳ ҳозир шуд. Сухроб ҳам камон ба даст ва каманд бар бозу омад. Ба Рустам гуфт:

– Якбор, ки аз чанги шер растӣ, боз чаро ба чанг омадӣ? Бо ин далерӣ чаро сўйи ростӣ рӯ намеоварӣ ва ному нажодатро намегӯй?

Тахамтан дам назад.

Ҳар ду пиёда шуданд, аспонро ба тахтасанг бастанд ва камари яқдигарро гирифтанд.

Бахти бадҳоҳ чун мурғи наҳсу нагбат бар сари ду чангҷӯ болафшон буд. Сухроб зўр овард. Рустам дошт дод, начунбид. Ин бор амри толеъ дигаргуну буд. Рустам чун аҷдаҳои дамон чанг андоҳт ва гардани Сухробро дар ҳалқаи бозуи пӯлодини ҳуд фушурда танашро ба ёнбош оварду гардонда бар замин кӯфт. Аммо донист, ки Сухроб бар замин намемонад, аз зери вай мечҳад. Сабук теги обгунро аз камар кашиду чигаргоҳи фарзандашро дарид.

Сухроб ба ҳуд печид ва оҳе кашиду аз чунбиш бозмонд. Аз андешай неку бади дунё биёсуд. Чашм ба рӯйи Рустам боз карду гуфт:

– Оқибат хунамро рехтӣ. Гунохи ту нест, замона чунин меҳост. Сипеҳри кӯзпушт маро чунин зуд барафроҳт ва нагун соҳт. Ҳамсолонам ба бозӣ ҳоҳанд гуфт: – «Бурзу болои Сухроб ба ҳок рафт». Дарего, ки падарро наёфта аз ҷаҳон рафтам. Модарам нишонаҳои падарамро гуфта буд. Ўро мечустам, дар орзуи дидори падар умрам ба сар омад. Акнун ин орзуро ба ҳок мебарам. Аммо ту аз дasti падарам амон наҳоҳӣ ёфт. Агарчи моҳӣ шавӣ ва дар об равӣ, ё чун шаб дар сиёҳӣ пинҳон гардӣ, ё ки ситора шавӣ ва ба сипеҳр баройӣ, падарам туро мейбад ва кини маро аз ту меситонад. Охир аз ин номдорон касе ҳабар ба Рустам ҳоҳад бурд, ки Сухроб туро мечуст ва аммо хирасаре ба ҳанҷар синаи ўро дарид ва писарат ба ҳорӣ дар ҳок хуфтааст.

Рустам сараш чарх зад, ҷаҳон пеши ҷашмаш тира гашт, ғалтид ва аз хуш рафт. Чун ба хуш омад, фарзандро дар канори худ оғушта ба хун дид. Фарёд аз ҷигар қашид, сари Сухробро ба зону гирифт, дод зад, ки: – «Номи Рустам аз миёни ҷанговарон гум бод! Бигӯ, аз вай ҷӣ нишон дорӣ, ки Рустам манам, дастам бурида бод, ки ба тег хуни фарзандамро рехтам». Ҳанҷарашибро бар санг зад, ҳам санг пора-пора ва ҳам ҳанҷар ду ним шуд.

Сухроб ҳанӯз ҷон надода буд, ҷашм қушод ва бо дард ба рӯйи Рустам нигарист, нолон шуд ва гуфт:

– Пас ҷаро номи худро аз ман пинҳон доштӣ, падар? Гаштаву баргашта ному нажодатро пурсиdam, як зарра меҳри падарӣ дар дилат начунбид. Акнун банди ҷавшанамро бикушой ва танамро бараҳна бибин. Ҳангоме ки азми сафари Эрон кардам, модарам бо дидагони ашкбор муҳрае ба бозум баст ва гуфт: – «Ин аз падарат Рустам ёдгор аст, бо худ бидор, ки шояд ба кор ояд». Дарего, ки пас аз бекор шудан ба кор омад.

Рустам банди ҷавшани Сухробро қушода дар бозуи ӯ нишони худро дид, чун шери заҳмхӯрда хурӯшид, дар хок ғел зад, гиребон ҷон кард, ғифон андоҳт:

– «Эй фарзанди диловарам, навҷавон писарам, ғунчай навбаҳории руҳсорат нашукуфта ҳазон шуд, рӯйи хуршед сер надида ба тираваби марг рафтӣ!».

– Гиря макун, падар – гуфт Сухроби хуншор, – акнун аз гиристану сӯҳтан ҷӣ суд? Тақдир ин будааст, аз тақдир гурез нест. Модарам, бечора модарам ба доги ман ҳоҳад сӯҳт. Ӯро кӣ дилдорӣ мекунад, кӣ тасаллӣ медиҳад...

Дар ин миён Ковус ва сипоҳаш ба ҳавотир афтоданд, ки офтоб сар ба нишеб оварду ҷаро аз Рустам дарақ нест. Шоҳ бист саворро барои ҳабар гирифтан фиристод. Саворон бо шитобу ҷадал ба размгоҳ расида, аз дурттар ду аспро баста диданд ва саворон гоиб. Рустам дар паси пушта Сухроби заҳмиро дар оғӯш гирифта гирён нишаста буд, саворон Сухробро Рустам пиндоштанду ӯро қушташуда гумон карда саросема бозгаштанду ба Ковус ҳабар бурданд, ки Тахамтанд ҳалок шудааст.

Аз лашкаргоҳ хурӯше барҳост, сарони сипоҳ ва паҳлавонон ошуфтаву парешонҳол назди Ковус омаданд. Шоҳ фармуд

саворе ба дашти набард бишитобад ва бидонад Сухроб ба чӣ ҳол аст? Ба дилаш мегуфт: – «Агар Рустам ҳақиқатан кушта шуда бошад, кӣ ёрои набарди Сухробро дорад?»

Сухроб дар дами чонканӣ хурӯшу ғалоғуларо шунида ба Рустам гуфт:

– Ман мемирам, сипоҳи Тӯрон бе сардор монд, холаш душвор гашт. Хоҳиш мекунам, падар, ту восита шав, ки шоҳ Ковус сипоҳи маро наёзорад, ман ба онҳо ваъдаи подоши хидмат дода ва умедҳо бахшида будам. Ниятам буд, ки туро ёбам, то падару писар якчиҳат шуда шаҳрёрии Эрону Тӯронро ба даст оварем ва ҳар ду кишварро ба ҳам пайвандем. Дареф, ки амри тақдир дигаргун баромад. Аз Дижи Сапед як нафар солори эрониро асир гирифта будам, аз ў нишони туро пурсидам, нагуфт пинҳон дошт ва рӯзи маро чунин сиёҳ кард. Аммо ман ғуноҳи ўро мебахшам. Агар тавонӣ, магузор ки ба ў зиёне расад. Нишонаҳои туро, ки модарам гуфта буд, дар ту медиадам бовар намекардам. Амри қазо чунин будааст. Чун барқ омадам ва чун бод рафтам, магар туро дар ҷаҳони дигар боз бибинам.

Сухан гуфтан ба Сухроб душвор шуд. Охирин бор бо ҷашмони пуроб ба Рустам нигаристу дам фурӯ баст ва ҷон дод.

ДОСТОНИ СИЁВУШ ЗОДАНИ СИЁВУШ АЗ МОДАР

Замоне Тӯс ва Гев бо ёрони худ ва бо юзу бозҳои ширкорӣ пайи нахчир ба дашти Дағу рафтанд. Дар наздикии он дашт Тӯронзамин сар мешуд. Саворон дар он сӯ аз дур ҷангзоре диданд ва ба он тоҳтанд. Дар ҷангӣ ногоҳ ба духтаре барҳурӯданд, ки миёни буттазор пинҳон шуда буд. Пурсиданд:

– Ту кистӣ? Дар ин ҷангӣ чӣ ғуна афтодай?

– Аз дasti падарам ғурехтам, – посух дод духтар. – Падарам бесабаб аз ман бадгумон шуд, шабҳангом аз базм мост баргашта ба ман тег қашид, меҳост маро бикушад.

Паҳлавонон аз нажоди ў чӯё шуданд, гуфт, ки духтари яке аз саркардагони Афросиёб аст ва нажодаш ба Фаридун мекашад.

– Пиёда ба ин чо чӣ гуна расидӣ?

– Савор будам, аспам ғалтида пояш шикаст. Ба дуздон дучор шудам, аз тарс ҳам асп, ҳам точи сарам ва дурчи¹ пур аз зару гавҳарро, ки бо ман буд, гузоштаму аз ҷангашон ҷастан ба ин ҷангал паноҳ бурдам. – Духтар ҳаросон буд, илова кард ки: – Падарам ҷун ҳушӯр шавад, аз паям меафтад ва саворонро ба ҷустуҷӯям мефиристад.

Духтар хубру буд, Тӯс ва Гев ба ӯ бо ҷашми ҳавас нигаристанд; дар байнашон талош афтод; Тӯс гуфт:

– Инро нахуст ман дидам ва ба наздаш пеш аз ту расидам, духтар азони ман аст.

– На, аз пайи нахҷир ба ин сӯ нахуст ман тоҳтам, – эътиroz кард Гев. – Каҷ магӯй, ҷавонмардон аз барои қанизе парҳош намекунанд.

Моҷарояшон тунд шуд, то ҷое, ки духтарро қуштани шуданд. Он гоҳ яке аз ёрон ба миёна даромад ва маслиҳат дод, ки асирабо назди шоҳ баранд ва ӯ ҷӣ ҳукме ки барорад, қабул кунанд.

Маслиҳатро пазируфтанд ва духтарро ба даргоҳи Кайковус бурданд.

Ковус ҷун духтарро дид, меҳри ӯ бар дилаш нишаст. Ба паҳлавонон гуфт:

– Ҷӣ ғизоли раъноеро шикор кардаед! Чунин шикор шоистаи подшоҳ аст.

Духтар қанизи шоҳ шуд. Тӯс ва Гевро ба ҷуз итоат ҷора набуд.

Ковус шефтаи ҳусну ҷамоли қаниз шуда буд, ба ӯ гуфт:

– Ин рӯйи зебо, ин мӯи мушкин ва наҷоди оли – ҳар серо меҳостиӣ ба бод дихӣ? Туро дар коҳи заррин ҷой медиҳам, сари моҳрӯёни шабистонам мешавӣ.

– Туро дидам ва аз ҳамаи сарафрозон ҳудатро хостам, – посух дод духтар.

Шоҳ ба Тӯс ва Гев яктоӣ дуто аспи ҳушзор ва дигар ҳадяҳои гаронбаҳо фиристод.

¹. Дурҷ – сандуқчай зару зевар.

Духтарро ҳариру дебо пүшонд, ба ёкуту пирўзаву лочувард биёрост ва дар шабистонаш бар тахти оч нишонд.

Чун нух моҳ бар ин баромад, аз шоҳбонуи нозанин писаре чун парӣ ва ба рух монанди бути озарӣ ба дунё омад.

Падараши номи писарро Сиёвуш гузошт.

Бо фармони шоҳ ситорашиносон аз сипехри гардон толеи бачаро ҷустанд, ба толеаш шӯру ошӯб баромад. Падару модараши ғамгин шуданд ва аммо ба умеди лутғу меҳрубонии яздонӣ ба парвариши фарзандашон пардохтанд.

Боре Рустам аз Зобулистон ба даргоҳи шоҳ омад. Сиёвуш панҷсола шуда буд, Тахамтан дар вай нишонаҳои паҳлавонӣ дид, аз шоҳ ҳоҳиш кард, ки бачаро ба тарбияти ӯ дихад ва гуфт:

– Парасторонат ба вай ҳунарҳое, ки лозими шоҳзода аст, ёд дода наметавонанд. Ин ҳунарҳоро ба ӯ ман ёд медиҳам.

Шоҳ андешид ва донист, ки ба фарзандаш устоде беҳтарин аз Рустами Дастон нест. Пас розӣ шуд ва Сиёвушро ба ӯ супурд. Тахамтан бачаро ба Зобулистон бурда тарбия кард. Ба вай асп-саворӣ, шикор, илми шамшеру синону камон, тартиби лашкардорӣ ва лашкаркаширо ёд дод.

Ба мурури солҳо Сиёвуш дар ин ҳунарҳо ҷандон маҳорат пайдо кард, ки ҳеч яке аз паҳлавонон ва сипоҳдорон гайр аз худи Рустам бо ӯ баробар шуда наметавонист. Ҷавони диловар дар ҳуд ҳунарҳои ҷанговариро бо зирақию ҳушмандӣ ва тамкину пурандешӣ ҷамъ намуда буд.

Чун ба камоли рушд расид, ёди падару модар кард. Аз устодаш ҳоҳиш кард, ки ӯро ба Эронشاҳр барад:

Чунин гуфт бо Рустами сарфароз,
Ки омад ба дидори шоҳам ниёз.
Басе ранҷ бурдиву дил сӯҳтӣ,
Ҳунарҳои шоҳонам омӯҳтӣ.
Падар бояд акнун бубинад зи ман
Ҳунарҳову омӯзиши пилтан.

Рустам ҳоҳиши ӯро пазишуфт. Худи ӯ низ дар ин фикр буд, ки вақти он аст, ки шоҳзода ба даргоҳи падараши баргардад, зеро омӯзишу тарбияташ ба поён омада буд.

Ба зудӣ лавозимоти сафари Сиёвушро мухайё карданд, ў бо ҳамроҳии Рустам ва бо мушояти сипоҳи хоса сўйи Эронشاҳр раҳсипор гардид.

Шоҳ ва шоҳбону ба дидори фарзанди чандин сол надидашон, ки кӯдак рафта ҷавон омада буд, шодӣ карданд, ўро дар канор гирифта аз сару рӯяш бўсиданд. Падару модари хушбаҳт он бурзу боло, он китфу ёл, он фарру шукӯхи писарашонро медиданд ва дар майдон ҳунарҳояшро тамошо мекарданду аз ифтихор сар ба фалак месоиданд, ба парварандааш Рустами Дастан оفارин меҳонданд.

Шоҳ Сиёвушро ҳафт сол дар машқҳои ҷангӣ, дар шикор, дар базмҳо, дар мусоҳибати бузургон озмуд ва ҳар бор аз натиҷаи озмоишаш хушнуд мебуд.

Соли ҳаштум тоҷ бар сари Сиёвуш ниҳод, камари тилло ба миёнаш баст, тавқи заррин бар гарданаш овехт ва Кӯҳистон – кишвари канори Ҷайхунро ба ў баҳшид.

МУСИБАТИ НАХУСТИН

Он вакт буд, ки Сиёвуш нахустин бор донист, ки дар дунёғам ҳаст, алам ҳаст; вай аз модарашибо чудо шуд. Ў модарашибо ниҳоят дӯст медошт, ҷаҳон барояш бо меҳри модар равшан буд, вафоти ногаҳонии ў ҷавонро ба мусибати пурдарде андоҳт. Вай ба тан чомаи ҳусравиро ҷок кард, хоки сиёҳ бар сар пошид. Рӯзону шабон навҳа мекарду менолид. Шодии тоҷдориву шаҳриёрии кишвари Кӯҳистон ба заҳриғам омехта шуд. Бузургон ва номдорони даргоҳ – Тӯс, Гев, Гударз, бародараши Фаребурз мекӯшиданд ўро тасаллӣ диханд, ки одамизод мирандааст ва ҳеч кас аз дасти аҷал раҳо наёфт ва фарёду фигон суд надорад, аммо дили Сиёвуш ҳеч таскин намеёфт.

Лекин ҳама чиз мегузарарад. Азодории пурсӯзу гудози Сиёвуш ҳам гузашт.

ИШҚИ СУДОБА

Аммо дар сари роҳи ҷавон балои дигаре камин гирифта буд. Ин бало аз модарандараши Судоба сар зад.

Судоба ҳар гоҳ, ки ўро медид, дилаш метапид, чун яҳ дар дами оташ об мешуд, дасту по гум мекард. Зан ошиқ шуда буд.

Билохира шоҳбону сабру қарорро аз даст дода, назди Сиёвуш кас фиристод ва фармуд, ки пинҳонӣ ба шоҳзода бигӯяд: – «Боре агар ба шабистони падарат гузарӣ, айбе надорад».

Фиристода ин паёмро ба Сиёвуш расонид, шоҳзода ба доми гузаштаи Судоба пай бурд, барошуфт ва гуфт: – «Марди шабистон нестам, дигар маро маҷӯй!».

Судоба чун аз ин посухи Сиёвуш огоҳӣ ёфт, маъюс шуд, аммо аз нияти худ даст накашид. Рӯзи дигар қариби субҳидам ба хобгоҳи Ковус хиромид, шоҳро ситоиш кард ва бо забони нарму ширин гуфт, ки шоҳдуҳтарон муштоқи дидори бародаранд ва меҳоҳанд ба ў муҳаббати худро изҳор кунанду бар қадамаш нисор оваранд, чӣ мешавад, ки шоҳ Сиёвушро фармояд, то ҳар замон ба шабистон барои дидани хоҳаронаш биёяд.

– Рост мегӯйӣ, – розӣ шуд шоҳи ғофил. – Ту ба писарам меҳри сад модарро дорӣ. Мефармоямаш, то ба шабистон биравад.

Ӯ Сиёвушро ба наздаш хонда гуфт:

– Эй фарзанд, туро Офаридгор чунон оғарид, ки ҳар кӣ як бор бубинад, меҳрат дар дилаш менишинад. Яздон туро наҳоди пок ва сурату сирати зебо додааст, ки ҳаргиз модаре чун ту фарзанд назод. Ту дар паси пардаи ман хоҳарони ҳамхун ва чун Судоба модаре дорӣ, ки меҳраш ба ту аз модари худат камтар нест. Чӣ гуна мешавад, ки онҳо туро ҳамеша фақат аз дур бубинанд? Ба шабистонам бирав ва замоне он ҷо бимон, то пайвандҳоятро ба дидори худ шод карда бошӣ.

Сиёвуш ин гуфтори шоҳро шунида ба ў хира нигарист ва ба дил гузаронд, ки падараш ўро озмуданӣ ё тавассути духтарон ва занони худ хаёлу андешаҳояшро фаҳмиданӣ бошад. Пас ба падар чунин посух дод:

Ту маро таҳту тоҷ додӣ, ту чун офтобӣ, ки ба нури худ хокро арҷманд мегардонӣ. Акнун маро сӯйи хирадмандон ва доноён роҳ бинмой, падар, ойини подшоҳӣ ва сипоҳдорӣ, қавоиди ҷангу сулҳ биёмӯз. Дар шабистони шоҳ, ки фармудӣ, замоне он ҷо бимонам, ман чӣ меомӯзам? Занон кай ба дониш роҳ менамоянд? Аммо агар фармони шоҳ ин бошад, фармон мебарам, аз амири ҳумоюни ҳаргиз сар наметобам.

МУЛОҚОТ БО СУДОБА

Рўзи дигар пардадор – нигаҳбони ҳарами шоҳ назди Сиёвуш омада, ўро ба шабистон бурд. Шабистон бо қолинҳои гулдору пардаҳои харир ороиш ёфта ва аз мушку анбар муаттар буд. Ҳамаи ахли шабистон ба истиқболи шоҳзода омада, ба дидораш шодӣ карданд, ба қадамаш дурру гавҳар рехтанд. Судоба чун ситораи Сухайл тобон, бар тахти баланди заррини мурассасъ ба лаълу фирӯзаву ёқут ва ороста бо дебои шоҳвор нишаста, дар пешу паҳлуюш канизони моҳлиқо ба хидмат истода буданд. Вай барҳоста ба пешвози Сиёвуш хиромид ва ўро дар бағал кашида ҷашму рӯяшро гаштаву баргашта бӯсид.

Ин меҳри саршор ба меҳри модарӣ монанд набуд. Сиёвуш зуд аз Судоба дур шуда назди хоҳаронаш рафт ва замоне дар мусоҳабати онҳо андармон гардид. Сипас бо ахли шабистон хайрбод карда ба коҳи худ баргашт.

Ковус шаб дар шабистон аз Судоба пурсид:

– Сиёвушро дидӣ? Писандат омад?

Судоба камолоти шоҳзодаро ситуда¹ гуфт:

– Ў ҳамто надорад, ҳақиқатан арзандай туст.

– Ҷашми бад кӯр бод, ба воя расидааст, – гуфт шоҳ. – Оё вақти он нест, ки ҷуфт бичӯяд ва қадхудо² шавад.

– Вақт аст, – посух дод Судоба. – Агар пазирад, ман ба вай аз хешони худам зан медиҳам. Хешонам, чунончи Каёрас ё Кайпашан, духтароне шоистаи ў доранд. Сиёвушро фарзанд мебояд, ки вориси тахту тоҷаш бошад ва аз ў дар ҷаҳон ёдгор бимонад.

– Орзуи ман низ ин аст, – гуфт Кайковус.

Чун пагоҳи дигар Сиёвуш назди падараш омад, падар боргоҳро аз бегонаҳо холӣ карда пеши писар дилашро кушод:

– Эй сарафroz фарзанд, ман орзуи набера дорам. Аз Офаридгор меҳоҳам, ки ту низ чун ман падар шавӣ ва аз худ дар ҷаҳон ёдгор гузорӣ, аз пушти ту монанди худат шаҳрёре ояд, ки чунон, ки ман ба ту менозам, ту низ ба ў бинозӣ ва аз дидораш

¹. Ситудан – ситоиш кардан, мадҳ кардан.

². Қадхудо – хонадор, оиладор, соҳибхона.

шодмон шавй. Аз гуфтаи мубади ситорашинос ман нишони ахтаратро чунин ёфтам, ки фарзанди ту шаҳрёри Эронзамин ҳоҳад шуд. Акнун ту аз хонадони бузургон зане бихоҳ. Чунончи, метавонӣ ба паси пардаи Кайпашан ё Каёрас нигоҳ кунӣ, ки духтарони моҳру доранд.

Сиёвуш гуфт:

– Ман шоҳро ҳам фарзанд ва ҳам бандаам, сарафкандаи фармони ӯям, ҳар духтареро, ки шоҳам ва падарам ба ман муносиб бинад, мепазирам. – Пас илова кард, ки: – Аммо инро Судоба нашунавад. Мабод, ки ӯ чизи дигар гӯяду корро дигаргун созад. Шоҳ ғофил «аз оби зери коҳ» ба сухани охирини ӯ ҳандиду гуфт:

– Занро ту ба дилҳоҳи худ интихоб мекунӣ. Аз Судоба ҳавотир макаш, ки вай ҳар чӣ ба ту гӯяд, аз меҳрубонӣ ва ғамхорӣ мегӯяд.

Сиёвуш аз гуфтори падара什 шод шуд, аммо бо вучуди ин аз Судоба хотираш ҷамъ набуд; донист, ки ёдоварии шоҳ аз духтарони Кайпашану Каёрас аз гуфтори Судоба сарчашма мегирад.

МУЛОҚОТИ ДУЮМ БО СУДОБА

Саҳари дигар Судоба афсари ёқутии лаългун ба сар ниҳода бар курсии заррин нишастан ва духтарони барнои ҳурлиқоро, ки ҳоҳарзодаву бародарзодагони худаш буданд, ба наздаш хонд. Онҳо омада, дар хидматаш ба по истоданд. Вай пардадорро ба коҳи Сиёвуш фиристод:

– Бирав ва бигӯяш: – «Шаҳбону туро дидан меҳоҳад, бояд, ки лутфан ба шабистон қадам ранҷа кунӣ».

Пардадор ба зудӣ паёми ӯро ба Сиёвуш расонд. Шоҳзода ба шабистон поящ намекашид, баҳонаи нарафтан мечуст, лекин баҳонаи боварибахше наёфт ва равон шуд.

Судоба барҳоста аз ҷавон бо меҳрубонии беш аз пеш пазира шуд ва ӯро дар паҳлуи худ ба курсии дигар нишонда аз китфаш оғӯш ва дикқаташро ба духтарони париваш ҷалб кард:

– Бингар, ин норасида бутони Тирозро Ҳудованд ҳама аз шарму ноз сириштааст. Ба ҷеҳраву андомашон хуб нигоҳ кун ва бигӯ, қадоми инҳоро хуш мекунӣ?

Сиёвуш ба духтарон назари кўтоҳе афканд, дид, ки ҳамашон аз шарму ҳаё чашмҳошонро фурӯ андохтанд ва ҳеч кадом ба ў нигоҳ намекунад, ин ба он ва он ба ин оҳиста мегуфт, ки ба шоҳзодаи хурshedчехра ёрои нигаристан надорад.

Судоба духтаронро рухсати рафтан дод. Чун онҳо аз хона берун шуданд, вай ба Сиёвуш гуфт:

– Ҳар кас туро боре аз дур ҳам бубинад, ба ҷодуи ҳуснат ҳуш аз даст медиҳад. Ту ин паричехрагонро шефтаи худ кардӣ. Ба ман бигӯ, қадоме аз инҳо писанди ту омад? Киро шоистай худ мебинӣ? Сиёвуш сар ба зер андохт ва ҷавоб надод. Ба дил гузаронд ки: – «Бе ҳамсар аз дунё гузаштанам бех, ки аз душманон зан бигирам. Қиссаи Ҳомоваронро шунидаам ва медонам қавми Судоба бо шоҳ ва бо паҳлавонони Эрон чӣ карданд».

Ў ҷанги Ҳомоваронро, ки аз падараш ва аз паҳлавонони даргоҳи ў шунида буд, ба ёд овард. Судоба духтари шоҳи Ҳомоварон буд, замоне ки Кайковус ба Ҳомоварон лашкар кашида буд, ҷанг ба сулҳ анҷомида ва шоҳи он қишвар духтарашро ба зании Ковус дод, аммо баъд паймони худро шикаста, шоҳи Эрон ва ҷанде аз паҳлавонони ўро ба ҳила банд карду ба зиндон андохт. Агар Рустам ба мадади онҳо намерасиду ҳалосашон намекард, ҳама кушта мешуданд, ё ки дар банду зинدون мемурданд.

Сиёвуш аз Судобаи ҳомоваронӣ ҷашми некӣ надошт, ўро маккора ва бадҳоҳи хонадони шоҳи Эрон медонист.

Шоҳзода дар ҷавоби пурсиши Судоба сукут кард, шоҳбону пардаи шарму ҳаёро аз рӯяш бардошту гуфт:

– Моҳ бо он ҳама тобонии худ назди хурshed ҳор аст. Агар ин дӯшизаҳо¹ моҳ бошанд, ман хурshedам ва дар канори туюм. Қасе, ки маро бо ин точи ёқуту пирӯза бар таҳти оч мебинад, агар ба моҳ нанигарад, чӣ аҷаб? Агар ту бо ман паймон кунӣ ва маро ба муродам расонӣ, ман яке аз ин дӯшизагони расидаро ба ту мебахшам, ки қанизи ту бошад, ту бо вай ҳар вақт ва ҳар чӣ ҳоҳӣ, мекунӣ. Акнун ту савганд бихӯр, ки аз гуфтори ман сар намепечӣ. Шоҳ аз олам гузарад, ту аз вай ба ман ёдгор мемонӣ, намегузорӣ, ки ба ман газанде расад ва маро ҳамчун ҷони худат

¹. Дӯшиза – духтар

азиз медорй. Инак, ман дар пеши ту истодаам, танам ва чонам аз они туст. Аз ман ҳар чӣ хоҳӣ, бихоҳ, ҳамаи коми дилатро мебарорам.

Зан инро гуфта даст бар гардани Сиёвуш ҳалқа кард:

Сараш танг бигрифту як бӯса дод,
Ҳамоно, ки аз шарм н-овард ёд.
Рухони Сиёвуш чу хун шуд зи шарм,
Биёрост мижгон ба хуноби гарм.

«Худоё, маро аз васвасаи дев нигоҳ дор, ман ба падарам хиёнат намекунам», – ба дилаш мегуфт Сиёвуш. Ва боз меандешид, ки: – «Агар ман ҳоло ба ин шӯҳчашм сухани сард гӯям, ҳашмгин мешавад ва макр сохта, падарамро ҳам шӯронда, балое ба саррам меоварад. Он бех, ки бо забони нарм сухан гӯяму ўро аз ҳашму кин боздорам».

Пас гуфт:

– Ту ба ҳусну ҷамол дар ҷаҳон беҳамтой, сазовори ту ҷуз шоҳ нест. Лекин барои ман духтаре, ки аз хешонат медиҳӣ, бас аст. Ту инро ба шоҳ бигӯ ва бингар, ки ў чӣ посух ҳоҳад дод. Ҳар духтареро, ки ту бароям интихоб қунӣ, ман розиам. Ту сари бонувонӣ ва маро ба ҷойи модар ҳастӣ.

Инро гуфта Сиёвуш барҳост ва бадар рафт.

Шаб Қовус чун ба шабистон омад, Судоба ўро мужда дод ки: – «Сиёвуш омад, ман ҳамаи духтаронро ба ў нишон додам, ўаз байни онҳо фалон хешзодаи маро писандид».

Қовус аз ин дурӯғи шаҳбону шод шуд. Рӯзи дигар ў дари ганҷро кушода ба Судоба дурру гавҳар, дебои зарбофт, камари заррин, дастпонаву гарданбанду ангушттарӣ ва дигар чизҳои гаронбаҳо дода, фармуд ҳамаро то ҷашни арӯсии Сиёвуш нигоҳ дорад ва ба Сиёвуш бигӯяд, ки ин ҳоло як қисми ҳадҳост ва ба вай боз дусад баробари ин чизҳо ганҷ баҳшида ҳоҳад шуд.

Судоба ҳадҳоро медиду ҳаёлаш ҷойи дигар буд. Ба дилаш мегуфт: – «Агарчи ба баҳои ҷонам ҳам бошад, Сиёвушро ба фармони худ меорам, агар аз ман рӯй гардонад, ҳама ҷораҳоеро, ки ошкору ниҳон дар олам месозанд, ҳоҳ бад бошад ва ҳоҳ нек, ба кор мебараму ба коми дилам мерасам».

МУЛОҚОТИ СЕЮМ БО СУДОБА

Ү бори сеюм Сиёвушро ба наздаш талабид. Үро аз ганче, ки Ковус бахшида будаш, огохӣ дод ва мухобот кард, ки дусад пил бояд, то ҳадяи ҳозираву ояндаи шоҳро бикашанд.

– Духтарро ба ту медиҳам, аммо ту ба ҳусну ҷамоли ман ва ба ин ҳама зебу зеварам нигоҳ кун. Ҷӣ баҳона дорӣ, ки аз ман рӯй гардонӣ?

Ки ман то туро дидаам, мурдаам,
Хурӯшону чӯшону озурдаам.
Ҳаме рӯзи равшан набинам зи дард,
Бар онам, ки хуршед шуд лочвард.
Кунун ҳафт сол аст, то меҳри ман
Ҳаме хун чаконад бад-ин ҷехри ман.
Яке шод кун дар ниҳонӣ маро,
Бубаҳшой рӯзи ҷавонӣ маро.

Сиёвуш хичил шуд ва ҷунин посух дод:

– Ман наметавонам аз барои дил динамро барбод диҳам. Ҳаргиз ба падарам хиёнат намекунам, аз роҳи хирад ва мардӣ намебароям. Охир, ту бонуи шоҳӣ, малиқайӣ, магар аз ту ҷунин гуноҳ шоиста аст?

Судоба ҳашмгин ба по барҳост:

– Ман рози диламро ба ту қушодам, акнун ту дар ҳаққи ман бад андешида, ин розро фош ва маро расво ҳоҳӣ кард.

Ӯ инро гуфта либоси танашро дарронд, ба ноҳун ду руҳсо-раашро ҳарошида ҳунолуд кард, доду фарёд бардошт. Фарё-дашро аҳли шабистон шунида тозон омаданд, шӯру ғавғо бар-ҳост. Дар коҳ қиёмат барпо шуд. Ба Ковус огоҳӣ доданд. Ӯ саросема аз боргоҳ ба шабистон омад, Судобаро рӯйхарошидаву нолон ва коҳро пургуфтугӯ дид. Судоба рӯканону мӯканон ҳурӯшид, ки:

Сиёвуш омада ба ман даровехт, изҳори ишқ кард, хост ба номусам таҷовуз кунад, ҷанг зада пероҳанамро дарронд.

Шоҳ пурандеш шуд, ба дилаш гуфт, ки: – «Агар ин рост бошад, Сиёвушро бояд сар бурид. Эвой, ин ҷӣ шармандағист. Ҳирадмандон ҷӣ ҳоҳанд гуфт?»

Фармуд, то занону духтарони харамаш берун шуданд, ў Судоба ва Сиёвшро пеш хонд. Орому ботамкин ба Сиёвш гуфт:

– Чӣ рӯй дод? Ҳамаро ба ман рост бигӯй.

Сиёвш ҳақиқатро, чунон ки гузашт, баён кард.

– Дурӯғ мегӯяд! – дод зад Судоба, – ў аз ҳамаи аҳли шабистонат танҳо маро ҳавас кард ва тани маро хост. Ман ўро аз ҳадяи ту огоҳ кардам ва гуфтам, ки худам низ ҷандин ҳадяи гаронбаҳо ба он зам карда дуҳтарро ба вай медиҳам, аммо вай гуфт: – «Ба ҳадяву ганҷ кор надорам ва дуҳтарро намехоҳам, худатро меҳоҳаму бас». Дарафтиду хост маро ба худ таслим қунад, таслим нашудам, вай пероҳан бар танам ҷоқ кард, мӯямро қанд, рӯямро ҳарошид. Ман обистан ҳастам, дар қадам аз ту қӯдак дорам, метарсам, ки аз дарафтодани ин беномус ба қӯдакам осеб расида бошад, аз ин ҳаёл ҷаҳон пеши ҷашмам торик аст.

Шоҳ дар шубҳа монд, надонист қадоми онҳо рост мегӯяд. Қарор дод, ки дар баровардани ҳукм шитоб накунад ва нек бисанҷад. Аз Судоба бӯйи атру мушк меомад, Ковус саропои Сиёвшро бӯид, vale дар ў бӯй наёфт: аз суда шудани ў ба Судоба нишоне набуд. Ба зан ҳашм гирифт, ба дилаш гуфт, ки сазои ў бо шамшери тез пора-пора кардан аст. Аммо аз падари Судоба андеша кард. Шоҳи Ҳомоварон ба ҳунҳоҳии дуҳтараш ҳоҳад омад, фитнаю ошӯб ҳоҳад бархост. Боз ҷанд мулоҳизаи дигар ҳам буд; аввало, дар он ҳангом ки Ковус дар зиндони Ҳомоварон буд, Судоба ўро на фақат тарқ накард, балки рӯзу шаб ба парасториаш истод ва шарики дарду ранҷаш буд, Ковус ин некии занро фаромӯш намекунад; сониян, шоҳ ин зани нозанинашро аз тайи дил дӯст медошт, то ҷое ки ҳозир буд аз ҳар гуна гуноҳи ў даргузарад; сеюм, аз Судоба қӯдаки хурдсол дошт; гами хурдсолонро хурд наметавон шумурд. Писарашро вай бегуноҳ ёфт. Бошарафӣ ва мардонагии Сиёвш ба вай аён буд.

– Ту аз ин кор ғамгин мабош, – гуфт ў ба Сиёвш, – ин рӯй-додро ба фаромӯшӣ биспор ва ба касе магӯй.

МАКРИ СУДОБА

Шоҳбону ба мағлубияти худ тан надод. Бо дили аламзадаву пуркин дар он кори зишт дараҳти наве аз макр биншонд.

Дар байни канизони ў зане буд берӯй ва чорагар, ки обистан буд ва аз гаронии бори шикамаш азоб мекашид. Судоба чораи корашро аз ў чуст. Нахуст савгандаш дод, ки рози бонуро то абад аз ҳама кас пинҳон ҳоҳад дошт. Сипас фармуд дору нӯшида бачаашро партояд, то ба василаи қӯдаки партобшудаи ў гирехе, ки бону дар он дармондааст, кушода шавад, вагарна бону назди шоҳ беобрӯ ва балки аз ҷонаш чудо ҳоҳад шуд. Ба занак зари бисёр ваъда кард. Ў, Судоба, ба шоҳ ҳоҳад гуфт, ки қӯдаки мурда аз вай аст. Занак гуфт: – «Ман канизи ту, сарафкандаи фармони туям».

Шабонгоҳ ба занак доруе нӯшонда буд, ки ду қӯдаки тавъам аз ў афканда шуд.

Судоба қӯдакони мурдаро дар ташт андохт, модари бадбахти онҳоро пинҳон ва худаш дар бистар афтида фарёду фифон оғоз кард. Аҳли шабистон ҳама ба хобгоҳи ў давиданд ва ду қӯдаки мурдаро дар ташт дид ҳамчунин доду фарёд бардоштанд. Аз доду фарёди онҳо Ковус аз хоб бедор шуда сабаб пурсид, рӯйдодаро ба ў гуфтанд. Фамгин шуд ва ҳеч нагуфт, факат наздики сахар назди Судоба даромада, ўро дар бистар ва шабистонро ошуфта дид. Қӯдакони мурда ҳамоно дар ташт буданд.

Судоба гирёну нолон гуфт:

– Нигоҳ кун, ҳақиқат чун офтоб равшан аст. Ба ту гуфтам, Сиёвуш бо ман чӣ кард, ту бовар накардӣ ва ба гуфтори дурӯги ў фирефта шудӣ. Ў ба ман даровехта бачаҳоямро дар шикамам кушт.

Ковус бо ҳоли парешону дили бадгумон бадар рафт.

ТАҲҚИҚИ КОРИ ҚҰДАКОН

Он чи шоҳ дар шабистонаш дид ва шунид, гумони ўро дар ҳаққи Судоба бартараф накард. Андешид, ки чӣ бояд кард, ҳақиқати қӯдакони мурдаро чӣ гуна бояд донист.

Қарор дод, ки ба ситорашиносон муроҷиат намояд.

Аз саросари мамлакат ситорашиносони номиро ба даргох даъват кард. Чун гирд омаданд, ба онҳо мурдаи қӯдаконро нишон дод ва фармуд, ки: – «Ба дониш дарёбед, инҳо аз пушти мананд ё на».

Ситорашиносон кушиби ин муамморо аз зичҳо¹ ва аз сипехр ҷустанд ва як ҳафттаро дар сари ин шуғл ба поён оварда гуфтанд, ки: – «Май дар ҷом оғандай заҳр аст, ҳар ду қӯдак аз қаси дигаранд, на аз шоҳ ва шоҳбону».

Инчунин ба фоли ситорашиносӣ нишонаҳои он зани нопок – модари қӯдаконро ҳам дарёфта ба шоҳ маълум карданд.

Ковус ба навқаронаш фармон дод, ки шаҳрро кофтуков ва он зани бадкирдорро аз рӯйи нишонаҳояш пайдо карда оваранд. Аммо дар пай занак дур рафтан лозим наёмад, вай аз коҳи Судоба ёфт шуд. Ӯро қашон-қашон назди шоҳ оварданд.

Шоҳ Ӯро ба нағзӣ пурсиш кард ва ба шарти рост гуфтани икрор шудан ваъдаи ҷандин некиҳо дод. Аммо занак икрор намешуд. Фармуд, ки Ӯро берун бурда ба ҳар воситае, ки бошад, ба икрори гуноҳ маҷбур кунанд, вале кину шиканча судманд нашуд, занак ба сухани аввалааш истод:

– Ҳабар надорам, бегуноҳам.

Он гоҳ Ковус Судобаро пеш хонда бо ситорашиносон гуфтаи худро тақрор карданд, ки ҳар ду қӯдак аз зани дигаранд.

Судоба эътиroz кард ва ба шоҳ гуфт:

– Забони инҳоро Сиёвш бастааст, аз тарси ӯ ҳақиқатро пинҳон медоранд. Ман низ ба он ҷавонпаҳлавон, ки ба илова сад ҳазор лашкари номвар зери фармони ӯст, ёрои муқобилат кардан надорам, то чи расад ба ин ситорашиносони бепаноҳ, ки агар ба ҷуз он ки ӯ фармудааст, сухан гӯянд, рӯзашонро табоҳ ҳоҳад кард. Ту бо ин пайванди ҷонам ҳастӣ, ҳалоки маро меҳоҳӣ ва ғами фарзандони хурдсолатро намеҳӯрӣ. Агар ин корро чунин саҳл мегирифта бошӣ, ман дар он дунё ба ту даъвогарам.

Ковус аз ин гуфтори ӯ дилреш шуд ва зану шавҳар бо ҳам гиристанд.

Судоба шоҳро дар ҳаёлу андеша гузошта берун рафт.

¹. Зичҳо – ҷадвали нуҷумӣ (астрономӣ).

Ковус ба гуфтори ситорашиносон ҳам эътимоди қавй надошт, мутараддид буд, гумону шубҳа дилашро дарднок меҳарошид. Бар он шуд, ки ин корро то охир таҳқиқ қунад, то ҳақиқати амр ба куллӣ ошкор ва ҳар гуна шубҳа бартараф гардад.

Вай мубадонро талабида аз онҳо маслиҳат пурсид.

Мубадон ҳар гуна андешаҳо ронданд ва саранҷом маслиҳат бар он диданд, ки аз он ду яке – ё Судоба ва ё Сиёвуш аз оташ гузаранд.

Барои он ҳақиқат ошкор шавад, бояд сангро бар сабӯ зад, – гуфтанд ба Ковус. – Ба фармони Яздон, оташ бегуноҳро намесӯзонад. Шаҳрӯр аз шоҳбону ва шоҳзода пурандеша гаштааст, ки ин ба дили шаҳрӯр зиён мерасонад. Ў бояд худро аз ҳама гуна гумону шубҳа бираҳонад. Зану фарзанд агарчи азизанд, саломатии шоҳ аз он азизтар аст.

Шоҳ занаш ва писарашро талабида, ба онҳо маслиҳати мубадонро эълон кард.

– Ман рости суханро гуфтам, ба исботи суханам ду қӯдаки мурдатаваллудамро ба шоҳ нишон додам, азоби ман ҳамин бас аст. Сиёвушро аз оташ гузарон, ки бадкирдор аст.

Шоҳ ба Сиёвуш нигарист.

– Барои он ки аз ин нанг ҳоҳ зинда ва ҳоҳ мурда ҳалос шавам, ҳозиром аз дӯзах аз қӯҳи оташ гузарам, – гуфт Сиёвуш.

ГУЗАШТАНИ СИЁВУШ БАР ОТАШ

Ковус мисли ин ки худаш аз оташ мегузашта бошад, ниҳоят ғамгин ва парешонҳол буд; охир, мумкин аст, ки фарзанди азизаш дар оташ бисӯзад, аммо вай акнун барои ҳалосӣ аз гумону шубҳаи чонкоҳ ҷораи дигар намедид.

Бо фармони ў сад корвони уштур аз дашт ҳезум қашонд. Ҳамаи Эроншаҳр ва лашкар ба тамошо баромаданд. Ду ғарами азими ҳезум чун ду қӯҳи баланд қад барафроҳт, ки аз ду фарсанг намудор буд. Ба болои ҳезум нафти сиёҳ реҳтанд ва дусад марди оташафрӯз ба вай алов сар доданд. Аз фаввораи дуди ғализ ҳаво тира гашт ва сипас аллангаи оташ забона кашида, дашт бирён шуд ва замин гудоҳт.

Сиёвш чомай сафед пүшид ва бар он чома чун кафан кофур пошид, кулаххұди заррин бар сар ниҳод ва аспи сиёхи тезтакро савор шуда бо чехраи хандон назди падар омаду пиёда шуда ба вай таъзим кард. Дар чашмони Ковус ашқ ҳалқа мезад ва ӯ аз шарм ба замин менигарист. Мардумон ва сипоҳ мегиристанд

– Фамгин мабош, падар, – гуфт Сиёвш, – гардиши рұзгор чунин аст. Ҳоло шарманда манам, ки мавриди бадгумонии падар шудаам. Умединорам, ки оташ бегунохии маро собит хоҳад кард.

Судоба ба боми қаср баромада аз дур менигарист ва ба дилаш мегуфт, ки эй кош он күхи оташ Сиёвшро зудтар ба коми худ кашаду сұзонда хокистар кунад.

Сиёвш ба даруни оташ асп ронд ва зуд дар байни алана нопадид гашт. Ҳалқ ва сипоҳ дар ғояти ҳаячон ва ашқ аз дидиҳо резон оқибати корро нигарон буданд; шоҳзода аз оташ мегузараид ё на? Ӯ гузашт. Чун самандар аз алана оташ баромад. Лабонаш хандон, чехрааш аз тоби оташ чун гули сурхи садбарг шукуфон буд:

Чу з-он күхи оташ ба ҳомун гузашт,
Хүрүшидан омад зи шахру зи дашт.
Саворони лашқар барангектанд,
Ҳама дашт пешаш дирам рехтанд.
Яке шодмой буд андар ҷаҳон,
Миёни меҳону миёни кеҳон,
Ҳамедод мұжда якеро дигар,
Ки баҳшуд бар бегунах додгар.

Судоба ду дасти аламу яъс¹ бар сар мезад ва аз тарс меларзид.

Аз чашмони Ковус ашки шодай мешорид. Ӯ фарзандро оғұш карда аз сару рўяш мебўсиду ба гумони бадаш, ки аз ӯ дошт узр меҳост.

Ӯ ба Судоба хашм гирифт. Дар боргоҳ ӯро ба наздаш талабид, зан ба ранги паридаву тани аз тарс ларzon ҳозир гашт.

¹. Яъс – маъюсӣ, ғамгинӣ, ноумедӣ.

– Эй бадсиришт, – хитоб кард шох, – ту бисёр бадй кардй ва дили маро фаровон биёзурдй, фарзанди бегунохамро дар оташ андохтй! Акнун хоҳ тавба кунй ва хоҳ накунй, суд надорад. Ту бояд бимирий, подоши бадиат чуз овехтан нест.

– Эй шаҳрёр, – гириста гуфт Судоба, – оvez маро, бикуш, ман розиам, лекин аз ман бар дилат кина магир. Сиёвуш аз он сабаб дар оташ насӯхт, ки худро пеши занаки ҷодугар ҷоду кунонда буд.

– Ҳанӯз ҳам найранг мекунй? – бонг зад Ковус. – Маккора! Макри ту дигар ба ман дарнамегирад.

Вай аз бузургони даргоҳаш пурсид:

– Сазои ин бадкирдор чист?

Бузургон гуфтанд:

– Қуштан.

Шох ба ҷаллод фармон дод:

– Ӯро бибар ва ба дор оvez!

Ҷаллод Судобаро бурданӣ шуда буд, ки ҳамаи аҳли шабистони шоҳ доду фарёд бардоштанд. Дили Ковус пурдард ва руҳаш зард гашт.

Сиёвуш ба худ андешид, ки: – «Шоҳ фармонашро дар сари қаҳру ғазаб дод, аммо баъд мумкин аст пушаймон шаваду маро сабабгори күшта шудани Судоба донад». Пас ба шоҳ гуфт:

– Падар, ба ин кор дилатро ранча мадор, ман гунохи ӻро аз ту металабам. Шояд ки панд гираду беҳ шавад.

Шоҳ шафоати писарашро пазируфт ва гунохи занашро баҳшид.

Замоне бар ин гузашт, шоҳ боз ба Судоба дилгарм гашт ва меҳраш чунон афзуд, ки як дам ӻро набинад, пазмон мешуд.

Аммо Судоба боз кам-кам аз Сиёвуш бадгӯйӣ оғоз кард, ба гӯши Ковус меҳонд, ки шафоати Сиёвуш бар ва дар он ҳангом ки шоҳ фармони овехтани ӻро дода буд, бегараз набуд; шоҳзода ҷӯёи меҳри ўст.

Ковус боз аз шоҳзода бадгумон шуд.

ЛАШКАР КАШИДАНИ СИЁВУШ

Дар ҳамин вақт буд, ки ба шоҳ хабари ба ҷанг омадани Афросиёб расид. Шоҳи Тӯрон аз нав паймони сулҳро вайрон карда, бо сад ҳазор лашкар ба сарҳадди Эрон омада буд.

Ковус саҳт ба ҳавотир афтод ва ҷӯёи баҳодуре шуд, ки ҳамбози лашкаркаше чун Афросиёб бошад ва ба сипоҳи ӯ сардорӣ намуда, роҳро бар истилогарон бубандад.

Ин корро Сиёвуш ба уҳда гирифтани шуд:

Бишуд бо камар пеши Ковусшоҳ,
Бад-ӯ гуфт: – «Ман дорам ин пойгоҳ,
Ки бо шоҳи Тӯрон бичӯям набард,
Сари сарварон андарорам ба гард».

Шоҳзода аз иғвогарии Судоба ва бадгумонии падар ба ҷон расида буд ва намедонист ба кучо гурезад. Ҷанг барояш гурезгоҳи дилҳоҳ омад.

Ковус ҳарчанд диловарии писарашро медонист, вале чун ӯ ҳанӯз ҷангнодида ва бетаҷриба буд, ба додани сипаҳсолорӣ ба ӯ майл надошт, лекин ба исрори шоҳзода гузашт карда, ӯро сарлашкар таъйин намуд ва аммо тарбиягараш Рустамро ба ӯ баргумошт.

Сарлашкари ҷавон ва Таҳамтан ба иловаи лашкаре, ки зери силоҳ буд, боз аз далерони Порс, Зобулистон, Балуҷистон, Гелон дувоздаҳ ҳазор савор ва ҳамин миқдор пиёдаи якҷачин гирд оварданд.

Лашкар сӯйи сарҳад ба ҳаракат омад. Шоҳ ва шоҳзода ҳангоми видоъ яқдигарро оғӯш карда гиристанд.

Дилҳошон гувоҳӣ медод, ки ин дидори охирин аст ва падару писар ҳамешагӣ бо ҳам видоъ мекунанд. Баъд Сиёвуш ба сари оромгоҳи модарааш рафт, қабрашро оғӯш карда гирист ва бо турбати азизи ӯ видоъ кард.

Сипаҳсолори ҷавон ва Таҳамтан лашкарро аз дашти Ҳирот ва Наврӯд гузаронда ба наздики Балҳ оварданд.

Аз он сӯ Гарсеваз, бародари Афросиёб ва паҳлавон Бормон лашкар кашиданд.

Чанг дар наздики дарвозаи Балх сар шуд. Дар се рӯз ду муҳорибаи шадид ба амал омад. Сиёвуш қалби сипоҳи душманро рахна ва Рустам майсараи тӯрониёнро торумор карданд. Гарсевазу Бормон бо бақияи лашкари шикастхӯрдаашон ба он тарафи Ҷайхун гурехтанд. Сиёвуш Балҳро ишғол кард.

Вай ба шоҳ Ковус фатҳнома навишт: – «Ба баҳти шаҳрёر шоду пирӯз ба Балҳ расидам, бо душман се рӯз ҷангидаам, рӯзи ҷаҳорум пирӯзӣ ёфтам. Гарсевазу Бормон бо ҷизии тири аз камон ҷаста сӯйи Тирмиз гурехтанд. Афросиёб дар Суғд аст, агар шаҳрёر фармон дихад, сипоҳро аз Ҷайхун гузаронда, дар он сӯ корзор мекунам».

Ковус аз ҳабари пирӯзии Сиёвуш шод шуд ва аммо ӯро аз гузаронидани лашкар ба соҳили рост ва рафтган ба Суғд манъ кард, дар посуҳи фатҳномаи Сиёвуш навишт, ки: – «Лашкаратро пароканда макун ва ба ҷанг ҷустан шитоб манамой; ҳуди Афросиёб ба ҷангги ту ҳоҳад омад ва чун ба ин тарафи Ҷайхун гузашт, ту ӯро гарқаи хун ҳоҳӣ кард».

Аз он ҷониб Афросиёб аз шикасти лашкараш дар ҷангиги Балҳ огоҳ шуда, чун оташ барафрӯҳт. Ба Гарсеваз ҷунон ниғарист, ки гӯё мөхост бо теги нигоҳаш синаи ӯро бишкофад. Наъраи пурхашме кашида, бародарашро аз пеши ҳуд ронд.

ОШТИЙ ХОСТАНИ АФРОСИЁБ

Шаб ҳоби Афросиёб ноором буд. Чун посе аз шаб гузашт, ӯ ногоҳ фарёде кашида, чун қаси табгирифта ларзону ҳаросон бедор шуд. Парастандагонаш низ аз фарёди ӯ бедор шуданд, дар ҳар сӯ ғалогула барҳост, Гарсеваз ба зудӣ ҳозир шуда, бародарашро аз бистар гелида ва дар замин ҳобида ёфт. Ӯро бардошта дар бистараш ҳобонд, ҳол пурсид:

– Ҳоло, – гуфт Афросиёб, – аз ман ҳеч ҷиз мапурс, то ҳуши ҳудро гирд оварам.

Замоне гузашт, то ӯ ҳушёр шуд ва барҳоста бар курсӣ нишаству лаб ба сухан боз кард:

– Ҳобе, ки ман дидам, ҳеч қас набинад. Биёбоне дидам пур аз морон, замин пур аз гард, осмон пур аз уқобон. Ба канори биёбон дар саропарда нишаста будам, ногоҳ гирдбоде барҳост, дирафшам ғалтид, аз ҳар сӯ рӯди хун равон гашт, саропарда

сарнагун шуд. Аз чониби Эрон сипохе чун боди дамон омад, дар нүги найзаи ҳар як савор як сари бурида. Саворони сиёхпүш бар тахти ман тохта маро аз вай галтонданд ва дасту поямро бастанд. Касе аз хешу пайвандхоям дар наздам набуд. Маро кашон-кашон пеши Kovus бурданд, ў ба тахти баланд қарор гирифта ба наздаш кўдаке, ду руҳсораш чун ду моҳи раҳшон, нишаста буд, кўдак чун раъди фуррон ба сўям чаҳиду бо тег аз миёнам бурида маро ду ним кард. Аз дард фарёд кашидаму бедор шудам.

Гарсеваз хоби шоҳро ба таври худ ба некй таъбир намуда, кўшиш кард ўро тасаллӣ диҳад, аммо боз ба мубадон ва ситорашиносон муроциат кардани ўро лозим донист.

Афросиёб мубадонро ба даргоҳ ҳонд. Сараввал ба онҳо таъкид кард, ки он чиро ки ҳоло аз ў ҳоҳанд шунид, ба касе нагӯянд ва агар гӯянд, ҳамаашонро сар аз тан чудо ҳоҳад кард. Пас хобашро нақл кард. Донотарини мубадон нақли ўро шунида тарсид ва гуфт:

– Таъбири хоби шоҳро ёрои гуфтан надорем, магар шоҳ паймон кунад, ки сухани рости моро шунида ғазаб наҳоҳад кард ва ба чони мо зинҳор ҳоҳад дод.

Афросиёб паймон кард. Он гоҳ мубади пурдониш чунин гуфт:

– Таъбири хоби подшоҳ ин аст, ки агар вай бо Сиёвуш бичанганд, ҷанг ба вай бадбаҳтӣ меоварад ва агар Сиёвуш ба дasti подшоҳ кушта шавад, ба қинҳоҳии ў ҷаҳон пурошуб, Тўронзамин ҳароб мегардад ва подшоҳ агарчи мурғ шаваду парад ҳам, ба чое намерасад ва гирифтор мешавад.

Афросиёб ин суханони талҳро шунида ғамгин шуд ва дар андеша фурӯ рафт. Мубадон ўро дар ҳамин ҳол гузошта даргоҳашро тарқ карданд.

Рӯзи дигар пагоҳӣ вай дар боргоҳаш аз бузургон ва сарони лашкар анҷуман ороста, ба онҳо чунин гуфт:

– Ман дар замона фақат ҷанг мебинаму бас. Чӣ бисёр номдорон ба дasti ман табоҳ шуданд, чӣ бисёр шаҳристонҳо гӯристон ва гулистонҳо хористон гаштанд. Агар подшоҳ бедодгар бошад, ҳамаи некиҳо маҳв мешаванд, оҳу дар дашт сари вақт бача намеорад ва шоҳин чӯчай кўр мезояд, шир дар пистони ҷонварҳо ва оби ҷашмаҳо меҳушканд, ростӣ аз қаҷӣ

гурезон мешавад, аз ҳар сў костӣ падид меояд. Ман аз бадио чангу хунрезӣ сер шудам, акнун меҳоҳам ба роҳи эзидӣ¹ равам, дониш бичӯям, додгустарӣ қунам, ба ҷои ғаму ранҷ шодӣ оварам, то ки ҷаҳон замоне биёсояд. Ба ман чӣ намерасад? Ду баҳра² ҷаҳонро дар зери пой дорам, ҷандин шоҳон ва амирон ҳар сол ба ҳазинаи ман бочу хироҷи фаровон меоваранд. Акнун агар шумо бо ман ҳамраъӣ шавед, ман ба Сиёвушу Рустам паём мефиристам, дари оштӣ мекӯбам.

Ҳамаи бузургон нияти шоҳро писандиданд ва оғаринаш хонданд.

Он гоҳ Афросиёб ба Гарсеваз фармон дод, ки барои музыкираи сулҳ ба лашкаргоҳи Сиёвуш равон шавад. Бо вай ба Сиёвуш ва Рустам сад уштур мол, аспони тозӣ ва дусад ғулому каниз ба ҳадя фиристод.

ГАРСЕВАЗ ДАР НАЗДИ СИЁВУШ

Бародари шоҳ бо ҳадяҳо ва бо дусад савор сўйи Ҷайхун ба роҳ афтод ва бо қишиҳо аз дарё гузашта ба Балҳ расид.

Дар боргоҳ Сиёвушро аз дур дида, бо рӯйи пур аз шарм ва дили бимнок замин бӯсид. Шоҳзода ўро дар пояи таҳт нишонда аз саломатии шоҳи Тӯрон пурсон шуд. Бо иҷозати ў Гарсеваз ҳадяҳоро пешкаш кард. Корвони пурбор ба сарой даромадан гирифт:

Зи дарвозаи шаҳр то боргоҳ
Дирам буду аспу ғулому сипоҳ,
Кас андоза нашноҳт онро, ки ҷанд
Зи динору аз тоҷу таҳти баланд.

Гарсеваз аз сулҳ сухан оғоз кард. Сиёвуш ва Рустам гуфтори ўро ҳомӯшона гӯш карданд. Ҷун сухани ў ба поён омад, Таҳамтан гуфт:

– Дар оштӣ ҷустани Афросиёб андеша мебояд. Як ҳафта ба шодӣ бошед, то мо ин корро бисанҷем ва посух дихем.

¹. Эзид – дар забони қадимаи эрониён номи Худо буд.

². Ду баҳра – аз се ду ҳисса.

Он гох Гарсевазро ба сарое, ки барояш ороста ва пазандаву фаррошу пешхидматҳо дар вай таъйин шуда буданд, гуселонида, Сиёвуш ва Рустам паи машварат ба хилват нишастанд.

Ҳар ду аз ин гуна бо шитобу чадал омадани фиристодаи шоҳи Тўрон гумони бад бурданд, ки мабодо ҳилае бошад, Рустам ба ҳар ҷониб дастаҳои сипоҳ фиристод ва дигар чорагҳои эҳтиётро дид. Дуяшон то сахар бедор нишаста машварат карданд.

Сиёвуш ба Рустам гуфт:

– Чаро Афросиёб якбора ҷӯёи оштӣ шудааст? Барои чӣ? Ба гумонам, ин шакар омехтаи заҳр аст. Ӯ бо ин ҳадяҳо ва гуфтугӯи сулҳ ақли маро дуздида, худ дар зери гилем табл меқӯбад. Бигузор, вай аз ҳешон ва наздикони худ сад қасро назди мо гаравгон бифиристад. Ин сад қасро ту номгӯй бикун. Сипас аз ин кор ба шоҳаншоҳ огоҳӣ медиҳем, то чӣ фармояд; магар ба оштӣ кардан розӣ шавад.

Рустам ин фикри Сиёвушро маъқул ёфт.

Чун сахар Гарсеваз ба салом омад, Сиёвуш шарти худро ба вай эълон кард ва гуфт, ки сад нафар гаравгонро Рустам номгӯй ҳоҳад кард. Сипаҳсолор боз шарти дуюмро пешниҳод кард, ки сипоҳи Афросиёб пешакӣ ҳамаи шаҳрҳои дар Эронзамин ишғол кардаашро ҳолӣ карда, ба Тўрон баргардад. Пас аз иҷрои ин ду шарт Сиёвуш ба шоҳаншоҳ Ковус нома навишта, барои паймони оштӣ иҷозати ўро дарҳост ҳоҳад кард.

Гарсеваз дарҳол як нафар одами худро бар аспи тезтак нишонда, назди Афросиёб равона кард, то шартҳои Сиёвушро ба ў маълум намояд.

Фиристода шартҳои Сиёвушро ба Афросиёб арз дошт ва номгӯйи сад нафар гаравгонро, ки ҳама ҳешони наздики тўроншоҳ – саркорон ва сипоҳдорони номӣ буданду он номгӯйро Рустам тартиб дода буд, пешниҳод кард. Афросиёб ҳайрон шуд, ба танг омад, ба худ печид. Ба дил андешид, ки агар ин сад нафар саркорон ва сарони сипоҳи ў назди Сиёвуш гаравгон бимонанду мабодо кор ҳам ба оштӣ наанҷомад, ў дар ҷанг шикаст меҳӯрад ва агар ў аз фиристодани гаравгон сар бипечад, оштӣ хостанаш дуруғ мебарояд. Аммо чора нест, шартро бояд қабул кард.

Гаравгонҳо ба қароргохи Сиёвуш фиристода шуданд. Сипоҳи тӯрониён шаҳрҳои дар Эронзамин забт кардаашро холӣ кард. Он гоҳ Рустам ба Сиёвуш гуфт, ки акнун Гарсеваз ба ватанаш баргардад ҳам мешавад.

Фиристодай Афросиёбро хильъату ҳадяҳои фаровон дода, бар аспи зарринситом¹ нишонда гуселониданд.

РАФТАНИ РУСТАМ БА НАЗДИ КОВУС

Акнун ҳарчи зудтар шоҳаншоҳро аз вазъият огоҳ карда, барои бастани паймони сулҳ бо шоҳи Тӯрон иҷозати ўро дарҳост намудан лозим буд. Сиёвуш нависандаро дар наздаш нишонда ба номи Ковус нома нависонд:

– «Афросиёб чун донист, ки кораш душвор ва баҳташ хор гашт, ҷӯёи оштӣ шуд. Бародараш Гарсеваз бо ҳадяҳои фаровон ва гулому канизони хубрӯ назди ман омад. Шоҳи Тӯрон аз шоҳаншоҳ зинҳор меҳоҳад. Гуфтааст, ки мулкаш барояш басандааст ва ў аз кинаву ҷанг дил шуста, дигар ба Эронзамин қадам намегузорад. Ман бо Тахамтан аз хешони ў сад қасро гаравгон хостем, фиристод. Шарти дигари маро низ пазирафта, шаҳрҳоеро, ки дар Эронзамин забт карда буд, холӣ кард».

Пас шоҳзода андешид, ки бо ин нома ба назди шоҳ киро фиристад? Фиристода бояд бо Ковуси тундмизоҷ созгор ва суханаш гузаро бошад. Рустам хостгори рафтани шуд:

Чунин гуфт бо ў гави пилтан,
К-аз ин дар кӣ ёрад күшодан сухан?
Ҳамон аст Ковус, к-аз пеш буд,
Зи тезӣ накоҳад, бихоҳад фузуд.
Магар ман шавам назди шоҳи ҷаҳон,
Кунам ошкоро бар ў-бар ниҳон.
Бибуррам замин, гар ту фармон дихӣ,
Зи рафтани набинам ҳама ҷуз бехӣ.

¹. Аспи зарринситом – аспи зину лаҷомаш тиллой.

Сиёвуш пазирифут ва Рустам бо нома ва бо дирафшу сипоҳ сўйи Эронشاҳр шуд.

Шоҳ ба дидори Таҳамтн ва ба паёме, ки вай аз шоҳзода, аз паҳлавонони лашкар, аз оғозу анҷоми ҷанг оварда буд, шод гардид. Аммо номаи Сиёвушро ҳонда табъаш хира шуд; ба сулҳ розӣ шудани писарашро написандид.

– Гирам, ки Сиёвуш ҷавон аст ва гарму сарди рӯзгор начашида, лекин ту, ки марди ҷаҳондида ва ҳар гуна неку бад озмудай! Магар чигунагии Афросиёбро намедонӣ? Ҷӣ бадиҳое, ки ў ба мо накард! Ҷӣ басо маро аз орому ҳӯру хоб маҳрум кард! Ба ҷанги ў мебоист ҳудам мерафтам. Шумо ба ҳамон ҳадяҳои мурдареги¹ ў дил бохтед, ба он молу сарват, ки Афросиёб ба ситам аз мардумон ситонидааст, фирефта шудед. Ҳешонашро ба гаравгон фиристод? Афросиёб андешаи ҳешу таборро намекунад, онҳо дар ҷашмаш ба қадри оби ҷӯй қадр надоранд. Ту ва Сиёвуш хирадро ба кор набастаед, лекин ман ҷангро давом медиҳам. Назди Сиёвуш як марди бо донишу ҳунарро мефиристам ва мефармоям, ки аз ҳадяҳои Афросиёб ба ҷизе даст назада, ҳамаро ба оташ супорад, он сад гаравгонро ба ман фиристад, то ман ҳамаашонро бикушам, зуд ба Тӯронзамин лашкар қашад, сипоҳаш ҷун гург ба рама даромада, ҳамаро бидарад, горат қунад ва оташ занад. Он гоҳ Афросиёб қарору оромро аз даст дода ба ҷанг ҳоҳад омад.

Рустам аз ин суханони Ковус дилтанг шуд ва гуфт:

– Эй шаҳрёр, ту ба ин кор ғамгин мабош, нахуст аз ман сухан бишнав ва он гоҳ ҳар ҷӣ ҳоҳӣ, бикун, ки соҳибиҳтиёй. Ту ба Сиёвуш фармуда будӣ, ки шитоб накунад ва ба он тарафи рӯд лашкар нагузаронад, то ҳуди Афросиёб ба ҷанг ояд. Аммо Афросиёб ба ҷанг наёмада, дари оштиро боз кард. Бо касе, ки оштӣ мечӯяд, ҷангидан шоиста нест. Дигар ин ки паймон шикастон аз сарлашкар писандида намебошад. Ту ҳама ҷиз дорӣ, таҳту тоҷ, ҳазинаву дафина дорӣ, дар Эронзамин осоишу амонӣ барқарор мешавад, боз ҷӣ? Душманат аз ту зинҳор меҳоҳад, ту бехуда ҷанг маҷӯй ва дили равшанатро тира макун. Аммо агар ба давом додани ҷанг маҷбур шавем, ман гуноҳро ба худ мегирам, то ки Сиёвуш ба паймоншиканӣ нангин

¹. **Мурдарег** – мероси аз мурдагон монда.

нашавад, – ман баъдан аз Зобул ба Тўрон сипоҳ меронаму бо гурзи хорошикан тобиши офтобро ба Афросиёб тира мегардонам. Ту бо Сиёвуш шоду хуррам бар тахти заррин биншин. Бидон, ки Сиёвуш ба ҳеч ваҳҳ паймони худро наҳоҳад шикаст ва агар ту маҷбураш кунӣ, ўро ба шўру ошӯб меандозӣ. Бахти фарзандатро сиёҳ мақун.

Аммо ин гуфтори Рустам шоҳи ситезкори суханношунавро на факат нарм накард, балки беш аз пеш ба ҳашм овард. Ў Тахамтанро гунахгор кард, ки:

– Ин савдоро ту ба сари Сиёвуш андохтай, ту бехи кинаро аз дили ў баркандай! Ту осоиши тану чони худро ҷустай, на афрӯзиши тоҷу тахти маро! Ба ҷойи ту ман акнун Тўсро мефиристам. Сиёвуш агар аз фармони ман сар бипечад, лашкарро ба Тўси диловар супорад. Ман мукофоти худсарии ўро ҳоҳам дод. Аз ин баъд ман туро ёри худ намехонам ва намехоҳам, ки ту барои ман корзор кунӣ.

Рустам озурдахотир гашт ва бо овози баланд:

– Агар Тўс аз Рустам ҷангитар бошад, бифирист ўро! – гуфт ва ҳашмгину оташин бадар рафт.

Ў бо сипоҳи худ ба Зобулистон рӯ ниҳод.

Шоҳ Тўсро пеш хонда фармон дод, ки зуд бо лашкар сўйи Хуросон ба роҳ афтад.

ПОСУХИ НОМАИ СИЁВУШ

Баъд вай нависандаро талабида ба вай посухи номаи Сиёвушро имло кард. Посухи Ковус аз оғарини Худованд ва дуои чони фарзанд шурӯй шуда, бо чунин суханони талхи пурхаш хотима мейёфт:

«Магар нашунидай, ки Афросиёб, ки дар ҷанг пирӯз шуда буд, ба сари Эрон чихо овард? Ту бехуда раҳми ўро махӯр ва обрӯйи маро нарезон. Агар аз ҷарҳи гардон ба сарат бало наҳоҳӣ, аз ҷавонӣ сар ба фиребу найранг манеҳ. Ҳешони Афросиёбро, ки гаравгон гирифтай, дасту по баста ба даргоҳи ман бифирист. Ту бо қанизори хубрӯй ба бозӣ омехтӣ ва аз ҷанг гурехтӣ, ҳол он ки мебоист баҳти худро аз дами шамшер мечустӣ, зеро шоҳ ба кишваркушой обрӯй мейёбад. Ту кина бичӯй ва ҷангро бисоз, лашкар ба он сўйи Ҷайхун бикаш, хоби

Афросиёбро гурезон, ки зудтар ба چанги ту ояд, аммо агар ба душман меҳр дошта боший ва нахоҳӣ, ки вай туро паймоншикан хонад, сипоҳро ба Тӯс биспор ва худ баргард, ки марди нангӯ номус ва разму набард нестӣ»...

Чун фиристодаи Ковус номаро ба Сиёвуш расонд, Сиёвуш онро хонда саҳт ғамгин шуд. Вақте фиристода муомилаи шоҳро бо Рустам ва ба Зобул рафтани паҳлавонро нақл кард, ғам бар ғами шоҳзода афзуд. Ба худ мегуфт, ки: – «Сад марди тӯронии шоҳнажод ва номдорро чӣ гуна ба қуштан мефиристам? Хуни ин бегуноҳон ба гардани ман мемонад, ба Яздон чӣ узр мегӯям? Ҳам агар ба душмани оштиҳоҳ тег қашам, Ҳудованд ин кори зиштро аз ман наҳоҳад писандид, мардумон бар мани аҳдшиқан лаънат ҳоҳанд ҳонд. Аммо агар лашкарро ба Тӯс супораму ба даргоҳи шоҳ баргардам, аз шоҳ низ бадӣ ҳоҳам дид. Судоба аз нав дандони душманиро бар ман тез ҳоҳад кард. Аз ҳар сӯ, аз чапу рост, аз пасу пеш фақат бадӣ мебинаму бас. Чӣ бояд кард? Эй кош модарам маро намезод, ё чӣ хуш буд, агар дар ҷанг шаҳид мешудам».

Дар дили шоҳзода фармони падар бо қарзи вичдон мубориза мекард. Саранҷом қарзи вичдон ғалаба кард. Сиёвуш аз сарони лашкар Баҳроми Гударз ва Зангаи Шоваронро, ки дӯстони наздикаш буданд, ба ҳилват ҳонда онҳоро бо мазмуни номаи шоҳ шинос карду рози худро дар миён гузошт ва гуфт:

– Ман меравам ва дар ҷаҳон гӯшае меёбаму худро дар он ғинҳон мекунам, то Ковус аз ман ному нишоне наёбад.

Ба Зангаи Шоварон фармуд:

– Ту ин сад марди гаравгонро бо худ бигиру ба даргоҳи Афросиёб бирав, ҳадъҳои Афросиёбро ҳам бардор ва ҳамаро ба ў бисупор. Моро чӣ пеш омад, ба ў бигӯй.

Ба Баҳроми Гударз гуфт:

– Лашкар ва ин қишвар, ин саропарда ва таҳту қулоҳро ба ту супурдам. Тӯс, ки омад, ҳамаро ба ў медиҳӣ.

Занга ва Баҳром андуҳгин шуданд. Баҳром ба шоҳзода гуфт:

– Ин кори ту маслиҳат нест. Ба шоҳ нома навис ва Рустамро аз ў талаб бикиун. Узр бихоҳ, ки аз падар узр хостан

нанг нест. Ба ў хоста¹ бифиристу дилашро шод, чони торикашро равшан бикун. Агар боз фармон дихад, ки бичангед, – чора нест, мечангем ва мегүем, ки фармон аз шоханшоҳ аст, гунохи ту нест.

Аммо Сиёвуш маслиҳти дўстонашро нагирифт ва гуфт, ки фармони шоҳ агарчи муқаддас аст, лекин фармони Худованд аз он муқаддасттар.

Занга ва Бахромро чуз аз фармонбарӣ чора набуд.

Сиёвуш ба номи Афросиёб нома навишта баёни ҳол кард ва хоҳиш намуд ба вай роҳ дихад, ки аз хоки Тӯрон гузарад, зеро ў меҳоҳад ба ягон кишвари дигар паноҳ барад.

Зангаи Шоварон ин номаро гирифта, бо тӯрониёни гаравӣ, бо хоста ва гулому канизҳо роҳи Сугдро пеш гирифт.

МАШВАРАТИ АФРОСИЁБ БО БУЗУРГОН

Корвони Зангоро номдорони даргоҳи тӯроншоҳ пешвоз гирифта, худашро ба назди Афросиёб бурданд.

Шоҳи Тӯрон ўро киромӣ дошта, дар паҳлӯяш нишонд ва суханашро шунид. Занга он чиро, ки ба Сиёвуш пеш омада буд, нақл кард ва номаи Сиёвушро ба ў дод.

Афросиёб аз он нома ҳайрон монд. Зангоро ба чойгоҳе, ки барояш таҳия карда буданд, гуселонида, дарбориён ва сарони сипоҳашро ба даргоҳ талабид, онҳо зуд ҳозир шуданд; шоҳ ғамгин ва парешонҳотир, номаи Сиёвушро ба онҳо хонд ва он чиро ки аз Занга шунид, нақл кард, маслиҳат андоҳт, ки чӣ бояд кард ва чун Сиёвуш иҷозати аз Тӯронзамин гузаштан мепурсад, ба ў чӣ ҷавоб бояд дод. Ҳар кас ҳар чӣ гуфт, хирадманд Пирони солхӯрда чунин суханҳо ронд:

– Шаҳрёр аз мо донотар ва ба мардию некукорӣ машҳури ҷаҳон аст, ў молу сарват, гуломон ва канизонро набояд аз Сиёвуш бозгирад. Ман шунидам, ки шоҳзода бузургвор мардест ва на танҳо ба болову дидор, балки ба хираду фарҳанг, тамкин ва шоистагӣ низ дар байни бузургон камназир аст; ў аз барои ҳалосии ҷони сад номвари тӯронӣ ба падараш барошуфта ва аз таҳту тоҷ даргузаштааст, агар вай ба масал, ғайр аз

¹. **Хоста** – мол, чиз, сарват.

ин дигар хеч некукорй ва фазилате ҳам намедошт, бо ҳамин як рафтораш дар кишвари мо сазовори мақоми меҳтарист. Хирадмандӣ намешавад агар бигузорем, ки он номвар дар кишвари мо намонаду чои дигар равад. Дигар ин ки Ковус пир шудааст, шоҳаншоҳӣ ба писараш мемонад. Шаҳрӯр бо андешаи баланди ҳуд ба шоҳзода чун падар ба фарзанд яке номаи меҳромез нависад ва барояш дар кишвари ҳуд ҷойгоҳи сазоворе таҳия қунад, сипас ба расму ойин яке аз духтаронашро ба ӯ бидиҳад. Баъдан, агар Сиёвуш ба Эрон баргардад ҳам, боз сипосгузори шаҳрӯr ҳоҳад буд. Шояд ба шарофати ин кор ду кишвари ҳамсояз аз ҷангӯ чидол биёсоянд ва бо ҳам дӯст шаванд.

Афросиёб суханони Пиронро писандид ва ба ӯ гуфт:

– Ин суханҳо дилпазиранд. Аз меҳон чун ту марди боҳиради корозмудае нест, лекин масале ҳаст, ки бачаи шерро ҳар қадар парвариш қунӣ, чун дандон баровард, парварандашро медараад.

Пирон гуфт:

– Аммо кас агар аз падар қаҷдилӣ ва бадхӯйӣ наомӯхта бошад, қаҷдилу бадхӯй намешавад.

Афросиёб сукут кард ва сукуташ аломати ризо буд.

НОМАИ АФРОСИЁБ БА СИЁВУШ

«Шунидам паём аз карон то карон
Зи бедордил Зангай Шоварон.
Ғамӣ шуд дилам з-он, ки шоҳи ҷаҳон
Ҷунин тира шуд бо ту андар ҳинҳон.
Маро ҳуд ба меҳри ту омад ниёз,
Ҳама шаҳри Тӯрон барандат намоз¹.
Ту фарзанд бошию ман чун падар,
Падар пеши фарзанд баста камар.
Ҷунон дон, ки Ковус бар ту ба меҳр,
Бар ин гуна накшод як рӯз чехр.
Кучо ман күшоям дилу ганҷу даст,
Супорам ба ту ҷойгоҳи нишастан.

¹. Намоз бурдан – таъзим ва эҳтиром ба ҷо овардан.

Бидорам-т беранч фарзандвор,
Ба гетӣ ту монӣ зи ман ёдгор.
Сипоҳу зару ғанҷу шаҳр они туст,
Ба рафтан баҳона набояд-т чуст.
Чу рой оядат оштӣ бо падар,
Бисозам туро тоҷу таҳту камар.
Намонад туро бо падар ҷанг дер,
Кӯҳан шуд, магар гардад аз ҷанг сер.
Туро монад Эрону ғанҷу сипоҳ,
Зи қишвар ба қишвар ба шоҳӣ кулоҳ,
Пазируфтам аз пок Яздон, ки ман
Бикӯшам ба хубӣ ба ҷону ба тан».

Чу нома ба муҳр андаровард шоҳ,
Бифармуд, то Зангай некҳоҳ
Ба зудӣ ба рафтан бибандад камар,
Басе хильъат орост бо симу зар.
Чу наздики таҳти Сиёвуш расид,
Бигуфт, он чи гуфтанду диду шунид.
Сиёвуш ба як рӯй аз он шод гашт,
Ба як рӯй пурдарду фарёд гашт,
Ки душман ҳаме дӯст боист кард,
Зи оташ кучо бардамад боди сард?
Зи душман наёд ба ҷуз душманиӣ
Ба фарҷом, ҳарҷанд некӯ кунӣ.

СИЁВУШ ДАР ТҔРОНЗАМИН

Шоҳзода номаи Афросиёбро ҳонда, лашкарашро бо пилону аспон ва аслиҳаву ҳазина ба Баҳром супурд.

Бо дили пурдарду дидай гирён ба падараш нома навишт, ки ман аз бозе, ки ҳудро шинохтам, аз бадӣ ва қаҷиҳо дурӣ ҷустам, диламро бо нури ҳиради падарам ва шоҳам равшан кардам, лекин шабистони шоҳ дарду балои ман шуд, маро ҳатто ба гузаштан аз кӯҳи оташ водошт. Аз он нангӯ ҳорӣ гурезон ба ҷанг омадам. Чун ду қишвари ҳамсоя аз осоишу амонӣ навид

ёфтанду шод гаштанд, шох бар он шуд, ки бо теги хунин бехи ин шодй ва ин навидро барканад. Намедонам чархи гардон дар ин меҳру кина чӣ рози нуҳуфта дорад. Агар ман дар гирдobi ғам афтодам, Яздони пок дили шоҳро як дам аз шодй раҳо накунад.

Сиёвуш сипоҳ ба рафтани худ чунин баҳона овард, ки Пирон бо чӣ пайгоме аз ҷониби Афросиёб омада, аз Ҷайхун гузаштааст ва ў, Сиёвуш, бояд он фиристодаро пешвоз гирифта пайгомашро шунавад. Сипас видоъ карда, бо сесад савори хоса ба роҳ афтод.

Баҳор даромада буд, чун аз рӯд гузашта ба Тирмиз омад, шаҳрро чун арӯс ороста ва пур аз рангу бӯй дид. Аз он ҷо то шаҳри Чоч, ки мерафт, дар саросари роҳаш дехаҳо, киштзорҳо, бοғу бӯстонҳо ҳама сабзу ҳуррам ва гулпӯш буданд. Ў дар наздикии Чоч ба Қочорбошӣ фуруд омад ва ҷанде дар он ҷо тавакқуф кард.

Дар ин миёна ҳабар расид, ки Тӯс ба Балх омад ва дар он ҷо зиёд наистода бо лашкар ба Эрон баргашт; шоҳ аз рафтани Сиёвуш ба Тӯрон огоҳ шуда, ғамгину парешонхотир, аз ҷанг даст кашида ва ба Тӯс фармони бозгаштан додааст.

Сиёвуш аз Қочорбошӣ яке аз мулоzимони худро ба даргоҳи Афросиёб фиристода, ўро аз омадани худ огоҳ кард. Бо фармони Афросиёб вазири ў Пирон дар сари ҳазор нафар аз бузургон ва сарони сипоҳ бо ҳадяҳои фаровон ба пазироии шоҳзода омад. Шоҳзода ду манзил ба роҳ рафта, Пиронро истиқбол кард. Вазир бо вай аз номи шоҳи худ ҳайра мақдам гуфт ва ҳадяҳоро пешкаш кард. Ў шоҳзодаи ҷавонро беш аз он ки шунида буду тасаввур мекард, хушдидор ёфт, пирамард ҳаргиз ҷавонеро ба ин салобат ва ба ин бурзу болои фарруҳ надида буд, – аз ҷашмони дураҳшандა ва ҷеҳраи мардонаи шоҳзода ҳушу ҳиради волои¹ ў ҳувайдо буд, меҳраш дар дили Пирон нишастан, вазир дар ҳаққи вай бо ғояти меҳрубонӣ шарти меҳмоннавозиро бачо овард. Гарм пурсу пос кард ва гуфт, ки агар шоҳзода пазирад, вай, Пирон, ҳамеша дар хидмати ў ҳоҳад буд.

¹. Воло – баланд.

Бо ҳам ба Қочорбошӣ равон шуданд. Дар дехаҳои сари роҳ зану мард, пиру ҷавон бо дафу дойра ва ҷангуб рубоб баромада, Сиёвушро табрик мекарданд ва ба роҳаш гул мепошиданд. Онҳо аз хотима ёфтани ҷанг шодон буданд. Ҳалқ дар шахси Сиёвуш марди бошарафоро медиҳд, ки барои хотима додан ба ин ҷангӣ ҳонумонсӯз ҳатто бо падараш парҳош карда ва аз таҳту тоҷ даргузаштааст. Дар ҷашми ҳалқ вай қаҳрамони даврон буд.

Аммо Сиёвуш аз он ҳама эҳтиромот ва табрикот шод набуд, ҳар дам аз Пирон рӯй гардонида оби ҷашмашро пок мекард. Ӯ ёди ватан мекард, ки онро шояд ҳамешагӣ тарқ карда буд, ёди тарбиятгараш ва дӯсташ Рустамро, ёди ёрони азизаш Бахром, Занга, Гев, Шопурро мекард, ки дар Балх бо ҷашми гирён монда буданд. Бо вучуди пазироии гарм ва меҳрубонии тӯрниён ҳудро дар ин сарзамин бегона ва гарib ҳис мекард. Қӣ медонад, балки вай ояндаи пурфочиаи ҳудро ҳис мекард... Пирони ҳушманд ба эҳсосот ва ҳаёлоти меҳмонаш пай бурда ба ӯ гуфт:

– Эй сарафрӯз, ҳаёлоти ғамангезро аз хотири муборак бадар кун. Коре, ки ту кардӣ, ба шарофату шуҳрат ва бузургиат меафзояд. Ту дар қишивари мо арҷманд ҳоҳӣ буд ва фароҳури бузургиат мақоми баланд ҳоҳӣ ёфт.

– Агар, – гуфт Сиёвуш, – ту дар ин қишивар мондани маро неку донӣ ва бо ман паймони дӯстӣ бандӣ, ба меҳру вафои ту мемонам, вагарна ба қишивари дигаре паноҳ барам.

– Дар ин бора ҳеч маяндеш, – посух дод Пирон, – дил аз меҳри Афросиёб магардон, ки ҳарчанд номаш дар ҷаҳон ба бадӣ овоза шудааст, лекин марди ҳудотарсест ва ҳушу ройи баланд дорад, бехуда ба роҳи бадӣ наметозад. Ман бо вай ҳам хеш, ҳам сипоҳдор ва ҳам роҳнамояш ҳастам, ҷоҳи баланд ва ғанҷу сипоҳи фаровон дорам, ҳар чӣ дорам, фидои ту бод, аз дилу ҷон паравтишат мекунам ва намегузорам, ки ба ту газанде расад.

Аз ин суханон хотири Сиёвуш як қадар осуда гардид.

ДАР БОРГОХИ АФРОСИЁБ

Пирон ёро ба шахри Ганг – пойтахти Афросиёб бурд. Шохи Түрон аз камтар касе чунин пазирой карда буд, ки аз Сиёвуш кард, – вай ба истикболи шохзода ва лашкаркаши ҷавони эронӣ ҳатто аз боргоҳаш пиёда ба кӯй баромад ва ёро дар канораш гирифта, аз сару ҷашмаш бӯсид, пас чунин гуфт:

– Акнун бадӣ дар ҷаҳон ҳуфта ва некӣ бедор, ҷангу ошӯб тамом, меш ва паланг бо ҳам ба обхӯра меоянд. Аз замони Тур то ин дам Түрону Эрон бо ҳам дар ҷангу ҷидол буданд, акнун ҳар ду қишвар аз ҷанг сер шуданд. Ба шарофати ту замона ором мегирад.

Ӯ яке аз коҳҳои худро ба Сиёвуш дод. Коҳ бисёр бошукуҳ, бо тахти заррин ва зарбофту дебои чинӣ ороста буд, шохзода дар вай ба зиндагӣ сар кард. Афросиёб ба вай боз ғуломону қанизон, аспони ҳушзори зарринситом бахшид, сарлашкарон ҳар яке ба ё ҷизҳои гаронбаҳо, бадраҳои зару гавҳар нисор карданд. Пирон ёро чун падар меҳрубон ва ҳамдаму ҳамнишинаш буд.

Рӯзҳо машқи тирандозӣ, найзабозӣ, ҷавгонбозӣ мекарданд ё ба шикор мерафтанд. Шогирди Рустам бо ҳунарварии худ дар ин машқу бозиҳои ҷангӣ Афросиёб ва сипоҳиёни ёро ба ҳайрат меандоҳт. Шабҳо аксар ба зиёфату базму боданӯшӣ мегузаштанд. Сиёвуш ҳамдаму ҳамроҳи доимии Афросиёб буд. Шохи Түрон ба дидори ҳеч кас он қадар шод намешуд, ки ба дидори Сиёвуш мешуд, дар ҳуҷӯлӣ ҳам, дар ҳафагӣ ҳам бо Сиёвуш мебуд ва ба ё рози дил мегуфт; дигар ба сӯҳбати надимони хоси худ аз қабили Гарсеваз ва Ҷаҳн ҳам ҷандон майл намекард. Бад-ин ваҷҳ онҳо, ҳусусан Гарсеваз аз Сиёвуш ра什к мебурданд.

ЗАНГИРИЙ

Рӯзе Пирон ва Сиёвуш бо ҳам нишаста сӯҳбат мекарданд. Пирон суханро ба сари зангирии шохзода овард. Гуфт: Мехрубонӣ ва дилбастагии Афросиёб ба Сиёвуш чунон аст, ки ё шохзодаро ба ҷойи фарзанд медонад ва бешак баъд аз сари худ подшоҳиро ба ё мегузорад; аз тарафи дигар Сиёвуш вориси падараш Кайковус аст, аммо шохи ояндаи Эрону Түрон ҳоло

танхост, на бародару хоҳар дорад ва на зан; ў чун шоҳи гулест дар канори чаман афтода. Чун вай акнун аз ватани худаш дур афтодааст, бояд аз ватани наваш, ки Тўрон аст, зан интихоб кунад. Бингарад ва бибинад, ки сазовори ў кист? Шоҳ се духтари моҳрӯй дорад, дигар се духтари зебо дар шабистони Гарсевазанд, ки нажодашон ба Фаридун мекашад. Худи Пирон ҳам чаҳор духтари хурдсол дорад, калониашон Ҷарира аст, ки агар шоҳзода ихтиёр кунад, канизи ў хоҳад шуд.

– Сипос мегузорам, – посух дод Сиёвуш. – Маро фарзанди худ бидон. Аз духтаронат Ҷарираво лоиқи худ медонам. Ба хонадони ту пайвандам, беҳтар аст. Ту миннат бар ман ниҳодӣ, подоши некии туро то охири умрам адо карда наметавонам.

Пирон аз пеши Сиёвуш баромада ба назди занаш Гулшаҳр шитофт ва ба ў гуфт:

– Ба баҳти Сиёвуш арӯсии Ҷарираво бисоз. Шодӣ кун, ки набераи Кайқубод домоди мо мешавад.

Ба зудӣ ҷаҳни арӯсӣ сар шуд. Гулшаҳр духтарашро чун баҳори хуррам ороста назди Сиёвуш бурд ва дар пахлуи ў таҳти заррини гавҳарнигор нишонд.

Сиёвуш ба Ҷарира рӯз ба рӯз меҳраш меафзуд, бо вай шод ва хуррам буд.

ИЗДИВОЧ БО ФАРАНГИС

Замоне бар ин гузашт. Пирон хост, ки домодаш домоди подшоҳ ҳам шавад. Рӯзе ў Сиёвушро ба издивоҷ бо шоҳдуҳтар Фарангис ташвиқ намуда, ин бор ҳам аз меҳр ва иродати Афросиёб нисбат ба шоҳзода сухан оғоз кард:

Шабу рӯз равшанравонаш туй,
Дили чону ҳушу тавонаш туй.
Чу бо ў ту пайвастаи хун шавӣ,
Аз ин поя ҳар дам ба афзун шавӣ.
Агарчанд фарзанди ман пеши туст,
Маро ғам зи баҳри каму беши туст.
Агарчи Ҷарираст пероста,
Аз ин анҷуман мар туро хоста,

Валескин туро он сазовортар,
Ки аз домани шох чүйй гухар.
Фарангис беҳтар зи хубони ўй,
Набинй ба гетй чунон рўю мўй.
Хунархову дониш зи андоза беш,
Хирадро парастор дорад ба пеш.
Зи Афросиёб ар бихоҳй, равост,
Чунон бут ба Кашмиру Кобул кучост!

Сиёвуш замоне андешиду ба Пирон чунин посух дод:

– Агар ман аз ин баъд Эронро, рўйи падарамро, парварандам ва дўсти бебаҳоям Рустамро, ёрони арчмандам Баҳроми Гударз, Зангай Шоварон, Гев, Шопурро намедида бошам, бигузор дар Тўронзамин решавонам. Агар амри Яздон ин бошад, аз амри Яздон гурез нест.

Шоҳзода гумон кард, ки издивоҷашро бо Фарангис шояд худи шоҳ, хонадони шоҳ хоста бошанд, дар ин ҳол агар вай Фарангисро рад кунад, шоҳ ва хонадонаш инро албатта таҳқире ба шаъни худ хоҳанд донист. Алҳазар аз чунин ҳол, ки оқибаташ барои ўчуз балою оғат наҳоҳад буд.

Вай оҳи сарде кашид ва дар чашмонаш ашки ҳасрат ҳалқа зад. Сипас боз гуфт:

– Аммо ман Ҷарираро дўст медорам, ҳамаи меҳру муҳаббатам, бо ўст, намехостам, ки ба сари ў палонҷ оварам, агарчи палонҷаш духтари шоҳ ҳам бошад.

Пирон такроран гуфт, ки пайвастани Сиёвуш бо хонадони шоҳ барои ояндаи ў, фузуни чоҳу чалол ва дурахшонии фарру шукуҳи ў зарур аст.

Ў бо ризояти Сиёвуш ба боргоҳи Афросиёб рафт. Замоне назди шоҳ хомӯш истод, намедонист суханро аз чӣ сар кунад. Афросиёб пурсид:

– Чӣ андеша кардӣ, хирадманд? Магар аз ман талаб дорӣ? Ҳар чӣ хоҳӣ, сипоҳу силоҳ, таҳту кулоҳ хоҳӣ, бихоҳ, медиҳамат.

– Шаҳрёро, ҷаҳон аз ту бениёз мабод, – посух дод Пирон – Ман ба бахти ту ганҷ ҳам дорам, сипоҳу силоҳ ҳам дорам, аз ҳеч чиз камӣ надорам. Мехоҳам ба роз¹ аз Сиёвуш ба ту паём расонам. Ў хоҳиш кард; – «Аз забони ман ба подшоҳ бигӯ: маро

¹. Ба роз – сирри маҳфӣ

чун падар дар канорат парваридӣ, баҳти ман шодӣ бор овард, акнун тамано дорам, ки маро ба хешии худ сарафroz қунӣ. Ту дар паси парда лоики баҳти ман духтаре дорӣ. Муроди ман Фарангис аст. Агар маро ба худ муносиб бинад, шод мешавам».

Афросиёб гуфт:

– Дар ин бора ман бо модараш гуфтугӯ карда будам, он ҳушманд қабул накард, ба ман гуфт: – «Ту бачаи шери нарро мепарварӣ, вай нерӯ¹, ки ёфт ва ҷангол, ки баровард, нахуст ба парварандааш ҷанг мезанад». Ҷанде пеш ситорашиносон ҳам ба ман аз тафаъули² толеъ гуфта буданд, ки подшоҳии ман, қишварам ва авлодам ба дасти набераам табоҳ мешавад. Пас ҷаро ман бо дасти худам дарахте нишонам, ки мевааш заҳр ва баргаш ҳанзал³ ҳоҳад буд? Ӯ маро ба ҷои бародар аст, ман ӯро дар ин ҷо то он вакте ки ба Эрон бозгаштан ихтиёр қунад, нигоҳ медорам ва агар рафтаний шуд, сафарашро ороста карда назди падараш мефиристанам.

– Эй шаҳрӯр, – гуфт Пирон, – ту аз оянда ҳавотир макаш, дилатро ранча мадор, фарзанди Сиёвуш хирадманд, бедордил ва некукор ҳоҳад буд. Ба гуфтори ситорашиносон эътибор макун, ки дурӯғ бисёр мегӯянд, кори Сиёвушро бисоз. Набераат шаҳрӯри Эрону Тӯрон ҳоҳад шуд ва ба ҳар ду қишвар амонию осудагӣ ҳоҳад овард.

Афросиёб андешиду гуфт:

– Ройи⁴ ту ба бад намебарад, ман ройи туро намегардонам. Бирав, ҳар ҷӣ ҳоҳӣ ба ҳубӣ бисоз.

Солори пири бегоҳӣ ба коҳи Сиёвуш рафт, ба вай аз ризояти Афросиёб мужда дод. Шаб дуяшон ҳурраму дилшод нишаста бода нӯшиданд.

Рӯзи дигар Пирон бо ҳамроҳии занаш Гулشاҳр шоҳзодаро ба меҳмонии Фарангис бурданд. Сиёвуш аз шарм ба рӯйи падарарӯсу модарарӯсаш нигоҳ кардан наметавонист; охир кӣ дидаст, ки падару модари зани зинда домоди худро ба хостгории арӯси нав баранд? Онҳо ба Фарангис шаст уштур

¹. Нерӯ – қувват.

². Тафаъули толеъ – фол дидан.

³. Ҳанзал – қадуи биёбонии талҳ.

⁴. Рой – ҳоҳиш, андеша.

хоста, канизон ва ғуломони зарринкулоҳ, сад табақ мушку заъфарон, сад ҳазор динор тилло тухфа бурда, арӯсиашро муборакбод карданд.

Афросиёб ба расму ойини кишвар духтарашро ба никоҳи Сиёвуш даровард. Тӯю тамошо як хафта давом кард.

Ба як хафта мурғону моҳӣ нахуфт,
Наёмад сари як тан андар нуҳуфт.
Замин боғ гашт аз карон то карон
Зи шодиву овози ромишгарон.

КИШВАР ДОДАН БА СИЁВУШ. ШАҲРСОЗӢ

Афросиёб дар шарқи мамлакаташ вилоятеро то дарёи Чин ба Сиёвуш дода, ўро дар он сарзамин подшоҳ кард. Фармуд подшоҳи ҷавон кишвари ҳудро бигардад, бибинад ва аз шаҳрҳои он ҳар шаҳреро, ки писандаш ояд, пойтаҳт кунад.

Сиёвуш бо ҳамроҳии дӯсташ, падарарӯсу падархондаш, мушовири хирадмандаш Пирон ва бо сипоҳу силоҳу ғанҷ ба роҳ афтод. Аз паси ў Фарангис ва Ҷарираво бо парасторону канизон дар таҳтҳои равон нишонда мебурданд.

Кишвари подшоҳи нав аз як сар то сари дигараш сад фарсанг буд. Сиёвуш ба як ҷойи ҳушбуҷ ҳавое расид, ки як тарафаш баҳр, як тарафаш қӯҳ, тарафи сеюмаш дашти қушод ва фароҳе буд. Дар қӯҳ ва дашт наҳчир фаровон буд. Диљкушо маъвое буд, дарахтони бисёр ва обҳои равон дошт. Сиёвуш ба Пирон гуфт:

– Ман дар ин ҷо макони фаррухе месозам. Шаҳристоне бино мекунам, коҳҳо ва буғу бӯстонҳои ҳуррам бунёд мениҳам.

– Эй баҳтиёр, – гуфт Пирон, – дарахти бузургиатро ба бор меоварӣ. Ғанчи ман аз они туст. Шаҳре месозем, ки аз шуқӯҳу азаматаш мардумони рӯйи олам дар ҳайрат мемонанд.

Ҳам ба зудӣ аз гуфтор ба кирдор гузаштанд. Аз ҳар ҷо гилкорон, сангтарошон, наққошон ва меъморон гирд оварда шуданд. Бунёди шаҳри нав оғоз ёфт. Сиёвуш дар он кор фаровон ранҷҳо бурд.

Саранҷом шаҳристоне ба вучуд омад, ки бо девори баланди сангин ихота шуда буд ва коҳҳои зебо, майдонҳои фароҳ,

чүйбөрхө, гармобаҳо, бөгү гулзорхой босафо дошт. Сиёвуш номи шахри навбунёдро Гангдиж гузошт.

Аммо вай бо оилааш ва сипоху дарбориёнаш нав акнун ба шодӣ дар он шаҳр ба зиндагӣ сар карда буд, ки аз он ҷо кӯчидан лозим омад.

Тақдир Гангдижи зеборо ба пойтаҳти шоҳи ҷавон нанавишта будааст, Афросиёб ўро табдили макон кардан фармуд ва ба ў нома навишт, ки: – «Аз бозе ки ту рафтӣ, ман шод нестам, аз дурии ту пайваста ғамгинам, бароят дар наздикии худам ҷои дигаре ёфтам, ки писанди ту ҳоҳад буд». Сиёвуш бо фармони тӯроншоҳ рахти сафар баста ба вилояти наве, ки шоҳ барояш таъйин карда буд, кӯчид.

Ӯ боз ба бинокорӣ ҳиммат баст ва басо ранҷ бурд, то дар он вилояти нав ҳам шаҳре бас аъло ва бошукуҳтар аз Гангдиж бунёд кард. Бо фармони ўнаққошони моҳир дар коҳи подшоҳӣ бар девори боргоҳ ду нақши қалони рангин нигоштанд; дар як нақши шоҳ Қовус, дар нақши дуюм Афросиёб бо шавкату ҳашамат бар таҳт нишаста, дар ду паҳлавонони дигар, бари таҳти Афросиёб номдорони даргоҳаш Пирон, Гарсеваз ва дигарон истода буданд. Дар Шаҳристон пас аз коҳи шоҳ, барҳавотарин ва зеботарини коҳҳо аз они Фарангис буд:

Биёрост шаҳре ба сони биҳишт,
Ба ҳомун гулу сунбулу лола кишт.
Ба Эрону Тӯрон бари ростон,
Шуд он шахри ҳуррам яке достон.
Ба ҳар гӯшае гунбаде соҳта,
Сарашро ба абр-андар афроҳта.
Нишаста сароянда ромишгарон,
Ҳама ҷо ситода гавону¹ сарон.

Номи ин шахри нав Сиёвушгирд гузошта шуд.

¹. Гавон – паҳлавонон.

ОМАДАНИ ГАРСЕВАЗ НАЗДИ СИЁВУШ

Афросиёб шукӯҳу зебоии пойтахти Сиёвушро шунида, бародараш Гарсевазро фармуд, ки ба он шаҳр биравад ва бубинад чӣ ҷоест, оё рост аст он чӣ дар бораи он мегӯянд.

Гарсеваз бо ҳазор савор ва бо ҳадяҳо барои Сиёвушу Фарангис ба пойтахти шоҳи ҷавон омад.

Сиёвуш ўро дар шаҳр гардонда ҳамаи қӯю гузару маҳаллаҳои онро як-як нишон дод. Мехмон Сиёвушгирдро аз шунидаш ҳам зеботар ёфт.

Чун ба коҳи подшоҳӣ баргаштанд, саворе тозон омад ва мужда дод, ки Ҷарира писар зоид.

Падари хушбаҳт ба савор ҷандин бадра¹ дираму динор муждагонӣ дод. Ҳама шодикунон Сиёвушро муборакбод гуфтанд. Гарсеваз ҳам зохиран ўро табрик гуфт, аммо ботинан нохушнуд буд, аз ин ки нахустфарзандро духтари Пирон зоидаст, на шоҳдухтар Фарангис.

Сиёвуш бо ҳамроҳии Гарсеваз ба коҳи Фарангис рафта, ба вай ҳам аз писар ёфтани Ҷарира мужда зад, Фарангис ба шавҳара什 муборакбод гӯён худро хушҳол нишон додани мешуд, лекин дилашро ҳасаду алам мефишурд.

Гарсеваз, ки дер боз оташи рашку баҳилӣ аз Сиёвуш дар дилаш қаҳдуд мекард, акнун он оташ ба забона задан даромад. Ў ба худ мегуфт, ки: – «Сиёвуш худ подшоҳ аст, пойтаҳт дорад, ганҷ ва сипоҳ дорад, акнун ворисаш ҳам ҳаст; пас аз ҷанде вай ҳеч қасро ба қас наҳоҳад шумурд ва аз Афросиёб фармон наҳоҳад бурд».

БОЗИҲОИ ҶАНГӢ

Дар натиҷаи ҷавгонбозӣ ва найзабозӣ, ки Сиёвуш барои меҳмононаш барпо кард, Гарсеваз ўро боз бештар бад дид. Сараввал Сиёвуш ва Гарсеваз бо ҳам савора дар майдон гӯй заданд. Гарсеваз гӯй андоҳт. Сиёвуш яке ҷавгон зада буд, ки гӯй ба фазои баланд ҷаҳида нопадид гашт, кас надонист кучо ғалтид, гӯё осмон онро ба қаъраш фурӯ қашид. Ба ҳарифи

¹. **Бадра** – ҳамён.

ҳайрону аламзада хоки майдон монду бас. Бозии дуяшон бо ҳамин як зарби Сиёвуш тамом шуд. Сиёвуш майдонро ба сипохиёни Гарсеваз ва саворони худаш, ҳамон ҷангисаворони эронӣ, ки ҳамроҳи вай аз Балх омада буданд, voguzoшта канор рафт. Саворони ў ба тундӣ гӯйро аз тӯрониён даррабуданд. Ин ҳол як алами Гарсевазро ду кард.

Сипас навбати найзабозӣ расид. Бозигарон ба сипарҳои гузошташуда зӯбин – найзаҳои қӯтоҳ мезаданд. Сиёвуш ва меҳмони олироҳи ў дар як канор бар таҳтҳои заррин нишаста бозиро тамошо мекарданд. Савор, агар неруманд ва ҳунарвар бошад, сипарро найза зада сӯроҳ мекард. Гарсеваз Сиёвушро ба найзазаний ташвиқ кард:

– Шаҳрёро, најоду насаби ту ҳар қадар олӣ бошад, ҳунарат низ ҳамон қадар олист. Сазовор аст, ки боре ба туркон ҳунари найзакӯиатро нишон дихӣ.

Сиёвуш дар Зобул назди устодаш Рустам ин ҳунари худро ҳам ба камол расонда буд. Аспашро оварданд, ў барҳост ва савор шуд. Панҷ сипарро қабат ба қабат ба ҳам баста дар майдон гузоштанд. Сиёвуш найзаи шоҳворро, ки ёдгории падараши буда, дар ҷангӣ Мозандарон ҷигари басо душманон ва шеру палангонро шикофта буд, ба даст гирифта ион ҷониши чун пили масти майдон даромад. Найзаро ҷунон зад, ки нӯги он ҳамаи панҷ сипарро сӯроҳ карда аз он сӯ баромад. Сипарҳо чун кабоб дар сих бар найзаи ў ҳалқа шуданд.

Сипас, Гарсеваз низ савор шуда ба майдон даромад ва найза андоҳт, найзааш аз ду сипар гузашта дар сеюмаш дармонд.

Сиёвуш боз ҷаҳор сипари сафолин ва ду ҷавшан хост, ҳар шашро ба ҳам баста дар майдон ниҳоданд, ў аз камони рустамона паси ҳам даҳ тири ҳаданг андоҳт, ҳар даҳ тир аз сафолу ҷавшанҳо гузар кард. Ҳуш аз сари сипохиёни тамошо-гар париду ҳар кас номи Яздонро вирди забон овард.

Гарсеваз бисёр меҳост, ки лоақал дар як бозӣ аз Сиёвуш сабқат барад, бинобар ин вайро ба қашмакаши савора даъват кард. Дар ин ҳунар камтар касе аз саворони тӯронӣ бо вай баробар меомад.

– Агар, – гуфт, – ман туро аз зин бардошта ба замин занам, эътироф кун, ки аз ту зўртарам ва агар ту маро аз зин фалтонй, ман то абад аз паҳлавонию чанговарй даст мекашам.

– Чунин магўй, – посух дод ба ў Сиёвуш. – ту меҳтарй, зоти олимақомй, бо ту кашмакаш кардани ман шоиста нест, ба чунин набард бо ман аз тўрониён каси дигарро номзад кун.

– Чй зарар дорад, ин бозист, аз бозй обрўйи каси намекоҳад, – гуфт Гарсеваз.

– На, набарди ду тан дар майдон, гарчанде чехраҳо хандон ҳам бошанд, чанги пурхашму кин аст, – гуфт Сиёвуш, – ту бародари подшоҳй, ки аспаш моҳро зери наъл меоварад ва ман фармонбари тужум, маро чунин набард бо ту раво нест. Аз ёронат яке марди чангисаворро бихон. Аммо агар майли ту ба набарди ман аст, пас охир ман ҳам номи паҳлавонй дорам ва кўшиш хоҳам кард, ки ба ту зафар ёбам, то назди подшоҳ шармсор нашавам.

Гуфтори Сиёвуш ба бародари шоҳ хуш омад ва ў хандиду сўйи сипоҳаш бонг зад, ки:

– Эй гарданкашон, аз шумо кӣ бо Сиёвуш набард карда ном баровардан меҳоҳад?

Ҳама хомӯш буданд, он гоҳ Гурӯйи Зиреҳ ном чанговар пеш баромада гуфт: – «Манам шоистай набарди ў». Сиёвуш аз гуфтори худписандонаи он чанговари одӣ чехрааш хира ва ҷабинаш пурчин гашт. Гарсеваз ба ў гуфт:

– Аз гурдони лашкар касе ҳамтои Гурӯй нест.

– Аз ту гузашт, набарди бузургон хор шуд, – гуфт Сиёвуш. – Акнун аз сипоҳи ту лоақал ду мард ба майдон барояд.

Дар сипоҳи туркон Дамур ном гурде аз зўртарин паҳлавонни Тўрон буд, вай сухани Сиёвушро шунида, зуд пеш омад. Сиёвуш бо дуи онҳо набард кард. Нахуст Гурӯйи Зиреҳро ба камарбандаш чанг зада, тоб дода аз пушти зин гирифта ба майдон афканд, сипас ба Дамур дарафтида, бо як даст аз гарданаш ва бо дasti дигар аз миёнаш гирифта бардошту ба замин зад. Дар ин дам агар устодаш Рустами Дастан набарди ўро медиҳ, дасташро мебўсид. Аз лашкар нидоҳои ҳайрату оғарин баланд шуд. Сиёвуш ба ин равиш аз ҳар ду ҳариф фориг шуда, хандон ба паҳлуи Гарсеваз омаду дasti ўро фушурд ва ба таҳт нишастан. Гарсеваз тофта шуд, гамгин шуд, руҳсораш зард гашт.

Аммо ў кӯшиш мекард, ки ин кайфияти худро ошкор накунад. Дуяшон ба коҳ баргаштанд.

Гарсеваз як ҳафта меҳмони Сиёвуш буд, рӯзи ҳаштум ба роҳи бозгашт рӯ ниҳод. Сиёвуш ба меҳмони олиҷоҳи худ ҳадяҳои фаровон дод ва инчунин бо вай номае шомили сидқу ихлосу некҳоҳӣ ба Афросиёб фиристод.

Дар роҳ Гарсеваз ба ҳамроҳонаш мегуфт:

– Моро аз Эрон бад омад. Подшоҳ марди эрониеро мепарварад, ки моро шарманда кард. Ду шери жаёни мо чун Гурӯй ва Дамур аз ҷанголи он нопокдил хору забун гаштанд. Ҳайронам, ки ҷаро подшоҳ ўро ин қадар бо меҳр менавозад.

ИФВОГАРИ

Гарсеваз ба даргоҳи Афросиёб расида, номаи Сиёвушро ба ў супурд ва ҳар чӣ дар Сиёвушгири дила буд, нақл кард. Шоҳ номаро ҳонда бисёр шод шуд. Гарсеваз ҳарчанд дилаш пур аз қину дард буд, лекин шодии шоҳро дила, дар мулоқоти аввал аз бадгӯй дар ҳаққи Сиёвуш худдорӣ кард. Аммо шаб ҳама шаб аз алам ба худ мепечиду хобаш намебурд.

Пагоҳӣ боз назди Афросиёб омад ва ба ў ду ба ду нишаста сари гуфтугӯйро боз карду ҷунин суханони фитнаангез ронд:

– Шаҳрёро, ман ойину рафтори Сиёвушро дигаргун дидам. Ба наздаш пинҳонӣ фиристодаи Кайковус омад, инчунин аз Руму Чин ҳам ба вай паём расидааст. Ў мисли он ки Тур аз Мануҷехру Эраҷ ба дил қина гирифта буд, ниҳонӣ ба ту қина меварзад. Охир, шоҳони Эрону Тӯрон ҳар як аз гавҳари дигар ва бо ҳам чун обу оташанд. Ўро ба худ ёр гирифтани ту монанди он аст, ки қас бодро наҳуфта ба ҳона оварад. Ман бадном ва зишткирдор мебудам, магар ин розро аз ту пинҳон медоштам.

Дарду ғаме ба дили Афросиёб роҳ ёфт. Ба Гарсеваз гуфт:

– Медонам, ки ту ин суханонро аз дилсӯзӣ мегӯйӣ. Меҳри бародариат ҷунбиду туро раҳнамун шуд. Ба ман се рӯз муҳлат бидех, то дар ин боб андеша биронам ва сипас сарриштаи корро бичӯям.

Гарсеваз се рӯз худро нишон надод ва чун рӯзи ҷаҳорум ба даргоҳ омад, Афросиёб ба ў гуфт:

– Ба ту ҳамаи рози диламро мекушоям, ту жарф¹ бингар ва маслиҳат бидех, чӣ кор бояд кард. Ман дар асари ҳамон хоби ҳавлнок, ки диде будам, аз ҷангӣ Сиёвуш даст қашидам. Сиёвуш низ аз роҳи сулҳу сафо пеш омад. Ҷун барои ҳалосии ҳешони ман ҳатто аз тоҷ даргузашт, хиради ӯ тор гашт ва ҳуши ман пуд. Омад, аз фармонам сар натофт, ман ҳам некӣ кардам, ба ӯ духтар додам ва бо пайванди ҳунӣ ба ҳуд пайвастамаш. Бо Эрон тарки душманий кардам. Пас аз ин қадар некиу меҳрубонӣ, агар ман ҳоло ба ӯ бадӣ қунам, дар ҷаҳон гуфтугӯй бисёр ҳоҳад барҳост. Баҳонаи бадӣ кардан надорам; агар аз ман ба вай андаке бадӣ расад, бузургон бар ман забони таъну маломат боз ҳоҳанд кард. Қовус ҳам ба қинаи фарзандаш қиём ҳоҳад кард. Шери ҳашмгин на аз шамшер метарсад ва на аз оташ, агар ба бачааш захме расад, марғзоре табоҳ мекунад. Бар бегуноҳ шӯридан моро Офаридгор намеписандад. Ман ҷорае намебинам, ҷуз ин ки ӯро ба даргоҳ оварда нигоҳ дорам ва баъдан назди падараш бифиристам. Ӯ вориси падараш, ки шуд, аз даъвои тоҷу таҳт дар Тӯронзамин дармегузарад.

– Эй шаҳрӯр, ту ин корро саҳл магир, – эрод расонд Гарсеваз. – Агар Сиёвуш ба Эрон равад, қишвари мо дучори ҳатари бузурге мегардад. Ҳар ғоҳ ки ҳешат сирру асрори туро дониста аз ту бегона шуд, балои ҷони ту мешавад.

Афросиёб сухани бародарашро маъқул дониста, аз гуфтори ҳуд пушаймон шуд. Ба Гарсеваз ҷунин посух дод:

– Рост. На дар сари ин кор некӣ аст ва на дар поёнаш. Сабр қунему бибинем, ки қушиши ин гирех аз ҷарҳи гардон чӣ ғуна ҳоҳад омад. Ба ҳар кор диранг аз шитоб беҳтар аст. Магар ӯро ба даргоҳ даъват қунаму аз гуфтораш рози дилашро бичӯям. Агар аз ӯ қаҷӣ ошкор шавад, ночор шитоб ҳоҳем кард. Он ғоҳ қасе маломат наҳоҳад кард, зеро мукофоти бадӣ ҷуз бадӣ нест.

Гарсеваз ба ин гуфтори шоҳ низ эрод гирифт, зеро метарсид, ки агар Сиёвуш биёяду бо шоҳ дар гуфтугӯй шавад, буҳтони вай ошкор ҳоҳад шуд.

– Эй шоҳи бинодил, – гуфт ӯ, – Сиёвуш бо он шавкату ҳашамате, ки дорад, ба даргоҳи ту бе сипоҳ намеояд ва ҷун бо сипоҳ омад, хурshedу моҳро ба ту тира мегардонад. Акнун

¹. Жарф – чукур

Сиёвуш он гуна нест, ки дида будӣ, ў сар ба осмон барафроҳтааст. Фарангис ҳам акнун аз ҷаҳон бениёз гашта ва дигаргун менамояд. Лашкариёни ту шоҳи ҷавонеро ҳамчун Сиёвуш бо он ҷеҳраи тобону ҳуши расову дasti фароҳ бинанд, ҳама ба вай рӯ меовоаранду туро дигар ба шоҳӣ намехоҳанд, ту мисли ҷӯпони берама ҳоҳӣ монд, Сиёвуш дар само ва ту дар самак¹ ҳоҳед буд. Дигар ин ки ту ўро аз он шаҳри ободу кишвари фарруҳбунёдаш ҷӣ гуна берун меоварӣ, ки биё дар банди ман бош ва ба ҳории бандагӣ тан бидех? Шер бо пил намезияд ва дарё бо оташ намесозад.

Агар баччаи шери ноҳӯрдашири,
Бипӯшад касе дар миёни ҳарир,
Диҳад нӯш ўро зи шаҳду шакар,
Ҳамеша варо парваронад ба бар,
Ба гавҳар шавад боз чун шуд бузург,
Натарсад зи оҳанги пили сутург.

Гарсевази фитнаҷӯ бо ин гуфтораш хотири Афросиёбро мушавваш карда, ўро ба андешаҳои ғамнок андоҳт. Бо вуҷуди ин шоҳ дар ҳукм баровардан шитоб накард. Пирӯзӣ ба мардумони сангин даст медиҳад. Сари бодӣ ситуда² нест. Марди сабуксор воло нест, агарчи сар ба фалак сояд.

Аз он баъд Гарсеваз ҳар замон назди Афросиёб омада ҳар гуна рангомезӣ мекарду ўро бармеангехт. Саранҷом он бадандеш мағзи шоҳро заҳролуд ва дилашро пурдарду кин соҳт.

САФАРИ ДУЮМИ ГАРСЕВАЗ

Рӯзе шоҳ ба Гарсеваз гуфт:

– Ту ба даргоҳи Сиёвуш бирав, паём ва дуруди маро ба ў ва Фарангис бирасон, ба Сиёвуш аз забони ман ҷунин бигӯ: – «Бо Фарангис бархезу биё, ки маро ба дидори ту, ба пурхунар ҷони бедори ту ниёз аст. Дар қӯҳсори мо ҳам наҳчир ҳаст, ҷомҳои

¹. **Самак** – моҳӣ, ин ҷо зери замин, таги баҳру дарё дар назар аст.

². **Ситуда** – писандида, лоиқи таъриф.

забарчад ва шароби ноб ҳаст, то чанде бо ҳам гузорему шод бошем».

Гарсеваз бо дили пуркинаву сари пур аз роз ба Сиёвушгирд равон шуд. Чун расид, ба Сиёвуш суханони шохро бозгуфт, лекин ба дили худ мегуфт, ки: – «Эй кош, ў баҳонае овараду ба даргохи шох наравад». Аммо Сиёвуш ҳоҳиши Афросиёбру зуд пазирифт:

– Ман ба рафттан ҳозирал. Ҳамроҳи ту меравам. Аммо ту ду-се рӯз аз ҳастагии роҳ биосой, бо ҳам бода нӯшему губори дил бизудоем, ки дар ин панҷрӯза дунёи пурташвишу ғавғо дамғанимат аст.

Гарсевази кинаҳоҳ ба дил печид ва андешид, ки: – «Ман бояд чорае бисозам, то вай аз шоҳ бадгумон шавад». Пас замоне ба рӯйи Сиёвуш нигоҳ карда хомӯш монд ва аз ҷашмонаш ҷанд катра ашк фурӯ резонд. Сиёвуш ба нармӣ пурсид:

– Ҷӣ шуд, бародар? Оё ғаме дар дил дорӣ нагуфтани? Агар мабодо аз шоҳ ба ту озоре расида бошад, инак, ман ҳамроҳат меравам ва бо вай парҳош мекунам, ки ба ҷӣ ваҷҳ туро озор медиҳад. Ва агар душмане падид омадааст, ғам махӯр, ки ман инак, ёри туям ва бо душманат мечангам. Ё магар дурӯғгӯе аз ту назди шоҳ бадгӯйӣ карда обрӯятро резонду болотар аз ту ҷой гирифт? Рози дилатро бигӯ, ман чора месозам. Мераваму дар ҳакқи ту ҳар гуна қудуратро аз дили шоҳ бадар мекунам:

Гарсеваз гуфт:

– Эй дӯст, маро бо шоҳ қудурате дар миён нест ва ман аз душмане ҳам ба ранҷ нестам. Дар дилам аз сиришти неку бади одамиён андеша барҳост. Ту медонӣ, ки бадӣ нахуст аз Тур омад. Баҳонаи ба Эраҷ кина варзиҳани ўро ҳам шунидай. Аз душмании Манучехру Афросиёб Эрону Тӯрон ҳароб шуд. Афросиёб марди камхирад ва бадхӯест. Ту ҳанӯз ўро дуруст намешиносӣ. Ағрерасро ба ёд ор; бо ин ки ҳар ду бародарони ҳамтан буданд, Афросиёб ўро бе гуноҳ қушт. Боз бисёр номдорони бегуноҳ ба дasti ў табоҳ шуданд. Аз ин сухан мақсадам қисмати туст; ман ғами туро меҳӯрам. Ту, аз бозе ки ба Тӯрон омадӣ, ба ҳеч кас бадӣ накардӣ, ростӣ ва одамиятро пеша кардӣ. Акнун Аҳримани фитнаҷӯ дили шохро ба ту бад кардааст. Боис чист, намедонам, лекин Афросиёб аз ту саҳт кинавар аст. Медонӣ, ки ман дӯсти ту, некҳоҳи туям, набояд фардо гумон барӣ, ки ман воқифи кинаи шоҳ будам ва туро аз хатар огоҳ накардам.

Сиёвуш бовар накард ва гуфт:

– Эй меҳтари некдил, хавотир макаш, Ҷаҳонофарин ёри ман аст ва шоҳ бо ман меҳрубон:

Гар озор будиш дар дил зи ман,
Сарам барнаяфрохтӣ з-анҷуман.
Надодӣ ба ман кишвару тоҷугоҳ,
Бару буਮу¹ фарзанду ганҷу сипоҳ.
Кунун бо ту оям ба даргоҳи ўй,
Дураҳшон кунам тирағун моҳи ўй.
Ҳар он ҷо, ки равшан шавад ростӣ,
Фурӯғи дуруғ оварад костӣ.
Намоям диламро бар Афросиёб –
Дураҳшонтар аз бар сипехр офтоб.

Аммо Гарсевази бадҳоҳ исрор кард, ки:

– Эй паҳлавон, ту ба зоҳири Афросиёб фирефта машав, ки ботини ў дигар аст. Фалаки қачрафтор бозихои ачиб дорад. Ҳар гоҳ ки қазо тунд шуду чин ба абрӯ қашид, ҳатто доноён ва хирадмандон ҳам аз ҷанбари вай роҳи ҳалосӣ намеёбанд. Ту бо ин ҳама донишу хираду ҳуш, агар гафлат кунӣ, дер мемонӣ. Бояд пеши роҳи бадбаҳтиро бибандӣ. Ҳар он чи Афросиёб барои ту кард, ҳама ҳилаву афсун буд: меҳост, ки ту мағрур шавӣ ва аз сари мағрурӣ ба ў густоҳ шавӣ, то бо ин баҳона вай, бе он ки аз мардумон маломате шунавад, туро барандозад. Ошкори вай он буд ва ниҳонаш ин. Ҳешии ту бо вай аз Агрерас бештар нест. Аз ин шаҳрёри тирадили хунхор ба ҷони худат эмин бош.

Маккор чунин ба гӯши Сиёвуш афсун меҳонд ва ба обидида мижгон тар мекард, то он ки парешонӣ бар хотири шоҳи ҷавон роҳ ёфт. У замоне ба андеша рафту гуфт:

– Ҳарчанд менигарам, худро сазовори кинаи шоҳ намебинам. Чи ба гуфтор ва чи ба кирдор баҳонае барои кинҳоҳии ў надодаам. Ҳар балое ҳам ба сарам ояд, аз фармони шоҳ сар намепечам, ҳамроҳи ту бе сипоҳ меравам. Ку бубинам, сабаби озурдагии вай аз ман чӣ бошад?

Азми Сиёвуш ин буд, аммо Гарсеваз тавонист азми ўро гардонад. Боз хеле афсун хонд, ки мард бояд аз мавчи дарё

¹. **Бару бум** – сарзамин, кишвар.

эмин набошад ё дидаву дониста пой дар оташ нанихад. Гуфт, ки Сиёвш бо ин шитоб бахти бедорашро ба хоб меоварад; агар вай маслиҳати дўсти ғамхораш Гарсевазро бигираад, дўсташ кўшиш хоҳад кард, ки ба оташи ғазаби шоҳ оби сард занад. Сиёвш бояд ба Афросиёб нома навишта ба нарафтани худ ба даргохи ў баҳонае оварад. Масалан, бемории Фарангис. Зан – бемор ва шавҳари ғамгин бастай болини ўст. Баҳонаи нағз. Гарсеваз мебарад ва агар дар он чо кинаи Афросиёбро аз дили ў берун карда тавонад, пайке назди Сиёвш мефиристад ва агар натавонад, боз ҳам тавассути пайк ба вай огоҳӣ медиҳад, ки Сиёвш бе таъхиру диранг чораи начоти худро бибинад. Аз ин чо то кишварҳои ҳамсоя дур нест: то Чин фақат саду бист фарсанг роҳ аст, то Эронзамин – чихил фарсанг. Дар он тарафҳо ҳама дўстдори Сиёвш, ҳама ёру ёвари ўянд. Дар Эрон падарааш орзуманди дидори ў, ҷашми ёру дўст ба роҳаш чор аст ва лашкар ҳама ба фармони вай.

Шоҳи ҷавон ба гафлат дар ин доми фиреб дармонд.

Ў нависандаро пеш хонда номае ба номи Афросиёб имло кард:

«Ту дили худро ба меҳру вафо ороста, маро бо Фарангис ба назди худ хостай. Фарангис ин замон бемори ночунбон аст ва ман баста дар сари болини ў. Тану ҷонам фидои подшоҳам бод, дилам дар иштиёқи дидорат тапон ва равонам ба ёди гуфторат фурӯзон аст, ҳамин ки ҳоли Фарангис беҳтар шуд, ба хидматат мешитобам».

Гарсеваз бо ин нома шитобон ба роҳ афтод.

Сиёвш ларз-ларzon бо ранги парида ба шабистони худ даромад. Фарангис панҷмоҳа обистан буд. Ҳавотир кашида аз шавҳарааш ҳол пурсид:

– Ҷӣ рӯй дод?

Сиёвш он чиро, ки аз Гарсеваз шунида буд, нақл кард ва гуфт:

– Дар Тӯрон рӯзи ман сиёҳ шуд. Ҳайронам ва намедонам чӣ кор кунам? Агар гуфтори амакат рост бошад, аз дасти падарат дар ҳар ду дунё ҷон ба саломат намебарам.

Фарангис, ки беражмӣ аз хунхории падараашро медонист, дасти ҳасрат ба сар зад, бо нохунҳои ҳиной бар рӯйи чун гули аргувонаш ҳанҷол кашид, фифон кард:

Пур аз хун шуд он сунбули мушкбӯй,
Дилаш шуд пуроташ, пур аз об рӯй.
Ҳаме қанд мӯю ҳаме реҳт об
Зи гуфтору кирдори Афросиёб.

Ба шавҳар гуфт:

– Акнун чӣ кор мекунӣ? Ба Эрон равӣ, дар банди Ковус меафтӣ, ки аз ту дар газаб аст; Рустам дур, ба Чин рафтан нанг. Дар ҷаҳон кӣ туро паноҳ медиҳад? Паноҳат акнун ба Ҳудованд асту бас.

– Гарсеваз дӯст ва ҳайрҳоҳи ман аст, – бо умедворӣ гуфт Сиёвуш, – ваъда дод, ки қинаро аз дили шоҳ мебарорад ва муждай бахшиши ўро ба ман мерасонад, шояд муваффақ шавад.

ГАРСЕВАЗ ДАР БОРГОҲИ АФРОСИЁБ

Гарсеваз бо аспи таковарроҳи сахту дароз ва пурнишебу фарозро беист дар се рӯз тай карда, рӯзи ҷаҳорум ба даргоҳи Афросиёб ҳозир шуд. Басо ранҷбурдаву шитобзода буд, шоҳ ўро дар ин ҳол дида пурсид:

– Чӣ ҳабар? Чаро бо шитоб баргаштӣ?

Гарсеваз, ҷон пургуноҳ ва забон пурдуруғ, ҷунин посух дод:

– Кас дар ҷое, ки рӯзаш тира шуд, набояд дер истад. Сиёвуш на ба ман нигоҳ кард, на аз ман сухан шунид ва на номаи туро ҳонд. Маро дар сояи таҳташ ба зону нишонд. Аз Эрон пайваста номаҳо мегирад, шаҳраш ба рӯйи мо баста, аз Руму Чин сипоҳе сӯйи ўравон аст. Агар ту ба кори ў диранг кунӣ, бод ба каф мемонӣ:

Агар дер созӣ ту, ҷанг оварад,
Ду қишвар ба мардӣ ба ҷанг оварад.
В-агар сӯйи Эрон биронад сипоҳ,
Кӣ ёрад шудан сӯйи ў қинаҳоҳ?
Туро кардам оғаҳ зи кирдори ўй,
Набояд, ки печӣ ту аз кори ўй.

АФРОСИЁБ БА ЧАНГ МЕРАВАД

Захр кор кард. Афросиёб дигаргун шуд. Боди душманий құхан бар сараш вазид. Аз хашм ба Гарсеваз посух надода фармуд, ки карнайқоро бидаманд ва табли чангро күбанд.

Бо сипоҳе чангчүй аз пойтахташ берун рафт.

Пайки Гарсеваз ба назди Сиёвуш омада, аз забони ў чунин гуфт: – «Гуфтори ман ба Афросиёб судманд наяфтод, оташ шуыла гирифт, акнун ту чораи халосии чони худ бичүй. Бингар, сипоҳи худро ба қадом сў метавонӣ бикашӣ».

Сиёвуш сӯйи Ганг – пойтахти Афросиёб талоя фиристод, талоя наздики саҳар баргашта хабар овард, ки лашкари шоҳи Тӯрон аз дур падидор гашт.

Сиёвуш зуд сипоҳи худро ба по ҳезонд ва омодаи муҳориба шуд. Аммо Фарангис ба ўзорӣ кард, ки:

– Эмин мабош ва сари худро ба тарафе бигир!

Ҳар тавре ки бошад, ту бояд зинда бимонӣ!

Аммо дили Сиёвуш гувоҳӣ медод, ки ў зинда намемонад. Хост ба Фарангис васият кунад. Ҳар ду нишастанд, Сиёвуш чунин суханҳо бар забон ронд:

– Азизам, зиндагонии ман ба сар омад. Пас аз чаҳор моҳ ту нахустин фарзандамонро ба чаҳон меоварӣ. Дилем мегӯяд, ки ў писар хоҳад буд. Номашро Кайхусрав гузор. Ў шаҳрёри бузург ва тавоное хоҳад шуд ва хуни маро аз душманонам хоҳад ситонд. Ман ба ноҳақ күшта мешавам, лекин ба кини ман аз Эрон лашкари гароне меояд, замоне пурошӯб мегардад. Рустам ба Раҳши худ замин месипарад ва теги интиқом бармекашад. Он гоҳ вой ба ҳоли Тӯрону тӯрониён! Дарего, ки Афросиёби камхирад оқибати корашро намеандешад. Ҳамсари бобафоям, нозанинам, ман рафтаниам, меҳоҳам бо ту видоъ кунам.

Фарангис навҳа андоҳт, рӯю мӯй канд. Дуяшон бо дидаҳои хунбор яқдигарро саҳт дар оғӯш гирифта, алвидоъ гуфтанд.

Ба Сиёвуш шабранги бодпояшро оварданд. Ў даст бар сару ёли асп молида ба гӯшаш роз ва орзуҳои ниҳонии худро мегуфт: – «Ман аз чаҳон меравам, лекин ту бимон. Ҳасрати чудоиямонро маҳӯр: Кайхусрави ман меояд, туро савор мешавад, дуятон хуни маро аз кушандагонам меситонед. Замин бикӯб ва бо наъли пӯлодинат кишварро аз душманон бирӯб».

КУШТА ШУДАНИ СИЁВУШ

Ў бо як дастай сипохи эронии худ ба роҳ афтод, меҳост ба марзи Эрон гузарад, лекин ним фарсанг ҳам нарафта ба Афросиёб бархӯрд.

Саворони тӯроншоҳ зуд аз ҳар ҷониб сари роҳҳоро гирифта шамшер бараҳна карданд.

Эрониён омодаи ҷанг шуданд, лекин Сиёвуш онҳоро аз ҷангидан боздошт ва гуфт, ки ў ҳаргиз ба валинъемати худ тег наҳоҳад кашид:

Ба гавҳар бар он рӯз нанг оварам,
Ки ман пеши шаҳ ҳадя ҷанг оварам.
Ба мардӣ маро зӯру оҳанг нест,
Ки бо Кирдгори ҷаҳон ҷанг нест.

Афросиёб гуфтори ўро шунида овоз дод:

– Пас ҷаро бо сипохи ҷангчӯй омадӣ? Қасди ҷони ман дорӣ ва меҳоҳӣ байни ду қишвар ҷангу ҷидол ҳезонӣ? Ҷаро?

Пеш аз он ки Сиёвуш ба шоҳ посух дихад, Гарсеваз никоб аз рӯй барканду бонг зад, ки:

– Ба пешвози шоҳ омадӣ? Магар ба пешвоз бо камону зиреху шамшер меоянд? Бо суханони риёкорона киро меҳоҳӣ фиреб дихӣ?

Сиёвуш фақат акнун донист, ки ба доми макри ў ғалтида будааст. Гуфт:

– Эй нокаси зишtkирдор! Маро ту гумроҳ кардӣ! Магар нагуфтӣ, ки шоҳ аз ман озурда шудааст?! Бо иғвогарии ту ҳуни ҳазорон мардуми бегуноҳ реҳта мешавад! Аммо бидон, ки ту он чӣ қиштӣ, медаравӣ, саранҷом ба мукофоти амали зишти худ мерасӣ.

Сипас ба Афросиёб рӯ оварда хитоб кард:

– Шаҳрёро, тезӣ макун. Ҳуни маро реҳтан бозӣ нест. Ба дурӯги Гарсевази бадкирдор фирефта машав ва худро, қишварат ва давлататро дар ҳатар маяндоз.

Гарсеваз барошуфту ба шоҳ гуфт:

– Эй шаҳрёр, чӣ ҷойи гуфту шунид? Бо душман бо забони тег гуфтугӯ мекунанд.

Ин гуфтори ў шоҳро тез кард. Ў ба саворони худ фармон дод, ки ҳучум оваранд ва ҳамаи сипохи Сиёвушро ба дами тег супоранд. Онҳо якбора аз ҷаҳор тараф бо камонҳои кашидаву

шамшерхой бараҳна ба сари баҳтбаргаштагон реҳтанд. Дар як дам сипоҳи ҳазораи Сиёвуш, ҳама мардони размовари номдор, ки бо фармони сардори худ аз мүқобилат худдорӣ мекарданд, күшта шуданд. Дашил аз хуни бегуноҳон лолагун гашт. Аммо аз сипоҳиёни Афросиёб ҳеч яке ба Сиёвуш чуръати даст ёзидан накард. Шоҳзодаи хуш аз сар паридаву дил аз чой частаро Гурӯй ва Дамур, – ҳамон ду паҳлавони ҷангисавор, ки ҷанде пеш дар набардбозӣ аз вай ба як тарзи нангин мағлуб шуда буданд, бо ҳамроҳии шарикони худ даст бар пушт баста ва ба гарданаш полаҳанг зада, ба пешгоҳи Афросиёб кашиданд. Бо фармони шоҳ лашкараш аз паси ў бандии пиёдаро қашон-қашон сўйи Сиёвушгирд ба роҳ афтоданд.

Чун ба он ҷо расиданд, Афросиёб фармон дод, ки шоҳзодаро ба дашт бароварда сарашро бибуранд. Сиёвуш дар арзи роҳ ва дар ин ҷо ҳарчанд мегуфт, ки ў қурбони иғвогарист ва исрор мекард, ки шоҳ сухани охирини ўро шунавад, лекин Гарсеваз бо гуфтори маккоронаи худ шоҳро аз шунидани сухани ў бозмедошт. Сипоҳиёни Афросиёб, гайр аз Гурӯй ва Дамур, бо вучуди бераҳмию ҳунрезии худ, аз күштани шоҳзодаи бегуноҳ ибо мекарданд ва аз шоҳ пурсиданд, ки: «Шаҳрёро, охир аз шоҳзода чӣ гуноҳ дидӣ? Ў ба ту чӣ бадӣ кард? Чаро ба мо намегӯй?» Лекин дар ин ҷо боз Гарсевази бадандеш ба миёна даромад. Рӯйи бешармашро турш карда ба шоҳ гуфт:

– Эй шаҳрё, ту ҷаро ба гуфтори ин мардуми хомандеш гӯш медиҳӣ? Сипоҳи Сиёвушро күштӣ, бидон ки акнун агар худашро зинда гузорӣ, ў ба қинҳоҳӣ аз Руму Чин лашкар оварда, рӯзгори туро табоҳ мегардонад! Агар ту ба ҷони вай зинҳор дихӣ, ман назди ту намеистам, мераваму дар ҷое гӯша мегирам.

Гурӯй ва Дамур ба пойи Афросиёб афтода талаби Гарсевазро ҳаводорӣ карданд.

Дар ҳамин вақт Фарангис бо мӯйи парешону рӯи ҳарошида ҳуншор, побараҳна, миён ба зуннори ҳунин баста, дар он ҷо ҳозир шуд. Ҳуруşон пеши падар омада тани зор ба замин афканду хок бар сар реҳт ва дод зад, ки:

– Эй падар, ҷаро рӯзи духтаратро сиёҳ мекунӣ? Аз Ҳудо битарс, сари тоҷдори бегуноҳро мабур. Сиёвуш барои ту тарки ватан кард, аз тоҷу таҳт даргузашт, падарашро озурд. Бо иғвои Гарсевази нокас ҳудро ангуштнамои ҷаҳониён магардон! Шоҳ

Ковус ҳам зинда, Золи Дастан ва Рустами пилтан зиндаанд, аз кинхохии онон бияндеш!

Пас вай ба Сиёвуш рӯ оварда навҳа андохт:

– Эй диловар, эй сарвар, эй шерзоди сарафroz! Ба панохи Афросиёб омадӣ, ўро падар пиндоштӣ ва акнун дастбаста ба хоки мазаллат афканда шудӣ. Лаънат ба Гарсеваз, лаънат ба Дамуру Гурӯйи бадгавҳар! Ҳар кас, ки дasti бадӣ ба ту ёзид, дасташ бурида бод! Эй кош чашмони ман кӯр мешуданду чунин хории туро намедидам!

Нолаҳои сӯзони Фарангис дили сангини падарашро ҳам об карданд. Аммо Афросиёб сир бой надод. Охир, ў подшоҳ буд, ҳукмдор буд, намехост сустии худро нишон диҳад. Агар Сиёвуш душман аст, зани вай ҳам дӯст нест, ҳарчанд дуҳтари худаш бошад. Чин бар абру ба Фарангис гуфт:

– Ба хонаат баргард! Ту чӣ донӣ, ки дар ин кор раъи ман чист?

Фармуд то навкаронаш Фарангисро қашон-қашон ба коҳ бурда, дар як хонаи торик андохтанд ва дари хонаро маҳкам карданд.

Он гоҳ Гарсеваз ба Гурӯй ва Дамур имо кард, онҳо саре такон доданду назди Сиёвуш омаданд ва ўро аз ришаши гирифта сӯи дашт қашиданд.

Пилсам бародари Пирон аз қафои ў гирёну нолон мерафт. Сиёвуш ба вай овоз дод, ки:

– Ҳой, Пилсам, дуруди маро ба Пирон бирасон. Чаро ў дар Ҳутан ин қадар дер монд? Дареғо, ки ў дар ин маърака ҳозир нест, вагарна маро ҳалос мекард. Гуфта буд, ки агар ман дучори бадӣ шавам, бо сад ҳазор савори шамшерзану зиреҳ-пӯши худ ба мадад мерасад.

Гурӯй ва Дамур асири худро дар дашт ба ҷое, ки чанде пеш Сиёвуш ва Гарсеваз бо ҳам ҷавгонбозӣ ва найзазанӣ карда буданд, бурданд ва ўро хобонда ташти зарринро зери гулӯяш ниходанд. Гурӯй бо ҳанҷари тез сари ўро бурид.

Ҷое, ки хуни ўро аз ташт¹ ба хок реҳтанд, яке гиёҳи сурҳ рӯид, он гиёҳро имрӯз ҳам хуни Сиёвуш меноманд...Шаҳрёр

¹. Ташт – лаган.

ДАР СИТОИШИ ХИРАД ВА ДОНИШ

Хирад афсари шаҳрёрон бувад,
Хирад зевари номдорон бувад.
Хирад зиндаи ҷовидонӣ шинос,
Хирад мояи зиндагонӣ шинос.
Хирад раҳнамою хирад дилкушой,
Хирад даст гирад ба ҳар ду сарой.
Аз ӯ шодмонию з-ӯ мардумист,
Аз ӯят фузунию з-ӯ камист.
Хирад тираву марди равшанравон,
Набошад ҳаме шодмон як замон.
Чӣ гуфт он ҳунарманд марди хирад,
Ки доно зи гуфтори ӯ бар ҳӯрад:
Касе к-ӯ хирадро надорад зи пеш,
Дилаш гардад аз кардаи хеш реш,
Ҳушивор девона хонад варо,
Ҳамон хеш бегона донад варо.
Наҳуст оғариниш хирадро шинос,
Нигаҳбони чон асту ҳам он се пос,¹
Се поси ту гӯш асту ҷашму забон,
К-аз ин се расад неку бад бегумон.
Ҳамеша хирадро ту дастур дор,
Бад-ӯ ҷонат аз носазо дур дор.

Ба гуфтори донандагон роҳ ҷӯй,
Ба гетӣ бипӯю ба ҳар кас бигӯй:
Тавоно бувад ҳар кӣ доно бувад,
Зи дониш дили пир барно бувад.
Нигаҳ кун, саранҷоми ҳудро бибин,
Чу коре биёбӣ, бехӣ баргузин,
Ба ранҷ-андар орӣ танатро, равост,
Ки ҳуд ранҷ бурдан ба дониш сазост.
Зи ҳар донише чун сухан бишнавӣ,
Аз омӯхтан як замон нағнавӣ.²
Чу дидор ёбӣ ба шоҳи сухун,
Бидонӣ, ки дониш наёяд ба бун.¹

¹. **Пос** – пособон.

² **Фанавидан (ғунудан)** – хобидан.

ШИКОЯТИ ФИРДАСӢ АЗ ПИРИИ ХУД

Чу омад ба наздики сар теги шаст,
Мадех май, ки аз сол шуд мард масть:
Ба чойи инонам асо дод сол,
Пароканда шуд молу баргашт ҳол,
Ҳамон дидбон бар сари кӯҳсор
Набинад ҳаме лашкари бешумор².
Гироянда ду тезнойи наванд
Ҳамон шасти бадхоҳ кардаш ба банд.³
Сароянда з-овоз баргашт сер,
Ҳамаш лаҳни булбул, ҳам овои шер.
Чу бардоштам ҷои панҷоҳу ҳашт,
Нагирам ба ҷуз ёди тобуту дашт.
Дареғ он гулу мушку хушоби сӣ,
Ҳамон теги буррандай порсӣ.
Нагардад ҳаме гирди насрин⁴ тазарв,
Гули норван ҳоҳаду шоҳи сарв.

Ҳаме ҳоҳам аз довари Кирдгор,
Ки чандон амон ёбам аз рӯзгор,
К-аз ин номвар номаи бостон,
Бимонам ба гетӣ яке достон,
Ки ҳар кас, ки андар сухан дод дод,
Зи ман ҷуз ба некӣ наорад ба ёд.

¹ **Наёяд ба бун** – бетаг, беохир.

² Киноя аз хира шудани чашм.

³ Киноя аз вазнин шудани ҳар ду гӯш.

⁴ **Насрин** – (гули насрин) киноя аз сафедии мӯй.

МУНДАРИЧА

1. Каюмарс ва авлоди ў.....	3
2. Достони Фаридун ва писарони ў.....	29
3. Достони Симурғ ва Зол.....	48
4. Достони Зол ва Рӯдоба.....	53
5. Зодани Рустам аз модар.....	80
6. Ҷанг. Вафоти Манучехр. Нӯзар.....	85
7. Кушта шудани шоҳ Нӯзар.....	92
8. Қиссаи шоҳ Ковус ва ҷанги Мозандарон.....	96
9. Ҳафт хони Рустам.....	109
10. Кори Кайковус дар Барбристон ва дигар достонҳо.....	124
11. Рустами Достон.....	137
12. Достони Рустам ва Сухроб.....	145
13. Достони Сиёвуш.....	179

ДОСТОНҲОИ ШОҲНОМА

Мухаррир
Мусаҳҳех
Мухаррири
техникий
Тарроҳ

Қ.Сатторӣ
М. Сафаралиева
Қ. Саъдулоев
И. Сатторов

Ба матбаа 21.04.2016 супорида шуд.
Ба чопаш 17.08.2016 иҷозат дода шуд. Когази оғсет.
Чопи оғсет. Андозаи 60x84 1/16. Ҷузъи чопӣ 14,5.
Адади нашр 44400 нусха.
Супориши № 64/2016

Муассисай нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.
Тел: 222-14-66, E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар ҶДММ «Ҷамшед ва К» чоп шудааст.